

*Гузоришот ба хотири дигаргунихо:  
Дастури амал барои журналистони  
маҳаллӣ дар минтақаҳои бӯҳронӣ*

**Институти тафсири ҷангу сулҳ**



*Гузоришот ба хотири дигаргуниҳо:  
Дастури амал барои журналистони  
маҳаллӣ дар минтақаҳои бӯхронӣ*

Институти тафсири ҷангу сулҳ

УДК 070  
ББК 76.12  
Г 93

Институти тафсири ҹангу сулҳ (IWPR) ба васоити ахбори оммаи маҳаллӣ дар минтақаҳои бӯхронӣ ва даргир кумак мерасонад. Фаъолияти барномавии он тавзех, омӯзиш (тренинг) ва лоиҳаҳои институтсионалиро оид ба таҳқими нерӯи ВАО дар бар мегирад. IWPR аз шабакаи байналхалқии созмонҳои ғайритичоратӣ иборат аст.

IWPR-Европа, 48 Gray's Inn Road, London WC1X 8LT

IWPR (ШМА), 1616 H Street, Washington, DC 20006

IWPR- Африка, P.O. Box 3317, Johannesburg 2121

[www.iwpr.net](http://www.iwpr.net)

Таҳрир ва таълифи бобҳои чудогона: Колин Биклет, Энтони Борден, Йигал Чазан, Алан Дэвис, Штефан Жукес, Чон МакЛеод, Эндрю Штроляйн, Стэйси Салливан, Чон Валти, Чон Вест. Тарроҳӣ ва дизайн: Кэти Смит. Акси рӯи муқова аз Панос. Акси дохилии китоб аз Институти тафсири ҹангу сулҳ (IWPR)

Аз забони русӣ тарҷума ва таҳрири Ҷумъабой Азизқулов ва Давлатқадам Хушқадамов  
2004 © Институти тафсиру ҹангу сулҳ

Рақами ISBN: 978-9967-25-946-1

IWPR ба Вазорати рушди байналхалқии Британияи Кабир ва дигар доноरҳо барои расондани кумак ба нашрияи мазкур ва муҳассилини зиёд, инчунин барномаҳои дигар оид ба инкишофи васоити ахбори омма, ки ба туфайли онҳо китоби мазкур нашр шудааст, арзи сипос намуда, дар зер номи онҳоро меоварад:

Агентии Канада оид ба рушди байналхалқӣ

Фонди ҷамъияти/ потереи миллӣ

Комиссияи Аврупо – Дафтари ҳамкорӣ ва расондани кумаки Аврупо

Фонди Форд

Вазорати корҳои хориҷи ва оид ба корҳои Ҳамкорӣ, Британияи Кабир

Фонди МакАртур

Вазорати корҳои хориҷӣ, Дания

Вазорати корҳои хориҷӣ, Финляндия

Вазорати корҳои хориҷӣ, Нидерландия

Вазорати корҳои хориҷӣ, Норвегия

Ҳиссагузории миллӣ дар демократия

Институти ҷамъияти кӯшода

Фонди муассисавии Сигрид Розинг

Агентии рушди байналхалқии Швейцария

Агентии рушди байналхалқии Амрико

Департаменти давлатии ИМА



Г 93 Гузоришот ба хотири дигаргуниҳо: Даствури амал барои журналистони маҳаллӣ дар минтақаҳои бӯхронӣ. – Б.: 2010. – 270 б.

ISBN 978-9967-25-946-1

Г 4502020000-10

УДК 070

ББК 76.12

© IWPR 2010

*Ба ҳазорхо журналистони маҳаллии минтақаҳои  
гуногуне, ки дар шароити мушкил ва баъзан турхатар  
ба хотири тавзехи озоди воқиаҳо аз ҷо и бӯҳрону  
дигаргунуҳо кор мекунанд, баҳшида мешавад.*

# Мундариҷа

Сарсухан	6
1. Журналист будан чӣ лозим аст?	10
2. Стандартҳои байналхалқӣ	22
3. Соҳтори мақолаҳо	45
4. Манбаъҳои иттилоот	62
5. Тарзи мусоҳибаорӣ	80
6. Истифода бурдани муфассалот	92
7. Овардани иқтибос	103
8. Баҳогузории навигариҳо ва сабки мақолаҳо	115
9. Услубҳои ноширий	130
10. Дар бораи тӯҳтмат	137
11. Тавзехи пурмасъули воқиаҳо	166
12. Ҳуқуқи инсон ва журналистика	211
13. Журналистикаи иқтисодӣ	224
14. Амнияти журналистон	241
15. Барои IWPR чӣ тавр навиштан лозим аст?	260

# САРСУХАН



*Журналист то ба  
хонанда расондани  
навигариҳо доимо дар  
пайи рафъи назорати  
мансадборон,  
маҳдудият ва  
сензура буд*

ЖУРНАЛИСТИКА ҳең замоне асри тиллой надоштааст, ҳангоме, ки раванди гирифттану паҳн кардани навигариҳо содда мебуд. Имрӯз низ истисно нест.

Журналист аз давраи аввалин «хабарнигори низомӣ», ки аз рафти Ҷангӣ Қрим хабар медод ва журналистиони даврони ҷангӣ Ветнам то насли хабарнигорони муосире, ки дар минтақаҳои даргири Шарқӣ Наздик фаъолият мекарданд, доимо дар пайи рафъи назорати мансадборон, маҳдудият ва сензура буд.

Дар айни замон журналистон бештар мавриди ҳамла қарор мегиранд. Тибқи маълумоти Кумитай муҳофизати журналистион дар даҳсолаи охир ҳангоми адои вазифаи хидматӣ 346 журналист кушта шудаанд. (Иттиҳодияҳои дигари журналистӣ рақамҳои аз ин ҳам зиёдтарро мисол меоранд).

Журналистон дар ҳатти доги минтақаҳои даргир, ба ҳусус Ироқ, ки дар он ҷо дараҷаи ҳалокат беандоза баланд аст, мутлақо беҳимояанд; онҳо дар шароити режими мустабид мавриди ҳамла қарор мегиранд ва ба маҳбас кашида мешаванд; онҳоро ҳатто дар ҷомиаҳои мӯътадилу демократӣ барои иҷрои вазифаашон ва фош кардани ҷинояту коррупсия мекушанд.

Таҳдиҳи ҳавфи бевоситаи ҷисмонӣ ба ҳаёти журналистон, ки ба тақдирашон таъсир мерасонад, ягона мушкилоти кори онҳо нест. Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисод, ҳангоме, ки корпоратсияҳои сермиллат васоити аҳбори оммаро ба монополияи хеш табдил медиҳанд ва ин амал аз ҷониби мунаққидон мавриди баҳс қарор мегирад, «даҳони» журналистиқаи ҷиддӣ «баста мешавад». Маблагҳо, ки барои фаъолияти ҳабаргузорӣ таъянин шудаанд, ихтисор ва бунгоҳҳои ҳабаргузорӣ дар ҳориҷа баста мешаванд. Ҳабарҳои байналхалқӣ «қурбони» пешомадҳои маҳдуди маҳаллӣ мегарданд. Зимни ташрехи воқиаҳо ҷунин ба назар мерасад, ки дикқати асосӣ аз масоили ҷиддии сиёсӣ ба журналистиқаи афрод ва ҳабарҳои ҷузвии ҳангоманок ҷалб карда мешавад.

Вале зимни эътироғи ҷунин тамоюли ташвишовар паҳлӯҳои мусбатро низ қайд кардан зарур аст. Барои журналистиони маҳаллӣ минбаъд имкониятҳои хуб фароҳам ҳоҳанд омад.

Вақте, ки баъзе васоити ахбори оммаи асосӣ аз хабарҳои ҷиддии байналхалқӣ даст мекашанд, имконияти журналистикаи маҳаллӣ дар бобати саҳмгузорӣ кардан ба тағиироти мусбати доҳили қишвар ва миқёси байналхалқӣ зиёд мешавад. Бо шарофати воситаи муҳобироти фаврӣ тамоми дунё комилан наздик мешавад ва ин беш аз пеш ба васоити ахбори оммаи маҳаллӣ имконияти ба вазъияти байналхалқӣ таъсир расондандро фароҳам меорад.

Дар айни замон тадбирҳои пайвастаи созмонҳои байналхалқӣ ҷиҳати рушди васоити ахбори омма бо ҷонибдории фондҳои ҳусусӣ, агентиҳои ҳукуматҳои давлатҳои ғарб идома мёбад ва онҳо бо мақсади таҳқими васоити ахбори оммаи маҳаллӣ, инчунин мусоидат ба фароҳам овардани шароити сулҳу субот, тараққиёт ва демократия маблағгузорӣ карда мешаванд.

Институти тафсири ҹангу сулҳ (IWPR) аз шумули чунин созмонҳост ва ҳоло дар зиёда аз бист қишвари Аврупои Ғарбӣ, Шарқи Наздик ва Африка фаъолият мекунад. Вазифаи он ҷонибдории таълим, тавзех ва фароҳам овардани шароити кори журналистони васоити ахбори оммаи маҳаллӣ мебошад.

Таҷрибаи мо мавҷудияти төъдоди зиёди монеаҳоро, ки ҳабарнигорон бо онҳо рӯ ба рӯ мешаванд, событ сохтааст. Ба ҳабарнигорони мазкур пайваста фишор оварда мешавад ва онҳо норасони манбаъҳо ва адами кумаки ҳирфаиро эҳсос мекунанд.

Мо дар баробари ин нерӯи воситаҳои ахбори оммаи маҳаллиро дарк мекунем. Вақте, ки ба онҳо кумаки лозим расонда мешавад, журналистон ҷасорати ғайриоддӣ нишон дода, ба меъёрҳои баландтарани байналмилалии дақиқкорӣ, воқеъбаёнӣ ва муносибати бегаразона ноил мешаванд.

Шумораи зиёди мукофотҳои байналхалқии IWPR далели боэътиимиҳои дастовардҳои журналистони маҳаллиест, ки дар купли шабакоти мо фаъолият доранд.

*Демократияи рӯ ба  
инкишоф дар  
саросари ҷаҳон барои  
журналистони  
маҳаллӣ нақши  
муҳим дорад*

Тағйироти мусбатро дар миқёси васеътар низ метавон ба қайд гирифт. Тибқи маълумоти Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар давоми ду даҳсола «81 давлат дар самти демократия қадамҳои устувор гузаштаанд ва ҳоло аз 200 мамлакати дунё 140- тоашон интихоботи бисёрҳизбиро доир мекунад, ки ин нишондод аз солҳои пешин хеле зиёд аст». Демократияи рӯ ба инкишоф дар саросари ҷаҳон барои журналистони маҳаллӣ нақши муҳим дошта, баҳри фаъолияти ҳамаҷонибаи онҳо имкониятҳои васеъ фароҳам меборад ва дар айни замон масъулияти зиёдеро мегузорад ба души онҳо.

Технологияи нави муҳобиротӣ низ баҳри ба миён омадани қоидаҳои ягонаи амал ва имкониятҳои баробар мусоидат мекунад. Ҳоло қабулу интиқоли иттилоот нисбат ба давраҳои пешин осонтар аст. Соҳаҳои васоити аҳбори оммае, ки қаблан аз яқдигар фарсаҳҳо дур ва комилан мухолифи ҳамдигар буданд, ба ҳам наздик мешаванд ва чунин раванд матнҳо, маводи аудиоӣ ва видиоиро низ фаро мегирад, ки тавассути сайҳои интернетӣ дастрасанд (охирин танҳо ба дастрас будани компютере вобастааст, ки ба Интернет васл шудааст ва имконияти иҷозати истифодаи онро дорад).

Ин навигариҳо ба журналистон ва умуман аҳли ҷомиа ёрии қалон мерасонанд.

Вале имкониятҳои нав зарурати баланд бардоштани сатҳи қасбӣ ва тавзехи пурмасъули воқиаҳоро ба мадди назар мегузоранд. Маҳз дар ин бора дар китоби мазкур – дастуруламале оварда шудааст, ки мақсадаш ба журналистони маҳаллии кишварҳои мубталои бӯҳрони шадид ёрӣ расондан мебошад.

Дастуруламали мазкур стандартҳои асосии эътирофшуудаи байналхалқии журналистиро пешниҳод намуда, оид ба усулҳои асосии омодасозии маводи журналистӣ маслиҳатҳои муфид медиҳад.

Дар китоб аз хусуси чи гуна пешниҳод намудани иттилоот доир ба масъалаҳои умумӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ шарҳ дода шудааст. Он оид ба ҳифз, амният ва тафсири дақиқи вokiаҳо дар манотики даргир, инчунин доир ба масъалаҳои алоқаманд ба тӯҳмат маслиҳатҳо медиҳад. Дастуруламали мазкур ҳамчун як ҷузъи барномаҳои таълимии мо таҳия шуда, инчунин талаботи ҷудогонаеро дар бахши навиштани мақолаҳо барои Институти тафсири ҹангу сулҳ (IWPR) баррасӣ мекунад. Дар ҳар як боб машқҳо ва қисматҳо барои баҳс, инчунин маълумоти иловагӣ ҷой дода шудаанд. Дастуруламали мазкур тавре таҳия шудааст, ки аз он ҳам бо ёрии мураббии байналхалқӣ ва ҳам мустақилона истифода кардан мумкин аст.

Дастуруламал ба ҹандин забон тарҷума шудааст (барои гирифтани маълумоти муфассал ба [www.iwpr.net](http://www.iwpr.net) муроҷиат қунед). Ба саҳифаҳо тақсим кардани матн ба забонҳои ғуногун тавре ҳамоҳанг соҳта шудааст, ки ҳангоми доир намудани семинарҳои таълимии бисёрзабона аз матни мазкур бемалол истифода кардан мешавад.

Журналистон бояд ҳам ҳуқуқ ва ҳам ўҳдадорӣ дошта бошанд. Онҳо дар бисёр ҷомиаҳо аввалин маротиба дар ҳаёти як насл ё ҳатто беш аз он барои тавзехи озодонаи вokiаҳои қишивари худ имкон пайдо мекунанд. Агар онҳо меъэрҳои қасбӣ ва сифати кори ҳудро дуруст муайян қунанд, дар он сурат ин на танҳо ба манфиати пешрафти насли минбаъда ҳоҳад буд. Кори босифати журналистон сарварони ҷомиаро ба сафи аввал мебарорад, ба гурӯҳҳои мухталифи ҷамъият дар рафғои ихтилоғи байнӣ онҳо ва поягузорӣ барои равнақи босуботи демократия мусоидат мекунад. Дастуруламали мазкур ба журналистон дар иҷрои ин вазифаи муҳим барои қумак таъйин шудааст.

Энтони Борден,  
директори иҷроия

*Журналистон дар  
бисёр ҷомиаҳо  
аввалин маротиба  
дар ҳаёти як  
насл ё ҳатто беш  
аз он барои  
тавзехи озодонаи  
вokiаҳои қишивари  
худ имкон пайдо мекунанд*

# ЖУРНАЛИСТ БУДАН ЧЙ ЛОЗИМ АСТ?



*Актёри амрикай  
Шон Пенн ҳангоми  
ширкаташ дар  
семинари таълимии  
IWPR дар Белград*

Агар шумо ин китобро дар даст дошта бошед, пас бо боварии том метавон гуфт, ки ё журналист ҳастед ва ё ба ин касб мороқ доред.

Дар ҷараёни семинарҳои таълимии IWPR мо дар саросари ҷаҳон бо садҳо одамон сӯҳбатҳо доштем ва аз онҳо пурсидем, ки ҷаро онҳо журналист шуданд. Ҷавобҳо гуногун буданд ва ҷавоби саҳех ва ё носаҳех вуҷуд надошт. Вале дар рафти ин сӯҳбатҳо баъзе лаҳзаҳо гаштаву баргашта зикр мегардиданд, аммо яқин аст, ки баъзе масъалаҳои мушкил ба-рои ҳама муштараканд.

МО дар ин боб ҷанд сабаби асосии журналист шудани одамонро қайд меқунем ва баъзе аз ҳатарҳо ва иштибоҳҳоеро, ки садди роҳи онҳо мегарданд, мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Дар рафти машқҳои минбаъда шумо нияту орзуҳои хешро таҳлил карда метавонед.

## Хидмат ба ҷомиа

Теъдоди зиёди ашхос мегӯянд, ки онҳо ба хотири хидмат ба ҷомиа, яъне фош намудани беадолатӣ, маҷбур соҳтани сиёсатмадорон баҳри эҳсоси масъулият дар назди ҳалқ ва расондани кумак ба қишвар ҳангоми бӯҳрон журналист шудан меҳоҳанд. Аслан журналистикаи хуб дар хидмати ҳалқ қарор дорад. Вале инро намояндагони пешаҳои дигар – духтурон, муаллимон ва худи он сиёсатмадорон (чи тавре, ки худашон арз меқунанд) низ ичро меқунанд. Мақсади хидмат ба ҷомиа бо қадом сабаб журналист шудани шуморо маънидод намекунад.

## Тавзехи ҳақиқат

Журналистоны шүхратпараст баъзан дар роҳи дарёфти ҳақиқат омода будани хешро иброз мекунанд. Дарёфту пешниҳоди фактҳои мувофиқи стандарт, ки дар дастури мазкур инъикос ёфтаанд, аз ибтидо вазифаи мушкили журналистика ба шумор мерафтанд. Вале «ҳақиқат» мағҳуми мураккаб аст. Вазифаи журналистикаи байналхалқӣ бешакку шубҳа пешниҳоди ботавозуни навъҳои ба ҳам мухолифи «ҳақиқат» ба хонанда мебошад. Оё журналист ҳуқуқи муайян намудани ҳақиқатро дорад ва ҳангоме, ки шуморо чун журналист дар ноҳақ будан гунаҳгор мекунанд, чӣ воқиа рух медиҳад?

*Oё журналист ҳуқуқи  
муайян намудани  
ҳақиқатро дорад  
ва ҳангоме, ки шуморо  
чун журналист дар ноҳақ  
будан гунаҳгор мекунанд,  
чӣ воқиа рух медиҳад?*

## Муаррифӣ кардани Ватани худатон

Хабарнигорони зиёд ҳисси баланди ватандӯстӣ доранд. Ин табиист, махсусан замоне, ки онҳо дар вазъияти хатарнок қарор доранд. Журналистоң сарфи назар аз ҳама инсон низ ҳастанд ва аксаран ё бошуруона ва ё ғайрииҳтиёр худро бо ҷомиаашон тавъам медонанд, ки ин шояд бо минтақа, забон, дин, мансубияти этникую шаҳрвандӣ муайян гардад. Вале бархурди ғаразноке, ки аз ҳиссиёти ватандӯстӣ бар меояд, оё ба принсипҳои асосии журналистика, хусусан назари воқеъбинона ва нигоҳ доштани мувозинат мухолифат на-мекунад? Навиштаҳои журналист бояд аҷоиб ва хонданибоб бошад, зеро услуби вазнин, яктарафа ё пандомез дилгиркунанда ва нафраторвар ҳоҳад буд, хусусан дар ҷомиае, ки аз «раҳму шафқат ҳаста шудааст».

## Муайян намудани вазифаи рӯзмарра

Журналистика ба онҳое, ки дар сари қудратанд, аз рӯйдодҳои воқеъии кишвар мълумот медиҳад. Сиёсатмадорону мансабдорони калони дорон ниятҳои хуб низ бо кумаки ашҳоси балегӯ, ки онҳоро иҳота кардаанд, аз воқеъият дар канор мемонанд ва ин ашхос тибқи мароми худи онҳо гӯё ба онҳо иттилоъ медиҳанд. Журналистика бо иттилооти бевосита-аш барои қудратмандон судманд аст. Вале ин кор хавфе дорад, ки онро бояд дарк кард. Журналист дар ҷодаи иттилоъ расондан ба сарварон мумкин аст ба доми ҳамон васвасаи ҳатарноки дилёбикардан ба соҳибмансанбон гирифтор ояд, – васвасаи боқӣ доштани дастирии ин доираҳо.

## Дар посбонии манфиатҳои аҳли ҷомиа

Аҳли ҷомиаи аз воқеъият хуб воқиф асоси ҳар як ҷомиаи шаҳрвандист. Воситаи аҳбори пурӯзвват ва дар айни замон боадолати лоиқ ба эҳтироми аҳли ҷомиа барои ташкил додани он қувваҳои ҷомиа мадад мерасонад, ки тағйироту беҳбудиро ба вучуд оварда метавонад. Ин маънои дастрас будани иттилооти боэътиможе дорад, ки роҳбарони сиёсӣ ва соҳибмансанбон ба чи коре машгуланд. Оё сиёсати давлат боадолату самаранок аст? Оё нақшаю барномаҳое, ки татбиқи онҳо ваъда дода шудаанд, амалӣ мегарданд? Оё ҳуқуқи шаҳрвандон пос дошта мешавад? Агар не, пас ҷаро?

Ба ҳар ҳол ин шояд яке аз нақшаҳои классикии журналистика бошад, ки низ ҳамчунин хатаре дорад. Сиёсатмадорон – мухолифин ва гурӯҳҳои ғайрирасмӣ, аз ҷумла созмонҳои тиҷоратию ғайридавлатӣ, ба мисли мансабдорон бо эътироҳояшон шуморо безор намуда, боадолату ботамкин буданатонро талаб меқунанд. Гумон аст, ки таҳқиқи дасисаҳои маъмурию сиёсӣ воситаи ба даст овардани дӯстон (ё кори сердаромад) бошад. «Тибқи мақоли қӯҳнаи журналистон – мустақилият ин он аст, ки ҳама ба ту нафрат доранд».

*Мустақилият  
ин он аст, ки  
ҳама ба ту  
нафрат доранд*

## Кунҷковӣ

Кунҷковии ҳарисона сифати муқаррарӣ ва ҳатто бемисли журналист аст. Журналистони хуб дорон қобилияти дарки табиианд ва ин сифат онҳоро баҳри иҷрои хуби корҳои рӯзмарраашон ҳидоят намуда, боиси қаноатмандии онҳо мегардад. Онҳо «тозиёни сайдгири навигариҳо» буда, тамоми маводи дастрас, аз ҷумла рӯзномаҳоеро, ки бо мавқеъашон норозианд, меҳонанд. Онҳо ба тафсилот рағбат доранд ва ҳамеша ҷӯёи посухеанд ба саволи «чаро»? Вақте, ки онҳо посухи ин саволро мейбанд, дар бораи он меҳоҳанд бо дигарон арзи дил кунанд.

Вале журналистон дар асари чунин гаризаи чустуҷӯи навигариҳо ба бâзе мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд. Зарурати дарёфти силсилаи навигариҳо ҷиду ҷаҳди зиёд, аз ҷумла садоқат ба кори хешро талаб мекунад то ки дар қуллаи баланди қасбиашон бимонанд. Төъоди зиёди ҳабарнигорон зимни оғози иншои мақолаи навашон дар мавзӯе, ки дар бораи он ҷизеро намедонанд, аз «ҷоҳили» – и ҳуд азијат кашида, доимо аз сифр сар мекунанд. Бâзе журналистон мекӯшанд, дар вақташ мавзӯи муайяноро пеш гиранд, ё ба қадри имкон донишҳои амиқтаре ҳосил карда, ба навишта ни маводи пухта даст зананд. Дигарон дам ба дарун мекашанд, вассалом.

## Нуфуз

Журналистон метавонанд нуфузи зиёд дошта бошанд ва маҳз ҳамин онҳоро барои кор кардан дар вассоти ахбори омма ҷалб мекунад. Парвариши хонандаву шунаванда ба пешрафти коратон судманд ҳоҳад буд ва тавассути фаъолияти муайян шумо вазъиятро куллан тағйир дода метавонед. Вале ин ҳатар ҳам дорад. Эҳсоси қудрат монеаи воқеъбинӣ ва бегаразӣ шуда метавонад ва ҳабарнигор дар сурати пайвастон бо соҳибмансанабон ё муҳолифин бовариро аз даст медиҳад. Ҳудтасаллодиҳӣ барои тавзехи хуби рӯйдодҳо ногузир аст. Ашхосе, ки ба шумо таъсир расондан меҳоҳанд, доимо шуморо мавриди меҳрубонии хеш қарор медиҳанд ва зимнан ҳаётатонро зери ҳатар мегузоранд.

## Шұхрат

Теъдоди зиёди журналистон машхур шудан мекоҳанд ва ин боиси беҳтаршавии кори онҳо мегардад. Хабарнигороны ҹавон аз мутахассисони касбии машхури ҹаҳонӣ, мисли Кристиан Аманпур аз CNN, Петер Ҷеннингс аз ABC ё Ҷереми Паксман аз BBC илҳом гирифта, орзу мекунанд, ки худашонро низ рӯзе аз телевизор нишон медиҳанд. Яке аз хабарнигороны BBC дар Бағдод ҳангоми ҹанги дуюм дар Халичи Форс хеле машхур шуда буд ва барои навиштани китобе шартнома имзо намуд. Вале шұхрат ба мисли фоида зиён низ меорад ва он ҳеч тоҳаз аз худи кори журналистӣ мӯҳимтар буда на метавонад. Журналистони беҳтарин на бо роҳи дигар, балки тавассути тавзехи дақиқкоронаи воқиаҳо ва садоқат ба корашон машхур мегарданд.

## Пул

Журналистика – ин кору воситаи пулкоркунист. Журналистони машхур, ки қаблан зикрашон кардем, дастмузди хеле зиёд мегиранд. Дар минтақаҳои даргир, маҳсусан ҳангоме, ки дар он ҷо төйдоди зиёди васоити ахбори омма пайдо мешаванд, кори ҳамоҳангоз, тарҷумон ё дастёри журналист даромади беандоза калон оварда метавонад, дар сурате, ки шумо бохираид, дар коратон масъулиятшинос бошед ва забони инглисисиро хуб донед.

*Журналистони  
беҳтарин на бо роҳи  
дигар, балки  
тавассути тавзехи  
дақиқкоронаи воқиаҳо  
ва субот дар корашон  
машхур мегарданд*

*Агар шумо пули  
калонро кор  
кардан хоҳед  
аз паси кори  
дигар шавед*

Вале дар байни онжое, ки музди хеле хуб мегиранд, журналистон каманд ва баъди паст шудани шиддати вазъияти бӯхронӣ дар баробари ба ҷониби дигари минтақаи амалиёти ҷангӣ майл намудани ВАО манбаи даромад аз байн меравад. Васоити ахбори омма ба ҳайси манбаи даромад хеле беэътиимоданд ва аксарияти ноширон аз истеъло дида, ба муфлиси пештар рӯ ба рӯ мешаванд.

Аз ҳама бадтаринаш ин аст, ки агар шумо ба журналистика танҳо ба хотири пул машғул шаведу дар асари ин ба ришваҳӯрӣ, гирифтани инъомҳои нопок ва ё барои хизматҳоятон подош гирифттан даст занед. Журналистикаи ҳусусӣ ҳаргиз ҷойи ҷунун кирдорҳо нест ва ин кор ба пешрафти таъодди зиёди журналистон хотима гузаштааст. Агар шумо пули калонро кор кардан хоҳед аз паси кори дигар шавед.

### **Рӯҳияи мочароҳо**

Таъодди зиёди одамон ба хотири он журналист мешаванд, ки дар натиҷаи қунҷковияшон хостори мочароҳо ҳастанд ва аз навигониҳо ҳаста намешаванд. Имконияти муюшират бо доираи васеи одамон ва ба онҳо доддани саволҳои гунон (одатан дағал) ҷолибу дилкаш буда метавонад. Саёҳату сафарҳои ҳориҷӣ кардан, ҳусусан ба он мавзеъҳое, ки дар он ҷоҳо иродай инсон санҷида мешавад, масалан, дар минтақаҳои оғати табии ё амалиёти ҷангӣ, хеле ҷолибанд. Одамон ҳангоми кор дар минтақаҳои мазкур ҳисси рафоқатро эҳсос карда метавонанд, ки он рақобати саҳти ин касбро ба эътидол меоварад.

Вале аксарияти журналистон кори оддӣ, қӯҳна ва дилгир-кунандаро ичро мекунанд. Омода намудани маълумот дар бораи нишастҳои матбуотӣ, муваффақиятҳои соҳибкорон ва тафтишоти беохирӣ додгоҳӣ як навъ санчиши тобоварӣ ҳоҳад буд. Сафарҳои доимии хидматӣ ҳам пурмашаққат мешаванд. Баъзан ҳабарнигорон ними шаб дар меҳмонхона бедор шуда, намедонанд, ки дар қадом шаҳранд. Ҳаёти шахсии оиласвияшон низ хеле коҳиш меёбад ва онҳо ба машрутӣ, дорую дармон ва сигор мубтало мешавад. Дар байни журналистон одамони зиёде ҳастанд, ки дар ҳолати ҳаяҷони баланди рӯҳӣ кор мекунанд. Онҳо дар машғулиятҳое иштирок мекунанд, ки барои рафъи муҳити иртиҷоӣ кумак мерасонанд, ба ашҳосе, ки аз зиёнҳои стрессовари баъди ҷароҳат бардоштан (PTSD) азият мекашанд, маслиҳатҳо медиҳанд ва мутаасифона зуд зуд ба хотири ёдбуди ҳампешагонашон, ки дар амлиётҳои ҹангӣ ҳалок шудаанд, иқдомҳои зиёде пеш мегиранд.

### **Мехри пеша**

Журналистони зиёд кори худро танҳо бо як сабаби оддӣ ичро мекунанд – онҳо пешаашонро дӯст медоранд. Пешбарандагони барномаҳои радио ё телевизион аз хуб анҷом ёфтани вазифаашон қаноатманд ҳоҳанд буд (агарчи онҳоро ҳатоҳои ногузир ба ҳарос меоранд). Ҳабарнигорони беҳтарин оид ба гузоришҳои хеш гаштаю баргашта андеша мекунанд ва ё манбаи иттилооти худро босубот пайғирӣ менамоянд, зоро пурра дарк мекунанд, ки танҳо ба ҳамин минвол ба кори дилҳоҳ ноил гардидан мумкин аст. Сармуҳаррирон бо маводи дар сатҳи қасбӣ омодашуда бо қаноатмандии том кор мекунанд. Журналистонеро, ки хидмати худро дар ин ё он кор эҳсос мекунанд, ҳаққонӣ ва сазовор ҳисси қаноатандӣ фаро мегирад.

## Боби 1: Журналист будан чй лозим аст?

Вале бояд дарк кард, ки журналистика чй чиз асту чй чиз журналистика нест. Ин хеле муҳим аст. Инчунин бояд до-нист, ки он на ба абадият, балки танҳо ба як фосилаи кӯтоҳи вақт марбут аст. Журналистика ин адабиёт ва ё филми бадей набуда, навигариҳоест, ки тавассути телевизион намоиш дода мешаванд. Нигориши пурдабдаба ва тезу тунд нишонаҳои хомии журналистика мебошад ва садди роҳи бархурди воқеъбинона мегардад. Журналист ҳангоми навиштани мавод ба суфтакуни тобишҳои фразеологӣ андармон шуда, сифати тавзехи воқиаҳоро дар мавқеи дуюмдрача қарор медиҳад. Баъзан суръат назар ба умқ бештар аҳамият пайдо мекунад. Ба қавли Элвис Костелло «Навигариҳои дирӯза варақпораҳои нодаркор ва қофазест барои моҳипечонӣ».

## МАШҚХО

Бобҳои пешинаи мавзӯиро мавриди баррасӣ қарор дода, ба хулосае оед, ки шумо чаро журналист шудан меҳоҳед. Дар назди худатон росткору ростқавл бошед ва кӯшиш кунед, ин мавзӯро бо ҳампешагону дӯстонатон ба таври ошкоро мавриди муҳокима қарор дижед ва сипас ҷавобхоятонро бо саволҳои зерин муқоиса намоед. Кадом ҷавобхоро бештар воҳӯрдан мумкин аст?

Якчанд саволи маъмулиро ба худатон дижед:

- Оё шумо навигариҳо ва рӯйдодҳои ҷориро бодиқкат назора мекунед?
- Оё шумо объекти амалқунанда ё назоратқунанда ҳастед?
- Ба ҳондани ҷӣ чиз бештар завқ доред ва оё рӯзномаҳои зиёдеро меҳонед?
- Оё ба сиёsat майлу рағбат доред ва ё шумо мансубияти муайяни ҳизбӣ доред?
- Оё шумо мафтуни шахсиятҳое ҳастед, ки онҳо нависанда ва ё журналист бошанд?

## МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАЪЛУМОТРАСОН

Теъдоди зиёди веб-сайтҳои интернетӣ, аз хулосаҳои илмӣ гирифта, то самтҳои журналистика ва охирин овозаҳои дοғ ба журналистика бахшида шудаанд. Дар поён як миқдор сайтҳои асосии ИМА ва Британияи Кабир омадаанд, ки мавриди кори ҳаррӯзай журналистони зиёде қарор доранд:

- Медия Гардиан: [media.guardian.co.uk](http://media.guardian.co.uk)
- Пойнтер Институт: [www.poynter.org](http://www.poynter.org)
- Чим Роменеско дар расонаҳои хабарӣ дар сайти Poynter (ба шумораи зиёди сайтҳои дигар оид ба журналистика ишора мешавад): [www.poynter.org/column.asp?id=45](http://www.poynter.org/column.asp?id=45)
- Columbian Journalism Review: [www.cjr.org](http://www.cjr.org)
- American Journalism Review: [www.ajr.org](http://www.ajr.org)
- Шўрои миллӣ оид ба омӯзиши журналистони Британияи Кабир: [www.nctj.com/index.html](http://www.nctj.com/index.html)
- Институти тафсири ҷангӯ сулҳ (ниг. ба барномаҳои омӯзиши) [www.iwpr.net](http://www.iwpr.net)

Васоити ахбори омма ва ахлоқи журналистӣ мавриди омӯзиши сохторҳои даҳлдор қарор дорад ва инчунин метавонад ба сифати сужети адабиёти бадеӣ ва санъати кино истифода шавад. Ҳар яке аз онҳо афзалиятҳои худро доранд, вале инак ҹанд мавзӯи асосии ин соҳа:

Омӯзиши интиқодӣ ва таърихии тафсири ҹангу сулҳ ва ёддоштҳои огоҳибахш:

- *Талафоти нахустин: Хабарнигори ҳарбӣ ҳамчун қаҳрамон ё эҷодгари афсона, аз Ҷанги Крим то Ҷанг дар Косово.* Филипп Найтли (Johns Hopkins)
- *Ҷанг ин қувваест, ки ба мо эътибор мебахшад.* Крис Хечс (Public Affairs)

Ду мисоли классикии адабиёт дар бораи хабарнигорони ҳарбӣ:

- *Хабари ҳангомадор*(Scoop). Эвелин Вау
- *Амрикоии ором* (The Quiet American). Грэм Грин

Инчунин ду филми хеле муҳим дар бораи журналистикаи рӯзноманигорӣ:

- Тамоми урдуи президент (Дастин Хоффман ва Роберт Редфорд), аз рӯи асари Карл Бернстайн ва Боб Вудвард
- Шаҳрванд Кейн. Орсон Веллес

## Боби 2

# СТАНДАРТХОИ БАЙНАЛХАЛҚЫ



*Аксарияти қодексҳоу  
касбии шарафу номуси  
журналистон бар онад,  
ки дақиқкорӣ, назари  
воқеъбинона ва  
росткорию ростқавлӣ  
принсипҳои асосии  
журналистикаи хубанд*

ЖУРНАЛИСТИКА БА МИСЛИ ДУНЁ, КИ ОНРО ТАВЗЕҲ МЕНАМОЯД, ГУНОГУНРАНГ АСТ. КОРИ ЖУРНАЛИСТОНЕ, КИ НАВИГАРИҲОРО ТАВЗЕҲ МЕДИҲАНД, АЗ КОРИ ОНҲОЕ, КИ МАВОДИ ҲАНГОМАНОК ОМОДА МЕСОЗАНД, ДАР БОРАИ ШАХСИЯТХОИ МАЪРУФ МЕНАВИСАНД ё БА ҲАЙСИ ШОРЭҲИ ҲАФТАНОМА ФАҶОЛИЯТ ДОРАНД, ФАРҚ ДОРАД. КОРИ ҲАБАРНИГОРИ АМРИКОӢ АЗ АМАЛКАРДИ ЖУРНАЛИСТИ БРИТАНИЙ БАШЗАН ХЕЛЕ ФАРҚ МЕКУНАД, ВАЛЕ ДАР АЙНИ ЗАМОН ОНҲО ҲАР ДУ НИСБАТ БА ҲАМПЕШАГОНАШОН ДАР ВАО-И МАМЛАКАТХОИ АВРУПО ТАМОМАН БА ТАРЗИ ДИГАР МЕНАВИСАНД. САБКИ ҚИТЪАХОВУ МИНТАҚАХОИ ДИГАР БОЗ БЕШТАР ТАФОВУТ ДОРАНД.

ВАЛЕ БО НАЗАРДОШТИ ТАФОВУТИ МАЗКУР СОЗМОНҲОИ ЖУРНАЛИСТИИ ДУНЁ БАХРИ ТАНЗИМИ ПРИНСИПҲОИ АХЛОҚИ ЖУРНАЛИСТИ КҮШИШИ МУАЙЯНЕРО БА ҲАР҆ ДОДААНД.

Аксарият бар онад, ки дақиқкорӣ, назари воқеъбинона ва росткорию ростқавлӣ принсипҳои асосии журналистикаи хубанд ва принсипҳои мазкур инчунин асоси тайёрии касбӣ дар IWPR ба шумор меравад.

Дар боби мазкур шарҳи ин меъёрҳои байналхалқӣ оварда шуда, унсурҳои асосие, ки моҳияти журналистикаи хубро ташкил медиҳанд, мавриди баррасӣ қарор ҳоҳанд гирифт.

Фарқиятҳо бешубҳа мавҷуданд, вале ин фарқиятҳо бештар ба шевай баён ва таъкидот даҳл доранд. Ба маводи зерин таваҷҷӯҳ фармоед.

- Ҳазар кардан аз иғвогарию ҳуқуқпоймолкунӣ аломати фарқунандаи Кодекси журналистони расонаҳои хабарии Босния мебошад.
- Назари воқеъбинона ва дақиқкорӣ принсипҳои асосии кори хабарнигорони BBC (Ширкати радио ва телевизиони Британия) мебошад.
- Аҳкоми журналистикаи Ассосиатсияи ноширон ва муҳаррирони рӯзномаҳои Япония рӯзномаҳоро водор менамояд, ки «баҳри таъмини равнақ ва ояндаи босубот мунтазам қӯшиш ба ҳарҷ диханд».
- Ассосиатсияи журналистони Қирғизистон дар кодекси ахлоқии хеш ҷиҳати асосиро ба таври возеъ чунин шарҳ медиҳад: «Журналистон бояд аз таҳти дил хизмат кунанд. Вазифаи васоити ахбори омма дарёфтӣ ҳақиқат аст».

Кулли ин кодексҳои шарафу номус дар масоили зерин ҳамраъианд, ки аз онҳо бояд журналистон ҳазар кунанд:

- бӯҳтон ва таҳқир (диффаматсия)
- сирқа (азони худ кардани маводи бегона)
- ришваҳӯрӣ
- қиссадобофӣ

*«Журналистон бояд  
аз таҳти дил  
хизмат кунанд» –  
чунин аст ақидай  
Ассосиатсияи  
журналистони  
Қирғизистон*

*Тавзехи воқиаҳое,  
ки ба фактҳо такя  
мекунад – принципы  
асосии тамоми  
журналистика  
мебошад*

Оид ба истифодаи муносибатҳои касбӣ дар журналистика усулҳои гуногун вуҷуд доранд, ки тарзи тавзехи ҷиноятҳои ҳарбӣ, чӣ гуна ташреҳ намудани қурбониҳою заҳмҳо, чӣ тавр бояд ба «журналистикаи оммавӣ» машгул шуд ва ё чӣ тавр бояд гузориши пурмасъулро таҳия намуд, аз қабили онҳоанд. Усули охирин мавзӯи мураккаб ва баъзан пурхтилоф аст ва диққати он ба чӣ гуна тавзех намудани низоъ ва чӣ тавр натиҷаҳои низоъ ба вазъи минбаъда таъсир мерасонад, равона мегардад. Баъзе аз чунин мавзӯъҳо минбаъд дар дастури мазкур мавриди арзёбӣ қарор мегиранд.

Вале асоси ҳамаи гуфтаҳои боло ва умуман ҳиссаи воситаҳои аҳбори омма дар рушди ҷомиа ва поягузории демократия тавзехи воқиаҳоест, ки ба фактҳо такя мекунад.

Таъмини иттилооти боэътиимод бо мақсади доир намудани мубоҳисаҳои пурмасъули ҷамъиятӣ, баланд бардоштани дараҷаи масъулияти мансабдорон дар назди аҳли ҷомиа ва иттилоотонии интихобкунандагон вазифаҳои асосии васоити аҳбори омма дар ҷомиаи демократӣ мебошанд.

Бешубҳа аксарияти кодексҳои касбӣ мақоми муҳимми васоити аҳбори оммаро дар таъмини боэътиимодии иттилоот таъкид мекунанд.

## Үнсурхои асосӣ

Қариб дар ҳар як кодекси шарафу номуси журналистон дар амалияи журналистӣ на кам аз се омили асосии амалияи журналистӣ – беғаразӣ, дақиқкорӣ ва росткорӣ вучуд дорад. Онҳо метавонанд ҳамчун стандартҳои умумӣ арзёбӣ карда шаванд.

Меъёрҳои ахлоқӣ низ ҳамгоми ҷамъ овардани навигариҳо зарурати росткорию поквичдониро тақозо мекунанд. Теъдо-ди зиёди кодексҳо ҳангоми ҷамъ кардани маълумот ҳифзи манбаъҳоро ҳамчун қисми муҳимми таркибӣ қаламдод ме-кунанд.

### 1. Беғаразӣ

Аксарияти кодексҳои шарафу номуси журналистӣ ва қоидрои рафтор дар аснои шарҳ додани воқиаҳо «беғаразӣ» ва «мустақилият»-ро ба мадди назар мегузоранд. Вале таълимоти мазкур барои муайян намудани ин мағҳум мушкилӣ пеш оварда метавонад.

Беғаразӣ чунин маъно дорад, ки гузориш бояд танҳо як ҳизби сиёсӣ, дин, ҳалқ ё гурӯҳи этникро бар зарари дигарон ҷонибдорӣ нақунад. Он имконияти пешниҳоди иттило-оти боадолатонаро дар бораи сиёсат ва изҳороти тарафҳо фароҳам меорад ва шарҳеро омода месозад, ки онро як ҳизб ё гурӯҳ нисбат ба ҳизб ё гурӯҳи дигар изҳор карда метавонанд. Вале принсипи асосӣ он аст, ки журналист бояд ақидаҳои шахсии худро мустақиман изҳор нанамояд, шахсан шарҳ надиҳад ё авлавияти сиёсии худро иброз нақунад.

Журналистикаи ботавозун фарқияти байни факту ақидаро ба таври возех муайян карда метавонад.

Дар аксари кишварҳо идораҳои нашрияҳо мӯътакиданд, ки гӯё бе кумаки молиявӣ фаъолият кардан ғайриимкон бошад ва ҳизбу гурӯҳҳои сиёсие, ки ба сиёsat таъсир мерасонанд ё худ сармоядорони бонуфузи дорои манфиатҳои сиёсӣ воқеъян чунин кумак расонда метавонанд. Дар ҳолатҳои мазкур рӯзномаҳо бояд оид ба манбаи маблагузории хеш иттилоъ диҳанд, то хонандагони онҳо дар бораи бегаразиашон итминон пайдо карда тавонанд.

Нашрияҳое, ки масъулиятро ба зимма доранд, дар байнин навигариҳои интишорёфтаю ақидаи редаксия ба таври возех фарқият мегузоранд. Навигариҳо дар саҳифаи аввал ва сармақолаю ақидаҳо дар саҳифаҳои доҳилий бо алломатҳои фарқунанда оварда мешаванд. Баъзе рӯзномаҳо мақолаҳоеро ба табъ мерасонанд, ки «таҳлилианд» ва ҳамин тарик, ақидаи муайянни журналистро ногузир инъикос меқунанд ва зимнан онҳоро барои фарқ кардан аз навигариҳои бевосита чун «таҳлили навигариҳо» ном мегузоранд. Дар бисёр рӯзномаҳо гурӯҳҳои таҳрире, ки ба омодасозии навигариҳо машгуланд ва онҳое, ки қисматҳои мақолаҳо ва шарҳҳои редаксияро таҳия менамоянд, комилан аз ҳам чудо фаъолият доранд ва ба онҳо ҳатто бо ҳам муошират кардан иҷозат дода намешавад.

Дар Гарб теъдоди зиёди масс-медиаҳо ва нашрияҳо ба ширкатҳои хусусӣ тааллуқ доранд ва нашри маводи объективӣ дар мазӯъҳои тиҷоратӣ муносибати хеле нозукро тақозо меқунад. Шӯъбаҳои таҳририй ва тиҷоратию реклама пурра аз ҳам ҷудоанд.

Ҳолатхое буданд, ки муҳаррир барои фишороварии соҳиби ВАО ба мазмуни маводи нашрӣ аз кор рафтааст. Агар муҳаррир баъд аз чунин даҳолат корашро идома медод, ин боиси бадномшавии баъзе нашрияҳо мешуд.

Низоъҳо дар ҳолате зуд-зуд рух медиҳанд, ки рӯзнома ё ширкати радио ва телевизионӣ бо маводи худ соҳибони ВАО ё ширкатро, ки шумораи бештари рекламаҳоро дар саҳифаҳои рӯзномаҳо ва ё радиою телевизион фармоиш медиҳанд, дар ҳолати ногувор мемонанд. Агар рӯзнома маводи интиқодиро чоп кунад, даромадро аз даст дода метавонад. Вале дар сурате, ки иттилоот пинҳон карда шавад, ин ВАО ғайриобъективӣ гардида, эътиборашро аз даст медиҳад.

Чонибдорӣ кардан аз воқеъияти сиёсӣ бо сабабҳои зиёд мушкил аст. Дар баъзе қишварҳо васоити аҳбори омма дар сурати танқид намудани ҳукumat, таҳти фишори бевосита қарор мегиранд ва ҳамчун тарафдорони бевосита ё «навқарони ҳукumatҳои хориҷӣ» қаламдод мешаванд, ҳатто агар онҳо танҳо қӯшиши ихтиёр кардани мавқеъи мустақилро дошта бошанд. Дар марҳилае, ки аҳли ҷомиа мухолифи ҳамдигар қарор доранд, мавқеи худро муайян намудан махсусан душвор аст.

Воқеъбинӣ низ ба сабабҳои оддитарин мушкилӣ дорад. Суҳаноне, ки аз ҷониби президенти давлат иброз мегарданд, нисбат ба ақидаҳои сокинони дехот бешубҳа чун навигарии мухимтаре пазируфта мешаванд, ҳатто агар сарвари давлат тарғиби рӯйрост барад, дар ҳолате, ки дехқон аз мушкилоти рӯзмарраи асосҳои сиёсати давлат сухан гӯяд.

## 2. Дақиқкорӣ

Ҳар як кодекси журналисти зарурати дақиқкориро таъкид мекунад. Қўшиши «инро беҳтар кардан лозим аст» доимо аз суръат баландтар меистад. Онҳое, ки шитобкорӣ мекунанду корро нодуруст ичро менамоянд, гумон аст, ки ба подошумед баста тавонанд.

Қобилияти навиштани журналист ин ба таври возех, мучазва самаранок пешниҳод карда тавонистани иттилоот аст. Асоси он бояд қазияҳои воқеӣ бошанд; ҳамин тариқ, воқианинг бояд чӣ тавр ва аз қуҷо дарёфт кардани иттилооти мӯътамадро донад.

Ин ба мавҷудияти мушоҳидакории хуб, қобилияти гӯш кардан, фазилати воло ва пеш аз ҳама салиқаи оростани сӯҳбат бо ашҳоси лозимиҳ ҳини дарёфти хабари боэътиномод далолат медиҳад.

Барои журналистон мусаллам аст, ки хабарнигорони беҳтарин тавассути муносибати хуби шахсиашон пазируфта мешаванд. Аз ин рӯ, шумо бояд чӣ тавр ба роҳ мондани чунин муносибатҳо ва чӣ гуна арзёбӣ кардани иттилооти пешниҳодшударо омӯзед. Ин чунин маъно дорад, ки ҳам ашҳоси боэътиномодро дарёфт карда тавонистан (сазовори боварии онҳо шудан) лозим аст ва ҳам онҳоеро, ки чунин хислатҳоро надоранд. Чӣ гуна муайян намудани муовизинати байнӣ андешаҳои пурхтилоф дар бораи як воқиа аз вазифаҳои душвортарин аст.

Теъдоди зиёди созмонҳои журналисти «қоиди ду манбаъ» -ро бо исрор тарафдорӣ намуда, тибқи он қазия бояд қабл аз он ки ҳамчун маълумоти дақиқ пазируфта шавад, тавассути ду манбаи мустақил тасдиқ гардад.

Журналистон бояд ҹараёни сүхбатро тариқи дастхат муфассал ба қалам диҳанд ё онро ба диктофон сабт намоянд, то итминони комил ҳосил кунанд, ки он ба қадри имкон дақиқаст. Садоқат ба чунин принсипи маъмул росткорию эътимоди журналистиро ҷонибдорӣ мекунад, агар он танҳо ба навиштани дурусти номҳо марбут бошад. Дақиқкорӣ ба ҷузъиёт низ таваҷҷӯҳи хосро тақозо мекунад, зеро як иштибоҳи ҷузъӣ метавонад эътимодияти тамоми маводи чопиро коста созад. Ин зарурати тафтиш ва ҳатто тафтиши дукаратаи фактҳо, инчунин маълумотҳои маъмулро низ тақозо мекунад.

Ҳангоми таҳияи дурусти мавод бо манбаъҳо тамос гирифтани зарур аст, то эътимод пайдо шавад, ки суханони онҳо саҳех сабт шудаанд, хусусан дар сурате, ки манбаи дигар ба ин муҳолиф бошад. Инро тафтиши фактҳо меноманд ва дар баъзе нашрияҳои бонуфуз маводи мақоларо муҳаққики махсус ё журналисти навқалам бори дигар ҷамъ меоварад, то ки дақиқии фактҳоро тасдиқ намояд, одатан агар сухан дар бораи мақолаи мурракаб ва хусусан пурхтилоғу ҳангомадор равад. Баъзан агар шубҳае пайдо шавад, дар он сурат баҳри пешгирӣ карданӣ иштибоҳҳо чопи маводро ба таъхир мондан мумкин аст. Пешниҳоди нодурусти маълумот ба эътибори минбаъда таъсир расонда метавонад ва дар ҳолати бадтарин боиси расондани зиёни ҷиддӣ, аз ҷумла даъвои судӣ мегардад.

Дақиқкорӣ на танҳо ба фактҳо, инчунин ба мазмуни мавод низ даҳл дорад. Маълумоте, ки дар арафаи интихобот ба номзад ва ё ба фаъолияти ширкат зарар мерасонад, боиси пайдоиши оқибатҳои ноҳуш мегардад.Хонанда бояд до над, ки маълумоти мазкур аз кучо сарчашма мегирад ва оё ин манбаъ сабабҳои гаразнок надорад.

*Кӯшиши «инро  
бөхтар кардан  
лозим аст»  
доимо аз суръат  
баландтар меистад*

*Дақиқкорӣ на танҳо  
ба фактҳо, инчунин  
ба мазмунӣ мавод  
низ даҳл дорад*

Оё манфиатҳои ниҳоние вучуд доранд, ки маълумотро зӯран тела меқунанд ва журналистонро маҷбур месозанд, ки эҳтиёткор бошанд ва манфиатҳои мазкур бояд тавре пешниҳод гарданд, ки хонандва шунаванда ба пайдо кардани мулоҳизаҳои боадолат маҷбур шавад? Инчунин тафовуте ҳаст, ки оё истеҳсолкунанда маҳсулотро танқид меқунад ё танқид аз ширкати рақобаткунандае бармеояд, ки айнан чунин маҳсулотро тавлид менамояд.

Теъдоди зиёди одамон шикоят меқунанд, ки чунин мақолаҳо «ғайривоқеӣ» мебошанд. Ин шояд танқиди таъсирбахшест, хусусан агар возех бошад, ки журналист дар роҳи амалий намудани мақсадҳои хеш аст.

Ё шояд фақат усули ибрози пардапӯшонаест дар бораи он ки мақола бо нуқтаи назари онҳо мувофиқат намекунад.

Журналистони пуртачриба ба ин ақида розӣ мешаванд, ки ҳангоми тавзехи ахбор расидан ба кунҳи воқеъият кори хеле душвор аст ва ҳатто бояд гуфт, ки ин кор имконноразири аст. Таҷчибаи шахсии журналист ва тасаввуроти ўвазъи воқеиро таҳриф карданаш мумкин аст. Журналист бояд инро пайваста дар хотир дошта бошад ва кӯшиш намояд, ки ҳангоми тасвири рӯйдодҳо ҳақнавис бошад.

Пеш аз ҳама, ҳар як журналист ба фактҳо тақя намуда, мӯътамадии онҳоро тафтиш меқунад. Журналистро баъзан ба навиштани мақолаи хуб воқиаҳое водор месозанд, ки боиси пайдоиши нафррату изтироби ўгардидаанд.

Вале ў бояд барои асоснок кардан мақола дар ҹустучӯи маълумот ҳалолкор буда, дарк намояд, ки мақолаи мазкур боиси фошсозию натиҷаҳои ғайричашмдошт ва пайдоиши изтироб мегардад. Тарзи гирифтани инъикос кардан фактҳо бояд воқеъбинона бошад ё ақалан нишон диҳад, ки журналист кӯшиши воқеъбинӣ кардааст.

### 3. Ҳалолкорӣ

Адолат нисбат ба одамоне, ки мавриди мусоҳибаи шумо қарор мегиранд, ҳам дар вақти ҷамъ кардан маълумот ва ҳам интиқоли он маънои росткор буданро дорад.

Ҳамсӯхбатҳои шумо ҳуқӯқ доранд мазмуну моҳияти мақола ё барнома, чи гуна будани ҳиссаи онҳо аз иштирокашон, мустакиман ё ба тариқи сабт пахш гардидани сӯхбати радиоӣ ё телевизионии онҳо, тарзи таҳрир шудани онро донанд. Ин шахсон инчунин ҳуқӯқ доранд донанд, ки оё онҳоро тариқи видео сабт мекунанд ва агар чунин бошад, пас онҳо ҳақ доранд баъзе тағиирот ворид биқунанд. Вале ҳалолкориу росткорӣ дар мавриди муносибати тарафҳо ва дар худи инъикоси воқиаҳо бояд яке аз муқаррароти асосӣ бошанд.

Федератсияи байналхалиқи журналистон чунин иброз медорад: «Журналист бояд баҳри дарёфти навигариҳо, расмҳо ва ҳуҷҷатҳо танҳо усули ҳалолкориро истифода барад». Ин чунин маъно дорад, ки шумо бояд дар шароити муқаррарӣ ҳудро ҳамчун журналист муарриғӣ намуда, ҳангоми гирифтани маълумот аз истифодаи таҳдиду зуроварӣ ҳуддорӣ кунед.

Чизеро, ки як дараҷа медонед, маънои онро надорад, ки шумо онро дар мақолаатон истифода бурда метавонед. Шумо то он даме, ки аз лиҳози эътимоднокӣ ҳифз нашудаад, маълумот «надоред» ва аксаран манбаъе, ки «барои сабт» муқаррар шудааст, шумо намедонед, ки маълумотро ба роҳи ҳалолу ошкоро ба даст овардааст. Барои гирифтани маълумот танҳо дар баъзе ҳолатҳои истисноиу фавқулъодае, ки манфиатҳои олии ҷомиаро ифода мекунанд, сарфи назар кардан қонун қобили қабул аст.

*Чизеро, ки як дараҷа медонед, маънои онро надорад, ки шумо онро дар мақолаатон истифода бурда метавонед*

Ба ҳар касе, ки мавриди интиқоди шумо қарор мегирад, бояд имконияти ҷавоб додан ба шарҳи маводи мазкур фароҳам оварда шавад. Ин аст росткорӣ дар инъикоси воқеъият. Касе шояд аз мақолае, ки дар бораи ў навиштаед, ранчидааст, vale мақолаатон бояд барои ў файричашишмдошт набошад, зоро журналист бояд доимо маводи интиқодиро, ки ба унвони ашҳоси манфиатдор равона шудааст, пеш аз чоп бо ў муҳокима намояд. (Эъзоҳ: ин чунин маъно надорад, ки ба шахси мазкур матни пурраи мақоларо хондан лозим аст. Танҳо баён кардани мазмуни танқиде, ки ба унвони ў навишта шудааст, коғист.)

Агар шуморо муҳокимаи танқид бо субъекти мақолаатон нороҳат намояд ҳам, баъди ба чоп расидани мавод шумо худро дар хичолат хоҳед гузошт. Танқиди фарде ҳабаратонро қавитар менамояд, vale агар шумо ба мақолаатон тамомии фактҳои зидди ў ва ҷиҳатҳои мусбати ин шахсро доҳил созед, мувозинати он бештар нигоҳ дошта мешавад ва танқидатон кироитар мегардад.

#### 4. Росткорӣ ва поквичдонӣ

Он чи журналистон корашонро дар асоси меъёрҳои ахлоқӣ ва амалия ба ҷо меоранд, натиҷаи онро пешкаш менамоянд, баҳри ҳифзи боварии ҷомиа ҳаётан муҳим аст. Тибқи ҳам кодексҳои навиштаю ҳам нонавиштаи журналистон ҳангоми ҷамъоварӣ, санҷиш ва интишори ахбор қатъан риоят шудани қоидаҳо ҳатмианд. Дар аснои мавҷуд будани мушкилоту масоили ҳалталаб, ки гоҳ-гоҳ дар амалияи журналистӣ пайдо мешаванд, дарки ҳадди ҷоиз ва риояни меъёрҳои ахлоқӣ инсонӣ заруранд.

Тибқи аксарияти кодексҳо ҳангоми навиштани хабарҳо ғайр аз аниқбаёни ростқавлӣ, боз ба кор бурдани ҳақгӯй, ошкорбаёнӣ ва қили солим заррур аст. Зарурати бо ҳар роҳ дарёфт кардани маълумот маънои онро надорад, ки аз поквичдонӣ бояд сарфи назар кард.

Масалан, хабарнигорон дар фаъолияти хеш бо исроркорияшон машҳуранд, valee онҳо набояд ба таҳқири тарсондан роҳ диҳанд. Журналистон бояд маълумотро ба таври ошкоро ҷамъ намоянд ва ба ғайр аз ҳолатҳои истиснӣ (ва бо иҷозати муҳаррир) ба истифодаи усулиҳои сабти пинҳонӣ даст назананд. Шахсе, ки мавриди танқиди расонаҳои хабарӣ қарор мегирад, аз ҳуқуқи додани ҷавоб бояд бархурдор бошад.

Журналистон бояд аз даҳолати беичозат ба ҳаёти одамоне, ки аз заҳму ҳаяҷони рӯҳӣ азият мекашанд, канораҷӯй намоянд ва ҳуқуқи шахсро ба ҳаёти хусусӣ риоят кунанд.

Ба кӯдакону қурбониёни таҷовузи ҷинсӣ бояд муносибати хеле эҳтиёткорона намуд ва қонунгузории теъдоди зиёди кишварҳо гирифтани аксу зикри номи онҳоро манъ меқунад. Журналистои, ки барои бизнес кор меқунанд, бояд аз хабарҳои иттилоотие дар бораи ширкатҳое, ки худашон дар онҳо манфиатҳои молиявӣ доранд, худдорӣ намоянд ва агар онҳо ба ин кор даст зананд, ин манфиаташонро эълом доранд, масалан агар онҳо дар ин ширкатҳо саҳмияҳо дошта бошанд. Аксарияти расонаҳои хабарӣ қоидаҳои аниқу дақиқи танзимкунандай ҳуқуқи моликият ба қофазҳои қиматнок ва амалиёти тичоратеро, ки аз ҷониби журналистон пеш гирифта мешаванд, танзим меқунанд.

Ҳоло дар асари мушкилоти масоили ахлоқӣ аксарияти кодексҳои шарафу қоидаҳои журналистон аз тартиби барасмиятдарории теъдоди зиёди қоидаҳои мутлак канорачӯй меқунанд. Дар ҳолатҳои гайриоддӣ қоидаҳои ба таври собит тасдиқшудаи журналистики амалии хабарӣ дар партави афзудани манфиати аҳли ҷомиа мавриди таҷдиди назар қарор гирифта метавонанд. Одатан кодексҳои ҳирфай аз журналистон ба таври возех тақозо меқунанд, ки онҳо худро ба унвони шахси гайр муаррифӣ нақунанд. Ҷӣ тавр журналист фиребро ошкор карда метавонад, ки агар худаш фиребгар бошад? Вале баъзан ҳамчун воситаи ягонаи пурра фош кардани ба коррупсия гӯтавар шудани мансабдорон шояд соҳтакорӣ ва ҳилаву найранг истифода шавад, то ҷунин ашхос ба дом афтад. Дар ҷунин ҳолатҳо беҳтараш бо муҳаррирону ҳампешагон маслиҳат кард ва инҷунин риоя намудани принципҳои ҳуссии ахлоқӣ зарур аст.

Боз як қоидай ахлоқӣ мефармояд, ки ҳеч вақт ба сирқа даст назанед. Ҳар як маводи нав бешубҳа дар асоси мақолаҳои нашршуда таҳия мегардад. Вале овардани иқтибос аз ҳампешагон ё ҳатто рақибоне, ки аз гузоришҳои онҳо баъзе маводро истифода мекунед, ҳатмист ва ҳеч гоҳ дузидани моли муаллифони дигар ва аз номи худ нашр карданни он мумкин нест. Дар акси ҳол обрӯи шумо аз даст меравад.

Дар мавриде, ки шумо бо масъалаи ғайри қобили ҳал будани ҷизҳои дорои ҳусусияти ахлоқӣ рӯ ба рӯ мегардед, доимо аз ҳудатон пурсон шавед, ки:

- Оё барои гирифтани айнан чунин маълумот воситаи дигаре вуҷуд дорад?
- Оё ба онҳое, ки зиён расондаед, бо дили соғ амали ҳудро фахмонда метавонед?
- Агар чунин вазъият бори дигар ба амал ояд, шумо оё ба ҳамин тариқ амал мекардед?
- Шумо на ба ҳайси ҳабарнигор, балки дар ҷои қаҳрамони ҳуд чи тавр амал мекардед?
- Оё барои дақиқору боадолат буданатон ҳар чи мебоист, кардед?
- Оё шумо ба дарёфт кардани ҳамаи ҷиҳатҳои муҳимми ин мақола кӯшиш кардед?
- Оё қарори шумо аз даҳолати берунӣ ва ҳусусан таъсири инфириодӣ орист?

## 5. Ҳифозати манбаъҳо

Кодекси шарафу номуси журналистон одатан ба ҳифозати манбаъҳои маълумот аҳамияти зиёд медиҳад, ҳатто, баъзан, агар дар ҳолати муҳолифат бо қонун қарор дошта бошад ҳам. Баъзеҳо бо такя ба «ӯҳдадориҳои маънавӣ» манбаъро фош намекунанд.

Мо дар Институти тафсирӣ ҷангӯи сулҳ (IWPR) ҳифзи манбаи маълумотро ҳуқуқи асосии журналист мешуморем. Вале сухан гуфтан дар бораи он, ки чунин роздорӣ дар тамоми дунё ҳамчун меъёри байналмилалӣ роҷӣ аст, душвор мебошад. Баъзан роздорӣ ҳалалдор мегардад ва аксаран барои журналист ё манбаи ӯ боиси пайомадҳои номатлуб мегардад. Созмонҳои журналистон – Федератсияи байналхалқии журналистон, Кумитаи ҳифзи журналистони Ҷумҳурии ИМА ва Хабаргузорони бидуни марзи мустақар дар Париж – дар мурофиаҳои додгоҳӣ ширкат варзида буданд, ки дар ин мурофиаҳо журналистон аз тазъиқу фишори зиёде панаҳ мечустанд, барои он ки ин фишоровариҳо ба мақсади ошкор кардани манбаъҳо (баъзан аз ҷониби ҳукumatҳои мустабида) пеш гирифта мешуданд.

Дар амал ба журналистоне, ки махфӣ нигоҳ доштани манбаъро вაъда медиҳанду баъдтар онро ошкор мекунанд, дар оянда сазовори боварии манбаи маълумот шуданашон хеле душвор ҳоҷад буд. Дар мавриде, ки манбаи ошкоршуудаи маълумот ё ҳарифи сиёсӣ дар матбуот изҳороти шадид ё ғошкунандай беимзо ба ҷоп мерасонад, мансабдорон манфиатдор ҳастанд, ки номи он қасро бифаҳманд, зоро меҳоҳанд ўро ҷазо диҳанд ва дигар қасонро минбаъд аз гуфтани чунин суханон битарсонанд.

Ағлаб масъала дар доираи шартҳои ҳуқуқӣ маҳдуд мегардад. Дар сурате, ки журналист аз манбаи мачхӯл маълумоти махфӣ мегирад, ҳукумат метавонад ҳоҳиши ба он манбаъ даъвои судӣ кардан намояд ва инро бо он таъйид кунад, ки ин фош шудани маълумот қонуни пинҳон доштани сиррро вайрон кардааст.

Масъалаи мазкур ба худи моҳияти баҳс оид ба озодии маълумот даҳл дорад. Ба замми ин төъдоди зиёди мамлакатҳо ҳуқуқи журналистро ба ҳимояи манбаи маълумот кафолат намедиҳанд ва баъзан (масалан, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё дар Австралия) дар чунин ҳолатҳо мумкин аст журналист аз озодӣ маҳрум гардад. Баъзе маҳкамаҳо майлони каму беш хайрҳоҳонаро иҳтиёр намуда, бар онанд, ки оё ҳангоми чунин ҳифозат манфиатҳои олии ҷамъиятӣ ба инобат гирифта мешаванд ё не. Масалан, Маҳкамаи Аврупо баъзе қарорҳое қабул кардааст, ки ба журналистон кумак расонда метавонанд.

*Ҳақиқат моли  
мутлақи  
касе нест*

**6. Ба чизҳои зерин доимо таваҷҷӯҳ намоед:**

- Тавзех додани ақидаҳои кулли иштироқдорони муроғиа. Ҳангоми пайдо шудани баҳс шумо бояд кӯшиш кунед, ки бо «ҳар ду ҷониб» сӯҳбат намоед, вале дар хотир дошта бошед, ки ин кофӣ наҳоҳад буд. Дар муноқиша «гурӯҳҳои оштинопазир» буда метавонанд. Вале дар он инчунин мушоҳидони расмии байналхалқӣ ё дипломатҳо, ҷонибҳои мустақили ғайридавлатӣ ва шаҳрвандони соҳибихтиёр иштирок мекунанд. Ҳақиқат моли мутлақи касе нест, аммо маълумоти шахси бегараз одатан боэйтимодтар мебошад.
- Он ҷое, ки қасеро гунаҳкор мөхисобанд, итминон пайдо кунед, ки ин кор дар доираи адолат сурат гирифтаст. Ин маънии ворид намудани маълумоти ботавозун ва омилҳои муҳимро дорад, аз ҷумла, истифодаи хуқуқи боадолати ҷавобгӯй ба ҳама гуна айбдоркуниҳо.
- Ошкор будан дар кори журналистӣ. Шумо журналисте ҳастед, ки ба ҷамъият ҳизмат мекунед ва бояд пешсафи пешаи ҳеш бошед. Ҷи қадаре, ки шумо дар бораи пешаи ҳуд тасаввуроти дақиқ дошта бошед, ҳамон қадари дигар дар роҳи дарёғти иттилооти нозук аз манбаъҳои маълумотгириатон муваффақ мегардед.
- Қанорачӯй кардан аз барҳурди манғиатҳо ё ҳолатҳо, ки боиси пайдоиши ҷунин низоъҳо мегарданд. Журналистоҳи воқеъбин бояд дар соҳторҳои давлатӣ кор накунанд ва агар зимни адди пешаашон дар ҳизбҳои сиёсӣ вазифаҳои муҳимро ишғол намоянд ва дар гирдиҳамоиҳои оммавӣ ширкат варзида, дар бораи онҳо гузоришҳо омода созанд ва ягон ҷизи дигаре қунанд, дар он сурат ҷунин амал боиси пайдоиши ақидаи аҳли ҷомиа мегардад, ки фаъолияти ин ашҳос таҳти таъсири ҳаводиси мазкур қарор доштааст.

- Канорачўй кардан аз низоъҳои молиявӣ ва сарфи назар намудани ҳолате, ки ба ҷуз ҳаққи қалам подоши дигаре боиси интишори мақолаи мазкур гардидааст. Гирифта ни маблағ аз манбае, ки ба шарҳи ҳодисоти шумо таъсир расонданӣ аст, мутлақо бар хилоғи одобу ахлоқ аст. Инчунин омодасозии маълумот дар бораи ширкате, ки журналист дар он манфиатҳои шахсӣ дорад, низ раво нест. Бо вучуди ин, баъзан иштирок кардан дар ҳӯроки нисфирӯй ва ё зиёфате шояд раво бошад, vale ин на бояд ҳамчун ваъдаи шумо баҳри тавзехӣ хуб арзёбӣ гардад ва маънои онро надошта бошад, ки маълумоти номатлуб ба чоп намерасад. Айнан ҳамин хел, ҳеч вақт барои маълумоте, ба истиснои ҳолатҳои бо муҳарриратон мувоғиқашуда, пул надиҳед.
- Ба журналистон баъзан саволҳои душвор медиҳанд. Журналист баҳри риояи ҳукуқҳои аҳли ҷомиа дар бахши воқиф будани он заҳмат мекашад. Аз ин рӯ, ў барои натиҷаҳои тафтиши хеш масъул аст. Вале ин маънои онро надорад, ки ў бояд дағалу бетарбият бошад. Тибқи муқаррароти таҳририи BBC «ҷӯянда, шаккок, ботамкин ва нишонрас» бояд буд вале на «тарафдори дағалу эҳсосотии як тарафи истидлол ба нафъи касе».

*Сарфи назар аз  
ақидаи шахсии  
худатон манбаъҳои  
маълумоти худро  
қадршиносӣ кунед*

- Одамон бояд донанд, ки суханону симоҳояшон чи тавр истифода мешаванд (вале истисное низ ҳаст, ки он ба иҷрои супоришҳои маҳфӣ ё тадқиқоти журналистӣ марбут аст). Нисбат ба қоидаҳои асосии доир намудани мусоҳиба ҳалолкор бошед ва барои суратгирию наворбардорӣ иҷозат пурсед. Ин шояд ҳангоми тавзех додани муноқишаҳои мусаллаҳона муҳим бошад, ки дар онҳо, мутаасифона, ҳарбиён қоидаҳои худро ҷорӣ мекӯнанд. Сарфи назар аз ақидаи шахсии худатон манбаъҳои маълумоти худро қадршиносӣ кунед.
- Манбаъҳоеро, ки худро муаррифӣ накардаанд, эҳтиёткорона истифода намоед. Журналистон баъзан суханрониҳои «дипломатҳои варзида» ва «соҳибмансабони воломақом» ё дигар шоҳидони беномро, ки фош накардани номашонро ҳоҳиш кардаанд, иқтибос оварда метавонанд. Вале ин маъниони онро надорад, ки айномаи носаҳеху шубҳанокро метавон эълон кард ё ҷизе, ки марбут ба журналистон аст, манбаъро бофта баровард (ин боз як усули дигари фавран аз даст додани обрӯю эътибор аст). Агар ном зикр нашудааст, шарҳи бештареро таъмин карда, исбот намоед, ки манбаъ қобили эътимод аст. Дар тамоми ҳолатҳо самимӣ бошед, маҳсусан бо муҳарриратон, ки барои додани маълумоти боимзо қабл аз ба шумо додани ҳукуқи нашри маълумоти басо нозук ба боварии манбаъ сазовор мегардад.

Агар маълумоти шумо барои ҳақ будан комилан хуб аст, дар он сурат шояд ҳамин тавр ҳам бошад. Ақли солимро ба кор бурда, ҳамеша аз худатон пурсед, ки :

- Оё маълумотатонро бо роҳи боэътимоду ахлоқи ҳамида ба даст овардаед?
- Оё шумо ба хотири дақиқорӣ чизеро, ки тавонистед ба анҷом расондед ва оё шумо қодир ҳастед, ки фактҳои худро тасдиқ намоед?
- Оё тасмими шумо аз таъсири нопок ё гумони бад орист?
- Оё шумо тавозун ва матнро таъмин кардаед, аз ҷумла ҳукуки ҷавоб додан ва шарҳи холисона додан ба ҳар як шахсе, ки мавриди танқиди мақолаи шумо қарор гирифтааст?
- Оё роҳи дигари гирифтани маълумот нест, маҳсусан дар сурате, ки мањбаъ аз зикри номаш худдорӣ кунад?
- Оё манбаъҳои шумо боэътимоданд ва бо намояндагони кулли ҷонибҳое, ки ба маводи чопии шумо фаро гирифта шуданд, сӯҳбат кардед?
- Маводи шумо то чӣ андоза боварибахш аст ва оё он маънне дорад?
- Ва аз ҳама муҳиммаш: оё шумо маводи худро муҳофизат карда метавонед?

## МАШҚҲО

Дар ин боб шумо мавзӯъҳои зеринро баррасӣ намудед:

- Назарияҳои мақбули умуми беғаразӣ, дақиқорӣ ва воқеъият.
- Масъулияти журналист бобати ҳифз намудани манбай маълумот.
- Принсипҳои умумии кодексҳои шарафу номус ва фаъолияти касбӣ.
- Баъзе лаҳзаҳое, ки ҳангоми ташреҳи ҳодисот ва навиштаҳи мақолаҳо бояд мавриди таваҷҷӯҳ қарор гиранд.

### Машқи 1

Идораи полис ба шумо «на барои сабт» иттилоъ медиҳад, ки азми ба маҳбас кашидани соҳибкореро дорад, vale ў барои фаъолияти эҳсонкорию ҷамъиятиаш соҳибэҳтиром аст. Ҳодими полис мегӯяд, ки айби ўро дар содир намудани қаллобию ришваҳӯрӣ санҷиданианд. Аллакай бегоҳ шудааст, vale ягон ҳуҷҷати расмӣ нест.

Шумо ба соҳибкор занг мезанед ва ў тасдиқ мекунад, ки дар бораи даъвоҳои бесос иттилоъ дорад ва ҳабси ў пагоҳ дар назар дошта шудааст. Ў дар бораи айбдоршавияш ба саволҳо ҷавоб доданро рад мекунад. Соҳибкор аз шумо ҳоҳиш менамояд, ки чопи мақоларо як рӯз ба таъхир гузоред, то ў дар бораи ин ба аҳли оилааш гӯяд. Ў мегӯяд, ки агар шумо ҷопи мақоларо боздоред, «хизмататонро ба ҷо меорад».

- Дилеммия одобуахлоқ аз чй иборат аст?
- Оё дар айни замон дигар мушкилоти амалй низ вучуд доранд?
- Оё шумо инро бо касе мавриди баҳс қарор дода метавонед?
- Оё ба шумо маълумоти бештаре лозим аст?
- Оё шумо маълумотеро барои нашр омода сохта метавонед?
- Шумо дар асоси қазияҳои камшуморе, ки дар боло зикр шудаанд, хабареро чй гуна менависед ва баҳри ба таври бояду шояд васеъ намудани он чй зарур аст?

## Машқи 2

Шумо дар бораи ҷинояти ҳарбӣ маводеро омода сохта, ҳабари муҳуммеро нашр кардед, ки он боиси ба ҷунин бадкирдорӣ ҷалб гаридидани афкори умум мегардад. Зими ни ҷунин амал шумо тамоми қоидаҳои классикии ахлоқи журналистикаро риоя кардед: манбаъҳоятонро қадршиносӣ ва навиштаҳоятонро ҳифз намуда, танҳо қисматеро мунташири соҳтед, ки онро тасдиқ карда метавонед.

Баъди ҷанд сол трибунали байналхалқӣ шуморо барои шаҳодат додан дарважат мекунад. Навиштаҳои шумо низ бояд ба маҳкама пешниҳӯд шаванд. Шуморо водор месозанд, ки савғанди журналистиро вайрон кунед ва номи манбаъҳою маълумоти дигарро, ки чун журналист дар вақташ чоп накардед, ошкор намоед.

Оё шумо баҳри ҷонибдории айбдоркунӣ дар ҷиноятҳои ҳарбии эҳтимолӣ иштирок мекунед? Ё, ки ҷони худро дар ҳаттар монда, баҳри ҳифзи кодекси шарафу номуси журналистӣ аз иштирок даст мекашед?

## **МАВОДИ ИЛОВАГӢ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАҶЛУМОТРАСОН**

Шумораи зиёди веб-сайтҳо дорои маводи иттилоотии марбут ба кодекси журналистон мебошанд. Масалан:

**[www.uta.fi/ethicnet](http://www.uta.fi/ethicnet)**

**[www.presswise.org.uk](http://www.presswise.org.uk)**

**[www.ifj.org](http://www.ifj.org)**

Инчунин ба Лоиҳаи сифати аълои журналистика муроҷиат кунед:

**[www.journalism.org](http://www.journalism.org)**

Барои феҳрасту матни баъзе кодексҳои журналистика ба веб-сайтҳои зерин муроҷиат кунед:

**[www.asne.org/index.cfm?id=387](http://www.asne.org/index.cfm?id=387)**

**[www.poynter.org/column.asp?id=32&aid=16997](http://www.poynter.org/column.asp?id=32&aid=16997)**

Барои Нию-Йорк Таймс:

**[www.nytco.com/pdf/NYT\\_Ethical\\_Journalism\\_042904.pdf](http://www.nytco.com/pdf/NYT_Ethical_Journalism_042904.pdf)**

Барои Асосиизӣтед Пресс: **[www.apme.com/index.shtml](http://www.apme.com/index.shtml)**

Барои Рейтер: **[about/reuters.com/aboutus/editorial](http://about/reuters.com/aboutus/editorial)**

Боби 3

## ТАРКИБИ МАҚОЛАХО

**ДАР МАҚОЛАХОЙ КАСБИ ОДАТАН СОХТИ ДАР МЕЙЁРХОЙ БАЙНАЛ-ХАЛКЙ МАЬМУЛРО ИСТИФОДА МЕКУНАНД, КИ БАРОИ ОШКОРО, МУЧАЗ ВА ФАҲМО ПЕШНИҲОД КАРДАНИ МАЬЛУМОТ ТАҲИЯ ШУДА-АСТ. ДАР КИШВАРХОЙ ГУНОГУН АНЪАНАХОИ МУХТАЛИФ ВУЧУД ДО-РАНД ВА ҲАТМИЙ НЕСТ, КИ ЯК АНЪАНА АЗ ДИГАРАШ ХУБТАР БОШАД. ВАЛЕ САБКИ НАВИШТАНИ АХБОР, КИ ДАР ПОЁН ОВАРДА ШУДААСТ, ДАР АРСАИ ЧАҲОНӢ, ХУСУСАН МАМОЛИКИ ИНГИЛИСИЗАБОН ҚАБУЛ ГАРДИДААСТ.**

Принципи ассоциации он аст, ки хонанда дар мавқеи афзалият-нок қарор дорад.

Ин чунин маъно дорад, ки ахбор бояд барои ашхосе навишта шавад, ки ин маълумотро дастрас мекунанд. Таърҳ бояд ошкоро бошад ва мавриди таваҷҷӯҳи онҳо қарор гирифта, рағбати мутолия карданӣ хабарро дар замими хонанда бедор кунад. Ахбори хуб иншошуда маҳз ба ҳамин ҳусусияташ фарқ мекунад. Хонандагон чӣ чизро меҳоҳанд ё онҳо чӣ чизро донистан меҳоҳанд? Чаро онҳо ин ахборро меҳонанд?

Хонандай адабиёт ва тамошобини кино меҳоҳанд, ки онҳоро дилхуш кунанд. Нависанда баҳри дилхуши хонандааш сужети нави асарашро мебофад ва тавассути маҳорати адабиаш хонандаро то авчи аъло дар ҳаяҷон нигоҳ медорад. Хонанда ва бинанда вақти худро маҳсусан барои он сарф ме-кунад, ки сифати асарро арзёбӣ кунад.

Дар бобати ахбор кор тамоман ба тарзи дигар сурат мегирад. Одамон меҳоҳанд мълумотро очилан дарёфт кунанд.



*Пеш аз он, ки рүзнома  
мураттаб гардад (чун  
ин чо дар Кобул) худи  
мақолаҳо бояд бодиқжат  
чи ба чо карда шаванд*

*Мақсади асосии  
навиштани мақолаҳо  
интиқол доддани  
маълумот мебошад*

Эҳсоси ҷалб гардидану иштирок доштан барои хонандаи ах-бор бартарият асту барои бинандаи телевизион омили мус-бат. Вале мақсади асосӣ интиқол доддани маълумот мебошад. Дар рӯзномаҳо ва веб-сайтҳо ҳеч гуна кафолате нест, ки хонанда барои то охир хондани ҳабар ё аз назар гузаронидани давоми мақола вақт дошта бошад. Аз ин рӯ, муаллиф бояд инро ба инобат гирад.

Шумо мутолиакунандаи рӯзнома ё веб-сайтро ба мушоҳида гиред. Ин ҷо нисбат ба мутолиаи китоб принсип комилан дигар аст. Ҳангоми мутолиаи рӯзнома хонанда саҳифа, сарлавҳаҳо ва баъдан ҷумлаи аввали ҳабарро, ки ўро ба ҳуд ҷалб намудааст, сарсарӣ аз назар мегузаронад. Мутолиакунанда ба ҳулосае меояд, ки чиро хонад ва чӣ қадар хонад, саҳифаҳоро оҳиста ё тез варақгардон кунад. Ин вобаста ба он аст, ки қадом мавод ё ҳабаре маҳсусан диққати ўро ҷалб кардааст. Дар рӯзнома ва веб-сайтҳо ҷойҳои зиёде ҳастанд, ки хонанда метавонад ба он назар кунад ва мақолаҳое ҳастанд, ки барои ҷалб диққати ўрақобат мекунанд. Гайр аз ин, рӯзномаҳои зиёд ва веб-сайтҳои беҳисобе мавҷуданд ва беҳуда нест, ки азназаргузоронии сатҳи шумораи зиёди мақолаҳои интернетӣ ҳоло бо унвони «серфинг» маъмул шудааст.

Барои ҳалли масъалаи ҷалби хонанда қоидай ҷо ба ҷо гузоштани таркиботи мақоларо риоя кардани зарур аст. Тибқи таомули журналистикаи байналхалқӣ нуқтаи авҷ аз ҳама муҳим аст ва бино бар ҳамин вай бояд дар аввал ё дар муқаддима ояд. Ин ҷумлаи муқаддимавии мақола ном дорад. Фактҳои муҳимтарин мӯҷазтар ва бо шарҳи соддаву зарурӣ дар ҳамин сарсатри аввал бояд ҷо дода шаванд. Баъдан баёни мавод сар мешавад, ки дар он муаллиф банд-банд мавзӯъро кушода, фактҳоро аз рӯи аҳамияташон ба тартиб меорад.

## Аҳроми сарозер

Чунин шакли баёни аҳбор бо номи «аҳроми сарозер» маъмул аст. Чун ки дар мавриди тасвири суробӣ чунин услугуб ба аҳроми сарозер шабоҳат дорад - маълумоти муҳим дар болю ҷузъиёти камтар аҳамиятдошта - дар поён. Чунин принцип ҳам ба талаботи хонанда ҷавобгӯсту ҳам ба тақозои муҳаррир.

Ин тарзи пешниҳоди мавод вақти хонандагонро намегирад, зоро онҳо ба ҷумлаи аввал назар афканда, пай мебаранд, ки мутолиаи мақола кирои идома додан ҳаст ё не. Ҷумлаи муқаддимавӣ маводи аз ҳама муҳимро дар бар мегирад. Ҷумлаи муқаддимавии хуб одатан аз 25-40 калима иборат буда, дар бораи нуқтаҳои муҳимми мақола маълумот медиҳад ва он ба ҷалб кардани дикқати хонанда нигаронида шудааст. Ҷумлаи мазкурро дар сурате бобарор номидан мумкин аст, ки агар он чун маълумоти алоҳидай ҳабарӣ хидмат кунад.

Сипас журналист баъд аз байни мухтасар ба шарҳ додан мегузарад, фактҳои асосии мақола, маълумоти роҷеъ ба ашхосу созмонҳоеро меорад, ки ба он алоқаманданд ва масъалаҳоро барои муҳокима матраҳ мекунад.

Бо мурури амиқ рафтан ба мавод журналист ба нукоти минбаъдаи манфиатҳо даҳл намуда, муфассалтар сухан меронад, дурнамоҳои ибтидоиро ҷузъ ба ҷузъ тарҳрезӣ менамояд. Ӯ инчунин онҳоро возеҳтар нишон дода, гуфтаҳои иштирокчиёнро густурдатар пешниҳод мекунад.

Қисми хотимавӣ маводест, ки риштаҳои гуногуни қиссаҳоро ба ҳам мепайвандад ё саволи зеҳниро, аксаран тавасути овардани иқтибос аз гуфтори қаҳрамонони мақола, пешниҳод менамояд. Вале он бояд маълумоти наве надошта бошад, ё мавзӯъ ва баҳши нави мӯҳимро дар бар нагирад, ки дар борааш қаблан гуфта шуда буд. Умуман, қисмати хотимавӣ аз тарзи сабуки чамъасткунанда иборат аст ва дар бисёр ҳолатҳо мумкин аст ихтисор ёбад ё пурра партофта шавад.

## Таркиби мақолаҳо



Ин таркиб шаклан эътироф мекунад, ки мақсади мақола баҳри пайбурдани мазмуни он маҷбур кардани хонанда ё бинандаю шунаванда набуда, балки ба таври фаврӣ, воқеӣ, дақиқ ва осон пешниҳод кардани фактҳост. Аз лиҳози интиқодӣ таркиби мазкур инчунин таҳрир карданро осон ме-гардонад ва зимнан имкон медиҳад, ки мавод барои ҷойгир кардан дар соҳати маҳдудтари саҳифа ихтисор карда, бе заҳмат ба вазъияти тағйирёбанда мутобиқ гардонда шавад.

*Журналистикаи хуб –  
ин чавобҳои  
қонеъкунанда ба  
шаш савол аст*

Тасаввур қунад, ки шуморо муҳаррир дар ҳаҷми 800 калима мавод омода кардан фармуд. Баъдан ягон рӯйдоди муҳиммӣ, аз қабили күштори роҳбари давлат ё таркиши бомба рӯх медиҳад. Чунин ҳодисаҳо ҳамеша ногаҳонӣ ба амал меоянд. Муҳаррир бояд очилан амал қунад, то ҳодисаи овозадор тавзех ёбад. Ин чунин маъно дорад, ки дар рӯзнома барои маводи дигар ҷои камтар мемонад (баъдан тамоман на-мемонад).

Агар мавод ба таври аҳроми сарозер таҳия гардида бошад, дар ин сурат бе зарар ёфтани мазмун буриданӣ он аз поён ба боло кори нисбатан осонтаре ҳоҳад буд. Мавод метавонад то як сарҳат иҳтисар гардад ва агар матн ба таври лозимӣ таҳия шуда бошад, он бешаккӯ шубҳа фаҳмо ва ҳабарӣ ҳоҳад буд.

Матни дуруст таҳияшуда бояд ҷавобгӯи шаш саволи асосӣ бошад. Журналистикаи хуб ҷавобҳои қонеъкунанда ба шаш савол мебошад.

## Шаш савол

Журналистика он гоҳ хуб аст, агар ба саволҳои мавҷуда ҷавобҳои пурра дода тавонад. Аз мақолае, ки саволҳо ме-гузораду баъдан онҳоро бечавоб мемонад, чизи дилхароштаре нест. На ҳама вақт дар як сарҳати иборат аз мӯҳтавои муҳтасари мавод пеш гузоштани кулли саволҳо имкон дорад, ки фахмидани онро мушкил нагардонад. Вале вазифаи журналистика ҳамин аст; воқеъан ҳам саволҳои асосӣ бояд дар якчанд сарҳати аввал дода шаванд. Баёни хуби хулосаи ахбор одатан аз 25-40 калима зиёд намешавад.

### Кӣ, Ҷӣ, Дар кучо, Кай, Чаро, Чӣ тавр?

Ба хусусияти фаъол доштани ин саволҳо дикқат дихед. Журналистика бо рӯйдодҳое сарукор дорад - хоҳлаҳзаҳои ҷиддии муассир бошанд ё ғаразнок ва журналистика ҳодисотеро тавзеҳ менамояд, ки воқеан дар дунё ба вуҷуд омадаанд ва мекӯшанд, ин корро ба таври мӯҷаз анҷом диханд, то хабарҳо соддаву воқеъбинона ба доираҳои васеи хонанда ё шунаванда бирасанд.

Мисоли зеринро бодиқкат бихонед:

**МУХОЛИФИН ВА ҲУКУМАТ ДАР КУШТОРЕ,  
КИ ЧЕРНОГОРИЯРО БА ЛАРЗА ОВАРДА БУД,  
ҲАМДИГАРРО МУТТАҲАМ МЕКУНАНД**

*Муаллиф: Неделко Рудович, Подгориса*

Ҳабси ду гумонбаршудае, ки дар қуштори журналисти номӣ айбдор гардидаанд, оташи роҳи ҷанги шифоҳии байни Ҳукумати Черногория ва мухолифиро оид ба ин моҷаро ҳомӯши карда натавонист. Қуштори Дуско Йованович, ки 27 май рӯх дода буд, фазои тарсӯ ваҳм ва беҳимоятиро дар ҷумҳурӣ пурзӯр карда, вартаи байни ҳизбҳои мухолифу ҳукуматро бештар гардонд.

Дамир Мандич, варзишигари номии олами ҷанги тан ба тан ва бародараи Алмир шаби гузашта вобаста ба тафтишоти мазкур ба ҳабс гирифта шудаанд.

Йованович, муҳаррири 40-солаи ҳафтаниомаи ДАН дар Подгорис ва мунаққиди коалитсияи тарафдорони истиклоният наздикиҳои ними шаб дар назди дафтари кориаш қушта шуд.

Баъд аз оне, ки Йованович ба мошинаш нишаст, мошини сиёҳшишае ба наздаши омада расид ва шахси номаълуме аз доҳили он тир ҳолӣ кард. Сипас мошин ба самти номаълуме нопадид гашт.

Ин қуштор боиси изтироби сарвазир Мило Ҷуканович гардид, зоро мухолифин иброз намуданд, ки қуштор ба фармуди шахсоне аз доираи наздики сарвазир ё ҳатто аъзои Ҳукумати ў содир шудааст. Дар гирдиҳамоии мухолифин,

ки 29 май ба ёдбууди Йованович доир гардида буд, эътиroz-  
гарон дар пойтахти Подгориса аз назди бинои Хукумат гу-  
зашта истода, «Мило - қотил» гӯён, дод мезаданд.  
Коалитсияи ҳукмрон исрор мекард, ки қуштор маҳз ба хо-  
тири муташани ҷо соҳтани авзои ҳукумат содир шудааст.

Вазири корҳои дохилӣ Драган Ҷурович, ки азми қатъии аз  
байн бурдани гумони даст доштани Ҳукуматро дар қуиш-  
тор дошт, эълон намуд, ки дар сурати ошкор нашудани  
ҷиноят ў ба истеъло хоҷад рафт ва ба расонандагони маъ-  
лумот дар бораи фармоишгарону дастандаркорони ин қуиш-  
тор як миллион евро подоши таъйин кард.

Ҷуканович гуфт, ки ин қуиштор «ҳамлае буд ба сулҳу субот  
дар Черногория. Ана барои чӣ таҳлил кардан ниҳоят зарур  
аст, ки ин амал ба манфиати кӣ буд, дар содир карданни ҷу-  
нин ҷиноят».

Вазири корҳои дохилӣ барои қўмак ба политсияҳои Фарон-  
са, Британияи Кабир, Олмон ва Амрико муроҷиат намуд,  
ки дар қуишодани ин парванда коршиносоне бифристанд.

(Дар ин ҷо танҳо таҳрири муҳтасари мақола оварда мешавад).

Ин мақолай «хабарй» ё «зәвқовар» набуда, таҳлили хабар-хөест ки аз ҳабси нисфишабии ду гүмөнбаршудаи күштор бармеояд, vale ин таҳлил низ тақозо ба таркиби дақиқе дорад. Биёед таҳқиқи қоидаҳои ахроми сарозерро дар мисоли ин мақола пеш гирэм.

Чои ҳодиса дар сарҳати аввал нишон дода шудааст. Баъдан бо муфассал овардани қарина, мансаби шахсони номбаршуда ва мувозингари хабар баён мёёбад. Лекин бинед баёни мухтасар мазмуни мақоларо ба таври мұчаз мерасонад.

### **Навъҳои дигари күтохбаёнӣ**

Дар мавриде, ки тарзи баёни мустақими мухтасар аз ҳама осону бехавф аст, гоҳо шумо меҳоҳед, ба коратон баъзе на-вигарию гуногунрангиҳо ворид созед. Мақсад аз ин ҷалб кардани дикқат ё барангехтани дасиса аст, даме, ки ҷавобҳои шаш савол мумкин аст, баъдтар пайдо шаванд. Ағлаб чўмлаи муқаддимавии сирф хабарй шояд барои очерк ё мақолай адабӣ созгор набошад. Вале шумо набояд дар күшодани муаммо чандон кашолакорӣ кунед, дар акси ҳол аз хонандаю шунавандай худ маҳрум мешавад. Ин усуулро баъзан «зарбаи батаъхирафтода» меноманд.

Масалан:

*Дар панҷсоли охир мардуми Ослобоск дар тарсӯ ҳарос умр ба сар мебурданд, vale оқибат ҳукумат чораҳое пеш гирифт, ки аҳолии ин минтақаро ҳимоят мекунанд.*

Вожай «тарс» ҳисси кунчковии хонандадаро бедор карданаш мумкин аст. Вале шаш суоли мифтохӣ ба ҳайси дархостгари ҷавоб боқӣ мондан мегиранд. Ҳамин тарик, баъд аз ҷумлаи пешин ҷунин ҷумла пеш омаданаш мумкин аст:

*Баъд аз кӯҷондани тақрибан 500 нафар аҳолии деҳот дирӯз ҷузъу томӯҳи ҳарбӣ минаю гулӯлаҳои баъд аз муноқшишои ним соли собиқ натаркида мондаро битарконданд.*

Сабки навоварона ё диққатчалбундандаи баёни муҳтасари маводро сарфаҷӯёна ва танҳо дар ҷое боист ба кор бурд, ки нисбат ба тарзи баёни мустақими қӯтоҳ воқеан шавқовартар ва радиопазир аст.

Баъзан шумо шояд меҳоҳед, дар муҳтасартарин баён як дараҷа муҳит ба вучуд оред:

*Бӯи марғ ва пардаи дуд дар болои кӯчаҳои ҳаробгашиша муаллақ меистоданд. Он чи аз тирпаронии шадид бар ҷой монда, ҳамин аст, ки шаби гузашта оғоз шуда, 12 соат беист идома ёфта буд.*

Баъзан шояд дилатон хоҳад, ки диққати хонандаро бештар ҷалб кунед:

*«Ин мутлақо аз ҳақиқат дур аст», – ғуфт генерал дар равшани рӯз аз ҳаробиҳои гирду атроф ҳаяҷонашро ифода кард.*

Ӯ ҳаробаҳои шаҳрро, ки зери зарбаи гулӯлаҳои адӯ қарор гирифтаанду ин зарбаҳо даҳҳо часад, садҳо заҳмӣ ва бештари иморатҳои валангоршудаи маркази шаҳрро боқӣ гузоштанд, аз назари муюина мегузаронд.

Дар ҳар ҳолат маълумот бояд фавран ва возеҳ пешниҳод шавад ва худи «таркиби»-и ҷумлаи муқаддимавии алтернативӣ бояд кӯтоҳу нишонрас бошад. Кӯтоҳбаёни додари маҳорат аст.

Тафсилот ҳикояро зиндаву ҳақиқатмонанд мекунад. Вале ин маънои онро надорад, ки ҷузъиёт бояд аз ҳад зиёд бошанд ва барои навиштани мақола фактҳои ҳаяҷонбахш нисбат ба тавсиф бештар истифода шаванд. Тавсифҳоро дар сурате мавриди истифода қарор додан мумкин аст, ки тавассути онҳо фақат ҳушбაёни накарда, ҷизи маҳсусеро пешниҳод кунанд. Ҳубтараш қиссаатонро на тавассути тасвир, балки бо амал баён созед. Тавсифҳо баъзан воқеияту бегаразии мақоларо аз байн мебаранд.

Ин ду ҷумларо муқоиса кунед:

*Баъд аз ғалогулае, ки дар натиҷаи доду фарёди таҳқиromези намояндае рӯҳ дода буд, бо амри раиси бағазабомада толори маҷlis фавран холӣ карда шуд.*

*Раис болгаашро ба рӯи миз зада, аз вакilon талаб кард, ки доду фарёдро бас карда, толори маҷlisро фавран холӣ намоянд.*

Ҷумлаи дуюм тафсилоти ҳодисаи воқеан баамаломадаро дар шакли фаъол қисса мекунад.

Агар шумо тавсифҳоро ба кор баред, ба худатон савол дихед, ки оё онҳо дар ҳақиқат барои тафсили ҷузъиёти худи баёни мавод лозиманд ё танҳо фикри шахсӣ ва таҳмини муаллифанд?

Маводро бо тафсилоти барзиёд пурбор нақунед. Қоида чунин аст: маводро фаҳмо, шавқовар ва ҳатто таъсирбахш кардан коғист, вале на ба он дараҷае, ки хонанда дар бораи чӣ ривоят кардани муаллифро фаромӯш созад.

Дар сурати шубҳа кардан он тафсилотро истифода баред, ки ба фикри шумо мақоларо хубтар мегардонанд. Муҳаррирон онҳоро ҳамеша ҳориҷ карда метавонанд, вале агар аслан набошанд, ҳамроҳ карда наметавонанд.

### Бэкграунд (Маълумотномаи таърихӣ)

Журналист бояд итминони комил дошта бошад, ки ў ҳаҷми зарурии маълумоти ибтидоиро барои дарк кардану навиштани мақола дорад. Дар хотир дошта бошед, ки агар шумо чизро намефаҳмад, гумон аст, ки хонанда ва шунаванда онро фаҳманд. Агар шумо дилпур набошед, бозгардеду саволро аз нав диҳед.

Воқиагузор бояд доимо дар хотир дошта бошад, ки хонанда ва шунаванда низ эҳтимол ба мисли худи муаллиф бисёр ҷизҳои пардапӯши масъаларо надонад. Аз ин рӯ, боварӣ ҳосил намоед, ки ҳикоя аз маълумоти коғӣ иборат аст ва матн ба хонанда ва шунаванда фаҳмо ҳоҳад буд.

*Агар шумо  
дилпур набошед,  
бозгардеду саволро  
аз нав диҳед*

Ҳамеша номи одамонро пурра нишон диҳед ва ҳангоми бори аввал ба забон гирифтан номи ҳамаи акронимҳоро пурра оред. Шумо ба ҳайси воқиагузори кишвари худ бояд номи сарвазирро хуб донед. Вале хонанда аз кишвари дигари олам, ки тавассути Интернет ё ВАО (интишор ё фурӯши замимаи рӯзномаҳо) ба мутолиаи мавод мепардозад, шояд номи ўро надонад. Муайян намудани мансубият ба ҳизбҳои сиёсӣ низ шояд кори печ дар печ бошад, аз ин рӯ, сараввал (хеле кам дар навбати дуюм) эътиимод пайдо кунед, ки дар иқтибоси аввал дар матн номи ҳизб бо зикри мансубияти он – қаноти чап ё рост, динӣ ё этникӣ, сотсиал – демократӣ ё консервативӣ ва ғайра пурра оварда шудааст.

Ин ба хонанда ва шунаванда барои фаҳмидани он, ки Али Бег дар кӯчабозори асосии ноҳияи X фурӯшандай либосҳои мардона аст, на дӯзанде аз канори шаҳр ё оё ў соҳибкор аст ё дар хидмати шахси дигар қарор дорад. Ўчандсола аст? Оё ў оиладор аст? Оё ин барои фаҳмидани хубтари мақола ба хонанда кофист ё ки мадад мерасонад?

Шояд ба хонанда ва шунаванда хотиррасон кардани баъзе фактҳо дар бораи шахси маъруф лозим бошад. Ба монанди «баскетболбозе, ки бо тӯбандозиҳояш бо дасти чап машхур аст...», «депутате, ки як сол қабл баъди адои ҷазояш барои задани ходими полис аз маҳбас озод шуда буд» ва ғайраву ҳоказо.

Күшиш кунед пешбинӣ намоед ва барои ҷавоб додан ба ҳамаи саволҳо омода бошед. Агар дар мақола ду одам бо номҳои якхела оянд, қайд кунед, ки онҳо хешу табор ҳастанд ё не? Агар ҳодиса дар дехот рух дихад, имконият пайдо карда, ишора кунед, ки он аз пойтагт чӣ қадар дур аст ва ё дар қисмати шимолӣ ё ҷанубӣ ва ё гарбии мамлакат воқеъ гардидааст. Агар ҳизби муҳолифе изҳорот дихад, хотиррасон намоед, ки оё он ҳизби қалону бонуфуз аст ва дар оянда иқтидори ба даст овардани ҳокимиоятро дорад ё он як гурӯҳи хурдест?

Баъзан шумо ба мавод якчанд калимаро, ба мисли «шахрчае дар биёбон» дохил карда метавонед, зоро бисёриҳо намедонанд, ки он дар биёбон ҷойгир аст ё «дар қисмати саноатии канори шаҳр», ё «дар қисмати ҷанубии шаҳр».

Калиди ҳалли масъала дар ҷавоби ин савол: «Чӣ тавр ман инро барои хонанда ва шунаванда фаҳмотар карда метавонам?» Аз тафсилоти дилгиркунанда ё бегона ҳуддорӣ намоед, вале ба хонандай ноогоҳ аз мавзӯи ҳабар имконият дихед, ки рафти сужетро мушоҳида кунад. Маълумотро пурра, на каму на зиёд пешкаш намоед, ба қадре, ки ба фаҳмидани хонанда кӯмак расонда тавонад.

## МАШҚҲО

Рӯзномаро хонда, шарҳи муҳтасари маводи мақолаҳоро аз назар гузаронед ва оид ба маводи дорои ҳусусиятҳои муҳталиф ба саволҳои зерин ҷавоб дихед:

- Журналист ҷанд калима ё сарсатро барои таҳияи мақола истифода мебараад?

*Калиди ҳалли  
масъала дар  
ҷавоби ин савол:  
«Чӣ тавр ман  
инро барои хонанда ва  
шунаванда фаҳмотар  
карда метавонам?»*

- Оё ин чумлаи классикии муқаддимавии мақолаи хабарӣ аст ё чумлаи муқаддимавист, ки маводи интиқодӣ дорад ё мисоли дигаре истифода мешавад?
- Оё дар ин чумлаи муқаддимавӣ ҷавоб ба шаш саволи асосӣ вуҷуд дорад?

Рӯзнома ё мақолаи худатонро дар Интернет аз назар гузаронед. Кӯшиш кунед пай баред, ки чӣ чиз шуморо ба хондани мақолаҳои гуногун водор месозад. Ҷаро як мақола шуморо ба андозае мафтун месозад, ки тамоми матнро то охир меҳонед ва дигараш маҷбур менамояд, ки саҳифаашро гардонед ва мақолаҳои дигарро ҷӯед?

Кадом вақт шумораи лозимии тафсилот мақоларо шавқовар мекунад ва кай тафсилот дилгиркунанда мешавад? Натиҷаҳои худро бо натиҷаҳои ҳампешагонатон муқоиса намуда, бинед, ки оё шумо ба хулосаҳои яхела омадед?

## **МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МА҆ЛУМОТРАСОН**

Сайти Институти Пойнтер дорои сахифаҳои сершумори ёрирасонест, ки чӣ тавр навиштану таҳия намудани мақолаҳо ва таҳrir карданро мефаҳмонанд.

[www.pointer.org/subject/asp?id=2](http://www.pointer.org/subject/asp?id=2)

## МАНБАЪХОИ ИТТИЛООТ



*Манбаъхои хуби иттилоотро пайдо кунед ва мақола худ аз худ навишта мешавад*

Манбаъхои иттилоот унсурҳои таҳияи мақолаи шумо мебошанд. Манбаъхои хуби иттилоотро пайдо кунед ва мақола худ аз худ навишта мешавад. Дар сурате, ки шумо манбаи хубро аз даст медиҳед, маводатон ба тамоми ҳусни баён ва мавзӯи муҳимму азимаш барои нашр нодаркор шуда мемонад.

Ҳангоми арзёбии манбаъхои иттилооти худатон боғайрату худтанқидгар бошед. Оё онҳо тибқи вазифаи ишғолкардаашон маълумотеро, ки ба шумо пешниҳод мекунанд, медонанд ва ин маълумот боэътиимод аст ва ё ин ашхос танҳо аз овозаҳо истифода мебаранд? Оё ташрехи ҳодисоти шумо ба санчиши ҷиддии фактҳо ё дигар санчиши мустақил тоб оварда метавонад? Оё манбаъхои тасдиқунанда ба ҳамдигар вобаста нестанд? Агар мақолаи шумо дар асоси ҳуҷҷате таҳия шуда бошад, оё шумо онро дар даст доред, ё ки онро аз гуфтаи дигарон налқ кардед?

Ба ғайр аз манбаи боэътиимод, журналисти хуб доимо кафолат дода тавонад, ки манбаъхои ўкшоду ошкоранд. Маводи мӯйтамад дар асоси манбаъхои пешниҳодшуда боиси пайдоиши афкори шахсии хонанда ва шунаванда мегардад дар бораи боэътиимоди воқеяти он .Аниқ муайян кардани манбаи маълумот дар мавриди мақола навиштан оид ба муноқишаҳо, баҳсҳо ё ихтилофи назарҳо бисёр муҳим аст. Журналист бояд аз «айбдоркуниҳо» дар бадгумонӣ ё гаразнокӣ худашро ҳимоя кунад ва ғами онро хӯрад, ки маводаш боэътиимодтар гардад.

Муайян кардани манбаи маълумот чунин саволеро ба миён меорад: «Мо инро аз кучо медонем?» ва исбот кардани ҳаққонияти онро тақозо мекунад. Масалан, мо мефаҳмем, ки «12 кас дар ҹанг ҳалок шудаанд», чунки ким-ки инро ба мо ҳикоя кард ё барои он ки, мо худамон часадҳоро ҳисоб кардем. Вале дар мавриде, ки манбаи маълумот намояндаи яке аз ҷонибҳои ба ҳам мухолифи муноқиша бошад, мо аз кучо медонем, ки ў рост мегӯяд? Мо шунида метавонем, ки имсол истеҳсоли писта афзудааст, зеро дар изҳороти ҳукumat чунин омадааст. Лекин оё мо ба ҳисботи ҳукumat бовар дorum ё не? Оё инро бо манбаъҳои дигар муқоиса кардан лозим аст? Вазифаи асосӣ тавре нишон додани манбаъҳост, ки хонандагон худашон хулоса бароварда тавонанд.

*Вазифаи асосӣ  
тавре нишон додани  
манбаъҳост, ки  
хонандагон худашон  
хулоса бароварда  
тавонанд*

## Ба нақша гирифтани гузоришҳои шумо

Ҳангоми омода кардани ҳар як мақола манбаи баррасии дар-ефти маълумот бояд қадами аввал қарор гирад ва таҳияи нақша мувофиқи ҳамин ҳоҳад буд. Мазмуни умумии мақоларо ба қисматҳои оддитар тақсим кунед ва ҷадвали манбаъҳои мухимтару муносибтар, инчунин ҳучҷатҳо, шоҳидони воқиаҳо ё фикрҳои дигарро тартиб дихед, ки баҳри навиштали мақола барои рӯзнома ба шумо лозим ҳоҳанд шуд.

Дар аснои кор бо манбаъҳо бояд ба ақли солим ва принсипҳои асосии журналистика тақи кард, вале боиси тааҷҷуб ин аст, ки ин қоидаҳои асосӣ бештар аз сабаби норасонии вақт, набудани имконият ё фишороварӣ аз берун сарфи назар карда мешаванд.

- Агар шумо очерки тарҷумаиҳолӣ навиштаний бошед, хусусан, агар он унсурҳои танқид дошта бошад, он гоҳ ҳатман бояд бо ин шахс сӯҳбат кунед, ё ҳадди ақал, ба ин кор хеле саъӣ кунед. Агар шумо бо ягон сабабе инро карда натавонед, ё ин шахс дархостатонро рад кунад, инро дар мақола гӯед.
- Агар шумо дар бораи муноқиша навиштаний шавед, кӯшиши зиёде ба ҳарҷ дихед, то бо ҳарду тараф сӯҳбат намоед ва борои мустақилона баҳо додан манбаи берунае пайдо кунед.
- Агар шумо ҳамчун аксулъамал мақола навиштаний бошед, масалан, ба рӯйдоди муҳимми ҷамъиятӣ, дар ин сурат дар кӯчаҳо бо одамони зиёде сӯҳбат кунед, ҳамчунин бо коршиносон.
- Агар шумо аз мавзеъи муайянे гузориш таҳия карданӣ бошед, хонандаро ба он ҷо «кӯҷонед» ва ҳамчун шоҳиди ҳол аз номи ҳудатон баъзе тафсилоти ҷолиби дикқатро пешниҳод кунед. Хонандаро водор намоед бовар кунад, ки шумо – журналист дар макони ҳодиса қарор доред.
- Агар мақола дар асоси ҳисобот ё санаде таҳия шуда бошад, баҳри дарёфти нусхаҳои асл тамоми қувваатонро истифода баред, ё ба манбаъҳое, ки қобили тасдиқи ҳаққонияти онанд, ғамхорӣ зоҳир кунед. Ба хонанда соғдилона бигӯед, ки чӣ гуна санад ба шумо дастрас шуд: масалан, «тибқи ҳуҷҷате, ки воқианигор дидা буд», ё «мувофиқи ҳуҷҷате, ки дастраси рӯзнома гардида буд».

Дар хотир дошта бошед, ки бегаразӣ, ростқавлӣ ва воқеият принсипҳои асосии журналистикаи байналхалқианд. Ин муддао танҳо тавассути интихоби дақиқи манбаъҳои маълумот ҳосил ҳоҳад шуд.

Ба сифати тавсияи иловагӣ аз зарурати ба нақша гирифтани маълумотатон метавон ҳарф зад. Қабл аз мусоҳиба бо ҳар гуна манбаъ омодагирии хуб дидан хеле муҳим аст. Вале манбаи аз ҳама муҳимро дар охири охирон нагузоред. Ин барои хабарнигор даҳшат асту бас, – ба манбаъ занги охирин задан бо ҳоҳиши тасдиқи факт ё ба даст овардани тафсир, факат барои он ки, ошкор шуд, ки манбаъ надоред. Мушкилот ва ҳардамхаёлии ашхосеро, ки бо шумо дар иртиботанд, дар доираи мӯҳлати ниҳоии супоридани мавод пешбинӣ қунед.

### Қоидai du манбаъ

Шумо бояд ҳангоми муайян намудани аҳамияти ин ё он ҷизи қобили нашр тасдиқи онро ҳатман аз ду манбаи бо-эътиномуду мустақил дарёбед. Ин барои манбаи маълумот қоидai тиллой ба шумор меравад. Ин чунин маъно дорад, ки яке аз манбаъҳо маълумотро аз дигараш гирифта натавонист ё ҳар дуи онҳо маълумотро аз айни як манбаъ нагирифтаанд.

*Бегаразӣ, ростқавлӣ  
ва воқеият  
принсипҳои асосии  
журналистикаи  
байналхалқианд*

Умуман, то даме, ҳар чизе, ки аз рӯи қоидai «ду манбаъ» аз санчиш нагузаштаст, ҳеч вақт онро ҳамчун муайяншуда шуморидан нашояд. Агар шумо танҳо як манбаъ доред, вале эҳсос мекунед, ки маълумоти пешниҳодкардаи ин манбаъро дар мақола дарҷ кардан мумкин аст, ё барои ба ҳаққонияти он бовар кардан сабаби хубе вучуд дорад, дар он сурат аз иқтибос кардани таъбири «манбаи А мегӯяд» ё «тибқи тасдики манбаи А» хонанда ё шунавандаро огоҳ гардонед. Дар ҷое, ки шумо эҳтимоли баҳснок будани фактро медонед, ин нуктаро рӯйпӯш нақунед ва баръакс фахмонед, ки оид ба масъалаи мазкур одамони гуногун ақидаҳои муҳталиф доранд.

Истифодаи манбаи ягона дар ин ҳолат ба муайян намудани боэътиномодии он манбаъ ва эҳтимоли дуруст будани фактҳо вобаста аст. Дар ҷунин ҳолатҳо қариб ҳамеша бояд ба манбаъ ишора кард. Бешубҳа, баъзан як шахс маълумотеро саҳех донистана什 мумкин аст, вале диллур бошед, ки ин кори таваккалист. Истифодаи ду ва аз он ҳам зиёдтар манбаъ ҳалли беҳтарини масъала мебошад.

### Идентификатсияи манбаъҳо

Дар мавриди ба ҳам шабеҳ кардани манбаъҳои маълумот тафсилоти марбутаи хоси дахлдоре оред, ки хонанда дар бораи боэътиномод будани манбаъ ба осонӣ хулоса бароварда тавонад. Ин ҷунин маъно дорад, ки боист ба таври возеҳ асоси босалоҳияти манбаъ муайян гардад, инчунин сабабҳои имконпазири ғайривоқей будани он нишон дода шавад.

Ҳар қадаре, ки шумо ба ин кор дақиқкорона муносибат на-  
моед, мақолаи шумо ҳамон қадар ба ҳақиқат бештар мон-  
нанд мешавад. Баҳри ба хонанда фаҳмондани мазмуни матн  
шояд зарурати ворид намудани чумлаи муҳтасаре дар бо-  
раи заминаҳои масъала пайдо шавад. Масалан, агар ман-  
баъ дар масъалаи мазкур манфиатҳои молиявӣ ё қасбӣ до-  
шта бошад, ё ки вай ба шахси танқидшаванд дар ҷараёни  
мубоҳисаи тӯлонӣ қарор дошта бошад ва ё манфиати шахси  
дигаре мавҷуд аст, дар ин сурат онро шарҳ дижед.

Масалан, агар шумо дар бораи ҳукumat мулоҳизаи  
танқидиеро иқтибос оред, фикраи «ба гуфтаи воқиагузор  
Ҳасан Алӣ» аз «ба гуфтаи ширехи доимии рӯзномаи пеш-  
бари оппозитсионии «Трибун» Ҳасан Алӣ, дақиқтар нест. Ё  
агар шумо суханони «коршиноси мустақил оид ба масъалаи  
мазкур Рэндэл Брейтвейт»-ро ба ҷонибдории ҳукumat ореду  
Рэндэл Брейтвейт ҳамон мушовирест, ки ба ҳукumat оид ба  
масъалаҳои минтақавӣ мунтазам иттилоъ дода меистад, он  
гоҳ гуфтаҳои боло қасро ба иштибоҳ меандозанд.

*Худи ҳамин факт,  
ки иттилоот  
нуқтаи назари  
расмист, маъни  
онро надорад, ки  
он бояд мавриди  
санчиши қарор ногирад*

### **Манбаъҳое, ки қобили эътимоданд**

Шахсе аз соҳтори расмӣ, ки вазифаи таъмингарии иттилоотро бар дӯш дорад, манбаи хуб ба шумор меравад. Вазири мудофиа оид ба масъалаҳои сиёсати мудофиавӣ бешубҳа манбаи мӯътабар аст; айнан мисли ҳамин аст мансабдори калони вазорати ў, маҳсусан агар шумо номи он касро гуфта тавонед. Аммо вай мумкин аст доир ба дигар масъалаҳо, чунончи масъалаҳои молия ва проблемаҳои байналхалиқ мутахассиси беҳтарин набошад. Дар ҷое, ки имкон дорад, доимо номи пурра ва вазифаи чунин шахсро нишон дижед, масалан номи вазири мудофиа Стенли Смитро.

Инчунин дар хотир дошта бошед, ки изҳороти расмӣ ё мӯътабар мумкин аст тамоми фактҳои муҳимро дар бар ногирад ва асплан ҳадафи изҳорот пинҳон доштани баъзе фактҳо бошад. Худи ҳамин факт, ки иттилоот нуқтаи назари расмист, маъни онро надорад, ки он бояд мавриди санчиши қарор ногирад. Ин ҷо, маҳз ҳамту бо мақсади воқей ва боэътимод гардондани мавод ҷустани ақидаҳои мухолиф лозим нест. Масалан, чунин ҳам шуданаш мумкин аст, агар шумо ба вазири мудофиа барои гирифтани маълумоти муфассал оид ба пешрафти чорабиниҳои ҷории ҳарбӣ муроҷиат намоед ва худи ў ҷонибдори чунин амал бошад, дар ин маврид ў бешубҳа манбаи маҳсусан боэътимод ба шумор меравад. Зоро ў воқеан ҳам маҳз ба хотира мақоми расмияш гапи роstro нагӯяд, ё ба тарафдории ҳукumat ҳарф зада, кӯшиш кунад воқиаҳоро дар шакли хуб пешниҳод намояд.

## Воқианигор ё шоҳиди воқиа

Худи воқианигор ё дигар шахси боэътимоде, ки он чи ба тасвир омадааст мебинаду мешунавад, бешубҳа манбаи ҷиддӣ мебошад.

Аз матни хабар доимо маълум мегардад, ки воқианигор шоҳиди ҳодиса будааст. Ё манбаъро бояд ишора кард: «Мухбери IWPR тақрибан баъди 20 дақиқаи таркиш ба ҷои воқеъа ҳозир шуд. Мухбир Саид Ҷамол дар бораи панҷ часаде, ки дар рӯи замин хоб буданд ва даҳҳо ҳодимони полисе, ки анбӯҳи одамонро тела медоданд, хабар дод».

## Хабарҳо бидуни истинод кардани манбаъ

Ҳангоме, ки хабар мавриди баҳси касе қарор нагирад, нишон додани манбаи мушаххас зарур нест. Масалан, дар мавриди овардани чунин санаи таърихии аниқ: «Миталистон соли 1654 давлати соҳибихтиёр шуда буд». Вале дар хотир дошта бошед, ки бисёр «факт»-ҳои таърихӣ баҳсноканд, аз ин рӯ, эҳтиёткор бошед.

## Манбаъҳои расмӣ

Манбаи расмии иттилоот шахсест, ки ба туфайли фаъолияти кориаш иттилоот ба ўдастрас аст, vale шарт нест, ки ўвазифаи масъул дошта бошад. Дар мақолае роҷеъ ба амният ходими полисро метавон манбаи расмӣ номид, хизматчии ғайринизомии давлатро дар маводе дар бораи сиёсати давлатӣ, ки вазорати ўпеш гирифтааст, корманди СММ ё Созмони ғайридавлатиро дар маводе оид ба масоили башардӯстона, ки пешаи фаъолияти онҳост ва ғайра ва ҳоказо. Доимо кӯшиш кунед, ки исми пурра ва вазифаи шахсро номбар кунед, агар чи баъзан шумо бо шарти ошкор накардани ному вазифа иттилоъро дастрас карда метавонед. Vale дар ин маврид бояд итминони комил дошта бошед, ки шуморо ба иштибоҳ намеандозанд.

Дар ҳар ҳол чизи асосӣ – нишон додан, ки чаро манбаъ дар он ҷо қарор дорад, барои фаҳмидани маълумоте, ки вай ба шумо мегӯяд.

Масалан, навиштан, ки: «Муовини вазири иқтисод Абдул Басир Муҳаммадӣ иттилоъ дод, ки нархҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта то 20 фоиз паст шуданд», афзалтар аст аз фақат зикр кардан, ки «соҳибмансабе гуфт...».

Дар сурате, ки номи мансабдорҳо оварда намешавад, вазифаи онҳоро ба қадри имкон муфассалтар зикр намоед. Агар муовине, ки дар мисоли боло оварда шуд, ба зикр карда шудани номаш изн надиҳад, ҳангоми овардани иқтибос ўро «mansabдори калони Вазорати иқтисод муаррифӣ намоед», ки ин ҳам беҳтар аст аз ҳамту «mansabдор» гуфтан.

Манбаъхоро дар шакли ҹамъ нанависед, агар манбаъ дар асл якто бошад. Як ходими полис ин «ходими полис» аст, на «манбае дар идораи полис». Агар як дипломат чизе мегӯяд, ў «дипломат» аст, на «манбаъхои дипломатӣ». Аз истифодаи чунин истилоҳи номуайян, ба мисли «дипломатҳои ғарб» худдорӣ кунед.

### **Ҳангоми овардани манбаъ аз ибораҳои мафъул худдорӣ кунед**

Ҳангоми овардани манбаъ аз истифодаи ибораҳои мафъул худдорӣ кардан лозим аст. Истилоҳое аз қабили «ин маълум буд», ё «иттилоъ дода шуда буд», ё «ба ҳисоб меравад» ба журналистикаи байналхалқӣ хос нестанд. Аз хабар бояд маълум бошад, ки кӣ «фаҳмидааст» ё кӣ «бовар кардааст». Ибораи «иттилоъ дода шуд» боиси озурдахотирӣ мегардад, зоро ин маҳз он чизест, ки бояд шумо анҷомаш дихед. Охир ин ба мафҳуми ҳаррӯзаи «мувофиқи хабарҳои...» даҳл дорад. Вале таъбири «чи тавре, ки радиои Кобул хабар дод» - оличаноб, ин маҳз ҳамон манбаи лозим аст. Вале ибораи «ба ҳама маълум аст, ки» – ин манбаи ношоями рафта истодагӣ.

### **Мавқеи манбаъ дар мақола**

Дар бораи пайдоиши маълумот дар аввали ҳар як мақола бояд зикре равад. Мавқеи аниқи маълумот ба он вобаста аст, ки худи мавод то чӣ андоза дорои иҳтилоф аст. Агар мақола дар бораи сафари қарибулвукӯни президент бошад, пас ин факти радноразири аст (дар сурате, ки ин сафар махфӣ набошад), аз ин рӯ, овардани манбаъ дар сарсатри аввал шарт нест. Агар ин сафар махфӣ бошад, он гоҳ дар аввали мақола навиштан зарур аст, ки воқианигор ин маълумотро аз кучо фаҳмидааст ва дар ин маврид манбаи боэътиром мебояд.

*Ба хонандаатон  
доимо гўед, ки  
манбаъро чўй тавр ва аз  
кучо дарёфт намудаед*

Агар сафар ҳақиқатан сурат мегирад ва ҳама онро дида метавонанд, он гоҳ шояд тавсифи манбас зарур набошад. Вале шарҳи рафти сафар мавҷудияти манбаи боэътиномодро тақозо меқунад. Ҳамаи фактҳои ҳалталабу шубҳанок ба манбаи ҳолдон бо вазъият ниёз доранд. Махсусан ҳангоми тасдиқи бедалел манбаъро фавран ишора кардан лозим аст.

## Матн

Ба хонандаатон доимо гўед, ки манбаъро чўй тавр ва аз кучо дарёфт намудаед. Масалан, «чўй тавре, ки дар нишаси матбуоти изҳор гардид», «дар изҳорот ба вожанингорон» ё «дар мусоҳиба бо ҳамин рӯзнома». Аз истилоҳи пуриддао ва хеле маъмули «мусоҳибаи эксклюзивӣ» канорачӯй намоед.

Агар дар айни як мавод баъзе иқтибосҳо аз ҳисбот, ҳуҷҷат ё изҳороти оммавии қаблан нашргардида гирифта шуда бошанду иқтибосҳои дигар аз мусоҳибаи шумо бармеоянд, ба таври дақиқ ишора кардан зарур аст, ки кадоме ба кадоме иртибот дорад.

## Овардани манбаъҳои афкор

Агар мақола ба баҳси байни ду ҷониб ва зиёда аз ин даҳл дошта бошаду дар он танҳо як ҷониби баҳс оварда шудааст, дар он сурат на андешаҳо, балки манбаи фактҳоро пешниҳод намоед ва боварӣ ҳосил қунед, ки танҳо аз як ҷониб дастрас гардиданӣ мавод равшану возеҳ ба назар мерасад.

Нуқтаи назар дар ҳолате дорои аҳамият буда метавонад, ки агар он ба баҳси ҳозира даҳл дошта бошад. Шояд чунин изҳорот қобили қабул бошад, ки «имрӯз дипломати миталистонӣ Саҳистонро дар пешгирифтани сиёсати мустағид айбдор намуд». Ин айбнома омилест, ки ба баҳси ҳар ду ҷониб нисбат дорад.

Вале пайдоиши нуқтаи назарҳо ҳамеша бояд ошкоро бошад. Тамоми қувваатонро ба сарфи назар намудани манбаъҳои беном равона созед. Агар касе барои дигарон ҷизи ногуворро гуфтани бошад, бояд ба гуфтааш ҷавоб диҳад ва аз навиштани номаш дар зери ин гуфта натарсад.

Дар хотима қоидаҳои бегаразию ботавозуниро дар хотир дошта бошед. Гузориши шумо набояд ягон ҷониби баҳсро тарафдорӣ қунад ва шумо бояд коре қунед, ки фикр на ба сифати факт, балки ҳамчун нуқтаи назар оварда шавад. Агар шумо мақолаи танқидӣ бинависед, ба ҷониби дигар бояд имконияти қонунии ҷавоб гуфтанро фароҳам оред.

*Афкор бояд бо  
истинод кардан  
ба манбаъ оварда  
шаванд*

## Қоидаҳои асосии иқтибосоварӣ аз манбаъҳо

Ба шахсоне, ки мавриди мусоҳибаи шумо қарор мегиранд, фаҳмонидани қоидаҳои пешгирифтаатон зарур аст ва шумо ин қоидаҳоро бемайлон иҷро мекунед. Ин маҳсусан ба на-мояндагони чомиае дахл дорад, ки аз фаъолияти ВАО бе-хабаранд. Шахсоне, ки ба шумо меҳмоннавозӣ кардаанд, сазовори онанд, ки бидонанд, минбаъд чӣ кор карданиед шумо, бинобар ин рӯирост бигӯед, агар ба гуфтаашон исти-нод карданӣ бошед. Ходимони ҷамъияти ва ашҳоси расмӣ дар ҳамкорӣ бо расонаҳои хабарӣ бештар таҷриба доранд, вале қабл аз доир намудани ҳар гуна мусоҳиба ба ёд овар-дани қоидаҳои асосӣ аз аҳамият ҳолӣ нест:

- *Барои матбуот:* Ин чунин маъно дорад, ки журналист ме-тавонад иттилоотро пурра истифода бурда, номи шахси сухангӯро ба забон оварад. Шумо бояд доимо ризоияти шахсеро, ки бо ў мусоҳиба меороед, гиред, дар ҳамин за-мина сӯҳбат кунед ва зимнан аҳамияти муҳимми ҷамъияти доштани мусоҳиба ва эродҳои ўро таъкид намоед.
- *Бе истинод кардан ба манбаъ:* Ин чунин маъно дорад, ки маълумот ва иқтибосҳо мумкин аст мавриди истифо-да қарор дода шаванд, вале бе овардани ном. Журна-лист бояд ба субъект қаблан маслиҳат кунад, ки ў (ҳоҳ мард бошад, ҳоҳ зан) чӣ гуна муаррифӣ ҳоҳад шуд ва инро ҳар чӣ дақиқтар мухокима кардан лозим аст (яъне «узви ситоди куллии артиш» хеле беҳтар аст аз «аф-сар» гуфтани).

- **Барои маълумот:** Ин чунин маъно дорад, ки на ном, на манбаи иттилоот ё иқтибосҳо на бояд истифода шаванд. Ин журналистро бо фактҳое таъмин мегардонад, ки дар оростани мусоҳиба ёрии мустақим расонда метавонанд, вале ин фактҳо то даме ғайри қобили истифодаанд, ки агар аз ҷониби дигар манбаъҳо тасдиқ нагарданд.

Ба истифодани расм ё сабти овоз низ ин чиз дахл дорад; пеш аз ба кор даровардани камера ё таҷҳизоти дигар иҷозат пурсед ва агар шумо акси касеро чоп карданӣ шавед, инро рӯирост бигӯед.

Журналист ҳеч гоҳ набояд ўҳдадориҳои худро дар доираи қоидаҳои мазкур вайрон кунад ва агар дар рафти мусоҳиба шартҳои асосӣ тағйир дода шаванд, ў бояд инро дар ҳошия қайд кунад. Баъзан имконияти додани иттилооти «барои сабт», ки қаблан «барои маълумот» гирифта шуда буд, пайдо мешавад. Дар ин бора баъдтар ба мувофиқа расидаву фаҳмидан лозим, ки манбаъҳои дигар иттилооти иловагӣ пешниҳод намуданд. Вале ин бояд танҳо бо ризоияти рӯирост ва самими ҷониби дигар сурат гирад. Бояд дар назар дошт, ки истилоҳҳои маъмули «off the Record» (на барои сабт) ҳам ба маънои «барои маълумот» ва ҳам «бे истинод ба манбаъ» истифода бурда мешаванд. Аз ин рӯ, кӯшиш кунед, ки мазмуни пурраи онро аниқ намоед.

*Шартҳои асосии  
оростани мубоҳисаро  
аниқ кунед ва  
ботиқҷат ба онҳо  
риоя намоед*

*Агар манбаъ дар зери  
хуҷҷат имзои худро  
нагузорад, боварӣ  
ҳосил кунед, ки шумо ба  
ӯ дар паҳн намудани  
дурӯгу овоза мадад  
намерасонед*

## Манбаъҳои беимзо

Агар манбаъ дар зери ҳуҷҷат имзои худро нагузорад, боварӣ ҳосил кунед, ки шумо ба ӯ дар паҳн намудани дурӯгу овоза мадад намерасонед. Одамон шояд сабабҳои асоснок дошта бошанд, масалан тарсидан аз ҷазо барои изҳори ақида. Вале ба ҳар ҳол агар онҳо дар зери гуфтаҳояшон имзо нағузоранд, шумо низ ҳаматарафа мулоҳиза намоед, ки оё ин суханонро дар маводи худ бо номи худатон оварда метавонед?

Дар «Ниу-Йорк Таймс» дар зарфи солҳои охир яқчанд ҳархаша руҳ дода буданд, вале ин нашрия дар амалияи расонаҳои хабарӣ муфассалтарин кодексҳои рафтторро дорост. Дар сайти Лоиҳа дар бораи сифати олии журналистика иттилое ҳаст, ки муҳаррири иҷроияи қаблӣ Ҷозей Леливелд пурсишномаи оддиеро иборат аз ду савол тарҳрезӣ намуда буд, ки ин саволҳоро қабл аз истифодаи манбаи беимзои иттилоот бояд ба худ дод:

1. Манбаъ дар бораи воқиа чӣ миқдор донистаниҳои мустақим дорад?
2. Сабаб дар чист (агар он бошад), ки манбаъ моро гумроҳ соxтан меҳоҳад, «қиссабоғӣ» ё пинҳон доштани фактҳои муҳимме, ки боиси тағйирёбии таассуроти мо оид ба иттилоот мегарданд?

Танҳо байди гирифтани ҹавобҳои қаноатбахш ба саволҳои мазкур рӯзнома метавонист ин манбаъҳоро истифода кунад. Ва боз то چое, ки имкон дорад нишон диҳед, ки манбаъ метавонист аз ин иттилоот, ки пешниҳод кардааст, оғаҳӣ ёбад (масалан, «манбае, ки ҳуччатро дидা буд») ва чӣ гуна ҳавасмандии шахсӣ дошта метавонист манбаъ (масалан, «манбае дар ситоди кулл»).

## МАШҚҲО

Журналист ҳангоми муайян намудани манбаъ бо интихоби қасбӣ ва ахлоқӣ рӯ ба рӯ мешавад. Ба мисолҳо ва саволҳои зерин нигаред ва мулоҳизаҳои худро бо ҳампешагонатон муҳокима кунед:

1. Манбаъ порчаero аз ҳучҷати маҳфии ҳукуматӣ дар бораи масъалаҳои ҷиддии вобаста ба реактори атомии давлат ба шумо қироат кард ва шумо матнро ба таври муҳтасар навиштед. Манбаъ медонад, ки шумо ин иттилоъро ба сифати асоси мақолаи худ истифода бурданиед ва бароятон иҷозат медиҳад, ки ба «манбаъҳои наздик ба ҳукумат» истинод кунед.

- Эҳтимолияти фиреб ҳӯрдан чӣ гуна аст?
- Оё шумо ҳаққонияти маводро тавассути манбаъҳои дигар санҷидани ҳастед ё не?
- Агар шумо ҳаққонияти маводро санҷида натавонед, оё он ҷизеро, ки дар даст доред, чоп мекунед ё не?
- Оё манбаъҳои дигаре ҳастанд, ки шумо бо онҳо гуфтугӯ кардан меҳоҳед?

2. Худи ҳамин манбабъ аз хона барои гуфтугӯи телефонӣ фавран даъват карда шуд.

- Шумо босаброна нишастаеду мунтазир мешавед, ё зуд гузориши махфиеро, ки болои мизи таҳрир дар чои намоён гузашта шудааст, аз назар мегузаронед?

3. Мошине, ки дар он мина гузашта шуда буд, дар маркази Бағдод таркид ва дар матбуот хабаре паҳн шуд, ки шаҳрвандони зиёде кушта ва заҳмӣ гардидаанд. Эҳтимол ин бомба дар қарибии яке аз меҳмонхонаҳое тарконда шудааст, ки журналистони хориҷӣ дар он зиндагӣ мекунанд, вале чои ҳодиса муҳосира шудааст ва касе ба он ҷо роҳ ёфта на-метавонад.

- Шумо барои гирифтани маълумот ба кӣ занг зада мета-вонад? Дар бораи тамоми манбаъҳои имконпазире, ки бо онҳо дар тамос шудан мумкин аст, андеша намоед ва саволҳоро аз фактҳои раднопазир дар бораи ашҳоси куш-таю заҳмишуда то тасвири муфассали ҷои воқиа бо тар-тиб ҷо ба ҷо гузоред.

4. Дар ибораҳои зарин чӣ ҷиз нодуруст аст:

- Сареҳан муайян шудааст, ки...
- Одамон мегӯянд, ки...
- Дар пойтаҳт овозаҳое паҳн шудаанд, ки...
- Равшан буд, ки...

## **МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МА҆ЛУМОТРАСОН**

Күмак баҳри дарёфти коршиносон:

**[www.ibiblio.org/slanews/internet/exprtss/html](http://www.ibiblio.org/slanews/internet/exprtss/html)**

Policy.com, сайти бетараф бо линкаҳои саволҳои сиёсати  
чамъиятӣ:

**[www.policy.com](http://www.policy.com)**

Институти Пойнтер дар бораи арзиши манбаъҳо маслиҳатҳо  
медиҳад:

**[www.poynter.org/content\\_view.asp?id=4634](http://www.poynter.org/content_view.asp?id=4634)**

Аз воситаҳои ҷустуҷӯй дар веб - сайти Лоиҳа дар бораи сифа-  
ти олии журналистика (**[www.journalism.org](http://www.journalism.org)**) баҳри дарёф-  
ти маслиҳатҳои гуногун ва муҳокимаҳо оид ба масъалаҳои  
овардани манбаъҳо истифода баред.

## Боби 5

# ТАРЗИ МУСОҲИБАОРОЙ



*Одамонро бовар  
кунондану аз  
забонашон фаҳмидани  
чизеро, ки онҳо<sup>1</sup>  
медонанд, шаяд кори  
осон набошад*

Аниқ муайян намудани шахсе, ки барои мақолаи шумо иттилооти зарурӣ дорад, аксаран рост ба ҳадаф мерасонад. Ин, мумкин аст, қурбонии ҳамла, афсаре бошад, ки ҳабсро амалӣ намудааст, ё шахси мансабдорест, ки фаъолияти созмонро назорат мекунад.

Вале, дар асл, ин одамонро бовар кунондану аз забонашон фаҳмидани чизеро, ки онҳо медонанд, кори саҳл наҳоҳад буд.

Одамон барои ба шумо надоддани маълумот сабабҳои зиёде доранд:

- Шахсе, ки аз оғат зарар дида, шояд заҳмӣ шуда бошад.
- Ходими полис барои ба шумо доддани иттилоот эҳтимол ба коре банд ё хаста шуда бошад.
- Шаҳрванди маҳалӣ шояд ба васоити ахбори омма боварӣ надошта бошад, мумкин аст, ки қаблан таҷрибаи манғӣ дошта бошад, ё аз расман доир намудани мусоҳиба шарм дорад.
- Шоҳиди эҳтимолӣ шояд тарсад, ки ин сӯҳбат ўро дар ҳолати хатарнок қарор дихад, ё ба фаъолияти минбаъдаш таҳдид намояд.
- Манбаъҳои зиёде рози дилашонро пурра намегӯянд, шояд онҳо гуфтаниҳои зиёде дошта бошанд.

Җабл аз ҳама шумо бояд ба аҳамияти мақоми чамъиятӣ доштани журналист итминони комил дошта бошед. Масъалаҳое, ки мавриди таҳқиқи шумо қарор мегиранд, дорон аҳамияти чамъиятианд ва ҳукуки шумо баҳри дарёфти иттилоот ва масъулияти он ҷузъи таркибии ҳама гуна ҷомиаи демократист. Шумо рӯйдоди возеҳро фаҳмондани нестед, вале дар сари манғиатҳои умумӣ кор мекунед ва ин бояд ба идома додани фаъолияти бобароратон боварӣ бахшад.

Файр аз ин, ҳар як журналист баҳри ба гуфтугӯ водор намудани ашхос усули худашро ба кор мебарад. Баъзе аз воқианигорон муомилаи тезутунд дошта метавонанд ва зимнан манбаъро водор месозанд, ки ҷавоби аниқу равшан дихад. Дигарон ҳушмуомила буда, ҳамсӯҳати худро батадриҷ ба гап дароварда метавонанд.

Мусоидат баҳри рафъи асабияти манбаъ беҳтарин воситаест, ки журналист эҳтиром, таваҷҷӯҳ, ростқавлӣ, ҷиддият ва самимият доштани худро намоиш дода, ўро ба сӯҳбат кардан водор мегардонад. Касе, ки ба қаси дигар боварӣ надошта бошад, вай бо ў сӯҳбат кардан намехоҳад.

Дурусттар омода шудан хеле муҳим аст. Саволҳоеро, ки ҷавобашонро дар ҳама ҷо гирифтани мумкин аст, ба шахси серкор додан нашояд. Нороҳат кардан ё ба ҷон расондани манбаъ андешаи хуб нест. Аз мавзӯъ пурра огоҳ буданатонро на бо сафсатахониҳои беохир, балки тавасути саволҳои дақиқу бомулоҳизае нишон дихед, ки боиси эҳтироми ҷавобии манбаъ мегардад.

Доираи муайянӣ саволҳоро ҷудо намуда, онҳоро бо тартиби муайян ҷо ба ҷо гузоред. Пеш гирифтани пайдарҳамии рӯйдодҳо усули оддӣ ва беҳтарин аст. Дар аксари ҳолатҳо, маҳсусан ҳангоми навиштани мақолаҳои кӯтоҳ, шумо бояд навыи саволу ҷавобҳоеро, ки дар мақола оварданӣ ҳастед, донед. Вале агар ҳангоми омодасозии мусоҳиба шумо бинед, ки мақола майлони дигар пайдо мекунад, барои тибқи андешаи худ, зӯран ба шакли аввала баргардондани он кӯшиш нақунед.

*Мусоидат баҳри  
рафъи асабонияти  
манбаъ, ба ў нишон  
додани эҳтироматон,  
таваҷҷӯҳ, ростқавлӣ,  
ҷиддӣ ва самимӣ  
буданатон беҳтарин  
воситаи ба сӯҳбат  
даровардани манбау  
иттилоот аст*

*Маъмулан мусоҳибаро  
аз саволҳои хайрҳоҳона  
оғоз кунед, то ки қабл  
аз гузаштан ба  
саволҳои душвортар  
фазои тафоҳум  
ва боварӣ ба миён ояд*

Агар шумо ба ҳамсӯҳбататон саволҳои душвор додани шавед, маъмулан мусоҳибаро аз саволҳои хайрҳоҳона оғоз кунед, то ки қабл аз гузаштан ба саволҳои душвортар фазои тафоҳум ва боварӣ ба миён ояд. Агар дар бораи зиддиятҳо зарурати додани саволҳо ба миён ояд, кӯшиш кунед, ки ҳамсӯҳбататон ин саволро тақрор кунад ва баъдан шарҳи онро пурсед. Агар сӯҳбати шумо тезутунд ҷараён гирад, дар ин сурат ба саволҳоятон ҷавоб гирифта наметавонед.

Иттилооти шумо бояд доимо бо ҳуҷҷатҳо тасдиқ шавад, хусусан, дар ҳолатҳое, ки шумо саволҳои хатарнок медиҳед. Бидуни далелу бурҷон «ба шикор баромадан» на танҳо услуби бади кор аст, балки ин усул шуморо аз гирифтани иттилооти пурарзиш ё ҳатто ҷавоби дилҳоҳ маҳрум месозад. Манбаи шумо имконияте пайдо мекунад, ки аз саволҳоятон рӯтобад ва сӯҳбатро фавран қатъ намояд.

Ҳангоми сӯҳбат бо одамоне, ки мавриди мусоҳибаатон қарор мегиранд, покизакорию самимияти шумо хеле муҳим аст. Ин чунин маъно дорад, ки қайдҳоро дар бораи вақти аниқи ҳар як сӯҳбат нигоҳ дошта, дафтари сабти тамоми сӯҳбатҳои телефонӣ, маълумотҳои воридшуда ва факсҳои ба ҳар ҷониб ирсолгардидаро (дар маълумотҳои электронӣ чунин сабтҳо ба таври автоматӣ сурат мегиранд) ҷорӣ кардан лозим аст.

Баҳри тасдиқи кулли кӯшишҳоятон дар роҳи дарёфти шарҳи воқеият қабл аз нашри мақолаи хатарнок омода будан махсусан муҳим аст, алалхусус агар сухан дар бораи баҳси ҳуқуқӣ равад. Агар манбаъ саволҳо ё иттилоотеро мавриди баҳс қарор дижад, ки шумо гӯё ба ў бор кардаед, муҳарриратон қайдҳои шуморо талаб ҳоҳад кард.

Дар хотир дошта бошед, ки теъдоди зиёди манобеъ на танҳо ба хотири додани иттилоот бо журналистон сӯҳбат мекунанд, инчунин баҳри ба даст овардани иттилоот низ. Агар онҳо ҳис кунанд, ки фактҳои тозае ба даст меоваранд ва шояд манбаи чунин иттилоотро ҳам пайдо мекунанд, ба ивази ана ҳамин ба шумо чизеро гуфтани мешаванд. Агар шумо тартиби маҳфӣ будани манбаъҳои дигарро вайрон накарда, танҳо мубодилаи иттилоот намоед ва онро дар ҳар шакле бошад, нашр карданӣ шавед, ин мушкилие надорад. Вале кӯшиш кунед, ки худатон мавриди истифодаи ҳамсӯҳбататон қарор наёбед.

Бешубҳа, агар шумо маводи хатарнокеро бодикӣат омода созед, он гоҳ ба қаҳрамони он лозим меояд, ки бо шумо гуфтугӯ кунад ва бо шумо майли гап задан пайдо кунад. Агар шумо фактҳои саҳҳро бо масъулияти том ҷамъ намуда, бо-эътиимодии онҳоро нишон дижед, он гоҳ ҳатто манбаеро, ки дар матбуот танқид карданӣ ҳастед, сараввал ҳоҳони шуни-

*Шаккокияти солим  
яке аз олатҳои  
бехтарини журналист  
аст ва бояд тибиати  
дуюми ў гардад*

дани факту иттилооти шумо буда, баъдан радиа пешниҳод менамоед. Вале ин дар ҳолате, ки агар онҳо ба муносибати ҳалолкорона доштан ва инъикос додани воқеияти ақидаҳоятон дар мақола итминони комил пайдо қунанд.

Ҳатто агар манбаъ иттилоотро бо мароқи том пешниҳод кунад, воқианигор ўҳдадор аст, ки ба воқеӣ будани он баҳо дихад. Ин чунин маъно дорад, ки бояд бодиқат гӯш кард. Вале ҳамаро ҳамчун ҳақиқат қабул набояд дошт. Одамон метавонанд шуморо гумроҳ созанд ва боварӣ доранд, ки чизро медонанд. Гарчанде, ки ин чунин нест, ё онҳо овозаю ғайбатҳоро ҳамчун факт паҳн карданӣ мешаванд. Баъзан онҳо ба шумо он чизро мегӯянд, ки дилатон меҳоҳад.

Шаккокияти солим яке аз олатҳои бехтарини журналист аст ва бояд тибиати дуюми ў гардад. Вале бо шевай ифшогарӣ амал нақунед. Шумо кӯшиши беҳтар дарк кардани масъаларо ба ўҳда гиред. «Шумо инро аз кучо медонед?» -гуфтани мумкин аст айбӯёна садо дихад. Шояд баҳри оростани сӯҳбати ошкоро ба лаҳни хайрҳоҳона сухан гуфтани беҳтар бошад ва ин лаҳни ҳамсӯҳбатро ба гуфтани ҳар он чи медонад, водор месозад. Ба он мароқ зоҳир кунед, ки манбаи шумо аз воқиа ба чӣ тариқ хубтар ҳабар ёфтааст ва бо қадомроҳ ин фактҳоро пайдо намудааст. Ҳамсӯҳбатҳои худро натарсонед ва онҳо ба шумо нақл мекунанд, ки гуфтаҳояшонро худашон медонистаанд ё аз дигар манбаъҳо иттилоъ гирифтаанд.

Агар шумо ҳамсүхбататонро ҳайрон карданӣ бошед, инро на бо роҳи гуфтани андешаи худатон, балки бо овардани фактҳо амалий намоед.

Вақте, ки аз шахсе дар бораи ҳодисаи руҳдода пурсон мешавед ва дар ҳамин ҳолат хабару манбаъҳои дигар сабабу натиҷаҳои дигаре меоранд, манзалати шахси мазкур шояд дар назари худаш боло равад ва суханонаш аҳамияти бештаре пайдо кунад. Дар хотир дошта бошед, ки шахсони гуногун ба ҳодисот ақидаҳои мухталифе дошта метавонанд. Аз ин рӯ, шумо бояд аниқ кунед, ки ин ашхос дар лаҳзаи лозим дар кучо будаанд. Яке мумкин бигўяд, ки қаноти чапи самолёт ба замин фурӯ рафта буд, дигаре гўяд, ки қаноти росташ. Ин ба он вобаста аст, ки шахсони мазкур дар пеши самолёт будаанд ё дар қафояш.

Ҳамчунин дар хотир дошта бошед, ки ҳар як одами поквичдон фактҳоеро, ки ба мавод марбут буда, дар назари аввал ноҷизанд ва дар асл барои тавзехи иттилоот мусоидат хоҳанд кард, нодида мемонад, ё фаромӯш карда метавонад. Ин боз як сабаби дигари ба даст овардани иттилооти саҳеҳтар (ва ҳамвора таъмин намудани гуногуни иттилоот) мебошад.

Ҳангоми бодиқат гӯш кардани ҳамсүхбататон дурӯғбофии ўро пай бурда метавонед. Аз ў хоҳиш кунед, ки бори дигар аз аввал бо тартиб ҳамаро нақл кунад. Ба манбаъҳо саволҳои оддию асосиро дода, бо тамкин мунтазири ҷавобхояшон бошед. Баъзан ба манбаъ имконияти сукутро фароҳам оварда, ўро водор месозед, фикр карда, ҷавобҳои саҳеҳтар диҳад.

*Агар шумо  
ҳамсүхбататонро  
ҳайрон карданӣ бошед,  
инро на бо роҳи  
гуфтани андешаи  
худатон, балки бо  
овардани фактҳо  
амалий намоед*

*Баҳри ошкор  
кардани дурӯғ беш  
аз ҳама хушзехниу  
кунҷковӣ заруранд*

Агар чизе нофаҳмо ё носаҳеҳ намояд, он гоҳ ба ин са-  
вол баъдтар баргашта, аз нав пурсед. Баҳри ошкор карда-  
ни дурӯғ беш аз ҳама хушзехниу кунҷковӣ заруранд. Дар  
хулосабарорӣ ба шитобкорӣ роҳ надиҳед. Ҳаёт мураккаб-  
тару аҷойбтар аст.

### **Усулҳои мусоҳиба**

- Зимни додани савол ба манбаатон имконияти ҷавоб гуф-  
тан диҳед. Вақте, ки фақат ҳудатон гап мезанед шумо  
маълумот намегиред.
- Таваҷҷӯҳи шумо манбаъро водор месозад, ки ӯ ҳудро  
шахси соҳибманзалат ва ҳатто пурарзише эҳсос намояд.  
Ин эҳсосотест, ки писанди ҳамагон аст. Ба одамон бештар  
таваҷҷӯҳ диҳед (вале ин таваҷҷӯҳ на бояд намоишкорона  
бошад) ва садди роҳи онҳо нашавед.
- Ҳисси ҳамдардиатонро нишон диҳед ва дар айни замон  
обрӯи ҳудро нарезонед. Собит созед, ки шумо мавқеи  
ҳамсӯҳбататонро дарк мекунед, ҳатто агар бо он розӣ на-  
бошед ҳам.
- Баъзе одамонро ҳеч гоҳ барои сӯҳбат даъват намекунанд.  
Бо онҳо доимо бо нафрат назар мекунанд, аз иштироки-  
шон ҷашм напепӯшанд, ақидаашон ба инобат гирифта на-  
мешавад. Ба ҷунин шахсон боназокат муносибат намоед  
ва онҳоро дар додани иттилоот яқинан самимитар мегар-  
данд ва кӯмакашонро пешниҳод мекунанд.

- Журналистика бегараз буданро тақозо дорад. Дар сурати зоҳир намудани таваҷҷӯҳ ба мусоҳиб шумо аз иштибоҳҳо эмин хоҳед монд. Аз санҷидани маълумоти носаҳеҳи манбаатон шарм надоред. Ба чои таҳриф намудани фактҳо беҳтараш шумо эътироф кунед, ки қайдҳоятонро ба тартиб дароварда наметавонед.
- Аз болои номувофиқатӣ ва фактҳои муҳим назорати қатъӣ баред. Шояд барои тафтиши онҳо дубора имконият ёфтандаст надиҳед.

Агар манбаъҳо сӯҳбат карданро бо шумо рад намоянд, бевосита қабл аз ба чоп додани мавод бо онҳо ба таври ҳаттӣ мурочиат намуда, ҳусусияти мақолаатонро нишон дижед. Ба таври возех фаҳмонед, ки шумо нуқтаи назари онҳоро донистаний ҳастед ва мӯҳлати ниҳоии фиристодани ҷавобро қайд намоед. Баъзан дар сурате, ки мусоҳибонатон қушоду равшан будани иттилооти шуморо эҳсос мекунанд, ноилоч ба додани ҷавоб маҷбур мешаванд, то иштироки ҷониби худро дар ин сӯҳбат қайд намоянд.

## МАШҚҲО

Барои дар хотир мустаҳкам намудани тамоми чизҳое, ки аз боби мазкур дарёфтед:

- Манбаъҳои иттилоот низ одамонеанд, ки барои бо шумо сӯҳбат накардан сабабҳои зиёде доранд.
- Доимо шаккок бошед, вале дар нақши айбӯйю беҳаё қарор нагиред.
- Шумо на дар аснои гап задан, балки сукут варзидан маълумоти бештаре ба даст меоред.
- Ҳамдардии худро нишон дода, ба андеша кардане баҳона надиҳед, ки шумо тарафдори касе ҳастед.
- Қабл аз гузаштан ба саволҳои мушкил, аз саволҳои оддӣ оғоз намоед, то асабҳои одамон ором шавад.
- Ба тобишу номураттабиҳо дар ҷавобҳо гӯш дода, онҳоро санҷед.
- Узвҳои ҳис, – маҳсусан ҷашму гӯши худро – барои муайян намудани ҳаққонияти суханони ҳамсӯҳбат истифода барад.
- Саволҳои худро бодиққат омода намуда, манбаи иттило-отатонро хуб донед.
- Саволҳоро кӯтоҳ ва доир ба мавзӯъ дихед ва ба одамон фурсат дихед фикр кунанд.
- Ба ҷавобҳо гӯш дихед, асабонӣ нашавед ва доимо хирад-мандии хешро нишон дихед.

Мисолҳои зеринро хонед ва бо ҳампешагонатон мұхокима намоед, ки шумо чй тавр амал мекардед:

1. Дар машқе, ки дар Боби 4 оварда шуда буд, мансабдори ҳүкumatý як қысми гузориши расмиро дар бораи мушкилоти марбут ба реакторҳои ҳастай давлат ошкор на-муда буд. Шумо дар рафти тадқиқот менечери калони бунгоҳи ҳастаро пайдо карда будед, ки омода буд иттилоъро пешниҳод кунад ва тафсилоти барномаи маҳфии ба пинҳон доштани хатар аз аҳли ҷомия нигаронида шударо гуфта диҳад.

Ошкоркунанда ба мулоқот барои сӯҳбат дар меҳмонхона ро-зиست, вале қаблан чор шарт пешниҳод мекунад:

- а) Шумо бояд танҳо биёед;
- б) Шумо бояд ҷараёни сӯҳбатро сабт ё қайд нақунед;
- в) Шумо кағолат дихед, ки ҳеч гоҳ номи ӯро ошкор намеку-нед, ҳатто агар ҳүкumat таъқибатон кунад ҳам;
- г) Агар нашрияи шумо ҷуброни пулие билардозад, мабодо вай дар асари чопи мақолаи мазкур аз ҷои кораш маҳрум шавад.

Ӯ хеле асабонӣ мешавад ва дар сӯҳбати телефониаш ба шумо мегӯяд, ки хеле дар ташвиш аст, ки таъқибаш меку-нанд ва мумкин аст ба маҳбас қашида, барои фош намудани асрори давлат ба шиканча гирифтораш кунанд.

- Оё шумо ба ҳамаи шартҳои ў розӣ мешавед?
  - Мувозинати миёни ҳадди хатару манфиати ин сӯҳбат ба-рои мақолаи эҳтимолӣ чӣ гуна аст?
  - Шумо қабл аз тасмим гирифтан ба омадан дар нашрия-атон бо кӣ сӯҳбат карданӣ мешавед?
2. Мансабдори рутбааш начандон баланд аз ташкилоти маблаггузор ба шумо занг заду гуфт, ки меҳоҳад дар бораи пораҳӯрӣ дар ташкилот ва чӣ гуна ба дасти мансаб-дорони коррупсионии давлатӣ афтидани кӯмаки ҷониби кишварҳои Ғарб «ҳикояи воқеӣ»-е нақӯ кунад. Ў мегӯяд, ки иттилоот «изтиробовар» аст ва шумо бояд ба ивази он 10 ҳазор доллари амрикӣ дихед, зоро ў ҳафтаи гузаш-та аз кор ронда шуд, вале оилаашро ҳӯрондану пӯшондан лозим аст. Ў барои мусоҳиба бо шумо, дар сурати қабул гардидани талабаш, розӣ ҳоҳад шуд.
- Шумо чӣ гуна амал мекунед? Оё бо ин шахс мусоҳиба ме-ороед ва ба шартҳояш розӣ мешавед?
  - Ҳилаву найранги эҳтимолӣ қадомҳоянд?
  - Агар шумо гумон дошта бошед, ки мавод ба ҳарочот ме-арзад, ба чӣ тарике рафтаниaton имкон дорад?

## **МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МА҆ЛУМОТРАСОН**

Зӯроварӣ – Даствур барои нашрияҳоест, ки дар бораи қурбониёну захмиҳо маълумот медиҳед. Вилиям Коте ва Роҷер Симпсон дар Коламбия Юниверситети Пресс нашр шудааст.

«Чӣ тавр бояд аз мусоҳибаи шумо ҳар чи бештар баҳра бурд», аз Лоиҳаи барои дастёб шудан ба журналистикаи олисифат :

[www.journalism/resources/tools/reporting/interviewing/  
themost.asp](http://www.journalism/resources/tools/reporting/interviewing/themost.asp)

## ИСТИФОДА БУРДАНИ МУФАССАЛОТ



*Боварӣ ҳосил қунед,  
ки мақолаатон аз  
санҷиш мегузараӣ, аз  
санҷише, ки аглаб  
журналистон онро аксаран  
«Ҳӯши муддао аз ин  
чист?»-аи мегӯянд*

Дар мавод оварадни миқдори коғии тафсилот хеле муҳим аст. Инро бо доираи васеи тасвир дар суратҳо муқоиса кардан мумкин аст. Агар тасвир қалон карда нишон дода шавад, шумо ҷузъиёти зиёдеро дида метавонед, vale манзараи пурраро дастрас намекунед. Агар тасвир аз ҳад зиёд хурд карда шуда бошад, шумо дар он чизеро мушаххас дида наметавонед, ки ин рағбати воқеъ ба миён оварданаш мумкин аст.

Дар мақола навигариҳо албатта чизи асосӣ мебошад, яъне навигарӣ доир ба интихоби сиёсатмадор, доир ба иҷрои лоиҳаи рушд, доир ба адди қасони күшташуда ё заҳмбардошта. Вале бояд итминонатон комил бошад, ки шумо маҳз он ҷузъҳоро ворид кардаед, ки ахборро мубрам гардонда-ву шоистаи дар матбуот шарҳёфтанд мекунанд. Оё ин нахустин зуҳуроти зӯроварӣ дар минтақаи мушаххас аст? Оё ин ғалабаи муҳимми муҳолифин аст, ки боиси изтироби ҳукumat дар интихоботи қарибулвуқӯни ҳукumat мегардад? Оё аз стратегияи рушди пешниҳодкардаи Фарб ягон гояи асосӣ сарфи назар нашудааст?!

Дар ҳар қадоме аз ин мисолҳо овардани навигариҳо ва гуфттан, ки ҷаро инҳо навигарианд, муҳим аст. Боварӣ ҳосил қунед, ки мақолаатон аз санҷиш мегузараӣ, аз санҷише, ки аглаб журналистон онро аксаран «Ҳӯши муддао аз ин чист?»-аш мегӯянд.

Аз чониби шумо истифода шудани баъзе ҹузъиёт баҳри тезтар дарк намудани моҳияти масъала ба хонанда кумак месрасонад. Вале матнро бо муфассалоте аз қабили номҳо, самтгириҳои идеологӣ мисли ному майдони идеологии ҳизбҳои сиёсӣ, макони ҷойгиршавии шаҳрак, ё маълумоти тарҷумаиҳолии роҳбар пур кардан ҳочат надорад. Вазифаи вокӯнигор танҳо расондани иттилоот аст.

Кӯшиш кунед, ки дар мақолаатон роҳҳои кӯтоҳу оқилонаи истифодай ин ё он тафсилотро пайдо намуда, ҷараёни нақпро халалдор насозед. Ин маънои аз сарсатр то сарсатр фарогир шудани ҹузъиётро ҳоҳад дошт. Масалан, шарҳи фаъол гардидани «ҳизби асосии мухолиф» дар мамлакат ҷумлаи ифтитоҳии хубе ҳоҳад гардид, вале бо мақсади ҷалби хонанда ба навигариҳои фавқуззикр то сарсатри сеюму ҷорум наовардани номи пурраи ин ҳизб шояд ҳочат надошта бошад. Мақсад аз истифодай чунин усул, бо ҹузъиёти сершумор пур накардани аввали мақола аст.

Дониста бошед, ки забони инглисӣ, ҳусусан, аз ӯҳдаи ҳалли ин масъала ба пуррагӣ мебарояд. Ин забон имконияти ба осонӣ ворид намудани суханони иловагиро дорад, ки дар байни ду вергул меоянд ва баъд аз тире ҷумлаҳои кӯтоҳи иттилоърасон ҷой мегиранд.

*Гумон накунед, ки  
хонандагони  
шумо дар бораи  
мақолаатон аллакай  
иттилоъ доранд*

## **Идентификасияи асосӣ**

Бо иттилооти фарқунанда таъмин намудани ашхосу созмонҳое, ки дар мақолаатон ёдрас шудаанд, қоиди асосӣ ба шумор мераавад. Гумон накунед, ки хонандагони шумо дар бораи мақолаатон аллакай иттилоъ доранд.

Номи пурра ва вазифаи марбутаи ҳамаи шахсонеро, ки дар маводатон бори аввал зикр мегарданд, қайд намоед: чунончи, генерал-майор Ҷорҷ Ҷексон, на генерал Ҷексон, муовини сарвазир Мартин Смит, на Мартин Смит.

Маълумоти асосии ҷуғрофиро ба маводатон ворид намоед: Тетово шаҳрест, бо аксарияти аҳолиаш албанӣ воқеъ дар қисмати ғарбии пойтаҳт; Нахчувон вилояти Озарбойҷон аст, ки дар қисмати ғарбии Арманистон воқеъ аст; Хоҳенвалд шаҳраки музофотиест дар масофаи 100 километр аз қисми ҷанубии маркази иёлати Нэшвилл ҷойгир аст.

Ҳангоми бори аввал зикр кардани ҳизби сиёсӣ ё созмон номи пурраи онҳоро оред – Ҳаракат баҳри дигаргуниҳои демократӣ, на муҳаффафи он – ҲДД. Агар матн он қадар фаҳмо набошад, онро каме шарҳ дидҳед – Ҳизби ҷонидори амалиёти демократӣ (ҲҶАД) ҳизби пешбари мусулмонӣ.

Номи аксарияти созмонҳои байналхалқӣ ва дигар акронимҳои маъмул ба шарҳ эҳтиёҷ надоранд, вале бодиққат бошед, то ба иштибоҳ роҳ надидҳед. ЮНЕСКО, СММ, ИМА, НАТО ба тафсир ниёз надоранд, вале ба шумо зарур аст, ки номи созмонҳоеро аз қабили Дафтари намояндагии кул (ДНК), Трибунали ҳарбӣ оид ба ҷиноятҳо дар собиқ Югос-

лавия (ТХЧЮ)-ро ба пуррагӣ зикр қунед. Дониста бошед, ки тибқи сабки Ассошиэйтед Пресс номи ихтисоршудаи Иёлоти Муттаҳида (U.S.) бо нуқтагузорӣ миёни ҳарфҳои ихтисор навишта мешавад, то он аз шакли чамъи ҷонишини «мо», ки ингилисиаш «us» аст, фарқ карда шавад.

Беҳтараш аз истифодаи аз ҳад зиёди акронимҳо ҳуддорӣ карда шавад. Ҳангоми бори аввал ба забон гирифтани акронимҳо онҳоро дар қавсайн оред, баъди пурра зикр кардани номашон. Вале инро дар ҳолате қунед, ки агар чунин ном минбаъд дар мақола ҳангоми иқтибосории тақрорӣ истифода шавад ё бо мақсади шарҳи муҳаффафе, ки акроним дар забони маҳаллӣ маъмул асту дар тарҷумаи забони инглисӣ нофаҳмост – масалан, ҳизби амалиёти демократӣ, ки кӯтоҳи инглисиаш СДА мешавад.

Дар мақолаҳои ҳаҷман қалони дорони номҳои сершумор ба-рои тақроран фаҳмондан ба таври муҳтасар ёдрас намудани ном ё манбаъ зарур аст, агар ин мард ё зан дар мақола баъд аз иқтибоси дуюм ҳеле дертар боз пайдо шавад, масалан: «Доктор Файзал, пешвои мухолифин...».

*Мұхым аст коре  
кардан, ки ба мақола чӣ  
муносибат доштани  
шахси номаш  
дар он зикршуда  
фаҳмо гардад*

### **Маълумоти иловагӣ**

Айнан мисли ҳамин, чунонки дар нисбати манбаъҳо карда шуд, ниҳоят мұхим аст коре кардан, ки ба мақола чӣ муносибат доштани шахси номаш дар он зикршуда фаҳмо гардад. Ин лаҳза ҳам бояд аз санчиши «Хӯш муддао аз ин чист?» гузарад.

Масалан, агар шумо маводеро дар бораи ҳаёти вазнини мардуми Кобул навиштаний шуда, бо фурӯшандай кӯчагӣ мусоҳиба ороеду нависед, ки мусоҳиб «Абдуллои сокини Кобул» аст, кифоят нест, балки шумо бояд зикр намоед, ки ин кас «Абдулло Карими 43-сола буда, дар маҳалла зиндагӣ мекунад ва дар бозор дискҳои СД мефурӯшад, то ки зану 10 фарзандашро ҳӯронад». Ин ба хонанда имкон медиҳад, ки суханони Абдуллоро беҳтар дарк кунад. Инаш, алабата аҷойитар аст!

Айнан мисли ҳамин, агар шумо дар бораи таркише маълумот додаву рӯйдодро тасвир карда истода, суханони ходими полисро оред ва нависед, ки «Пер Дюонон, ходими полисе, ки баъд аз таркиш фавран ба ҷои воқиа ҳозир шуда буд, гуфт...» ин хеле беҳтар аз он аст, ки як даҳан «ходими полис гуфт...» бинависед.

## Муфассалоти матнӣ

Доимо инро ба назар гиред, ки оё хонанда ва шунавандай шумо барои донистани ину он ба тафсил додани матн эҳтиёҷ дорад? Ҳачми матни лозим вобаста ба хонанда ва шунаванда дигар шуда меистад, вале бидуни як хели матн кор буд намешавад.

Масалан, барои хонанда ва шунавандай Сербия ба тафсил гуфтан, ки Зоран Чиндич кист, зарурат надорад ва шумо метавонед як даҳан бигӯед, ки «Зоран Чиндич, воласин сарвазир». Вале агар шумо барои хонанда ва шунавандай ҷаҳонӣ нависед, бояд тафсилотро илова кунед, масалан: «Зоран Чиндич, сарвазири Сербия, ки моҳи мартি соли 2003 кушта шуда буд».

Макони амал низ мумкин аст баъзе тафсилоти матнро талаб кунад, ҷунончи: «Бадаҳшон вилоятест дар Тоҷикистон», гуфтан кам аст, балки «Бадаҳшон вилояти кӯҳсор ва дурдасти Тоҷикистон буда, дар қисмати ҷанубу шарқии сарҳадди Афғонистону Ҳитой ҷойгир аст», гуфтан фаҳмотар ҳоҳад буд.

Дар бораи он андеша кунад, ки чӣ қадар ҷузъиёти муҳимро ба мақола ворид кардан лозим аст. Масалан, агар дар мавод доир ба истеҳсоли афюн музофоти Гилманди Афғонистон ёдрас шуда бошад, ин суханонро ворид кардан лозим аст, ки ин музофот дар кишвар бузургтарин истеҳсолкунандай маводи муҳаддир мебошад. Бинобар ин, ба ҷои ҳамту гуфтан, ки

*Агар шумо ба ҳайси  
воқианигор ба кофӣ  
будани миқдори  
ҷузъиёт шубҳа дошта  
бошед, бештар додани  
ҷузъиёт беҳтар  
аст аз кам додани он*

«Қўшунҳои ҳукуматӣ баҳри нобуд соҳтани киштзорҳои кўкнор ба қаламрави Гилманд ворид шуданд», беҳтараш нависед, ки «Қувваҳои ҳукуматӣ баҳри нобуд соҳтани киштзорҳои кўкнор ба қаламрави қалонтарин музофоти истеҳсолқундандаи афюни кишвар Гилманд ворид шуданд».

Агар шумо ба ҳайси воқианигор ба кофӣ будани миқдори ҷузъиёт шубҳа дошта бошед, бештар додани ҷузъиёт беҳтар аст аз кам додани он. Ин ба муҳарриратон имкон медиҳад, ки аз ҷузъиёти пешниҳодшуда беҳтаринҳояшро интихоб намояд. Лекин агар шуду шумо тафсилотеро дар бораи макони ҳодиса, ё ашхосе, ки мавриди мусоҳибаатон қарор гирифтанд, партофта гузаред, ин корро муҳарриратон ба ҷои шумо анҷом дода наметавонад.

### **Обуранг ва садоҳо**

Ҳангоми ба хонандагон пешкаш намудани мазмуни мақола ба кор андохтани кулли аъзои ҳиссатонро фаромӯш нақунед. Ҳангоми навиштани асари бадей қоиди класикии ҳар чи ҳубтар тасвир кардани воқия, чун пештара ба журналистика низ ҳатмӣ бοқӣ мондааст. Ин маънои обуранг, садои одамон ва дигар тафсилотеро дорад, ки инҳо ҷои амалиётро зинда мегардонанд.

Журналисти хуб як ҷузъи хурду ифоданокеро пайдо мекунад, ки саҳнaro зинда мегардонад: ғалоғулаи кӯча, нақҳати ҳаво, қатраи арақе, ки аз руҳсори аскари дар постистода фурӯ мелағзад. Ҳангоми адои вазифаи воқианигорӣ ҳатталимкон саъӣ намоед иқтибос пайдо кунед, ки маводи шуморо бо сӯханони шоҳиди ҳол ҳусни анҷом баҳшад.

Иқтибосхое, ки аз хусусашон дар Боби 7 батафсил сухан рафтааст, ба шумо нисбат ба маълумот бештар чизе медиҳанд; ин иқтибосҳо дар замими хонанда эҳсоси қавитари ҳузур доштан дар ҷои воқиаро ба миён меоваранд, кииин мақолаишумороякнавъмунҳасирбафардқарормедиҳад.

Мақолаҳои калон, хусусан дар рӯзномаҳои амрикоӣ, одатан аз тасвири лаҳзаи ҳурде оғоз мешаванд, ки масъаларо тавсиф менамояд, то ки дар мисоли як воқиа аҳамияти иҷтимоӣ доштани кулли масъалаҳои матраҳшавандаро нишон диҳад. Ин усул бо номи «Зарбаи эҳтиётӣ» маъмул аст.

Масалан, мақола дар бораи интиқоли нобаҳангоми кӯмаки башардӯстона мумкин аст аз баёни муҳтасари муборизаи ҳаррӯза баҳри ҳаёт дар урдугоҳи фирориён оғоз ёбад. Ҳамин тарик, шумо ҳикоятро ба хонанда қаринтар намуда, маводи ҳушк ё бүрөократиро ба гузориши рангини ҷалбкунандаи манфиати шахсӣ ва инсонии хонанда табдил медиҳед.

## МАШҚХО

Барои дар хотир нигоҳ доштани кулли чизҳое, ки шумо дар ин боб фаҳмидед:

- Тафсилот (ҷузъиёт) барои он хеле зарур аст, ки ба хондана барои дарки сабаби «хабарӣ» будани мақола ёрӣ дихад ё барои ҷавоб ёфтани ба саволи «Ҳӯш муддао аз ин чист?» кӯмак намояд.
- Маводро бо ихтиисораҳо пурбор накунед; вале онҳоро дар сурате истифода намоед, ки агар созмони номаш дарозу мураккаб дар матн борҳо ёдрас шавад.
- Шарҳи муфассали матн аз аҳамият ҳолӣ нест, вале он бояд бо назардошти ниёзи гурӯҳҳои мухталифи хонандагон истифода шавад. Ҳар як ҳолат тибқи меъёрҳои худаш мавриди арзёбӣ қарор мегирад.
- Обуранг мақоларо зинда гардонда метавонад, вале онро эҳтиёткоронаву бомаҳорат истифода бурдан лозим аст.

Мисоли зерин ва тарзҳои имконпазири таҳияи мақоларо бо ҳампешагонатон муҳокима намоед.

Шумо чун воқианигор дар Судон кор мекунед. Дар он ҷо дар асари ба аҳолии гурусна нарасидани кӯмакҳои башардӯстона эътироҳо сурат мегиранд. Вазъият дар урдугоҳҳое, ки кӯмак расонда мешавад, даҳшатбор аст. Ва навакак аз яке аз чунин урдугоҳҳо бо таҳлили хусусии вазъи бӯхронӣ баргаштед.

Баъд аз бозгаштатон ба пойтакт, дар ҳолате, ки шумо дар андешаи чӣ тарз навиштани мақола ҳастед, мансабдоре аз Салиби Сурх ба шумо занг зада, нусхай аввалини пеш аз ин ба чоп нарасидаи ҳисоботро дар бораи вазъи мазкур пешниҳод мекунед. Дар ҳисобот раванди тақсими кӯмаки башардӯстона таҳти танқиди шадид ҷарорӣ гирифта, оид ба ислоҳи вазъият пешниҳодоти мушаххас ироа гардидаанд. Акнун, шумо ҳам маълумоти худро дар бораи шароити зиндагии аҳли урдугоҳ дар даст дореду ҳам ҳисоботи оличаноберо.

- Мақолаатонро чӣ тавр тарҳрезӣ мекунед?
- Таносуби миёни тасвири шароити воқеӣ ва «фактҳои аҳборӣ»-и ҳисобот чӣ гуна ҳоҳад буд?
- Як варианти мақолаатон барои аҳолии Африка ва дигараш барои хонанда ва шунавандай ИМА таъйин мегардад. Фарқияти ҳачми тафсилоти ин ду вариант чӣ гуна ҳоҳад буд?

## **МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАЪЛУМОТРАСОН**

Маслиҳатҳои Институти Пойнтер оид ба таҳияю таҳрир дар сайти:

[www.poynter.org/cjntent/content\\_view/asp?id=31907&sid=2](http://www.poynter.org/cjntent/content_view/asp?id=31907&sid=2)

Чӣ тавр бояд хуб навишт: дастури классикӣ оид ба навишта ни асарҳои ғайриадабӣ, Вилям Зинсер (William Zinsser) (нашриёти Херпер Коллинс).

## Боби 7

# ОВАРДАНИ ИҚТИБОС

Иқтибосҳо ба монанди ҳүриши таоманд: онҳо ачобатро зам ва эҳсоси иштирокро афзун мекунанд. Вале, ғайр аз, ин онҳо ҳовии хатар низ ҳастанд. Истифодай беандозаи иқтибосҳо мақолаатонро ба «тӯдаи бенизоми садоҳои номуайяне» табдил медиҳанд.

Ду навъи иқтибосҳо вучуд доранд: бевосита ва бавосита.

### Иқтибоси бевосита

Иқтибоси бевоситай дуруст нуқтаи назарро мустақиман ва ба таври қатъӣ ирсол ҳоҳад дод ва ин навъи иқтибос беҳтар дарк мегардад, нисбат ба иқтибоси ғайри мустақим.

«*Ҷаноби Смит, ҷаро шумо ин қадар зиёд одам қуштед? Ҷаро шумо ба номуси духтари мо ва ҳоҳаронаши таҷовуз кардед?*» – бо газаб ғуфтааст яке аз намояндало – Барбара Браун, ба қавли чанд шоҳиди ғайри марбут ба қазия.

Чунин иқтибосоварии мустақим хеле таъсирбахш аст, нисбат ба варианти ғайри мустақим он, ки дар поён омадааст:

Барбара Браун аз ҷаноби Смит пурсидааст, ки ҷаро ў ин қадар одами бисёре қуштаву ба номуси занони зиёде таҷовуз кардааст, ҳабар додаанд чанд шоҳиди ғайри марбут ба қазия.



*Иқтибосҳо  
аҷобатро зам ва  
эҳсоси иштирокро  
афзун мекунанд*

*Қоидай ассоций ин  
аст, ки иқтибоси  
мустақим ба ҳеч  
ва үч набояд  
тағыйир дода шавад*

Вале афзалияти иқтибосхой ғайри мустақим дар имкони күтохтар баён кардан гуфтаҳост. Дар ҷое, ки иқтибоси бевосита саршор аз пургӯҳост, истифодай иқтибоси бавосита самараноктар ҳоҳад буд. Аз ин рӯ, бაъзан (агар сухан дар бораи ҳодисаҳои муассир ё фочиавӣ наравад), иқтибоси бавосита, – ки онро «нутқи ғайри мустақим» ҳам меноманд, – шояд мувофиқтар бошад.

Қоидай ассоций ин аст, ки иқтибоси мустақим ба ҳеч ваҷӯҳ набояд тағыйир дода шавад. Он чиз, ки дар ноҳунак оварда мешавад, бояд ба ҳамоне айният дошта бошад, ки ҳамсӯҳбататон гуфтааст. Ҳангоми истифода бурдани иқтибоси бевосита шумо ба хонанда фаҳмонданӣ мешавед, ки инҳо маҳз ҳамон суханонеанд, ки ба забон омада буданд.

Тағыйир додани ин суханон ба таҳрифкорӣ даст задан аст. Дар сурате, ки шумо дар вақташ қайдҳои дақиқ накардед, ё суханони ҳамсӯҳбататонро ба таври бояду шояд дар нағор сабт нанамудаед, шумо иқтибоси бевоситаро истифода бурда наметавонед. Вайрон намудани ин қоида вайрон карданни тартиби муқарраршуда ва меъёрҳои ахлоқӣ аст; ва, ғолибан, шумо дар оянда аз имконияти бо ҳамин манбаъ ва бо манбаъҳои дигари иттилоот мусоҳиба оростан маҳрум ҳоҳед шуд.

Иқтибосҳои бевосита бояд дар мавридҳое истифода шаванд, ки агар зарурати интиқоли иттилоот аз воқиаҳои фочиавио ғайримуқаррарӣ ба миён ояд. Иқтибосҳои бевоситай тӯлонии шахсони расмиро танҳо ба хотири аз соҳибмансабони баландмақом гирифта шуданашон ва ё барои шод намудани хотири ин ашхос истифода набаред. Дар ҷое, ки бе иқтибосҳои бевосита мумкин набошад, барои тақвияти таъсир моҳияти суханон ва ибораю ҷумлаҳоро бо иқтибос ҷамъбаст намуда, беҳтараш ҳар ду навъи иқтибос – ҳам бевоситаву ҳам бавосита муттаҳид карда шавад. Кӯшиш кунед, ки иқтибосҳои бевоситаро берун аз қарина истифода набаред, зеро дар ин ҳол мазмуни онҳо тағйир ёфтранаш мумкин аст.

### Иқтибоси бавосита

Иқтибосории бавосита ё нақли ғайримустақим бо мақсади дар соҳати маҳдуд ҷой додани иттилооти ҳачман қалон истифода бурда мешавад. Воқианигор дар ин ҷо суханони гӯяндаро нисбат ба иқтибосории бевосита озодона гурӯҳбандӣ карда метавонад. То ки он суханонро ба тартиби дигар пешниҳод кунад ё ин ки ба як сухан нисбат ба дигар сухан аҳамияти бештаре бахшида шавад. Аксаран нисбат ба алфози базабон овардаи ҳамсӯҳбат ибораи бамантиқтар, дақиқтар ва теззутундтареро истифода бурдан аҳамиятноктар аст. Вале ин усуулро фақат барои он истифода кардан равост, ки ба мазмуни гуфтаҳои ҳамсӯҳбат равшанио мӯҷазбаёни бахшида шавад, на ин ки онро тағйир дод ё таҳриф кард.

Нутқи бевоситай дар поён овардашударо бо варианти кӯтоҳтар кардашудаи ҳамон маълумот муқоиса намоед, ки дар иқтибоси бавосита омадааст:

**Иқтибоси бевосита** – Мұхаммадій гүфт: «Теъдоди зиёди мұтахассисони мо дорол тақрибаи кории бизнес дар хорица мебошанд. Аз 300 миллион доллар понзаң фойизаш ба фонде чудо шудааст, ки ҳиссаи начизеро ба ширкатхой тичоратті ырсол менамояд, ин ширкатхой баҳри соҳибкории марбут ба роҳдо – нуқтахой таъмини сўзишворӣ, таҷхизоти таъмир ва ғайра таъсис хоҳанд ёфт. Ғайр аз ин, тибқи кафолати донорҳо барномаҳое, ки дар зеркомиссияи технологий маблағузориро бурд мекунанд, аввалин шуда, ба маблағҳои дигари таъйиноти маблағузории баҳши ҳусусӣ роҳ хоҳанд ёфт. Мутахассисони Миталистон, ки ҳамчун менечер барои кор ба барномаи мазкур бармегарданд, фавран соҳиби ҳуқуқи муомилот бо ин маблағҳо мегарданд. Мо ин барномаро барои он истифода бурданӣ ҳастем, ки садҳо мутахассисони миталистонӣ бо оилаҳои худ барои кор ба барномаи роҳ дар муддати ним сол баргарданд ва баъдан бизнеси худро ба роҳ монанд. Мо расман 37 барномаро тасдиқ намудем ва аз байни онҳо, шояд, шаш ададашон аллакай дар бизнес фаъолият карда истода бошанд.

**Иқтибоси бавосита** – ба гуфтаи Мұхаммадій фонди маблағузоре, ки соҳиби 45 миллион доллари ИМА мебошад, маблағи мазкурро ба ин барнома ҷалб кардааст, аллакай 37 корхонаи муштараки шаҳрвандони Миталистонро баарои бизнеси марбут ба барномаҳои роҳ – нуқтахой таъмини сўзишворӣ ва устоҳонаҳои таъмир тасдиқ намудааст. Шаштои онҳо аллакай ташкил шуда, ба кор оғоз намуданд.

Варианти бавоситай қўтоҳтар нисбат ба иқтибосории тўлонии бевоситай дилгиркунанда дақиқтару возеҳтар аст. Иқтибоси бавосита 44 калима дорад ва калимаҳои иқтибоси бевосита се маротиба аз он бештар аст. Истифодай фаровони иқтибосҳои бевоситай дурудароз манзараэро мемонанд, ки гўё шумо фақат ҳалоро пур мекунед ва парвое надоред, ки мазмуни мақола ба хонандагон фаҳмост ё не.

### Санҷидан ва таҳрир кардани иқтибосҳо

Ҳангоми таҳрири иқтибосҳо маънои онҳоро тағиیر надижед ва моҳияти суханони гуфташударо таҳриф нақунед. Дар чое, ки истифодай осони иқтибос бар ислоҳи куллӣ имконпазир аст, онро дар шакли нутқи ғайримустақим, нақлӣ оред. Дар ноҳунак бояд танҳо гуфтаҳои манбаи иттилоот айнан оварда шаванд.

Агар ягон шубҳаे пайдо шавад, беҳтараш аз манбаъ тақро-ран пурсон шавад. Вале дар ин ҷо мушкилие ба вуҷуд омада метавонад. Ҳол он ки манбаъро ҳангоми хондани матни гуфтаҳояш майли содир кардани қаллобӣ фаро гирифта, аз шарҳи пештарааш даст кашида метавонад ва ба дин минвол журналистро дар ҳолати ногувор ҳоҳад гузошт. Аз ин рӯ, беҳтараш ба манбаъ фаҳмонед, ки шумо ба риояи қоидаҳои

*Дар ноҳунак бояд  
танҳо гуфтаҳои  
манбаи иттилоот  
айнан оварда шаванд*

*Муқоиса карданы  
қайдхои шумо бо  
қайдхои ҳампешагонатон  
баъзан хатарнок хоҳад  
буд: дар хотир бояд  
дошд, ки шумо барои  
мақолаатон  
масъулият доред*

таҳририя ҳарф ба ҳарф наҳондани иқтибосҳо, танҳо фактҳои муҳимми сабтшударо тафтиш карданиед. Дар ҳамаи ҳолатҳо манбаъ ғамхории шуморо аз бобати ҳаққонӣ овардани суханонаш қадршиносӣ ҳоҳад кард.

Баъд аз нишасти матбуотӣ ба мушоҳида мерасад, ки гурӯҳи журналистон қайдҳои худро муқоиса намуда, тақроран аз ҳамдигар пурсон мешаванд: «Ӯ чӣ гуфта буд?» Ин хатарнок хоҳад буд. Дар натиҷаи чунин одатҳои «коҳилона» – и хабарнигорӣ иштибоҳҳое, ки як хабарнигор кардааст, аз ҷониби дигар васоити аҳбори омма тақрор ва интишор дода мешаванд. Вале журналистон аксаран ба ҳамдигар бо ҳамин роҳ ёрӣ мерасонанд ва шояд як яв ё ду ҳампешаи санҷидашударо баргузидан аз манфиат холӣ набошад, то қайдҳоятонро бо ишон муқоиса карда тавонед. Лекин ба ҳар ҳол эҳтиётан дар хотир бояд дошт, ки: шумо барои мақолаи ҳудатон ҷавобгар астед! Албатта сабти магнитофонии нишасти матбуотӣ (ниг. ба давоми ҳамин боб) шуморо аз мушкилоти зиёде озод мекунад.

Агар тағиیر додани суханони мушахҳас ғайриимкон бошад, он гоҳ иқтибосҳои бевосита мумкин аст тавассути истифодায় ҷанднуқта, қавсайнҳои мураббаъ ва аломатҳои дигар кӯтоҳ карда шаванд.

Ҷанднуқта нишон медиҳад, ки баъзе қалимаҳо аз ҷумла ҳориҷ гардидаанд, масалан: «Қарори суд бо ҷиноятҳои соҳирнамуда мутаносиб нест», изҳор намуд прокурор. «Айбдоршаванд... ба бист соли маҳрумият аз озодӣ мустаҳик

аст». Таваҷҷӯҳ намоед, ки дар байн нуқтаҳо бояд хало бошад (аз истифода намудани амали барномаи Microsoft Word, ки худ аз худ чанднуқта мегузорад, худдорӣ кунед).

Чор нуқта ифодагари он аст, ки як ё ҹанд ҹумла бурида шудааст, чун дар ин маврид: «Имрӯз дар назди мо ду вазифаи муҳим истодааст – яке барқароркуни Ироқ ва дигаре барқароркуни Афғонистон. ... Вале боз корҳои зиёде дар пешанд» – эътироф намуд Колин Пауэлл дар кумитаи Конгресс. Таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолати истифода шудани чор нуқта. Нуқтаи аввал ҳамчун аломати ист дар охири ҹумла бо фосилаи муайян омадааст.

Қавсайни мураббаъ барои ифодаи воридсозии таҳрире, ки фақат барои шарҳ лозим аст, истифода мешаванд, чун дар мисоли зерин: «Сарфи назар аз шаҳодати мудҳиши пой-молсозии ҳуқуқи инсон Ғарб [президенти Миталистон Шепи] Мааренс»-ро ҳамчунин ҷонибдорӣ мекунад, изҳор намуд шореҳ аз Москва Алексей Баришников.

Истифодаи аломати «sic» (лотинии «ҳамин тавр») хонандаро огоҳ месозад, ки фиқраи ноҳинчор ё ҹумлаи аз ҷиҳати грамматикий ҳато ҳақиқатан дар нутқи шифоҳию ҳаттӣ ҷой дошт ва ин иштибоҳи матбаа ё муҳаррир нест.

Ҳамчун алтернативаи чанднуқта фосилаҳоро дар шакли зе-рин овардан мумкин аст: «Айбдоршаванда», гуфт прокурор, «на ба камтар аз 20 соли ҳабс мустаҳик аст». Вале чунин тарзро танҳо барои беҳтар намудани соҳти мақола боист истифода кард ва он набояд маводи иқтибосшавандаро таҳриф кунад ва ё нодуруст маънидод намояд.

### **Сабти видеой ё аудиой ва тартиб додани қайдҳо**

Ба маҳфӣ нигоҳ дошта шудани сӯҳбати хусусӣ диктофон ё магнитофон халал расонда метавонад, вале ин сабтҳо дар нишасти матбуотӣ ёрии бебаҳо хоҳанд расонд.

Раванди сабт кардан метавонад диққати журналистро аз сӯҳбат ба дигар сӯҳбат ё ба ҳамсӯҳбат фурсати таваққуф дидҳад. Ҳар гоҳ шумо рафти сӯҳбатро яку якбора ба таъчили навиштан гиред, ин шояд барои ба фикр фурӯ рафтани ҳамсӯҳбат баҳона гардад, ки оё чизҳои аз ҳад зиёде нағуфта истодааст ба шумо. Ба ҳар ҳол дақиқкорӣ, хусусан дар иқтибосҳои бевосита, сабти сареҳи сӯҳбатро тақозо мекунад.

Ба журналистон дар ин маврид донистани усулҳои тунднависӣ – стенография ёрӣ мерасонад. Ин олати қасбии журналист аст ва донистани ҳадди ақали он ба шумо афзалияти зиёде пеш меорад. Системаҳои хеле пурсамари тунднависӣ – стенографияи инглисизабонӣ – Teeline Pitman

– мавчуд аст. Даствурҳои худомӯзиро тавассути Интернет ҳаридан мумкин аст, инчунин ковиши интернетӣ ҳам шуморо ба дарсҳои гуногуни омӯзишӣ расонданаш мумкин аст.

Шакли содда кардашудаи тунднависӣ ҳаттест, ки дар он ҳарфҳои садонок партофта мешаванд. Ин навиштанро метеозонад ва ба шумо имкони дарки қайдҳоятонро фароҳам меорад.

Сарфи назар аз истифодаи ин ё он система фавран баъд аз сӯҳбат аз назар гузаронидани дафтари қайдҳоятон муҳим аст, то ки ҳама чизро ба хотир оварда, баҳри барқарор сохтани тамоми ҷузъҳои партофтаю нофаҳмо имконият пайдо қунед.

Вале аз ҳама беҳтараш дастгоҳи сабти овозро истифода бурдан. Ба манбаи иттилоотатон фаҳмонед, ки ин барои таъмин гардондани дақиқиу пуррагии гуфтаҳояшон зарур аст. Ба дақиқкорӣ ҳар ду ҷониб манфиатдоранд.

Баҳри пешгирӣ намудани проблемаҳои қалон пешакӣ ду ма-ротиба аз назар гузаронидани дастгоҳи сабти овоз, магнито-фон, батарейкаҳо, наворҳо ва дискҳо хеле муҳим аст. Бадтарину даҳшатноктарин рӯзи журналист он аст, ки ў баъд аз анҷоми сӯҳбати олиҷоноб ноҳост пайхас қунад, ки магнито-фонаш корношоям будааст.

*Баъд аз сӯҳбат  
дафтари қайдҳои  
худро фавран аз назар  
гузаронед, то ҳама  
чизро ба хотир оред  
ва баҳри барқарор  
соҳтани тамоми  
ҷузъиёти фурӯгузоштаю  
нофаҳмо имконият  
пайдо қунед*

Вохӯрӣ бо манбаъҳои иттилоот дар кафетерияҳо ё дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ маъмул аст. Вале дар ин ҷо на ҳама худро бароҳат ҳис мекунанд. Ҳусусан, агар шумо майли қайдкуни ё дар магнитофон сабт кардани овозро дошта бошед. Ҳангоми мусоҳиба оростан дар тарабхона ё қаҳвахона хеле эҳтиёткор бошед. Ҷаронги олоти ошхона ё дигар садои бегона овозро пахш карда метавонанд, аз ин рӯ, боварӣ ҳосил намоед, ки шумо то ҳадди имкон микрофон ва магнитофонро ба ҳамсӯҳбататон наздик гузоштаед.

Ҳангоми омодагӣ гирифтан ба мусоҳибаҳои муҳим овонависӣ – транскрипсияи кулии сабтгариро назорат кардан зарур аст. Ин хеле кори мушкил аст. Вале матни пурраи баҳсҳо ва иқтибоси ҷонибҳо хеле муҳимтаранд аз он ки дар назари аввал менамоянд. Нисбат ба кассетаҳои кӯҳнаи магнитофон боқӣ доштани матни рамзкӯший шудаи сабти овоз ва минбаъд ҳангоми кор бо санадҳои бойгонӣ истифода кардан онҳо осонтар аст.

Боварӣ ҳосил намоед, ки шумо қайдҳои ҳаттии стенограмма ва матни дафтари қайдҳоятонро санагузорӣ кардаед ва баъдан онҳоро барои маҳфуз доштан дар канор гузоред. Агар дар иртибот бо мақола ё парвандай судӣ мушкилие ба амал ояд ё (дар ҳолати аз ин ҳам бади вазъият) ба шумо лозим аст, ки ба қайдҳои қаблияton рӯ оваред. Аксарияти созмонҳои журналистии Farb тавсия мекунанд, ки дафтари қайд дар давоми се сол нигоҳ дошта шаванд.

## МАШҚХО

Мисолҳои мазкур ва он масъалаҳои ҳалталаберо, ки баъзан дар кори журналистон пайдо мешаванд, бо ҳампешагонатон муҳокима намоед.

1. Шумо бо роҳбари агентии расондани кўмак ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ сўхбат кардед, ки вай зимни қайдҳои хеш роҳбари яташонро дар порахӯрию коррупсия босароҳат айбдор намуд.
  - Шумо дар асоси беҳтарин иқтибосҳо мақолаи арзишманде навиштед, vale қабл аз ба чоп расидани ин мавод роҳбари мазкур бо хавотири зиёд ба шумо занг мезанад. Ўаз он дар изтироб аст, ки мусоҳибаи мазкур боиси аз кор рафтани ҳатто хавфи чонаш мегардад. Ў меҳоҳад, ки бо шумо дар бобати мулоиму мӯътадил гардондани суханонаш кор кунад.
  - Шумо ин вазъияти бамиёномадаро бо кӣ муҳокима кардан меҳоҳед?
  - Дар сурати дастгирӣ намудани ў «бурд» – у «боҳт» – и шумо чӣ гуна хоҳад буд?
2. Шумо бо сарвазири кишваратон мусоҳибаи маҳсусеро «барои сабт» доир намудед. Дар он ў баъзе аз вазиронашро бо ибораҳои духӯра танқид намуда, онҳоро дар муносибати гайрисамимиашон ба ҳукumat ва ба вучуд овардани хатар ба амнияти иқтисодиёти кишвар айбдор намуд. Вале баъди ба дафтари корӣ омаданатон котиби матбуотии ў ба шумо занг мезанад ва мегӯяд, ки сарвазир

пас аз мулҳизае аз фикри пештарааш гаштааст ва акнун мусоҳиба қобили чоп нест. Ў ба интишори ғайрирасмии он ичозат медиҳад. Ба гуфти ў сарвазир аз он дар ташвиш аст, ки чопи мақола боиси ба истеъло рафтани ҳукумати коалиционии ў мегардад.

- Хоҳиши котиби матбуотиро чӣ гуна қабул доред?
- Ин вазъияти баамаломадаро бо кӣ муҳокима кардан меҳоҳед?
- Дар сурати дастигирӣ намудани ў «бурд»-у «боҳт»-и шумо чӣ гуна хоҳад буд?

## МАВОДИ ИЛОВАГӢ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАҶЛУМОТРАСОН

Сайтҳи Институти Пойнтер оид ба «танзим»-и иқтибосҳо:

[www.poynter.org/column/asp?id=1&aid=2912](http://www.poynter.org/column/asp?id=1&aid=2912)

Сиёсати Вашингтон Пост нисбат ба иқтибосҳо

[www.poynter.org/column/asp?id=45&aid=61190](http://www.poynter.org/column/asp?id=45&aid=61190)

Дар диктофон сабт кардан ё накардан:

[www.poynter.org/column/asp?id=52&aid=15200](http://www.poynter.org/column/asp?id=52&aid=15200)

## Боби 8

# АРЗЁБИИ НАВИГАРИХО ВА АНВОИ МАҚОЛАХО

Додани таърифи аслии «навигариҳо» хеле кори душвор аст, вале қобилияти интихоби мавзӯй барои навиштани мақола бешубҳа маҳорати ҳаётан муҳимми журналист аст. Дар ин боб масъалаҳои арзёбии навигариҳо ва навъҳои гуногуни маъмулан истифодашавандай мақолаҳо баррасӣ карда мешаванд.

Аксарияти журналистан бо суханони паҳнгардидае розӣ мешаванд, ки агар «саг одамро газад» – ин навигарӣ нест ва агар «одам сагро газад» – ин навигарист. Чаро? Танҳо барои он ки ҳолати якум бисёр рух медиҳад, вале ҳолати дуюмӣ гайримуқаррарӣ ва ё метавон гуфт, гӯшношунид аст.

Аммо усулҳои сершумори odditare низ ҳастанд, ки хабарро ба навигарӣ табдил медиҳанд. Содда карда гӯем, нав он чизест, ки аллакай рух додааст. Ин ҳодиса ва ё гароиш, он чи аст, ки ногаҳон рух медиҳад, ё чизи баамаломадае буда метавонад. Касе чизеро бурдааст ё бохтааст. Низоъ ба вучуд омадааст ё ҳалли худро ёфтааст. Чизе бино ёфта буд ё ҳароб гардид. Кори касе омад накард ё барор гирифт.

Мақолаи хуб аз аввал, мобайн ва охир иборат аст. Он ба саволҳое ҷавоб медиҳад, ки дар боби З гузашта шуда буданд: кӣ, чӣ, кай, дар кучо, чаро ва чӣ тавр? Фикр карданро дар бораи хонанда ва чизе, ки ўро ба мутолиаи мақолаи шумо водор месозад, фаромӯш нақунед: магар ягон чизе рух додааст? Оё ин чизи нав аст? Оё шавқовар аст ин чиз?



*Қобилияти интихоби  
мавзӯй барои  
навиштани мақола  
бешубҳа маҳорати  
ҳаётан муҳимми  
журналист аст*

*Барои фаҳмидани он,  
ки оё ғояи мақолаатон  
нав аст, аз кулли  
рӯйдодҳо воқиф  
будан лозим*

## Мақола оид ба проблема

Оё проблема сабаби навиштани мақола мешавад? Ҳалли ин муаммо яке аз мушкилоти асосӣ, хусусан барои журналистони ҷавон, ба шумор меравад. Мақола дар бораи проблема шуда метавонад, вале ҳуди проблема мақола нест.

Аксарияти журналистон ҳангоми муайян намудани мақсади мақола мегӯянд, ки онҳоро мавзӯи проблемавии аз ҳаёти ҷамъияти гирифташуда, ба ташвиш овардааст ва дар бораи он мақола навиштан меҳоҳанд. Ин сабаб шуда метавонад, вале танҳо як ҳуди ҳамин кофӣ нест. Камбизоатӣ, маориф, амният аз шумули мавзӯҳои мазкуранд.

Журналист бояд бештар ҷустуҷӯ намуда, ҳодисаро ёбад, инкишоф ва шояд тамоюлро низ, то мақолаэро, ки ҳодисаи маҳсусро бояд ба тасвир гирад, бинависад.

## Талош дар роҳи дарёфти «bastai навигариҳо»

Яке аз ҷузъҳои дигари муҳимми раванди ҷамъоварии мавод воқиф будан аз навигариҳост. Барои фаҳмидани он, ки оё ғояи мақолаатон нав аст, аз кулли рӯйдодҳо воқиф будан лозим.

Навиштани маводе, ки дар бораи он қаблан дар васоити аҳбори омма аҳбор ба нашр расида буд, фоиде надорад. Маълумоти кӯтоҳи ҳабарӣ ё очерк бояд дар бораи чизи наవе иттилоҳ дихад ё самтҳои навро оғоз намояд.

Ин чунин маъно дорад, ки шумо дар бораи ягон рӯйдоди нав хабар медиҳед, ё ҷизеро аз диди нав менависед, ё манбаи нави иттилоотӣ пайдо кардаед. Ба ҳамин минвол, шумо маълумоти қаблан нашршударо мамлутар мегардонед.

Маҳорати муайян намудани он, ки қадом навигарӣ шавқовар аст ва оё мавзӯъ дар марҳалаи қунуни кирои муҳокимаи маҳсус дорад ё не, аз мағҳуми «бастаи навигариҳо» бармеояд. Муҳаррири шумо мақолаэро, ки мӯҳтавояшро рӯзнома қаблан чоп карда буд, рад меқунад ва ба мавзӯъхое, ки комилан берун аз фазои ҳабарӣ қарор доранд, манфиатдор наҳоҳад буд.

Ба мувозинат доштани ин ҷизҳо ҳаргиз кафолат дода намешавад ва муҳаррирони мухталиф ба проблемаи марбут ба бастаи навигариҳо назари гуногун ҳоҳанд дошт. Истифодай консепсияи бастаи навигариҳо ҳамчун барҳӯрди умумӣ ва маҳдудкунандай васоити аҳбори омма боиси эътиrozи баъзе журналистон мегардад. Онҳо мӯътақиданд, ки васоити аҳбори оммаи мустақил бояд чӣ будани навигариҳоро худашон муайян қунанд ва аз паси воқиаҳо кӯр-кӯrona нараванд. Вале дар ҷое, ки рӯйдодҳои азим рух медиҳанд, будани бастаи навигариҳо ҳатмист.

Риоя карданӣ бастаи навигариҳо чунин маъно дорад, ки мақола бояд ба рӯйдодҳои асосию проблемаҳои муҳим такя намояд. Мақола метавонад ба мавзӯи асосии навигариҳо бевосита алоқа дошта бошад – масалан, ба қуштори сарвазир. Ё ин маводе ҳоҳад буд, ки дар айни замон ба навигариҳо даҳл надошта, вале ба беҳтар шарҳ дода шудани ягон мавзӯъ мусоидат қунад – масалан васеъ паҳн шудани зӯроварӣ ва яроқи оташфишон дар ҷомииа.

*Дар ҷое, ки рӯйдодҳои азим рух медиҳанд, будани бастаи навигариҳо ҳатмист*

*Рӯзномаи худ, рӯзномаи  
ҳарифони худ ва  
рӯзномаҳоеро, ки  
нуқтаи назари шумо бо  
онҳо комилан мухталиф  
аст, мутолиа кунед*

Аксар вақт мумкин аст мақола тавассути таҳрири ҷумлаи муқаддимавӣ ба навигариҳои рӯзмарра мутобиқ гардонда шавад. Вале дар хотир дошта бошед, ки дар ҳолати босуръат идома ёфтани воқиаҳо ва кӯҳна шудани бастаи навигариҳо «аз шумора баровардан» – и мавод аз эҳтимол дур нест.

Ба ҳар ҳол шумо бояд ҳама вақт навигариҳои асоси-ро донед. Истифодаи ҳарисонаи навигариҳо вазифаи муҳимтарини журналист ба шумор мераవад. Ҳар чи, ки тавонед, мутолиа кунед. Рӯзномаи худ, рӯзномаи ҳарифони худ ва рӯзномаҳоеро, ки нуқтаи назари шумо бо онҳо комилан мухталиф аст, мутолиа кунед. Баҳри хондани рӯзномаҳои кишварҳои дигар кӯшиш намоед ва дар шабакаи Интернет сайр кунед. Феҳрасти васоити аҳбори оммаеро, ки бояд мавриди таваҷҷӯҳи шумо қарор гирад, муайян намоед ва ба мутасил аз назар гузаронидани онҳо одат қунед. Ғайр аз ин, аз васоити аҳбори оммаи электронӣ воқиф бошед, хусусан аз нашари навигариҳои асосии рӯзонаю шабона .

### **Ҳар киу ҳар чи!**

Чӣ тавр бояд фаҳмид, ки одамон ба қадом навъи мақолаҳо бештар рағбат доранд? Ҷавоби ин савол хеле оддист: одамони гуногун мувофиқи сатҳи таҳсилоташон, пешаашон ба маводи чопии мухталиф рағбат доранд, ин вобаста ба он аст, ки ишон дар кучо умр ба сар мебараанд.

Ҳамин тариқ, қоидай аввал ин аст: шумо бояд манфиатҳои хонанда ва шунавандай худро ба инобат гиред. Оё онҳо ба мақолаи шумо манфиатдор ҳастанд ё не? Магар одамон бояд инро бидонанд? Масалан, ба хонанда ва шунавандай байналхалқӣ мутолиаи маводе дар бораи садамаи муқаррарии автомобилӣ, ки дар асари он ду нафар ба ҳалокат расидаанд, диққатчалбкунанда нест, магар ки ҳалокшудагон касони хориҷӣ ё машҳури ҷаҳон бошанд. Дар акси ҳол ин фақат ба хонанда ва шунавандай маҳаллӣ ачиоб ҳоҳад буд.

Вале баъзе мақолаҳои дорои обурангӣ маҳаллӣ мавриди завқи хонанда ва шунавандай байналхалқӣ қарор мегиранд, вале хонанда ва шунавандай маҳаллӣ дар инҳо ягон чизи ғайримуқаррариро ҳис наҳоҳад кард. Масалан, ширкори китҳо дар ҷазираҳои Фарер; фароғатгоҳе, ки сайёҳонро ҷалб меқунад; маҳсусияти ачиоби ҳафриётӣ ё фестивали дорои асолати маҳаллӣ.

Садамаи автомобилӣ шояд сабаби навиштани очерке дар бораи ҳолати бади роҳҳо, зарурати беҳтар таъмир кардани роҳҳо ва андешидани дигар ҷораҳои амниятӣ гардад, ки масъалаи он баъд аз ин ҳодиса ба миён омадааст. Мавзӯъҳои эҳтимолиро барои очеркҳо дар ҳама ҷо дарёфт кардан мумкин аст. Инҳоро ҷустуҷӯ карда тавонистан лозим аст. Журналисти хуб бояд баҳри дарёфти мавзӯи очерк ҷашму гӯш ва фазилати худро истифода барад.

## Анвои мақолаҳо

Теъдоди зиёди агентиҳои хабарӣ чор навъи асосии мақолаҳоро аз ҳам тафовут медиҳанд, ки дар IWPR низ роиҷанд. Аз ин рӯ, шумо бояд донед, ки қадом навъи мақоларо навиштан меҳоҳед:

- **Мақолаи ҳабарӣ** – маълумот дар бораи рӯйдоде ё гароиш. Ин мақола бояд тезутунд, ботавозун ва нисбатан кӯтоҳ бошад.
- **Очерк** – баёни густурдае, ки тасвири ҳамаҷонибаи рӯйдод, гароиш ва макону шахсияtero дар бар мегирад (он ҳамчун «фичерз» низ маъмул аст).
- **Мақолаи иттилоотию таҳлилӣ** – таҳлили рӯйдоди ҳабарӣ ё гароишест, ки бештар тавассути иқтибосорӣ аз номи қаҳрамонони асосӣ ва мутахassisон сурат мегирад; таҳлил метавонад нуқтаи назарero пешниҳод кунад, вале бояд, ақидаҳои гуногунро ба лаҳни мӯътадилу ботамкин ироа намояд.
- **Ташрех** – нуқтаи назари майлу рағбатноке, ки диди шахсии рӯйдодро ифода мекунад ва баъзан далелҳои қавие дорад, аз ҷумла тавсияҳои барои ба унвони дигаре ирсол намудани проблемаҳо.

Дар мавриди интихоб намудани мавзӯи мақола сареҳан доностани худи кас ва бо муҳаррир мувофиқа кардани навъи мақола зарур аст.

Аксарияти мақолаҳо барои Институти тафсири ҹангу сулҳ мақолаҳои хабарӣ ва очеркҳои дорои таҳлили мунтазам мебошанд. Шарҳо хеле кам оварда мешаванд ва онҳоро фақат коршиносони шинохта ё журналистони машҳур менависанд.

Барои ҷавобгӯ будан ба принсипҳои беғаразӣ фарӯ гузоштан миёни мақолаҳои муҳталиф муҳим аст ва аз ҳам ҷудо ҷой додани навигариҳои шарҳо ҷизи асосист.

*Навигариҳо ин –  
воқиаҳоеанд, ки ҳамин  
ҳоло ба вуқӯъ омадаанд:  
суқути ҳавопаймоҳо,  
куштори сиёсатмадорон,  
ҷангҳои ногаҳонӣ*

## Мақолаҳои хабарӣ

Чунин мақолаҳо ба навигариҳои фаврӣ (ногаҳонӣ) ва нақшавӣ ҷудо мешаванд. Баъзан категорияни навъи охирро маводи «тақвимӣ» меноманд, зеро дар бораи баргузории ин ё он ҷорабинӣ маълумот вуҷуд дорад ва ВАО онро пешакӣ барои тавзеҳ ба тақвими хеш доҳил мекунад.

1. Аксарияти одамон дар зери мағҳуми навигариҳои фаврӣ маҳз хабарҳои ба таври тезутунд интишоргардидаро мефаҳманд. Ин аксаран воқиаест, ки ҳамин ҳоло ба вуқӯъ омадааст: суқути ҳавопаймоҳо, куштори сиёсатмадорон, дар асари гирдбод ҳароб гардидани манзилҳои одамон, ҷангҳои ногаҳонӣ, зилзилаҳои шадид дар минтақа, оташфирӯшионии вулқон ва ғайра. Шабакоти навигариҳои шабонарӯй инҳоро «хабарҳои ногаҳонӣ» меноманд ва матни онро дар экран зери хатти сурҳ медиҳанд, то дикқати бинанда ҷалб карда шавад.

2. Навигариҳои нақшавӣ – одатан пешӯикардашавандаанд. (чи тавре, ки дар боло қайд гардид, онҳо аксаран дар тақвими дафтари корӣ буда метавонанд). Ин навигариҳо дар атрофи рӯйдодҳои пешбинишудаи ҷадвал мувоғики нақши пешакӣ сурат мегиранд: масалан, президенти мамлакат суханронӣ мекунад, ё ширкат натиҷаҳои молиявии соли гузаштаро эълом медорад. Ҷашнвораву соглаштҳо низ чун сабаби хуби навиштани мақолаҳо тарҳрезӣ мегарданд, масалан дар бораи воқиаи таъриҳӣ ё арзёбӣ ба даҳ соли истиқалият, ё даҳ соли баъд аз фалокат.

Барои чунин мақола маълумоти лозимиро пешакӣ эҳтиёткорона ҷамъ намоед. Вале дар хотир дошта бошед, ки бисёр вақт тасодуфе ба амал меояд: навигариҳои ногаҳонӣ ба омодасозии навигариҳои нақшавӣ ҳалал расонда метавонанд – президент ҳангоми суханронӣ карданаш кушта шуд, ё нутқашро бо ҳуштак задан истиқбол карданд, ё нотик аз матни пешакӣ омодашуда берун рафт. Аз ин рӯ, журналист бояд ба чунин ҷараён гирифтани вазъият омода бошад. Ҳабарнингон дар асари он ки навигарии нақшавиро бе ягон санчиши воқиаи рӯҳдода пешакӣ навишта супоридаанд, ба мушкилот рӯ ба рӯ шудаанд ва баъд аз рақибонашон фаҳмиданд, ки воқиа ранги дигар гирифта будааст. Чунин гузоришҳо боиси қаҷфаҳмиҳо мегарданд ва воқианигори хуб бояд ба тамоми рӯйдодҳои ногаҳонӣ омода бошад.

## Очеркҳо

1. Очеркҳои «тадқиқотӣ». Баъзан худи мақола навигарӣ мебошад. Гарчанде, ки чизе нашудааст ва ягон воқиаи наве рух надодааст. Тадқиқоте, ки дар мақола пеш гирифта мешавад, маълумотеро ошкор мекунад, ки фаҳмиши моро дар бораи воқиаи руҳдода ё руҳдиҳанда, тағиর медиҳад.

Пас аз рух додани муноқишаи калон журналистон дар асоси маълумоти аз иштирокчиёни рӯйдодҳо – сиёсатмадорон, дипломатҳо, генералҳо ба даст овардаашон китобҳо ва мақолаҳои калонҳаҷме мунтазир месозанд. Ҷанг кайҳо ба охир расида аст, vale ин воқиагузорон рафти воқиаҳоро тавре шарҳ медиҳанд, ки шумо қаблан дар бораи он фикр ҳам накарда будед.

Баъзан очеркҳои «тадқиқотӣ» шароити мавҷуда дар биноҳои истехсолӣ, мушкилоти дар ҷомиаҳои камшумор пешомада, бӯхрони иқтисодии тавсияёбанда, ё шояд таҳаввулоти мусбатро дар соҳаи маориф ошкор карда тавонанд. Ҷолиби дикқат будани мақолаҳои мазкур дар афзоиши таъсири кулминатсионӣ аст ва зимни кофта ёфтани маълумот журналист аз мақола навигарӣ месозад.

*Дар хотир дошта  
бошед, ки ҳамеша  
дикқати одамонро  
одамони дигар ба  
худ ҷалб мекунанд*

2. Очеркҳои дорои обуранг, ки барои доираи васеи хонандагон ҷиҳати оммавӣ доранду шавқоваранд. Ин гуна обурангҳо мароқангез буда, метавонанд барои эҷодиёти нависандагии журналист имкониятҳои зиёде фароҳам оваранд. «Навигариҳои рӯзмарра» будани чунин мавод шарт нест. Ин очеркҳо ҳам шавқовар ва ҳам иттилоотӣ буда метавонад, масалан, дар бораи пешвои сиёсӣ, саёҳат ё ғизо. Чорабинҳои варзишию шавқовар низ мавзӯъҳои маъмуланд. Маводи дар бораи инҳоро аксар вақт мақола меноманд, ки «манфиатҳои инсонӣ»-ро доро мебошанд. Дар ниҳояти кор шарт нест, ки мақолаи хуб амиқу ҷиддӣ бошад. Барои очеркҳои матбуоти даврӣ ҷиҳати асосӣ пеш аз ҳама, идеяи хуб доштан ва тадқиқотии хуб будани онҳост. Қабл аз навиштан мавзӯъро ба таври дақиқ интиҳоб ва баъдан мақоларо бо сабки ҷалбкунандаю мароқангез таҳия кардан лозим аст. Он бояд таркиби мантиқӣ ва хуносай шавқовар дошта бошад.

Шумо дар мавриди навиштани очеркҳо аз мавзӯъҳои вежава ё гароиши тасвири масъалаҳои густурдатар сар карда метавонед.

Масалан, вақте ки шумо дар бораи аз дехаҳо ба шаҳрҳо кӯчидани одамон менависед, дехае ва ҷанд нафар сокини онро пайдо кунед ва ҳикояти онҳоро барои тасвири мушкилоту роҳҳои ҷалли он истифода баред. Дар хотир дошта бошед, ки ҳамеша дикқати одамонро одамони дигар ба худ ҷалб мекунад.

Агар шумо дар бораи лоиҳае мақола навиштаний бошед, кӯшиш кунад, ки онро аз диди одамони таҳти таъсири он қарордошта таҳия намоед. Саъӣ кунед, ки мавзӯъро андак инсонитар гардонед.

Шумо метавонед манзараро баъдтар бо маълумоти оморӣ ва иттилооти густурдае пурра гардонед, vale агар нишон надиҳед, ки инҳо барои мардум чӣ аҳамияте доранд, мавзӯъ дилгиркунанда мешавад.

### Мақолаи иттилоио таҳлилӣ

Мақолаи иттилоио таҳлилӣ бояд ба хонанда нисбат ба мақолаи хабарӣ маълумоти бештарро пешниҳод намояд ва журналист одатан ба кунҳи ҷузъиёт расида, тасвири бештаре медиҳад. Инро дар ҳолате иҷро кардан душвортар аст, ки шумо оид ба рӯйдодҳои ҷорӣ фавран мақола менависед. Дар ин ҳолат шумо дар вазъияти мураккаб ҳоҳед монд: фактҳоро ба таври фаврӣ ҷамъ карда, доимо аз воқиоти ҷорӣ боҳабар буданатон лозим аст (масалан, дар сурате, ки шумораи қурбониёни бомбаборонкунӣ бемайллон меафзоряд). Чунин мақолаҳои фаврӣ бояд матне дошта бошанд, ки хонанда сабаби муҳим будани онҳоро дарк қунад (боз ҳам саволе ба миён меояд, ки «Ҳӯш муддао аз ин чист?»). Вале ин мақолаҳо бо таҳлиле, ки танҳо баъд аз гирифтани фактҳои муҳимми нахустин сурат мегирад, набояд махлут гарданд.

Вақте, ки рӯйдод тадриҷан ором мешавад ва мавзӯъҳои хабарӣ пурра тавзеҳ мейбанд, шояд вақти бозгаштан ба ин мавзӯъ ва навиштани мақола алоҳидан таҳлилӣ фаро расад. Вале дар ин ҷо зимни таҳияи «мақолаи таҳлилӣ», ки аз мақолаи муқаррарӣ каме дарозтар шуда, ҷузъиёти матнро бештар шарҳ медиҳад, набояд ба иштибоҳ роҳ дод.

Таҳлили воқеӣ ба ҷустуҷӯи нуқтаи назари ашхосе ниёз дорад, ашхосе аз қабили сиёсатмадорон, фармондехони ҳарбӣ ва ҳайати ёрирасон, дипломатҳое, ки ақидаашонро дар бораи воқиаҳои руҳдода иброз медоранд ва сабаби ба вучуд омадани чунин воқиаҳо мегарданд ва аз ҳама муҳиммаш моҳияти ин воқиаҳоро барои имрӯзу фардо шарҳ додан аст. Баъди анҷоми ин кор ба моҳияти мавзӯъ назар андозед.

## Шарҳҳо

Нашрияҳои хабарӣ бештар мақолаҳои дорои ташреҳро ба табъ мерасонанд, vale ҷашнӣ будани мақолаҳо бояд аниқ нишон дода шавад. Чунин тарзи иншо ба дарк карда шудани мӯҳтавои он аз ҷониби хонанда кафолат медиҳад. Яъне чизеро, ки ў меҳонад, мақолаи хабарии мустақим, беғаразу воқеӣ набуда, нуқтаи назари қасест оид ба воқиаи руҳдода ё аксаран дар бораи он, ки чӣ бояд рӯҳ диҳад.

Шарҳҳо метавонанд аз ҷониби журналистон ё коршиносони ҷалбуҷуда, дипломатҳо ё сиёсатмадорон навишта шаванд. Баъзе рӯзномаҳои дорои миқдори зиёди журналистон принсиپи «Садди чинӣ» (Chinese Wall principle) – ро ба ҳудашон раво дидар метавонанд, яъне ҳайати журналистоне доранд, ки барои таҳияи маводи хабарӣ кор мекунанду аз гурӯҳи шарҳнавис комилан ҷудо мебошанд.

Бештари агентиҳои иттилоотии Ғарб ба он мекӯшанд, ки шарҳи нашршуда мувозинатро нигоҳ дорад. Масалан, агар дар ҷараёни интихобот дар қишивар сиёсатмадоре аз як ҳизб дар рӯзнома шарҳ нависад, ба дигар ҳизбҳои пешбар низ ҷунин қалонка бо ҳамин ҳаҷм пешниҳод карда мешавад. Баъзе ширкатҳои радио ва телевизион қоидаҳои дақиқе доранд, ки барои ҳизбҳои асосии сиёсӣ вақти баробар фароҳам меоранд.

Дар хотир доштан муҳим аст, ки имконоти навишта шудани ташреҳ ба ҷони тӯҳмат (барои ин на фақат муаллиф, балки билохир нашрия низ ба маҳкама қашида мешавад), ақидаҳои беасоси тундравона ё таҳқирҳои дорои ҳусусияти нажодпарастӣ изн намедиҳанд. Афроди баландпояи таҳририй бояд кағолат диханд, ки ташреҳ меъёрҳои муқарраршудаи журналистикаи қасбиро ҳалалдор намесозад.

*Имконоти навишта  
шудани ташреҳ ба  
ҷони тӯҳмат, изҳори  
ақидаҳои беасоси  
тундравона ё таҳқирҳои  
дорои ҳусусияти  
нажодпарастӣ  
изн намедиҳанд*

## МАШҚҲО

Маълумотҳои зеринро хонда, муайян кунед, ки хабар дар куҷост ва чӣ чиз барои хабарнигор зарур аст, ки мавзӯъро идома диҳад. Шумо кадом навъи мақоларо омода мекардед?

1. Миқдори зиёди атфол, бо сабаби набудани шароити тиббӣ барои модарон, ҳангоми таваллуд мемиранд. Ин маҳсусан ба атрофи пойтакту шаҳрҳои калон хос аст.
2. Ҳукумат аскаронро баҳри муҳофизати хатсайрҳои муҳимтари тиҷорат сафарбар намуд, то қочоқчиёнери, ки молҳоро аз сарҳад бидуни пардохти боҷҳои гумrukӣ мегузаронанд, дастгир кунад.
3. Вазорати маорифи мамлакат дар натиҷаи сабқат 10 милион доллар ҷамъ намуд.
4. Миқдори зиёди фирориёни собиқе, ки имсол ба кишвар баргаштанд, эҳсос мекунанд, ки зистан душвортар шудааст.
5. Баъзе гурезагоне, ки имсол ба кишвар баргаштаанд, аз шароити вазнини манзилашон дар назди биноҳои ҳукуматҳои маҷаллӣ гирдиҳамоиҳо доир намуданд.

## **МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МА҆ЛУМОТРАСОН**

Истинодҳо аз кори тадқиқотӣ ва таҳсилоти журналистон дар шариктаълифӣ бо Columbia Journalism Review (Маълумоти муҳтасар дар бораи журналистикаи Колумбия):

**[www.powerreporting.com](http://www.powerreporting.com)**

Дастуруламал оид ба тайёр намудани гузоришҳо бо истифода аз компютер:

**[www.nicar.org](http://www.nicar.org).**

## Услуби ноширӣ



*Мақсад аз умумӣ будани  
услуб пешгирий  
кардани ихтилофу  
бесарусомониҳоеанд,  
ки садди роҳи  
хонанда ё шунаванда  
шуда метавонанд*

Услуби ноширӣ – забон ва қоидаҳои грамматикиеанд, ки рӯзномаҳо, веб-сайтҳо, дигар нашрияҳо ё ширкатҳои радио ва телевизионӣ бо мақсади таъмини мувофиқати дохилӣ барои аз чониби муаллифон якхела истифода карда шудани мавод муқаррар мегардад.

Азбаски мақсади ҳама гуна маводи чопӣ ҳар чи фахмотар ва бо сарфи камтари қувва додани маълумот аст, услуби якхела яке аз воситаҳои расидан ба ҳамин ҳадаф аст.

Сухан дар бораи он намеравад, ки услуби баёнро бояд якхела кард, - табиист, ки ҳар муаллиф сабки навишти хоси худро дорад. Балки мақсад аз умумӣ будани услуг пешгирий карданни ихтилофу бесарусомониҳоеанд, ки садди роҳи хонанда ё шунаванда шуда метавонанд. Хонанда ва шунаванда ҳаққи умедвор шудан доранд, ки маълумот бо услуби якхела дода мешавад ва маводи чопӣ «бо як овоз сухан мегӯяд», ки ин боиси қавӣ шудани боварӣ ба нашрия мегардад.

Баъзан сабку услуги хос як ҷузъи ҷиҳатҳои инфиродии нашрия буда, инҳо ҷиддан нигоҳ дошта мешаванд. Масалан, дар Британия матбуоти кӯчагӣ сарлавҳаҳо ва таркиби ҷумлаҳои хеле кӯтоҳро истифода мебарад. Вале мачаллаи The Economist сарфи назар аз мазмун, дорои тарзи якранги хоси баён аст дар кулли рубрикаҳо.

Маҷмӯи босуботи қоидаҳо инчунин вақтро сарфа намуда, ба муаллифон дар пешниҳоди варианти ба нашрия бештар мувофиқ кӯмак мерасонад ва барои муҳаррирон ба саволҳои

пуритилофи бахши орфография, грамматика ва чизҳои дигар ҷавобҳои тайёрро таъмин мекунад.

Рӯзнома ҳангоми истифодаи забони дорои шеваҳои гунон тасмим мегирад, ки маҳз ба қадоме аз ин шеваҳо нашр ҳоҳад шуд ва инро қатъӣ риоя мекунад. Исмҳои хос бештар ба алифбои дигар бо тағиیر ёфтани орфография баргардонда мешаванд ва дар ин маврид баҳри мураттабию аниқии бештар боз ҳам баёни яхеларо риоя кардан зарур аст.

Баъзан чунин тасмимгирифтаниҳо боиси баҳсҳои сиёсӣ мегарданд: Косово (тарзи баёни сербии калима) нависанд ё Косова (тарзи баёни албании калима) ? Муҳаррир бояд барои кафолати мураттабӣ ва рафъи чунин баҳсҳо дар лаҳзанд оҳирин, қабл аз ба чоп супоридани мақола, ба қароре ояд.

Аз ин рӯ, қариб қулли нашриҳо, агентиҳо ва ширкатҳои радио ва телевизион дорои сабкҳои аниқи табъу нашранд.

Одатан муҳаррирон дар ибтидо ба дастуруламали дохилии хеш оид ба услуг муроҷиат мекунанд; маъмулан ин дастуруламалҳо бо санадовариҳо аз дастуруламалҳои ва сеътару умумитаре таъмин гардидаанд (масалан, ҳам «Ассошиэйтед Пресс» ва ҳам «Экономист» дастуруламалҳои хеле маъмулу истифодашавандатаре доранд); ва дар хотима, ҳангоми зарурат аз лугати қаблан интихобшуда иқтибос оварда мешавад.

## Мисолҳои услуб

Мисоли оддии он, ки ба услуби мувофиқнашуда ниёз дорад, санаҳо мебошанд. Аксарияти кишварҳо тақвимҳои шамсиро ба кор мебаранд. Вале мусулмонон, масеҳиёни православӣ ва яхудиён тақвимҳои мухталифоро истифода мебаранд, ки ба марҳилаҳои гуногуни таърихи онҳо асос ёфтаанд.

Мусулмонон бар хилоғи тақвими ғарбӣ, ки дар миқёси ҷаҳонӣ маъмур аст, тибқи тақвими анъанавии қамариашон солро ба таври хос муайян мекунанд. Барои хонанда ва шунавандай шумо қадоме мувофиқтар аст? Қадоме барои нашрияни шумо бештар мувофиқ аст? Кай метавон ба ҳар ду сабк истиинод кард?

Агар тақвими ғарбӣ ба соли 2003 ишора кунад, мусулмонон мувофиқи тақвими ҳичрӣ соли 1421/22 менависанд.

Ғарб маъмулан ВС ва AD (то мавлуди Исо ва дар Соли Худованди мо)-ро чун аломатҳои асосӣ истифода мебараад. Муарриҳони Ғарб ҳангоми истифодай тақвими ғарбӣ бетарафиро иҳтиёр намуда, ишораҳои «пеш аз милод» ва «солшумории мо»-ро ба кор мебаранд. Ин ба канораҷӯй кардан аз рамзҳои масеҳӣ мусоидат мекунад.

Нашрияни шумо қадом тақвимро истифода мебараад? Ҳангоми иқтибос овардан аз касе, ки тақвимеро истифода кардааст, ки аз тақвими мавриди истифодай нашрияни шумо фарқ дорад, нишон додани сана мумкин аст ё дигар карда шавад, ё ба он шарҳе афзуда шавад.

Калимаҳои хориҷӣ низ қоидаҳои маҳсуси услубиро талаб карда метавонанд, маҳсусан онҳое, ки мавриди корбасти маҳсус қарор доранд, ё калимаҳои наванд ва ё аз лексикаи илмӣ гирифта шудаанд. Оё онҳоро тарҷума кардан лозим

аст ё дар шакли асл бо тавзех ва ё бе тавзех боист ба кор бурд? Як силсила масъалаҳо ҳастанд, ки тибқи услуби нашриёт танзим карда мешаванд.

Мушкилоти дигаре ҳангоми аз ҷониби нашрияи инглисизабон интишор додани маводи худ ҳам дар Шоҳигарии Муттаҳида ва ҳам дар Иёлоти Муттаҳида пеш меояд. Расм-улхати «инглисии инглистойнӣ» ва «инглисии амрикӣ» ва услуби журналистии ин кишварҳо аз ҳам хеле фарқ доранд ва бâъзе созмонҳо маҷбур мешаванд, ки дар бораи навиштани ду варианти маводи мақолаҳо ба як қарор оянд, то ки қобили қабули хонандаю шунавандай ҳар ду кишвар бошад.

Баъзе васоити аҳбори омма аз истифодаи калимаю ибораҳое, ки мушкилоте ба миён ҳоҳанд овард, худдорӣ ме-кунанд. Агентии ҳабарии Рейтерс дар мавриди истифодаи мафҳумҳо чун «ваъда дод» ё «таҳдид меқунад» ҳангоми дигар хел баён кардани суханони бегона канорачӯй меқунад. Ҳар ду мафҳум мазмуни муҳталиф доранд – яке мусбат, дигаре – манғӣ ва истифодаи онҳо метавонад аз мавҷудияти нуқтаи назари инфириодии муаллиф оид ба мавзӯи мақола шаҳодат дихад. Услуби Рейтерс ба он нигаронда шудааст, ки ба дарки воқеъбинона ва бегарази маводи вай кафолат дода шавад.

Рейтерс инчунин аз истифодаи калимаҳои «террорист» ва «терроризм» сарфи назар меқунад, чунин сиёsat дар IWPR низ пазируфта шудааст.

Мафҳумҳои «террорист» ва «терроризм» носаҳех ва тунд буда, онҳоро бо ибораҳои бештар дақиқу тавсифӣ иваз кардан мумкин аст. Аксарият ин қоидаҳоро бо назардошти маъмул будани мафҳумҳои мазкур услуби иҳтилофонок ва

*Мафҳумҳои «террорист»  
ва «терроризм» носаҳех  
ва тунд буда, онҳоро бо  
ибораҳои бештар дақиқу  
тавсифӣ иваз кардан  
мумкин аст*

мушкиличро мөхисобанд. IWPR күшиш мекунад, ба ғайр аз мавридҳои иқтибосорӣ, аз истифодаи ин мағҳумҳо худдорӣ намояд.

Мағҳуми услуб истифодаи аломатҳои китобатро низ дар бар мегирад. Нашрияҳои гуногун услубҳои мухолиф дошта метавонанд, масалан, ҳангоми истифодаи як нохунак (‘) ва ду нохунак (“) дар мавриди иқтибосоварӣ. Нашрияҳои инглисию амрикоӣ дар гузошта шудани аломатҳои ист дар оҳирӣ иқтибос аз ҳам фарқ доранд, дар нашрияҳои Британияи Кабир одатан ин аломатҳо берун аз нохунак гузошта мешаванд, вале муҳаррирони ИМА майли дар дохили нохунак гузоштани онҳоро доранд.

*The Economist* ҳангоми дар бораи ашҳосе навиштани ягон чиз нисбат ба онҳо қалимаҳои эҳтиромии ҷаноб ё ҳонумро доимо истифода мебарад. Баъзе нашрияҳо ҷунин рутбаҳоро ҳеч гоҳ истифода намебаранд, ё танҳо дар ҳолатҳое ба кор мебаранд, ки ном бори аввал зикр мегардад.

Баъзе нашрияҳо барои унвони нашрияҳо курсивро истифода мебаранд. Дигарон унвонро даруни нохунак мегиранд. Баъзехо на ину на онро истифода мекунанд.

Аксарияти ин гуфтаҳо ба завқ вобастаанд. Вале баъди як бор истифода бурдани он нашрия ва ҳайати кормандонаш бо мақсади таъмини мураттабӣ бояд як услубро истифода намоянд.

## МАШҚҲО

Баъзе масъалаҳои услубро бо ҳампешагонатон муҳокима кунед:

1. Оё нашрияни шумо услуги ноширий дорад?
2. Оё шумо мисолҳои истифодаи қалимаҳоро дар нашрияҳоятон дар хотир доред, ки онҳо ҳамеша ба танзими доимили услуги ноширий ниёз дошта бошанд?
3. Оё шумо ҳангоми навиштан бо забони инглисӣ расмурхати инглисӣ ё амрикоии қалимаҳоеро аз қабили labour\labor, homogenise\homogenize ва ғайра истифода мебаред?
4. Якчанд мисоли қалимаҳои «игвоангез»-ро ба хотир оред, ки хилофи услуги бегаразонаю воқеъбинонаи мақолаанд.
5. Се нашрияеро баргузинед: фарқияти услуги ноширии инҳоро пай бурда метавонед?

## МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАЪЛУМОТРАСОН

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ оид ба услуби ноширии IWPR ба сайтҳои зерин муроҷиат намоед:

[www.iwpr.net/index.pl?development/resources/training\\_styleguide.html](http://www.iwpr.net/index.pl?development/resources/training_styleguide.html)

Мавҷуд будани луғати хуб муҳим аст. Дар Интернет таҳрири электронии Луғати инглисии забони байналхалқии Кембриҷ мавҷуд аст:

[dictionary.cambridge.org](http://dictionary.cambridge.org)

Барои расонаҳои хабарии ИМА Китоби услуби ноширии Ассошиэйтед Пресс намуна аст:

[www.ap.org/pages/order/html](http://www.ap.org/pages/order/html)

Дастуруламал аз рӯи услуби Экономист:

[www.economist.com/research/StyleGuide/index.cfm](http://www.economist.com/research/StyleGuide/index.cfm)

*Amazon.com. Шакли рақамии Дастуруламал ва истифодаи услуби Нью-Йорк Таймсро, ки дар қолаби хеле қулаи лугат таҳия шудааст, мефурӯшад*

Яке аз дастуруламалҳои машҳури тарҳи умумӣ дар бораи услуби иншо ба забони инглисӣ китоби дарсии Асосҳои услуби Вилиям Странк ва Е.Б.Уайт мебошад. Шакли муқаммали он бо иловаҳо ва сарсухани Уайт инчунин қобили таваҷҷӯҳ аст. Нусхай асли китоби Странк дар сайти [www.bartleby.com/141](http://www.bartleby.com/141) мавҷуд аст.

## Боби 10

# ДАР БОРАИ ТҮҲМАТ

Хуқуқи мусаллам ба озодии сухан бо талаботи масъулиятшиносона истифода бурда шудани ин хуқуқ нисбат ба журналистон баробар карда мешавад, инчунин ба хатари он, ки субъектҳои гузоришҳои расонаҳои хабарӣ, агар бо онҳо тӯҳмат рафта бошад, метавонанд ба ёрии додгоҳи адолат рӯ биоваранд.

Қонунҳои ҳимоят кардан аз тӯҳмат дар кишварҳои муҳталиф аз яқдигар хеле фарқ мекунанд ва зарур аст аниқ бидонист, ки ин гуна тӯҳмат ва чӣ гуна қонунҳое роҷеъ ба масунияти ҳаёти хусусӣ дар мамлакати шумо амал мекунад.

Ҳокимияти тазиикӣ метавонад қонунҳои роҷеъ ба тӯҳматро истифода барад, то далелҳое пеш оварда, танқидгарони худашро ба лаб фурӯ бастан водор қунад, ки интишорот ба ишон тӯҳмат кардааст, сарфи назар аз объективӣ буданаш. Дар мавҷуд набудани системаи мустақили органҳои судӣ ҷуннин парвандажои додгоҳӣ барои журналистони маҳаллӣ одатан бо тӯлонӣ маҳбус гардидан ба поён мерасиданд.

Ингилистон, ки доир ба масъулият барои интишори тӯҳмат қатъитарин қонунҳое дорад, ҳуқуқи мардуми «некном»-ро ҳимоят мекунад ва доир ба дифоъ кардан аз тӯҳмат озодиҳои зиёде медиҳад. Аммо қонунгузории мамлакат ин хуқуқро бо воситаҳои сершумори ҳимоятгарие, ки дар ихтиёри журналистон қарор доранд, мувозин мегардонад, агарчи худи журналистонро боист бегуноҳии худашонро ба исбот расонанд. Парвандажои доир ба айбдор кардан барои тӯҳмат ба нудрат пеш меоянд, агарчи ҷаримаҳои пулӣ аз рӯи ҳукмномаҳо дар парвандажои шаҳрвандӣ (гражданӣ) ҳаробиовар буданашон мумкин аст.



*Хуқуқи мусаллам  
ба озодии сухан  
бо талаботи  
масъулиятшиносона  
истифода бурда  
шудани ин хуқуқ  
нисбат ба  
журналистон баробар  
карда мешавад*

*Беҳтарин ҳимоят дар  
муқобили парвандоҳоу  
доир ба айбдор кардан  
ба тӯҳмат – кори  
соғдилонаи журналист*

Қонунҳои роҷеъ ба ҷавобгарӣ барои интишор додани тӯҳмат дар Иёлоти Муттаҳида сабит гардондани ҳар як муроҷиатгари эҳтимолиро вазнин мегардонанд, хусусан агар муддаъӣ арбоби ҷамъияти бошад (барои шаҳсиятҳои ҷудогона қонунгузорӣ дигар аст).

Дар Иёлоти Муттаҳида ба арбоби ҷамъиятии даъвогар аз рӯи парвандай доир ба тӯҳмат лозим аст исбот бикунад, ки ҳабарнигор на фақат ҳабари дурӯро нашр кардааст, балки инчунин ин корро бо беэътинон ва ғаразкорӣ ба ҷо овардааст, кӯшиш накардааст, аниқ кунад, ки оё ин дурӯғ аст ё рост. Аслан ин кор бояд бо ғараз пеш гирифта шуда бошад.

### **Беҳтарин воситаи ҳимоят – тамоюли журналистикии бегараз**

Журналистои бояд қонунҳои роҷеъ ба масъулияти барои интишори тӯҳмат ва доир ба масунияти ҳаёти хусусиро риоят кунанд, зоро ин қонунҳо ҳукуки шахсро ба «номи нек» ва ҳукуки ӯро ба ҳаёти хусусии бе даҳолати дигарон ҳимоят мекунанд.

Вале мумкин аст мувозина баъзан ҳалал ёбад. Ин гуна қонунҳо набояд ба журналистои фишор оваранд, барои соғдилона ба ҷо овардани корашон ба онҳо ҳалал расонанд. Дар муқобили парвандоҳои доир ба айбдор кардан ба тӯҳмат беҳтарин ҳимоят – ин кори бегарazonai журналистӣ: гузоришҳои асоснок, воқеъбинона ва аз санчиш гузашта, таҳрири дақиқ ва шаккокона, инчунин бегарazona пешниҳод кардани матлаб.

Азбаски қонунҳову тарзҳои ба кор бурда шудани ин қонунҳо хеле гуногунанд, журналистон дар мамлакати худашон фаъолият карда истода, ҳамеша бояд хеле борикбин бошанд, инчунин кишварҳоеро, ки мумкин аст маводи тасвирашон дар он ҷоҳо интишор гарданд, аз ёд набароранд.

Масалан, агар гузориш ба забони англисӣ интишор ёбад, журналистон бояд қонунҳои доир ба тӯҳмат дар Ингилистону Иёлоти Муттаҳидаро донанд. Қонуни саҳти Ингилистон баязан чун «камтарин маҳраҷи умумӣ» амал меқунад, ки дар ин боб муфассалан мавриди баҳс қарор ҳоҳад гирифт.

### Чустучӯи маҳкамаи «қулай»

Бештар аз ҳама парвандажои судии роҷеъ ба тӯҳмат дар маҳкамажои бурунмарзӣ мавриди мурофиа қарор мейбанд, ки мумкин аст, ба салоҳияти маъмулии он кишварҳо даҳлдор ҳисобида шавад. Таълифоти чопӣ на дар он кишварҳое мавриди мурофиаи додгоҳӣ қарор мейбанд, ки ба табъ расидаанд ва ҳатто на дар он кишварҳое, ки журналистон фаъолият доранд, балки дар мамлакатҳое, ки таълифот дар он ҷо ба фурӯш бароварда мешаваду паҳн мегардад. Дар шабакаи густурдаи Интернет рӯзафзун чунин парвандажои судии «экстерриторӣ»-е пайдо мешаванд ва мумкнин аст чунин воқеъ шавад, ки мақолаи шумо дар IWPR дар маҳкамажои ҷанд давлат мавриди мурофиаи айбдор шудан ба тӯҳмат қарор ёбад.

*Агар навиштаи шумо он-лайн чор шавад, ин маводро дар даҳҳо мамлакат мебинанд ва мумкин аст ба муқобили шумо дар ҳар кадоме аз ин мамлакатҳо даъво пеш гирифта шавад*

Ин «ҷустуҷӯи маҳкамаи қулай» ном дорад, ҳангоме, ки даъвогар меҳоҳад дар давлате даъво пеш оварад, ки ба ақидаи ў, барои пирӯзӣ ба даст овардан аз рӯи парвандаи айбдоркуниӣ ба тӯҳмат аз ҳама бештар шанс дорад.

Яке аз охирини чунин мисолҳо ва шояд парвандаи мифтоҳӣ, тибқи масъалаи дар саросари ҷаҳон паҳншудаи ихтиёroti қонунии (юрисдиксияи) экстерритори парвандаи Dow Jones & Company Inc v Gutnick (Доу Ҷонс энд Компани Инк ба муқобили Гутник) мебошад. 10 декабри соли 2002 Маҳкамаи Олии Австралия қарор кард, ки ба ношири Доу Ҷонс дар иёлати Виктория Австралия барои мақолаи дар Barron's Online чор шуда, сайти электронии мансуб ба Доу Ҷонс мумкин аст даъво пешниҳод карда шавад.

Сарфи назар аз он, ки ба ҷонибдории Доу Ҷонс агентиҳое чун Рейтер ва Amazon.com ба маҳкама нома фиристода буданд, суд ба айбдор будани Ҷонс қарор баровард. Чунки бе далел ба тӯҳмат айбдор кардани даъвогар Ҷозеф Гутник дар иёлати Виктория ба амал омадааст; дар ин ҷо маҳалли ба чор расидани хабар (сайти электронии мансуб ба Доу Ҷонс дар ИМА) ба эътибор гирифта нашудааст.

Бешак, ин кор мумкин аст бо айни ҳамин комёбӣ дар ҳар ҷо дигар ба амал меомад. Дар қарори маҳкама омадааст: «Он ҷой даҳлдор аст, ба ман шахсан, ман сабаби мустақиме на-мебинам, ки ҷаро, агар шаҳс дар ҷаҳорчӯбай бештар аз як ихтиёroti қонуни (юрисдиксия) гирифтори тӯҳмат шуда бошад, ин шаҳс мард аст ё зан, агар ин ҷиз тавсия карда шавад, наметавонад дар ҳар кадоме аз ин ихтиёroti қонуни суҳан бигӯяд».

Ин қарори доир ба ҳамин парванда метавонист ба миқдори зиёди мурофиаҳои судӣ дар Австралия ва дар дигар мамлакатҳо роҳ бикушояд.

Тӯҳмати интернетӣ дарвоқеъ аз тӯҳмати муқаррарӣ ҳеч фарқе надорад. Агар шумо ба касе тӯҳмат карда бошед, маҳкама метавонад исбот бикунад, ки ақаллан як кас дар ҳар

кишвари чудогона дида бошад инро, дар он сурат шумо бояд ба суди ҳамон кишвар кашида шавед. Агар навиштаи шумо он-лайн чоп шавад, ин маводро дар даҳҳо мамлакат мебинанд ва мумкин аст ба муқобили шумо дар ҳар қадоме аз ин мамлакатҳо дъяво пеш гирифта шавад.

Ҳамин тарик, васоити ахбори омма бо дурнамаи нохушо-янди зарурати донистани қонунҳои роҷеъ ба тӯҳмат дар ҷанд кишвари мухталиф дучор мегардад. IWPR тағиирёбии муқаррароти роҷеъ ба тӯҳматро дар парвандагои судии сер-миллиятиву байналхалқӣ бо дикқати тамом назорат мекунад ва роҷеъ ба ҳар як тағиироти муҳим ба муҳаррирону дигар кормандон машварат медиҳад.

Ҳамин ҳоло тавсияҳо дар нисбати қонунгузориҳои роҷеъ ба тӯҳмати кишварҳои сеюм аниқанд:

- Донистани қонунгузории кишвари худи кас
- Донистани қонунгузории Инглистан
- Тасаввур кардан, ки дар кишварҳои сеюм қонуни роҷеъ ба тӯҳмат мумкин аст ҳамчунин саҳт бошад, ҷунонки дар Инглистан аст

### **Муносибат аз дидгоҳи ақли солим**

Пеш аз он ки кас ба ҷузъиёти вежаи қонунгузориҳои мухталиф саргарм шавад, шояд ба мастьала аз дидгоҳи ақли солим наздик шуд:

- Ба иддаоҳо аз назари дурусту объективона буданашон боист дикқат дод ва зуд иштибоҳҳоро испоҳ кард. Ҳонандай ба ҳашмомадае, ки нисбат ба ў боодобона рафтор мекунанду вай мебинад, ки шумо меҳоҳед иштибоҳатонро испоҳ кунед, бояд ба иқдоми минбаъда камтар майл дошта бошад. Испоҳи саривақтӣ ҳамчунин мумкин аст дар маҳкама ба ҳайси нуктаи ҷазоро сабуккунанда баррасӣ шавад.

- Ҳеҷ гоҳ хатароти мурофиаи судиро нодида нагиред. Ҳар чи мумкин аст барвақттар дар ин бобат бо сармуҳаррир сӯҳбат кунед. Умединор набошед, ки ҳамааш ба хайр меанҷомад.
- Мутмаин бошед, ки сармуҳаррир имкон дорад мақолаҳои дар мавзӯи нозукро пеш аз ба чоп расиданашон тафтиш мекунад. Тасмиме, ки мумкин аст ба машварати ҳуқуқӣ ниёз дошта бошад (оё аз шахсе, ки даъво карданаш мумкин аст, ҳимоят лозим аст, ё имкон дорад, ки аз изҳороти қатъие дар асари ҳолатҳои фавқулъода ҳимоят бикард), набояд ёвари муҳаррир дақиқае чанд пеш аз ба чоп рафтани навишта ба ихтиёри худ пеш гирад.
- Дар фаъолияти соғдилонаи журналистӣ баъзе таваккалҳо ҳам чой дорад, вале ин таваккалҳо ҳамеша бояд замини хуб ва ба дараҷаи кофӣ андешидашудае дошта бошанд. Икъдом кардан ба тавакkal – ин дарёфт кардани машварати ҳуқуқӣ (юридикӣ)-и солим, ба назар гирифтали масъалаҳои алоқаманд ба тӯҳмат аст.

Дар баъзе мамлакатҳо тӯҳмат ҷурми ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад. Ин чунин маъно дорад, ки гунаҳкор мумкин аст ба маҳбас афтад. Дар дигар мамлакатҳо тӯҳмат ба тартиби қонунгузории шаҳрвандӣ баррасӣ карда мешавад, аммо бохт метавонад зиёни моддии ҳангумте бор оварад. Баъзе даъвогарон метавонанд ҳам қонунгузории ҷиноятӣ ва ҳам қонунгузории шаҳрвандиро ба кор гиранд.

Дар баъзе мамлакатҳо таҳқир ё танқиди саҳт ба унвони вазир ё хидматгузори давлатӣ мумкин аст бадномкунанда ё ҳатто чинояткорӣ арзёбӣ шавад. Дар дигар мамлакатҳо танқиди арбоби давлат ба нафъи чомия ва рушди демократия васеъ пеш гирифта мешавад. Дар ин бобат тавофику қарордоди универсалие мавҷуд нест, бинобар ин худи журналистон бояд бо қонунҳову воқеяни маҳал ошно бишаванд.

Ташкилоти Article 19, ки дар Лондон ҷой гирифтаасту ба ин-кишифи озодии изҳори назар дар васоити ахбори омма мусоидат мекунад, пешниҳоде ба миён гузоштааст, ки тавсияҳои универсалий дар заминай қонунгузории байналхалқӣ, стандартҳои дохилии мухталиф ва принсипҳои аз тарафи умум эътирофгардида тарҳрезӣ карда шуданашон мумкин аст. Ин метавонист «миёни ҳуқуқи инсон ба озодии изҳори назар... ва зарурати ҳимоят карда шудани обрӯи шахс мувозинаи мувофиқ ба миён оварад».

### Таъйиноти густурда

То даме, ки чунин таъйинот пайдо нашавад, тавсияҳои универсалий вучӯд надоранд. Аммо баъзе унсурҳои умумие мавҷуданд, ки диффаматсия (дар матбуот эълом доштани хабарҳое, ки ба номи касе нанг меоваранд) ва ҳаёти хусусиро дар бар мегиранд, ки инҳо бояд ба журналистон маълум бошанд.

*Дар баъзе мамлакатҳо таҳқир ё танқиди саҳт ба унвони вазир ё хидматгузори давлатӣ мумкин аст бадномкунанда ё ҳатто чинояткорӣ арзёбӣ шавад*

*Маъмулан гуфтаи ягон  
кас аз тарафи манбаи  
гайривобаста тасдиқ  
наёбад, он факт, ки  
шумо танҳо инро  
мерасонед, узри амал  
шуда наметавонад*

Аввалан, тӯҳмат чӣ гуфтаний гап? Аз рӯи таъйиноти стандартӣ – ин изҳороти дурӯғи дар ҳаққи касе бачопрасидаест, ки ба обрӯи касе ё эътибори бизнес зиён меоварад ё ин ки касро мавриди хандахариш қарор медиҳад, ё нисбат ба ўадовати ҷомиаро ба миён меоварад. Дурӯғпардозии бӯҳтонӣ – ин ҳам айни ҳамон, факат каме лаҳзагӣ ё шифоҳӣ баёнгардида, на ин ки дар саҳифаи матбуот пайдошуdae. Вале ҳаминро дар назар дошта бошед, ки дар Ингилистон он чи дар радио ё дар намоишҳои телевизионӣ гуфта мешавад, ба тӯҳмат мансуб дониста мешавад, на ин ки ба дурӯғпардозиҳои бӯҳтонӣ.

Дар бисёр мамлакатҳо рост гуфтан – ин ҳимоят кардан аст дар муқобили тӯҳмат. Шояд ба шумо исбот кардан пеш ояд, ки қадом як изҳорот ҳақиқат асту шумо дар асари он ба ҷавобгарӣ қашида мешавед, агар шумо онро исбот карда нағавонед, ё агар маълум шавад, ки шумо ягон ҷизро бидуни тафтиши ҳаққонияташ ба чоп расонда бошед, ҳусусан, агар дурӯғ будани он ҷизро ошкор шавад. Шояд шумо медонед, ки ин рост аст, вале ба шумо лозим меояд, ки рост буданашро исбот кунед. Дар батъе мамлакатҳо ба шахсе, ки дар ҳаққаш тӯҳмат рафтааст, шояд лозим ояд ба исбот расонад, ки ин гап ҳақиқат надорад. Ва маъмулан, гуфтаи ягон кас аз тарафи манбаи гайривобаста тасдиқ наёбад, он факт, ки шумо танҳо инро мерасонед, узри амал шуда наметавонад, новобаста ба он, ки то қадом дараҷа мӯътамад мөҳисобед шумо манбаи ҳудатонро.

Ҳатто ҳабари ба доираи на ҷандон қалони одамон расида, ё шарҳи мухтасари ягон мақола ё маводи барои радио ё намоиши телевизион омодагардида, ки дар конфиронси мухаррирони маводи чопиро банақшагиранда истифода шудааст, метавонад «чопшуда» ба ҳисоб равад.

Дар аксари мамлакатҳо тӯҳмат дар нисбати каси мушаххас ё муассисае баррасӣ карда мешавад.

Фолибан ин масъалаи факту мартаба аст. Аммо дар баъзе давлатҳо рӯирост изҳори назар кардан оид ба сарвари давлат, вазир ё коргузори давлат метавонад касро ба мурофиа судӣ бирасонад ё боиси ба маҳбас афтоданаш гардад. Ва барьакс, чунин танқид дар он кишварҳое, ки ҷонибдори музокироту мубоҳисоти роҷеъ ба манфиатҳои давлатии ба муорди чомиаанд, метавонад чун танқиди одилона арзёбӣ шавад.

Изҳороти роҷеъ ба гурӯҳҳои миллӣ, нажодӣ, диниву мазҳабӣ ё дигар гурӯҳҳои аз ин қабил, наметавонад бӯҳтонӣ ба ҳисоб равад, вали ин гуна изҳорот мумкин аст таҳти қонунгузорие қарор ёбад, ки суханрониҳои таҳрик ба адоварат ё даъват ба адоваратро манъ меқунад. Баъзе давлатҳо танқиди сарвари ҳалқҳои дӯст ё худи он кишварро мамнӯъ медоранд.

Дар хотир дошта бешед, ки эҳтимоли он мавҷуд аст, ки одамони дар мақола аз ҳусусашон суханрафта, шинохта ҳоҷанд шуд, ҳатто агар номашон ба забон гирифта нашуда бошад ҳам. Шахси мансабдор мумкин аст аз рӯи унвон ё мансабаш, аз рӯи шуғл ё сурогааш шинохта шавад. Агар гурӯҳ хурдакак бошад (кормандон дар дафтари начандон калон), дар он сурат аъзои гурӯҳро ба осонӣ як-як муқаррар кардан мумкин аст – ҳамаи онҳо метавонанд даъвогар бишаванд.

Дар бисёр мамлакатҳо онҳое, ки ба суд муроҷиат меқунанд, ишонро лозим аст исбот кунанд, ки ба обрӯяшон воқиан зиён расидааст. Дар мамлакатҳои дигар маҳкамаҳо таҳмин ҳоҷанд кард, ки зиён расонда шудааст ва ба ҳимоятгарон лозим меояд исбот кунанд, ки ҳеч гуна зиёне расонда нашудааст. Ҳар қадар обрӯи заардида ё мавқеияташ дар ҷомиа балад бошад, ҳамон қадар зиёни расондашуда бештар аст.

*Боист эҳтиёткор  
буд, даме ки хабар ба  
шахсият дахл кунад*

### **Сигналҳои ташвишовар**

Боист эҳтиёткор буд, даме ки хабар ба шахсият дахл кунад, яъне ки: он хабар аз назари пеша бовиҷдон будан ё салоҳият надоштанро дар бар гирифта бошад; ба бадаҳлоқӣ, рафтори чинояткорона ва нораво ишорат шуда бошад; масъалаҳои роҷеъ ба насаби шахс ва бедалел тасдиқ кардан, ки касе камакӯ аст ё беморие дорад, ки бо роҳи муҷомаат ба дигаре мегузарад.

Амалдори худмухтори шаҳр мумкин аст мавриди муҳокима дар ҷомиа қарор ёбад, агар ў дар идора кардани автомобил дар ҳолати мастий айбордor эътироф гардида бошад; ё соҳиби тарабхона мумкин аст бизнесашро аз даст бидиҳад, агар тафтишгар аз хилоф гардидани қоидаҳои беҳдоштӣ хабар дода бошад. Агар ин хабарҳо ҳақиқат дошта бошанд, дар он сурат ошкор кардани онҳо набояд сабаби ба тӯҳмат айбордor кардан бишавад. Вале агар чурми ин шахсон дар суд ба исбот нарасида бошад, дар он сурат шумо чӣ тавр исбот мекунед, ки ин ҳақиқат аст?

## Қонуни ингилисии роچеъ ба тӯҳмат

Созмонҳое, ки навигариҳоро ба забони инглисӣ пашш мекунанд, аз қабили IWPR, бояд маҳсусияти қонуни инглисии роҷеъ ба тӯҳматро, инчунин амалиёти ҳимоятгариро донанд.

Таърифи классикии диффаматсия (тӯҳмат) дар қонунгузории Ингилистон – ин «тасдиқ кардани он чи аст, ки ҳайсияти шахсро дар зехни мардуми хайрандеш хор медорад». Таъйиноти мушаххасе мавҷуд нест, vale ин мағхум барои нишон додани каси миёнае аз кӯчаву бозор ба кор бурда мешавад.

**Чор хели асосии амалиёти муҳофизатӣ мавҷуд аст дар мавриди айбдор карда шудан ба тӯҳмат:**

1. *Ҳақиқат.* Ин мусалламтарин ҳимоят аст. Аммо мантраи моро ба ёд оред: гап дар сари он, ки шумо ба чӣ бовар мекунед ба ҳайси ҳақиқат ё ҳатто чиро медонед? Гап дар сари он, ки оё шумо исбот карда метавонед, ки ин ҳақиқат аст.

Мисол: дар соли 1993 дар маҷаллаи New Statesman (Ниу Стэйтсмэн) маводе чоп шуд, ки дар он навишта сухан аз хусусе мерафт, ки тибқи овозаҳо сарвазир Ҷон Мэйчэр бо хидматгорзанаш ишқварзӣ доштааст. Овоза бӯҳтонӣ эътироф гардид ва нашрия хабари чопкардаашро бо ҳеч чиз тасдиқ карда натавонист. Мэйчэр бе судбозӣ муноқишишаро ба ифоқа овард, vale ў ҳуқуқи комил дошт, ки даъво кунад ва имкон дошт ҳатто ба мавҷудияти маҷалла хотима баҳшад.

*Таърифи классикии диффаматсия – «тасдиқ кардани он чи аст, ки ҳайсияти шахсро дар зехни мардуми хайрандеш хор медорад»*

2. *Шарҳи одилона.* Ин хели ҳимоят бо таъбири на ин ки факт, балки нуқтаи назар пеш гирифта мешавад. Таъбир бояд тарзе бошад, ки барои хонанда шарҳ аст ё ки нуқтаи назар будани он мусаллам гардад. Аммо фактҳое, ки шарҳ бар онҳо қарор меёбад, бояд ҳаққонӣ бошанд.

Масалан: дар солҳои 80-ум дар яке аз барномаҳои шӯхиомез дар радиои “БиБиСи” гуфтorre садо дод, ки дар рӯзномаи «Ниос оғ зе уорлд» (як рӯзномаи кӯчагӣ) «кулли ойимчаҳо суратзебанду кулли аҳбор (навигариҳо) патологӣ (яъне бофтаанд)». Муҳаррири рӯзнома Дерек Чеймсон «БиБиСи»-ро ба маҳкамама қашид. Суд бо он андешае розӣ шуд, ки гуфтор таҳқиромез аст, вали эътироф кард, он ба тарзи «шарҳи ҳақиқатомез» садо додааст, ки ба мундариҷаи беарзиши пурхангомаи рӯзнома қарор ёфтааст ва омодагари онро аз ҷавобгарӣ озод мекунад.

3. *Ҳуқуқи афзалиятнок (имтиёз).* Изҳороте, ки дар парлумон ё маҳкамамаҳои Инглиистон ба забон меоянд, метавонанд аз «ҳуқуқи афзалиятнок» бархӯрдор бошанд. Айни ҳамин имтиёзро дорад чоп кардан хабаре, ки дурӯғ меbarояду шояд дар мавридиҳои дигар раво бошад; ин соҳаи бисёр мураккаби қонунгузорист ва ҳамеша масъалаи факт мебошад. Дар Инглиистон изҳороти парлумон аз имтиёзи мутлақ бархӯрдор аст. Ба таъбири дигар ин изҳорот мумкин аст ба навори магнитофон сабт карда шавад ва дар ин маврид ба муқобили шумо даъво пеш овардан мумкин нест. Изҳорот дар маҳкамамаҳо қисман аз имтиёзҳо бархӯрдор аст. Агарчи шумо битавонед он чиро баён кунед, ки дар маҳкамама гуфта шуда буд, ин ҳабар бояд ҳақиқат дошта бошад – ҳар гуна ҷавоб ё айбдорку-

ний ҹавобӣ бояд тавзех дода шавад, ҳатто агар ин дар нашри минбаъда ба миён ояд ҳам. Гузориш дар ин мавзӯъ боист ҳарчи мумкин аст, барвақттар чоп шавад, дар аввалин мавриди мувофиқ.

Мисол: дар соли 1980 ба туфайли ҳодис шудани ҳолатҳои саодатбор ба идораи полис даст дод қотили маатаассуф машхури силсилақушторҳо – «шикамбаву рӯдарез» - и йоркшириро дастгир бикиунад (автомобили ў бо кадом як баҳонаи нокирой тасодуфган боздошта шудааст). Даме сардори идораи полис дарёфт, ки бо кӣ сарукор дорад, нишасти матбуотӣ даъват намудаву ба журналистон изҳор кард: «Мо ўро дастгир кардем». Бисёр рӯзномаҳо, аз ҷумла «Дарлингтон ивнинг деспачт» ин суханонро дар сарлавҳаҳои рӯзномаҳояшон сабт карданд. Мурофииаи «Шикамбаву рӯдарез» худи ҳамон рӯз барпо шуд. Рӯзномаҳо айбузориҳоро дар беҳҳтиромӣ нисбат ба суд ва тӯҳмат дар асоси он қабул надоштанд, ки суханони ҳангоми нишасти матбуотӣ дар шӯббаи полис садодода аз «имтиёзи қайду шартнок» бархӯрдор аст. Маҳкама бо ин розӣ шуд, аммо, эҳтимол факат барои он бошад, ки риоя нашудан ниҳоят ҷиҳати ҳамагонӣ дошт. Маъмулан дар чунин вазъият ба рӯзномаҳо лозим меомад, ки барои тӯҳмат ҷавобгар шавад.

4. *Марғ. Ягон қаси мурдагӣ даъвогар шуда наметавонад, вале эҳтиёт кунед, ки тӯҳмат ба шахси мурдагӣ барои зиндагон паймад надошта бошад. Тӯҳмати ба шахси мурдагӣ ҳамвора метавонад шахс ё муассисаэро, ки марҳум ба он робита дошт, мавриди тӯҳмат қарор диҳад.*

*Каси мурдагӣ  
даъвогар шуда  
наметавонад, вале  
эҳтиёт кунед, ки  
тӯҳмати ба шахси  
мурдагӣ барои зиндагон  
паймад надошта бошад*

*Кор кардан дар  
ширкати масъулиятаи  
маҳдуд аз даъвои  
борои тӯҳмат  
ҳимоят намекунад*

Инро ҳам донистан муҳим аст, ки тибқи қонунгузории Инглистон чӣ чиз маҳз барои озод будан аз ҷавобгарӣ ба ҳайси нукта хидмат намекунад. Маъмулан тавзехоти зерин ба кор намеравад:

- «Лекин ман дар Ингилистон зиндагӣ надорам...»

Мамлакати дигар: дар ҳар гуна мамлакате, ки маводи шумо ба ҷон расад, метавонанд шуморо дар маҳкама мавриди таъқиб қарор диҳанд. Масалан, бизнесмени рус Борис Березовский ба муқобили маҷаллае барои тӯҳмат карданаш на дар Русия ё ҳатто на дар ИМА, балки дар Лондон даъво пешниҳод кард. Ин мумкин аст, чунки маҷалла чанд нусхашро ба Лондон мефиристад.

- «Инро на ман, балки ношири ман кардааст...»

Ӯҳдадориҳои маҳдуд ё масъулияти шахсӣ: кор дар ширкати масъулияташ маҳдуд шахсони ҷудогонаро аз даъвои борои тӯҳмат ҳимоят намекунад. Шумо метавонед барои тӯҳмат шахсан ба маҳкама кашида шавед. Даъвоҳо аз рӯй парвандаи роҷеъ ба тӯҳмат метавонанд ҳамзамон ба муқобили рӯзномаҳо, ба муқобили ҳабарнигор шахсан ва ба муқобили паҳнкунандай васоити аҳбори омма фиристода шаванд, паҳнкунанда ҳоҳ шахси расонандай рӯзнома бошад, ҳоҳ мағоза ё интернет-провайдер. Ин истиснои ғайри муқаррарист дар меъёрҳои қонунгузории роҷеъ ба ҷавобгарии маҳдуд дар Ингилистон.

■ «Аз ин хусус дигар рӯзнома хабар дода буд...»

Такрори хабарҳои пеш аз ин бачопрасида. Такрори хабари бӯхтонии пештар бачопрасида аз ҷавобгарӣ озод намекунад. Ҷефри Арчер, собиқ узви парлумон, дар охири солҳои 80-ум барои хисорае аз рӯи парвандаи доир ба тӯҳмат аз Daily Star (Дейли Стар) ҷубронпӯлӣ гирифта буд, баъди он, ки ин зан аз хусуси он кас ба фоҳишагон музд мепардозад гуфтан, хабаре ба чоп расонда буд ва он хабар аз рӯзномаи дигаре гирифта чол карда шудааст. Рӯзномаи якум бо фоҳиша алоқаманд шудааст, Стар бошад - не ва ўбарои ҳимоят асосе надошт. Дар ёд дошта бошед: Муҳим нест, ки чӣ миқдор касони дигар аз ягон хусус навиштаанд, дар зери матн имзо нагузоред, агар худи шумо шахсан ин хабарро тасдиқ карда натавонед.

■ «Вале ҳама медонанд, ки аллакай...»

Шойиња/овозаҳо: далел овардан, ки шумо овоза ва он чи шоёй аст, аз ин хусус навиштаед, ба аризаи даъво пешниҳод кардани касе монеъ шуда наметавонад. Агар маҳкама қарор барорад, ки «мусофири автобус» мумкин аст дар бораи субъект ақидаи нек надошта бошад, шумо барои озод шудан аз ҷавобгарӣ асосе надоред.

Гуфтаҳое аз қабили «ба ҳама маълум аст, ки...» ё «ҳама ит-минон доранд, ки ҷаноби А ба фурӯши мухаддирот машғул аст» низ далели аз ҷавобгарӣ озод будан нест. Оё шумо исбот карда метавонед, ки ў ин корро кардааст, на ин ки нақл кунед, ки инро ҳама медонанд, ҳама чунин андеша доранд.

*Муҳим нест, ки чӣ  
миқдор касони дигар аз  
ягон хусус навиштаанд,  
дар зери матн имзо  
нагузоред, агар худи  
шумо шахсан ин хабарро  
тасдиқ карда натавонед.*

*Хабар додани кадом як  
раддия боиси ҳимоят  
шуда наметавонад, агар  
маҳкама қарор барорад,  
ки ин изҳорот ба вуҷуди  
он обрӯи ин касро  
наст мекунад*

■ «Лекин ў воқиан инро гуфта буд...»

Хабар додани шарҳои бадномкунанда: яке аз паҳнгарди-датарин тасаввуроти барғалат маҳз ҳамин тариқ ба миён меояд. Шахси А дар бораи шахси В ким-chie мегӯяд. Рӯзнома дар асоси он ки шахси А дарвоҷеъ ба онҳо нақл кардааст, шарҳе ба чоп мерасонад. Аммо ин ба ҳайси ҳимоят хидмат карда наметавонад. Судя ба он кор надорад, ки оё ин шарҳо аниқ оварда шудаанд, ё не, балки ба он кор дорад, ки оё инҳо субъектро бадном мекунанд ё не.

■ «Аммо вай инро ошкоро рад карда буд...»

Раддия: Чоп карданни кадом як раддия нуктае нест, ки касро аз ҷавобгарӣ озод қунад, агар маҳкама қарор барорад, ки ба донисти қасони некандеш, бо вуҷуди ҳамин, изҳорот ба номи нек иснод меовараад. Изҳороте аз қабили: «Мардуме, ки дар қаср зиндагӣ доранд, факто рад мекунанд, ки Чарлз ба саги худ гурбаро ҳӯронд», қобили қабул нест.

■ «Лекин ман дар бораи ширкаташ навишта будам, на ин ки дар бораи худаш...»

Иртиботи ғайриқасдӣ: Ягон ҷизе, ки битавонад объекти шуморо бо шахсияти муайянे алоқаманд қунад, метавонад бадномкунанда бошад. Маҳкамаҳои бритонӣ майл доранд ба мудири қисми таълим иҷозат бидиҳанд роҷеъ ба тӯҳмат даъво пеш оваранд, агар тӯҳмат ба мактабаш даҳл дошта бошад, инчунин ҳам ба роҳбарони ширкату ҳам ба сарвари идораи полис. Ширкатҳо, созмонҳо ва ташкилотҳо ҳамчунин эътиборе доранд ва ҳақ доранд ва метавонанд даъво бикупанд.

■ «Вале ман номи ўро ба забон наёвардаам...»

Ниҳоят эҳтиёткор бошед, ҳатто агар номҳоро ба забон нағиред ҳам. Агар шумо маводеро ба чоп расонед, ки дар вай аз хусуси он сухан рафта бошад, ки қадом як узви тими футбол бо духтараки ноболиге алоқаи ҷинсӣ дорад, вале номи он қасро ба забон нағиред, ба муқобили шумо на як дарьои роҷеъ ба ҳимоят аз тӯҳмат, балки ёздаҳ аризаи даъво пешниҳод мешавад.

■ «Вале ман кодекси ахлоқро риоя карда будам...»

Риояи қондаҳо: Бисёре аз иттиҳодияҳои журналистӣ кодекси шарафу номус доранд, ки дар он омадааст, ки ҳар як мақола бояд аниқ, объективӣ ва ботамкин бошад – вай бояд нуқтаи назари ҳар ду ҷонибро дар бар гирад ва журналист набояд худаш воқиаро шарҳу тафсир бидиҳад. Ин принсипҳои роҳнамо хеле хубанд, вале бо вучуди ин, онҳо наметавонанд аз барангехта шудани даъво барои тӯҳмат шуморо ҳимоят кунанд.

■ «Вале ин иштибоҳи соғдилонае буд...»

Бехабарӣ: Надонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекунад. Айнан мисли ҳамин гуфтани кифоят нест, ки шумо «ҳар чи аз дастатон меомад, кардед», то бо субъекте, ки яке аз ҷонибҳои дар навиштаи бачопрасидаатон омадааст, робита бикунед. Ба шумо лозим меояд собит гардонед, ки итминони шумо асоси мустаҳкам дорад, ки мақола объективона навишта шудааст.

*Беэътиноши нисбат  
ба қонун, нуқтаи  
аз ҷавобгарӣ озод  
будан намегардад*

- «Аммо ман вожай «шубҳанок»-ро ба кор бурда будам...»

Вожаҳои дорои маъни норавшан. Ба кор бурдани вожаҳое аз қабили «шубҳанок» ва «чунонки иттилоъ медиҳанд» ва амсоли инҳо ҳимояткунанда намебошанд.

### Ҳимоя кардани манофеи ҷомиа

Дар баъзе мамлакатҳо манфиати ҷомиа шояд нуктаи аз ҷавобгарӣ ҳимояткунанда бошад. Ин на он аст, ки «аҳли ҷомиа таваҷҷӯҳдоранд», аммо олитарин далелест ба нафъи он, ки ба манфиат ва ба ҳайри ҷомиа карда мешавад. Ин меъёрест, ки баъзе маҳкамаҳо дар бисёр ҳолатҳо ба кор мебаранд, аз қабили он ки ба риоя нашудани ҳуқӯқ барои зиндагии ҳусусӣ ё сиррию маҳрамона будан ё баъзан ҳатто амният – вобаста ба мамлакати мушаххас ё ба он ки то чӣ андоza баҳсҳои ҳамагонӣ ҷонидорӣ карда мешаванд. Вале ин на қонуни ҳамагонист, адолату объективият мисли ҳамеша нисбат ба ҷунин ҳолатҳо ба кор бурда мешаванд. Шумо бояд аниқ бидонед, ки дар мамлакати ҳудатон ин нукта ҷун ҳимояткунанда аз ҷавобгарӣ ба кор бурда мешавад ё не. Дар Ингилистон ҷунин нуктаҳои ҳақбарорандае ҷун манофеи ҷомиа ва арбоби ҷамъият вуҷуд надоранд.

Илова бар ин баъзе мамлакатҳо дар нисбати нуқтаи назар ва шарҳу тафсирҳои таъйидкунандае, ки фактҳо таҳрифшуда намебошанд, ҷаҳорҷӯҳаҳои густурдатареро эътироф меқунанд. Шореҳ метавонад бигӯяд, ки тамошои пйесаи нав зоёъ шудани вақту маблағ гардида, ҷунки ягон кас аз персонажҳои мушаххас мавриди таңқид қарор наёфт, ҳол он ки ҳар кас метавонад ақида хос дошта бошад ва ин ақида далели инкороназир намебошад.

Актёрхо ин гуфтаҳоро ҳучум ба аҳлияташон ҳисобида, метавонанд даъво пеш оваранд. Аммо голибан мумкин аст ба нокомӣ дучор шаванд, чунки барои онҳо ин иқдоми таваккалист ва қарори маҳкама шояд ба обрӯи мунаққид вобаста бошад.

Ба нуқтаи назар метавон саҳт истодагарӣ намуд ва онро қотеона баён кард дар мавриде, ки ин нуқтаи назар муҳим аст ва бар натиҷаҳои мушоҳидоти мӯътамад асос ёфтааст, на ин ки гумон бошад. Ба ақидаро ҳамчун факт пеш овардан саъӣ кардан лозим нест.

«Пйеса баръабас аз даст додани вақт аст, зеро дар вай аз ҳаёти мо ягон ҳарфи тозае гуфта нашудааст» – ин нуқтаи назари саҳҳ аст, вале гуфтан, ки «актёри асосӣ маст будааст» – хеле гапи таваккалист. Оё ин факт аст? Оё шумо инро исбот карда метавонед? Оё ин ба обрӯи актёр зиён меоварад?

Аммо омили на камтар аз ин аҳамиятноке мавҷуд аст, ки аз он чи дар қонун омадааст, фарқ дорад, вай маҳз ин аст, ки аз нуқтаи назари фарҳанг дар ҷомиа қобили қабул аст. Инро бояд ба ҳисоб гирифт, ки ин ҳолат оё кирои он дорад, ки ситетаҷӯй кард? Инчунин бояд дар хотир дошт, ки масъалаҳои фарҳангӣ метавонанд ба маҳкама таъсир расонанд.

Таъбирҳои аз ҳад муболигавӣ ё ҳаҷв мумкин аст ҳимоят гарданд, агар онҳо ба ҳайси ҳазлу шӯҳӣ пазируфта шаванд. Лекин коргузориҳои фарҳангӣ метавонанд ин ҷо хеле тасҳҳ ворид кунанд. Он чи дар як ҷомиа шояд шӯҳӣ бошад, дар ҷомиаи дигар таҳқиромез буданаш мумкин аст. Ҳазлу мазоҳ кардани шахсиятҳои барҷаста ё ақаллиятыҳои миллӣ мумкин аст аз ҳад таассуғовар арзёбӣ шаванд. Боз ҳам журналистиро лозим аст эҳтиёткории маҳсусе пеш гирад ва ба манфиати чизи арзишманде ба оқибати кор омодаву нигарон бошад.

*Ба нуқтаи назар метавон саҳт истодагарӣ намуд ва онро қотеона баён кард дар мавриде, ки ин нуқтаи назар муҳим аст ва бар натиҷаҳои мушоҳидоти мӯътамад асос ёфтааст, на ин ки гумон бошад*

*Агар обрӯи касе  
ба миён ояд, ба ҳар  
як ҷузъиёт ниҳоят  
эҳтиёткор бошед, аз  
ҷумла, сарлавҳаҳову  
тасвири аккосӣ*

### **Паст кардани хатар**

Дар поён аз ҳусуси он ки журналист дар кору бори амалии ҳуд чи гуна бояд фаъолияташро аз хатар эмин дорад, баъзе пешниҳодҳо ҳаст:

- Агар обрӯи касе ба миён ояд, барои ҳар як ҷузъиёт ниҳоят эҳтиёткор бошед. Маводи иборат аз 2000 калимаро, шояд ҳар як адвокати мамлакат маъқул ёбад, вале ҳабарнигорро фақат як калимаи беэҳтиёт корбасташуда дар сарлавҳа ё тасвири аккосӣ метавонад мулзам бикунад.
- Навиштаатонро бо диққат аз назар гузаронед, махсусан агар касе бо мақсади ошкор гардондани мазмуни таҳтонии матн ба он тағиироте ворид карда бошад, ки шумо дар назар надоштед. Агар дар тасвири аккосӣ «фурӯшгарони муҳаддирот» акс ёфта бошанд, оё мутманӣ ҳастед, ки ҳар каси дар сурат шинохташуда савдогари муҳаддирот аст? Ҳар каси дар сурат акс ёфта, ҳатто роҳгузар, метавонад даъвои додҳоҳӣ бикунад, агар вай фурӯшандай муҳаддирот набошад. Ҳатто агар онҳо аз ҷумлаи ин касон бошанд, оё инро исбот карда метавонед?

- Фарқ миёни «Х тасофудан афтодааст» ва «А гуфт, ки Х тасодуфан афтод» дар мавриди ҳимояи моддаи айбдорӣ дар ҷиноят ё амалиёти рафтори ғайриқонунӣ ҳалкунанда аст. Агар шумо ҳабар дижед, ки идораи полис ким-киро дар содир кардани ҷиноят айбдор карду баёноти шумо бар ҳӯҷати расмӣ асос ёфтааст, шумо метавонед эмин бошед – ҳатто агар минбаъд айбдоркунӣ бардурӯғ эътироф гардаду он шахс ҳақ бароварда шавад. Лекин шумо ҳеч ғуна далели ҳимоят карда шудан надоред, агар ҳамту чун факт, пеш аз ҳар ғуна ҳукми айборкунанда бигӯед, ки шахсе ҷиноят содир кардааст.
- Иттилои оид ба рӯйдодҳо, ки аз қурбоншудагон ва шоҳидон ба даст омадааст, мумкин аст радионазар башад, вале одатан бо тафовут аз санадҳои политсияю маҳкама, ин иттилоъ бо имтиёз ҳимоят наёфтааст, ки чунин имтиёз ба ҳисоботи мурофиаи судӣ хос аст. Ҳар гоҳ ин иттилоъ ба рафтори шахсони шинохташаванда даҳлдор гардад, нисбат ба онҳо эҳтиёткорона муносибат кунед, хусусан, агар дар бораашон нисбат ба он ки шумо аз дигар манбаъҳо метавонед тасдиқ кунед, бештар гуфта шавад.
- Бо ҳамсоягон, ҳампешагон, дӯстон ё дигар касон маҳсусан эҳтиёткор бошед, агар аз ҳаёти гузаштаи одамон сӯхан ронед, ки ин одамон мабодо дар маркази дикқати ҳамагон қарор дошта бошанд. Манбаъ метавонад дар бораи ин шахс назари муғризона дошта бошад.

- Мутмаин бошед, ки шумо фарқияти миёни хелҳои чиноётро дарк карда метавонед – баъзе аз айбдоркуниҳо нисбат ба дигарашон ҷиддитаранд. Дар баъзе системаҳои судӣ касеро аз ҳаёт маҳрум кардан мумкин аст маънои одамкушӣ, куштори ғайри бадқасдана ё ҳар гуна фалокатеро дошта бошад. Лақабҳоро фақат ба хотири он ки сӯханатон мӯҷазу пуртасир барояд, ба кор набаред. Ин ба ноҳушиҳо расониданаш мумкин аст.
- Гумон накунед, ки як қатор воқиаҳо аз «фитна»-ву «найранг» иборатанд, агар онҳо шарҳи беозор дошта бошанд. Ҳатто агар фактҳо бо имтиёзот ҳимоят ёфта бошанд ҳам, хулосаҳое, ки дар асоси ҳамон фактҳо бароварда шудаанд, метавонанд он имтиёзро надошта бошанд.
- Дар баъзе мамлакатҳо қонунгузорӣ шояд на он қадар муҳим бошад, ки фаҳмиши аҳолии такҷой дар бораи шарафу номус муҳим аст, ки ин ҷизҳо бар арзишҳои фарҳангӣ асос ёфтаанд. Одамон дар баъзе мамлакатҳо баҳри ҳимояни номи некашон метавонанд одам бикушанд.
- Ба одамони иззати нафсашон латёфта ҳамеша бояд имкон дод ҷавоб гӯянд ё ҳудашонро аз айбдоркарданҳо ҳимоят кунанд.

### Қонунҳо доир ба масунияти ҳаёти шахсӣ

Қонунҳои доир ба масунияти ҳаёти шахс барои журналистон ҳатари дигаре доранд. Дар як мамлакат ин қонунҳо вучуд на-доранд, дар мамлакати дигар ин қонунҳо хеле беамонанд. Баъзе аз ин қонунҳо одамонро дар пеши ҷашми аҳли ҷомия ҳимоят намекунанд, вале баъзеҳои дигарашон – баръакс махсусан ҳимоят мекунанд.

Поп-ситораҳо ва футболбозон мумкин аст нисбат ба дигар касон камтар мавриди ҳимоят қарор гиранд, зоро онҳо дар асари маъруфияту шўхраташон ба воситаҳои аҳбори омма вобастаанд. Вале дар бальзе мавридҳо бисёр қонунҳо ба ҳар ҳол онҳоро ҳимоят мекунанд.

Дар Фаронса, масалан, қонунгузории оид ба масунияти ҳаёти хусусӣ саҳттар аст нисбат ба Бритониёи Кабир. Бисёр қонунҳо эълом медоранд, ки дар мавриде, ки шахсиятҳо ҳимоят наёфтаанд, масалан, аз папаратсия, дар чойҳои ҷамъиятий, дар манзилҳои хусусӣ онҳо метавонанд ҳимоят бишаванд, хусусан дар хонаи худашон. Шумо инчунин бояд донед, ки аксар вақт кӯдакон аз ҳимояти ҳуқуқии вежа бархӯрдор мебошанд.

Ҳатто одамони машҳур ба он ҳақ доранд, ки ором гузорандашон. Ба журналистон одатан озодии густурдае дода мешавад роҷеъ ба воқиаҳое, ки таваҷҷӯҳи аҳли ҷомиаро ба худ мекашанд, ё дар соҳаҳое, ки бемалол дастраси аҳли ҷомиаанд, гузориш таҳия намоянд, ҳатто агар субъектҳоро ҳабарҳои науву аксҳо дар вазъияти нокулай гузошта тавонад ҳам. Дар бисёр мамлакатҳо иттиҳодияҳои маҳаллӣ ё иттилоғиҳои журналистон низ кодекси шарафу номус доранд, ки мавзӯъҳоеро аз қабили ҳаёти хусусӣ ба низом мэдаронд. Дар бобати истифода аз объективҳои дурамал ё аксбардориҳои безоркунандай шилқин махсусан эҳтиёткор мебояд буд.

Барои баррасӣ кардан чанд тестеро пешниҳод мекунем:

- Ин рӯйдод ё ин шахс оё дарвоқеъ аз таваҷҷӯҳи дорои аҳамият бархӯрдор аст?
- Оё ин ҳамагонист?

*Ҳатто одамони  
машҳур ба он ҳақ  
доранд, ки ором  
гузорандашон*

*Журналистони  
нагз аз сабке, ки  
тобииши ҳушдордехӣ  
дорад, худдорӣ мекунанд  
ва саъӣ мекунанд  
нисбат ба одамоне,  
ки дар бораашон  
менависанд, таваҷҷӯх  
зоҳир кунанд*

- Оё ин дар воқеъ чизи нав аст? Албатта хабари доир ба поп-ситораҳо, футболбозон ва қасоне аз қабили инҳо бештар метавонанд таваҷҷӯхбахш бошанд нисбат ба хабарҳои ба истилоҳ «хушк». Лекин, бешак, онҳо низ мумкин аст ҷанҷолӣ бошанд — гап дар сари он, ки оё инҳо ҳаққонӣ ҳастанд ё не?
- Оё шумо ном ё акси қасеро ба мақсадҳои тиҷоратӣ бе иҷозат истифода мебаред?
- Оё Шумо ном ё акси қасеро ба тарзе истифода мебаред, ки дар партави дурӯғин нишон дода бошед - масалан, ба гузоришатон доир ба ҷинояти кӯчаву бозор бо акси сарсаригард тасвире меафзоед ё акси ягон қасро бе иҷозати ҳудаш барои тасвирофарӣ ба ягон ҷизе, ки ба он иртибот на-дошта бошад, истифода мебаред?

### Таҳрик додан ба адован

Илова бар маводи бӯҳтонӣ журналисти қасбӣ ҳамчунин саъӣ мекунад аз сабки баёне истифода нақунад, ки тобииши ҳушдордехӣ дошта бошад ва саъӣ мекунад нисбат ба одамоне, ки дар бораашон менависад, таваҷҷӯх зоҳир кунад. Ин масъалаи назокати сиёсист, ин, ғолибан, замонати он аст, ки шумо тарзи ҳигориши мувофиқро ба кор мегиред ва маҳсу-сан он чиро, ки адован ё ҳушунате ба миён намеоварад. Су-хан аз боби он намеравад, ки қонун чӣ ҷизро иҷозат доданаш мумкин аст, агарчи дар баъзе мамлакатҳо барои истифодаи ин гуна сабки баён ҷазое мавҷуд аст.

Масалан, дар Би ритониёи Кабир ба муқобили таъқиботи нажодӣ қонуне мавҷуд аст. Истеҳзо кардан нисбат ба маълум низ метавонад ғайриқонунӣ талақӣ шавад. Ба масъалаи геносид дар Руанда машғул шуда, трибунали СММ ҷанд журналисти ширкатҳои хабаргузориҳои радиову телевизионро барои истифодаи сабки баёне, ки эҳтимол ҷанд куштореро илқо карда бошад, ба маҳбас андохта буд.

Дар ҳар ҷомия вожаҳо ҳастанд, ки барои дигарон таҳқиromезанд. Журналисти хубро мебояд дар мавриди тасвир кардани шахсе ё ғурӯҳи муайяне аз одамон аз ин гуна вожаҳо худдорӣ кард.

Муҳим аст дар хотир дошт, ки мақолае, ки аз лиҳози ҳуқуқӣ бехатар аст, бо вуҷуди ҳамин, мумкин аст, ба стандартҳои адолат, воқеъият ва салиқаву завқ ҷавобгӯ набошад.

«Оё мо метавонем инро чоп кунем?» - ин масъалаест барои ҳуқуқшиносон. «Оё моро мебояд чоп кард инро?» - ин масъалаест барои журналистон ва муҳаррирон. Айнан мисли ҳамин тасмиме мумкин аст дар нисбати оне пеш гирифта шавад, ки оё фалон ҷизро ба «манофеи ҷомия» боист чоп кард ё не, ҳатто агар ин хилофи қонун бошад ҳам. Ин ҳатаре дорад, ки ҳалли ин қабил масъалаҳо танҳо аз ҷониби сармуҳаррир, ношир ё соҳиби нашрия мумкин аст пеш гирифта шавад. Журналистони маstryулиятшинос ин гуна иқдоми таваккалиро ба салоҳиди муҳаррирашон ҳавола мекунанд.

*Маводе, ки аз лиҳозни ҳуқуқӣ бехатар аст, бо вуҷуди ҳамин, мумкин аст, ба стандартҳои адолат, воқеъият ва салиқаву завқ ҷавобгӯ набошад*

## МАШҚҲО

Барои он, ки ба ёд оварда шавад он чи дар ин боб баррасӣ шуд:

- Қонунҳои роҷеъ ба ҷавобгарӣ барои интишори тӯҳмат ва дигар маҳдудиятҳои озодии сухан дар мамлакатҳои муталиф аз яқдигар хеле фарқ доранд ва шумо бояд дилпур бошед ва донед дар кишвари фаъолият карда истодашон, кадом қоидаҳоро бояд ба ҷо овард.
- Доир ба ҷавобгарӣ барои пахн карданӣ тӯҳмат қонунҳои умумие мавҷуданд, ҳусусан дар бобати ба ҷоп расондан, идентификатсия – шабоҳат додан ва диффаматсия - бӯҳтон.
- Аз айборд кардан ба тӯҳмат беҳтарин ҳимоятгар ҳақиқат аст. Мутмаин бошед, ки шумо медонед, оё кадом як имтиёз корбаст шуданист ё дар асари мавҷудияти манфиати аҳли ҷомиа ба ҷизи чопшуда ҳимоятгарие ҳаст ё не.
- Шуморо мебояд дар шӯъбаи навигариҳои идораи нашрияташон ва дар усули гузориш омада карданӣ худатон ҷораҳои муҳимми эҳтиёткориро пеш гирифт.
- Шуморо лозим аст маводи таҳқиқиатонро боқӣ дошт, зеро ин мавод метавонад далоили муҳимме бигардад.
- Қонунҳо, меъёрҳои ахлоқию одобӣ, таҷриба аз яқдигар хеле фарқ мекунанд ва шумо бояд донед, ки кадоме аз инҳоро дар кишвари худ ба кор баред.

Мисолҳову масъалаҳои зеринро бихонед ва ҷавобҳоятонро бо ҳампешагонатон муҳокима кунед.

1. Дар вақти нутқи пешазинтихоботӣ дар шаҳри мо як узви органи қонунбарор рақибашро чун «масхарабоз» тасвир карда, тасдиқ мекунад, ки вай борҳо аз ширкати бинокорӣ пора гирифтааст ва ўро «хойни ҳизби худ» меномад.
- Аз алфози фавқуззикр барои истифода бурдан дар мақолаи шумо қадомаш безарар аст: ягontoаш, ҳамааш ё ҳеч қадомаш? Оё маводи шуморо барои баррасӣ кардан ба ягон касе фиристодан лозим аст ё не?
2. Доир ба соҳтмони шоҳроҳи баландсуръати деранҷоми қариби шаҳри шумо кор бояд сар шавад. Як дафъа бегоҳирӯй касе ба коргоҳи шумо занг зада гуфт, ки вай санадеро дар бораи он дидааст, ки пудратҷии асосии шоҳроҳи баландсуръат маводи бадсифатро истифода мебарад ва ҳукumatро фиреб медиҳад. Шахси зангзада гуфтани номашро рад мекунад, vale мегӯяд, ки вай дар шӯъбаи соҳтмони шоҳроҳ кор мекунад. Вай мегӯяд, ки агар шумо мақолаи фошкунандай ин фактро чоп нақунед, дар он сурат ў маълумоташро ба нашрияи бо шумо рақобаткунанда медиҳад. Вай баъди ним соат ба шумо занг мезанад, то ҷавоби шуморо гирад.
- Шумо ва роҳбарияти шуморо бетаъхир чӣ коре пеш боист гирифт?
- Шумо ба ин муштарии пурасрор чӣ ҷавоб медиҳед, вақто ки бори дигар занг задан?

- Оё барои ба даст овардани ин мавод ягон стратегияи им-конпазире мавчуд ҳаст, ё ки ба як бор шумо аз он даст ме-кашед?
- Он факт ки маводро рақобатҷӯёни шумо хоҳанд чоп кард, ба шумо ва нашрияни шумо чӣ гуна нақше боқӣ гузошта ме-тавонад?

3. Дар шаҳр чанд тарабхонаи наве пайдо шуд. Шумо ба-рои навиштани хулосае доир ба маъруфтарини ин тарабхонаҳо журналисте киро мекунед. Чанд ҷумлае аз хулосаи ӯ пешниҳод мекунем:

- Ман ин кабобро ҳатто ба ҳӯрди гурбаам намедодам.
- Ман гумон мекунам, ки ин кабоб муддати тӯлоние дар ҳарорати хона боздорӣ шудааст.
- Матни ҳисоботи департаменти беҳдоштӣ назар ба ин ка-боб ғафтар аст.
- Бозрасҳои департаменти беҳдоштӣ аз ёфт шудани сарги-ни калламуш дар ин кабобҳо ҳабар додаанд.
- Манбаъҳои ман аз департаменти беҳдоштӣ ба ин ҷо ҳатто наздик намеоянд.
- Ин бадтарин тарабхонаест дар Коинот.
- Оё шумо аз гуфтори фавқуззикр қадомашро истифода ме-бурдед, ё ҳеч қадомашро не ва ё ба ягон васила шаклаш-ро дигар мекардед? Ҷаро?

Фарқиятҳои миёни фактҳову нуқтаи назарҳо, миёни манбаъҳои ахбори ҳимоятшуда ва ғайриҳимоятшуда, миёни фактҳову муболигот, миёни қонунгузории маҳаллӣ ва фарҳангро дар ёд бидоред.

## **МАВОДИ ИЛОВАГӢ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАҶЛУМОТРАСОН**

Барои дастрас кардани хулосаи навтарин маҷлумот доир ба қонунгузории инглисии даҳлдор ба дурнамои журналистика: *Mc Nae's Essential Law for Journalists*, Том Уэлш ва Уолтер Гринвуд, ки нашриёти Butterworths Law/ чоп кардааст.

## БО МАСЪУЛИЯТИ ШАРҲ ДОДАНИ ВОҚИАҲО



*Дар рафти мунокшиа  
мумкин аст васоити  
ахбори омма истифода  
бурда шавад, то ки яъсу  
навмедӣ, ҳарбикунонии  
ҷомиа ба миён оварда  
шавад ва ҳатто ба  
кушикуши рӯйрост  
фармон дода шавад*

Васоити ахбори омма бо ҷанг муносиботи мураккаб доранд. Dame ки нахустин садои тирпарронӣ ба гӯш мерасад, ростӣ, бисёр вақт мегӯянд, ки аввалин зарардидае ба миён меояд, чунки тарафҳои ба яқдигар муқобил ба василаи ахбори омма қаллобӣ мекунанд, то ки аҳолиро сафарбар намояд, воқеияти мудҳиши маргу бераҳмиро пинҳон доранд ва тамоми гуноҳро ба сари ҳарифонашон партоянд.

Чанд тарзро аз назар гузаронед, ки ба мадади онҳо васоити ахбори омма дар низоъҳои ҷорӣ истифода бурда мешаванд:

- Дастанҳои партизаниӣ ба муқобили сокинони дехот фитна меангезанд, ки аз рӯи маълумоти онҳо аз тарафи ҳукumat ҳуҷуми чавобии бераҳмона пеш гирифта мешудааст, ки баъд мумкин аст барои ҷалб кардан дикқат ба мушкилоти онҳо васоити ахбори оммаи байналхалқӣ ҷалб карда шаванд.
- Як мансабдори НАТО дар конфиронси матбуот суханронӣ карда, гуфт, ки гулӯлаҳои реактивӣ қобилияти ниҳоят аниқ ба нишон расидан доранд ва ў ба ин зарбаҳо «алоқаманд будан»-и марги ногузира шаҳрвандони оддиро пинҳон дошт, ки ин ҳуҷумҳо боист барои он шаҳрвандон «озоди-бахш» мегардидаанд.
- Як дастаи тундрави динӣ дар қатораи берунишаҳрии як маркази бузурги кишварҳои ғарбӣ бо мақсади муайянӣ густариш додани террор бомбаеро тарконд, ки ба тарики дастраси мардум гардонидани аксҳои даҳшатбори маслуқону ҳаробиҳо ин ҳама бетаъхир дар саросари ҷаҳон паҳн шуд.

Вақте ки ҹангхо фурӯ менишинанд, партизанҳо дар радиову шабакаҳои телевизион ва дар саҳифаҳои рӯзномаҷот муборизаро давом медиҳанд, амалиёти худашонро ҳақ баровардаву вазъиятро мутазалзил карда, дар роҳи афзалиятҷӯй мусобиқа мекунанд, роҳи сулҳу оштиро пеш мегиранд, ки мумкин аст ба онҳо манфиат расонад, то бо роҳҳои бешарафӣ дар мансабҳои давлатӣ ҷой гиранд.

Ҳатто пеш аз сар шудани муноқиша ҳукumatҳои ҳавоҳоҳи ҹанг барои таҳкурсӣ гузоштан ба зӯроварӣ вазъиятро муташанниҷ гардонда, бо нутқҳои ҳаробиовари адоватҷӯёнау вакоен бофта ва як тӯда дурӯғ васоити аҳбори оммаи зери назорати ҳудро истифода мебаранд. Муборизаи миллӣ (ва ногузир, пешвои он, ки афзалияти раднопазир дорад) мадҳу ситоиш меёбад, ҳине, ки тарсу адовати нисбат ба «душман» аланга мезанад. Барои рӯандоз карданни таҳдииди бехатарӣ, ҳарбӣ гардонда шудани ҷомиа ва ҳатто барои он, ки дар бобати воситаҳову усули қушторҳо фармоши мустақим дода шавад, васоити аҳбори омма ба кор андохта мешаванд.

Дар маҳалҳое, ки муноқиша сар мезанад, ин намоишномаҳои шумхабар гаштаю баргашта ба бозӣ гузошта мешаванд. Баҳсҳои гарму чӯшони таҳассусию академӣ доир ба нақши васоити аҳбори оммаи гарбиён, ки ин васоити аҳбор дар ҷараёни бисёре аз мудохилаҳои мусаллаҳонаи байналхалқӣ ба ҷо меоваранд, ҷӯш мезананд.

*Агар васоити ахбори омма бо ҷанг ин қадар алоқаи зич дошта бошанд, оё наметавонад, ки дар кори сулҳ низ ҳамин гуна ҳиссае ғузоранд?*

Дар даҳсолаи охир сунистифода шудани васоити ахбори омма, ки ин ахбор дар таҳрик додан ба геносид, махсусан дар Руандаву кишварҳои Балкан, дар рӯй додани хисораву ҳаробиҳо дикқати махсус ҷалб кард, ба иқтидори азиме молик будани васоити ахбори оммаро намоиш дод. Агар васоити ахбори омма бо ҷанг ин қадар алоқаи зич дошта бошанд, оё наметавонад, ки дар кори сулҳ низ ҳамин гуна ҳиссае ғузоранд?!

Ин суоли мушкил дар раванди таҳқиқ аст ва миёни журналистон баҳсҳои зиёде ба вучуд меоварад. Шаккокияти қасбии анъанавӣ бисёре аз ҳодимони васоити ахбори оммаро водор мекунад ба ҳар гуна таълимоти роҷеъ ба он ки васоити ахбори омма майли ба ҷо овардани қадом як нақшеро дошта бошанд, муқобил мебароянд. Баҳсҳои роҷеъ ба «гузоришҳои доир ба сулҳ»-ро бисёре аз муҳаррирон ва ҳабаргузорон ҳамчун аз ҳатти мушоҳидагари бетараф тела дода баровардани журналистика ва кӯшишҳои ба ҳайси шахси бевосита амалкунанда водоштани журналистика арзёбӣ мекунанд. Ҳатто агар ин кор аз некандешӣ карда шавад ҳам, ин хел «ба олате табдил додан»-и васоити ахбори омма ба ҳар ҳол ҳатарнок вайрон кардани принсипҳои бунёдии қасбии он ба назар мерасад. Тарғиби сулҳ ба ҳар ҳол ба сифати тарғиб боқӣ мемонад.

Аммо журналистика боист пешаи масъулу рағбатманд бошад ва ба бисёре аз журналистону муҳаррирон, инчунин як қатор созмонҳои алоқаманд ба рушди васоити ахбори омма, аз ҷумла IWPR, лозим меояд, дар сари ин масъалаҳо андеша кунанд ва принсипҳои тарҳрезӣ намоянд, ки ба василиаи онҳо васоити ахбори омма тавонанд стандартҳои қасбири ҳифз намоянд ва дар айни замон, дар ҳалли муноқишаҳо фаъол ҳиссагузорӣ кунанд.

Тадқиқоти муҳталиф ҷавобҳои эҳтимолиро ба ҷанд гурӯҳ тақсим кардаанд. Ҳуносай маркази аз ҷониби ҳукumat маблагузоришавандай Институти Сулҳи Иёлоти Муттаҳида ба даҳолати соҳторӣ, таъмини мундариҷаи вежа ва даҳолати таҷовузгаронаи восонти ахбори омма даҳл дорад.

Ҳисоботи гурӯҳи дар Канада будаи Институти медиа-сиёсат ва ҷомиаи шаҳрвандӣ (IMPACS) панҷ хели даҳолати ВАО-ро аз таълими асосӣ то барқарор гардидани сулҳ тасвир кардааст, ки бо роҳи расондани таъсир ба василаи «операҳои собунӣ» ва дигар фаровардаҳои фарҳангӣ ба пешравии андешаҳои мусбат мусоидат менамоянд.

Ҳатто васоити ахбори оммаи асосӣ бо ҳунарҳои нави роҳбариашон барои саҳми бештар доштани журналистони маҳаллию журналистикаи ба истилоҳ ҷамъиятӣ дар омода кардани гузориш бо ишон таҷрибаҳо гузаронданд.

Институти тафсири ҹангу сулҳ бо мақсади таъсис ёфтааст, то барои журналистони маҳаллии масъулиятинос дар минтақаҳои бӯхронии ағлаб барканор аз мубоҳисоти маҳаллию байналхалқии доир ба проблемаҳои муноқишиавӣ дар мамлакатҳои худашон платформа ба вучуд оварад.

IWPR муносибаташро ба тафсири сулҳ аз рӯи се категория гурӯҳандӣ мекунад: такмили маҳорати инфиродӣ, мустаҳкам намудани таъсири ВАО ҳамчун ҳокимияти ҷорум ва муқаррар кардан, ки қадом рӯйдодҳо ба муҳокимаи аҳли ҷомиа бароварда ҳоҳанд шуд. Ҳамин категорияни сеюм мундариҷаи умумии ин бобро ташаккул медиҳад.

### Такмили маҳорати инфиродӣ

Ҳабари нек роҷеъ ба муноқиша: Ҳабари ба фактҳо асосёфта, шеваи ниғоришаш мӯътадил ва интиҳоби манбъҳову мавзӯоташ мутаносиб – дилу ҷони журналистикаи ҷиддист. Ба ин маънӣ ин ҳама дастурҳо – доир ба инкишофи малакаҳои қасбии умда барои аниқтар ва созандатар фаъолият кардан дар минтақаҳои муноқишиавист.

*IWPR бо мақсади  
расондани ёрӣ ба  
журналистони маҳаллии  
масъулиятиноси ағлаб  
барканор аз ин мубоҳисот  
таъсис ёфтааст*

Дар минтақаи муноқиша қарор гирифта, ду принсипи аз ҳама асосиро ба кор гиред. Аввалан, зиндагии муқаррарӣ ба сар баред, бештар мутолиа кунед, бо манбаъҳои расмиyu гайрирасмӣ ва шаҳрвандони муқаррарӣ сӯҳбат кунед, дар бораи минтақа ва мардуми он (ва агар имкон дошта бошад, забони онҳо) пеш аз он, ки ба навиштан сар мекунед, ё дар рӯбарӯи камера қарор мегиред, ҳар чи мумкин аст, бештар иттилоъ ба даст оваред.

Сониян, ба ҳар он чи ки ба ҷашми худ надидаед, бовар на-кунед ва хусусан ба изҳоротҳои расмӣ бо шакку шубҳа муно-сибат кунед. Ба суханони дар конфронтҳои ҳамарӯзai мат-буот, ки роҳбарони ҳарбӣ аз комёбиҳояшон дар майдони на-бард ва ваҳшониятҳои душманонашон ривоят мекунанд, бе гувоҳии шоҳидони воқеӣ набояд бовар кард. Беҳтарин ва ҷасуртарин мухбiron – ин на онҳоеанд, ки муттасилан дар нишастҳои матбуоти иштирок мекунанд, балки онҳоеанд, ки ҷонашонро дар ҳатар гузошта, аз майдони набард гузориш таҳия мекунанд.

### Мустаҳкам кардани таъсири ВАО ҳамчун ҳоки-мияти чорум

Журналистикаи қасбиву эҷодгаре, ки муҳокимаи масъу-лиятноку амалӣ ба миён оварда метавонад, бе сохторҳои муқтадири пуштибоникунандааш равнақ ёфта наметавонад. Ин гуна сохторҳо инҳоро дар бар мегиранд: 1) Созмонҳои фаъоли васоити аҳбори оммаи озод аз назорати сиёсӣ; 2) органҳои масъули расмию гайрирасмие, ки озодии васоити аҳбори оммаро ҷонибдорӣ мекунанд ва 3) сектори қавии ҷомиаи шаҳрвандӣ, ки аз он афкору иттилоот ба даст оварда мешавад ва ба василаи он метавон бо табақаҳои густур-датари ҷомиа мубоҳисот анҷом дод.

Барпо доштани чунин имконият ислоҳ кардани қонунгузории роҷеъ ба васоити ахбори омма, баланд бардоштани професионализми бавуҷудорандай вокуниши эҳсосотии расонаҳои хабарӣ – созмонҳо, таъсис додани органҳои васоити ахбори оммаеро дар бар мегирад, ки ба омӯзишу таблиғ кардани манфиат ёрӣ мерасонанд, аз ҷумла, ба таълими кормандони расонаҳои хабарӣ ва мониторинг, гурӯҳҳои озодии сухан ва иттиҳодияҳои журналистӣ.

Якқатор созмонҳои байналхалқӣ дар соҳаҳои муҳталифи фаъолият доир ба густариш додани имконоти аҷзои расонаҳои хабарӣ таҳассус мейёбанд, принсипҳои байналхалқии озодӣ дар ифода кардани ақидоти ҳамоҳанг мавҷуд аст (Нигаред ба қайдҳои маълумотрасон ба ҳамин боб). Як хели созмонҳо диққатро ба ислоҳ кардани созмонҳои радиошунавонию телевизион мутамарказ мегардонанд, хели дигарашон – ба соҳтмони радиостансияҳои мустақил ё ҷамъиятӣ, хели сеюмашон – ба тарҳрезӣ кардани системаи ҳукуқии ақоид ё ташкил додани иттифоқҳои журналистон.

Озодии сухан дар ҷомиа маҳсусан муҳим аст, то ки ба шабакаи ҷаҳонӣ имкон диҳад фавран бонги истироб занад, даме ки ба журналист ҳуҷум карда мешавад ва дастирии молијавиу ҳукуқӣ карда шавад ва фишори сиёсиро тақвият баҳшад, масалан то ки пас аз ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум гардондан ба озод шудани пеш аз вақт кафолат дода шавад. Медиа-мониторинг барои қӯшиши сензураву назорат ҷорӣ кардан баъзан гирифтори танқид мешавад, вале дар амал барои мавриди санчиш қарор додани кору тарафдорӣ кардани танқид асос медиҳад, то ки ба масъулони иттиҳодҳои расонаҳои хабарӣ ёрӣ диҳад, беҳтар кор кунанд.

Имкониятҳои IWPR дар соҳаи чунин соҳтмон ба таъсис додани созмонҳои науву мавҷудаи ислоҳгардидаи васоити ахбори омма, муайян намудани эҳтиёҷоти маҳаллӣ, арзёбӣ кардани медиа-лоиҳаҷот, ба роҳ мондани пешгириҳои таълими ходимони расонаҳои ҳабарӣ ва таҳқим бахшидани гурӯҳо (мониторинг)-и омузишӣ, гурӯҳҳои тадқикотию бозрасӣ (назоратӣ), таълим додани мураббиёни маҳаллӣ барои таъмин гардондани рушди малакаҳои дарозмуддат дар ҳамин асос мутамарказ гардонда шудааст.

### **Муқаррар бояд намуд, ки қадом рӯйдодҳо ба муҳокимаи аҳли ҷомиа бароварда ҳоҳанд шуд**

Ба ғайр аз малакаҳову ахлоқи журналистӣ тарзҳои зиёди воқуниши муноқишаҳо мавҷуданд, ки дар мавриди ҷустуҷӯи мавзӯот, тарҳрезӣ кардани стратегияи расондани иттилот ва шакл додани таркибҳои тақдимоти дар мақола баён-гардидаро метавон интиҳоб кард. Моҳияти асосии нуктаҳои фавқуззизир аз он иборат аст, ки аз бадбиниву қутбандӣ карда шудани аксари мақолаҳои доир ба муноқишот боло мебояд истод. Мурод ҷустуҷӯи ақидаҳои алтернативӣ ва он чи аст, ки бо мақсади канорачӯй кардан аз тақодум, пайдо кардани соҳаҳоест голибан барои тавофуқ, на ин ки ихтилоф ва инкишофи воқиаҳоро мусбат шарҳ додан IWPR муқолимаӣ ҷамъиятии ҷанҷонибааш меномад.

Усули ташкил додани барномаҳои амалиёт ба таблиғот дахл надорад. Ин чунин маъно надорад, ки танҳо яке аз ҷонибҳоро дастгирӣ боист кард ё ин ки тарафдори мустақими баҳсҳои зиддиҷангӣ боист буд, – дар воқеият дарк кардан асосҳои назарии он чи муҳим аст, ки ҷанг ном дорад.

Ғолибан ин эътирофи он аст, ки дар мавриди хабар додани навигариҳо васоити аҳбори омма ҳамчунин навигарӣ ба вучуд меоваранд. Восоити аҳбори омма дар замони воқеӣ маводи таъриҳӣ ба вучуд меоваранд.

Журналистика бо муаммои физики таҳқиқари ҳаста рӯ ба рӯ мезанад: Шумо атомро ҷен карда наметавонед, чунки саъии шумо онро ба ҳаракат кардан вомедорад, ки аз ин бармеояд, саъиатон андозаи атомро тағйир медиҳад. Айнан мисли ҳамин ба журналистон лозим меояд дар мавриди шарҳ додани рӯйдодҳо масъулияте ба зимма гиранд:

- Дарк кунанд, ки то қадом дараҷа иштироки онҳо ба рӯйдодҳо таъсир расонда метавонад;
- Ба умқи мавқеяти носозгори решадавонда бирасанд;

*BAO қудрат доранд  
ба аҳли ҷомиа  
илқо кунанд, ки  
қадоме аз аҳбор  
рӯйдодҳои муҳимми  
рӯз хоҳанд буд*

*Дар олами муноқиша  
онҳое, ки муқаррар  
мекунад, кадом рӯйдодҳо ба  
муҳокимаи аҳли ҷомиа  
бароварда шаванд, бояд  
барои нуқтаи назарҳои  
мутақобил платформа  
пеш оваранд, то ки ба  
мутавозӣ шарҳ дода  
шудани воқиаҳо  
нойил гарданд*

- Муқаррар намоянд, ки медиа-бозигарони муноқиша барои пеш бурдани вазифаҳои ҳарбии як тараф оё онҳоро истисмор намекарда бошанд.

Чанг таъсири махмуркунандае мерасонад, бинобар ин дар миёни анбӯҳи асосии хабарҳо ҷанг диққатчалбқунанда мебодад, сулҳ, бошад, – дилгиркунанда. Крис Хечес, мухбири ҷоизаёфтагӣ «Нью-Йорк Таймс», ба ёдддоштҳояш ин тавр сарлавҳа гузаштааст: «Ҷанг – ин қудратест, ки ба мо аҳамият мебахшад».

Дар олами муноқиша онҳое, ки муқаррар мекунад, кадом рӯйдодҳо ба муҳокимаи аҳли ҷомиа бароварда шаванд, бояд барои нуқтаи назарҳои мутақобил платформа пеш оваранд, то ки ба мутавозӣ шарҳ дода шудани воқиаҳо нойил гарданд.

## Дарк намудани муноқиша

Журналисте, ки дар мавзӯъҳои молиявӣ менависад, бояд доир ба иқтисодиёт як дараҷа дониш дошта бошад, вале ба муҳбира, ки бо илми ҳуқуқ сарукор дорад, бояд асосҳои қонунгузориро бидонад. Айнан мисли ҳамин аст, ки барои тафсир кардани масъалаҳои ҷанг ҷигунағии муноқишаро донистан муҳим аст. Ин маъни аз ҷаҳорҷӯбаи муқаррарии ҳамарӯза шарҳ додани воқеот баромадан ва ҳоҳиши ёд гирифтани дарки онҳоро дорад, ки муноқишаро чӣ чиз такон медиҳад ва чӣ чиз аслан маъни ҳалли муноқиша аст.

Таҳлили муноқиша (ё ки «таҳқиқи сулҳ») бозгӯи он аст, ки муноқиша кори табиӣ ва муқаррарист, вале он на ҳамеша маъни зӯриву тааддиро дорад.

Хулосаи дигар равандҳо нишон медиҳад, ки муноқиша, дар воқеяят мумкин аст бо роҳи мусолимат ҳал бишавад, агарчи осон ба даст овардани ин кам воқеъ мегардад. Саъиу талошё, ки ба он нигаронида шудааст, то муноқиша аз зери назорат берун наравад, худи ҳамин дар роҳи ҳалли он як қадам ба пеш аст ва худ аз худ кори ба хотири сулҳофаринӣ пеш гирифташуда мӯҳим аст барои он, то ки гурӯҳи одамони ба барқарор шудани сулҳи тӯлониву мустаҳкам манфиатдор ба рӯи кор оварда шавад.

Ҳамзамон аз он касе дар ҳавф бошед, ки мегӯяд, муноқишиаш саҳт ногузир аст. Муноқишаҳои саҳт бо сабабҳои муайяне ба миён меоянд ва аз ҷониби одамон идора карда мешаванд. Баъзан сарвари давлат ё ҳукумат муноқишаро ба сифати воситаи амният ё бокӣ доштани назорат бармеангезад. Сабаби ибтидоии муноқиша дар захираҳои ками кишвар нуҳуфта аст, он ҷое, ки ҳокимиюту сарват нобаробар тақсим гардидаанд ва ин таъриҳчай ранҷишҳо ва ихтилофоти тӯлоние дорад. Ин онро нишон медиҳад, ки сангдилӣ миёни «душманони таъриҳӣ» ногузир намебошад, ба проблемаи тақсимоти нобаробари захираҳо ё инҳисор доштан ба ҳокимиюти сиёсӣ машғул гардида, проблемаи дар зимни он нуҳуфтаро ба муҳокима гирифта, аз муноқиша канорачӯй метавон кард.

*Az он касе дар  
ҳавф бошед, ки  
мегӯяд, муноқишиаш  
саҳт ногузир аст*

Порчай зер аз ҳисоботе гирифта шудааст, ки гурӯҳи канадии IMPACS пешниҳод кардааст ва барои тасвири оқибатҳои имконпазири муноқиша мисоли классикӣ мебошад.

Дараҳти афлесун дар як боғ месабзад, вале афлесунҳо дар шохчае оvezонанд, ки тарафи боғи ҳамсояҳам шудааст. Ҳар кадоме аз ҳамсоягон чунин меҳисобад, ки афлесунҳо ба ўтааллуқ доранд. Таҳқиқи муноқиша нишон медиҳад, ки чор варианти инкишофи воқиаҳо имкон дорад:

НАТИЧА	МИСОЛҲО
Як тараф ғолиб меояд а) ҳар ки зӯртар аст, ҳақ он аст; б) қарори маҳкама; в) пешомад; г) пардоҳти ҷубронпулӣ	а) ҳамсояҳо барои афлесун ҷанг карданд; б) қонун дар бораи моликият муқаррар мекунанд, ки афлесунро кӣ мегирад; в) ҳамсояҳо бо тангапартоӣ фол мегиранд; г) яке афлесун мегираду ба дигари 5 р. мепардозад
Поён ёфтани баҳс а) боқӣ намондан; б) аз байн бурдан в) мӯҳлатдиҳӣ	а) ҳар ду тараф аз афлесун даст мекашанд; б) онҳо афлесунро нобуд мекунанд ё яке бо дигаре мебахшанд; в) онҳо афлесунҳоро дар яҳдон мечинанд
Созиш тақсими захираҳо	тарафҳо розӣ мешаванд, ки афлесунро бо ҳам чинанд ва аз он широ кашанд, миёни ҳам баробар тақсим қунанд
Натиҷаи беҳтарин ҳалли инноватсионӣ	донаи афлесунҳоро берун оваранд, онҳоро шинонанд ва нигоҳубин қунанд – бизнеси нав, даромади нав, захираҳои бештар

Мисоли хуби ҳалли мусолиҳатомези муноқиша дар Ирландия Шимолӣ ба мушоҳида мерасад. Дар муддати хеле тӯлонӣ муноқиша чун тақобули ҳалнопазир ба назар мерасид – «католикҳо муқобили протестантҳо». Ҳар як ҳаракат ба сӯи ҳудмухторӣ барои аввалиҳо (ва ба як бор ба ҳам пайвастан бо Ҷумҳурияти Ирландия) чун аз даст рафтани идоракунӣ барои ахириҳо (ва худи Иттифоқи Бритониё), инчунин ҳатар барои фарҳангашон ва ҳатто худи ҳаёташон баррасӣ мешуд. Ва зӯриву тааддӣ давом дошт.

Тавоғуки Ҷумъаи Даҳшатбор, ки соли 1998 рӯй дода буд, барои ҳукумати Ирландия самарае гардида, ки ҳудро аз неҳзати Ҷумҳурият ва ҳукумати Бритониё, инчунин аз мағзи Юнионистҳо дар фосилае қарор медод. Дар айни замон ғурӯҳҳои мӯтадил аз ҳар ду ҷониб тарафдорӣ ёфтанд ва дар пеш рафтани муваффақиятнок ба сӯи сулҳ илҳом гирифтаанд, қонунӣ гардида буданд. Минбаъд ба ҷонибҳо лозим омад проблемаҳои дар сари роҳашон пайдогардидаро ҳал қунанд, аммо бӯҳрони дар назар бартарафношуданӣ аллакай ҳал гардида буд.

Ҳар гоҳ дар муноқиша фақат ду тараф иштирок дошта бошад, вай метавонад ба зудӣ ҳалнашаванда бигардад, зоро ҳар қадоме аз ҷонибҳо ба ғолиб омадан саъӣ мекунад, ки маънои мағлубияти ҷониби дигарро дорад. Ҳар як комёбии як тараф бевосита аз ҳисоби тарафи дигар ба даст меояд. Вале ҳар гоҳ бозингарон ё тарафҳои манфиатдор бештар бошанд, шанси ҳалли мусолиҳатомези муноқиша зиёд мешавад.

*Ба журналисти  
тағсиркунандай  
муноқиши зарур  
аст бидонад, ки  
муноқиши чӣ ҷиз аст*

Миёнчии беруна саъӣ мекунад сабабҳои муноқишаро бартараф кунад ва роҳҳоеро, ки ба василаи онҳо ҳар ду ҷониб метавонанд талаботи асосиро қонеъ гардонида, созиш ба даст оваранд, ҳамзамон аз гароиш ба зӯриву тааддӣ канорачӯй кунанд, ногузир ба мағлубияти ҳар ду ҷониб мерасонад. Бешак, агар ҷанг аксар вақт ҳамчун шикасти сиёsat шинохта шавад, дар он сурат интишори зӯриву тааддӣ муваффақияти комили он мегардад.

### **Хелҳои зӯриву тааддӣ**

Масъулияти журналисте, ки муноқишаро шарҳ медиҳад, инчунин дарки маънии зӯриву тааддиро низ дар бар мегирад.

Баъзе тадқиқотҳо зӯриву тааддиро ба се навъ қисматбандӣ мекунанд: зӯриву тааддии мустақим (латуқӯб, тирпарронӣ, таҷовуз ба номус ва гайра), зӯриву тааддии фарҳангӣ (сұханронии адватомез, ксенофобия, аз лиҳози динӣ ҳақ баровардани ҷанг ва гайра) ва зӯриву тааддиҳои созмонёфта (апартеид, мустамликадорӣ, ишғолгарӣ ва гайра).

Зӯриву тааддиҳои ошкор ва гайриошкор мавҷуданд. Журналист метавонад мақтулон, маҷрӯҳон, таҷовузи номусшудагон, азияткашидагон ва аз хонумон маҳрумшудагонро ба ҷашми худ бинад. Аммо дар зери ин ҳама мумкин аст адват, ксенофобия, ташни интиқом будан ва як силсила эҳсосоте ниҳон бошад, ки ба зӯриву тааддии минбаъда мерасонад.

Тағиیر ёфтани система (тағиироти сохторӣ) – аз қабили барҳам хӯрдани забону фарҳанг – ба осонӣ дарк намешавад, ғайр аз он инҳо дар ҷараёни вақти зиёд ба амал меоянд.

Шаклҳои мушаҳҳаси зӯриву тааддӣ ба ҳуқуқи башарии байналхалқӣ муҳолифат доранд, ҳатто дар замони ҷанг ҳам. Лоиҳаи ҷиноятҳои ҳарбӣ барои омӯзиши журналистон дар риштаи шикастани қонунҳо ва таомулоти ҷанг асос ёфта буд, то ба онҳо ёрӣ карда шавад сатҳи зӯриву тааддиро арзёбӣ кунанд, ки шоҳидаш худи онҳо шуда метавонад. Чунонки Рой Гутман, барандаи ҷоизаи Пулитсеровский дар соҳаи журналистика, ки ин лоиҳа бо ташаббуси ўарзи вучуд кардааст, мегӯяд, дидани он, ки артиш калисоҳо ва дигар имороти таърихиеро, ки барои аҳолии ғайринизомӣ сарпанаҳанд, нобуд месозад, ниҳоят тоқатфарсост. Вале дарк кардани он нуқта, ки иборат аст аз шикастани Конвенсияи Женева, проблема-ро ба дигар сатҳи арзишмандтаре мебардорад – яъне ма-води барои мақолаи муқаррарӣ гирдомада шояд гузориши ниҳоят муҳимме ба назар расад, гузориш дар бораи ҷиддан тағиир ёфтани тактикаву пайомадҳои муноқиша (Нигаред ба боби 12).

*Истифоди таъйиноти  
находию динӣ дар  
шакли сода метавонад  
дасисаҷӯёна башиад*

## **Муқаррар карданчи ҷаҳорчӯбаҳои муноқиша**

Рӯйдодҳоро дар минтақаи муноқиша тасвир карданӣ шуда, аз масъалаи бунёдӣ бояд сар кард: ҷаҳорчӯбаҳои муноқишаро чӣ тавр бояд муқаррар кард. Дар журналистика камии ма-води иттилоъ амри ногузир аст. Аммо истифодай таъйиноти находиву диниро дар шакли содда, ё ошкоро бо «мова онҳо» тақсим кардан метавонад ниҳоят дасисаҷӯёна бо-шад. Дар баёни рӯйдодҳои ҳарбӣ ин гуна истилоҳоти мухта-сар, ки бемулоҳиза истифода мегарданд, метавонад мӯчиби дукутбӣ шудан гардад, ба андешаи ногузирӣ муноқиша раҳнамун шавад.

Дар кишварҳои Балкан дар миёнаи солҳои 1900 аксарияти хабарҳо ба муноқишаи миёни «сербҳо», «хорватҳо» ва «мусулмонҳо» даҳл дошт. Аксарияти сарбозон дар тарафҳои гуногун аз рӯи мансубияти этникиашон сербҳо ё хорватҳо бу-данд, вале аз рӯи мансубияти динӣ – мусулмон. Вале чунин шакли соддатаргардонидашудаи нақли афкор, бидуни ягон шарҳу баён, манзараи соддатар гардондашудаи хатарно-керо ба миён оварда буд, далелҳоро ба нағфи он тақвият дода, гӯё баҳс ба «эҳсосоти находии дерини хусуматомез» миёни душманони таъриҳан оштинопазир ба миён омадааст.

Вале дар воқеият бисёре аз шаҳрвандони сербу хорват бо исрор ба ҷанг муқобил мебаромаданд, ҳукumatдорон бо-шанд, онҳоро таъқиб мекарданд. Ҷониби «мусулмон» агарҷӣ аз лиҳози находӣ ба дараҷаи кам бо хорватҳову сербҳо оме-зиш ёфта бошад ҳам, дар хидмати ҳукumatи дар миқёси байналхалқӣ эътирофгардидае дар Босния марказаш шаҳри Сараево қарор доштанд. Бисёр сокинони Югославияи

собиқ умуман айнияти нажодиро рад мекарданد, ё наасабномаи омехта доштанд. Мусулмонҳо манзараро боз ҳам мураккабтар карда, истилоҳи наве интихоб карданд, ки мувофиқи ҳамин онҳо худашонро чун «босниҳо» ташхис медоданд – ҳам барои тақвият бахшидан ба маҳсусияти фарқунандай худашон ва ҳам барои барҳам задани истидлоли диниашон, ки дар ҳамин бобат баҳсҳо доштанд, ки натиҷааш ҹанге гашт барои ишғоли сарзамин.

Ҷанг барои сарзамин, ба ҳамин тариқ, бо мубоҳисаҳои гарму ҷӯшон дар сари он, ки ба ин чӣ гуна бояд ном дод, тавъем идома мейёфт ва азбаски мағҳуми ташхисот тағйир мейёфт, айни ҳамин чиз ба дарки имконияти пайдо кардани ҳалли масъала низ пеш меомад.

Дар гузориши дақиқ журналист ҳаргиз ақидаи як ҷонибро бар зарари ҷониби дигар ба инобат намегирад. Ба бисёре аз журналистон лозим меомад дар сари он баҳс кунанд, ки бо қатли ому нажодқушӣ рӯ ба рӯ зада истода, онҳо вазифадор ҳастанд корашонро аниқ ба ҷо оваранд. Дигарҳо гумон мекарданд, ки журналист дар амал вазифадор аст ҷониби ғайримуаррифишуда – маҳз шаҳрвандони оддии ғайри алоқаманд бо қадом як гурӯҳи ҹангандаро муаррифӣ кунад. Ин маънои дар қаринаи одамони воқеӣ тартиб додани маводро дошт, яъне ки на дар қаринаи роҳбарон, коршиносон ва дипломатҳо, ки бисёр вақт метавонад зарари дар асари пеш гирифтани қувва ба кулли ҷонибҳо расидаро ба таври намоён нишон дижад.

Аммо аз ҳама муҳиммаш кӯшиши нишон додани мураккабияти вазъ аст, ҳатто дар чаҳорҷӯбай фазои маҳдуду ногузир будани тунднависии журналистӣ. Маводи шумо барои як тараф ё тарафи дигар набояд чун олати тарғиб истифода бурда шавад. Ва албатта, хабар бояд воқеяиятро дар ҳамон сарзамин ҳар чи дақиқтар инъикос кунад.

### Сабки эҳсосотии баён

Чанг бори эҳсосотии ниҳоят зиёде бар дӯш дорад ва журналистон мисли дигар қасон зери таъсири ҳиссииёти қавие қарор доранд. Аммо принципҳои бунёдии журналистика тақозо меқунанд, ки журналистон мутлақо барканор бошанд аз:

- таҳдиду таҳқирот;
- дуруштии сабки баён;
- таҳрикот ба зўригу тааддӣ

Дар мавриде, ки журналист ҳис мекунад ҷомиаи худаш зери ҳатар аст, вай метавонад ба осонӣ то ба он сатҳе фурояд, ки дар саросари ҷаҳон ба мушоҳида мерасад. Аммо даъват ба нобуд кардани душман, муроҷиат кардан ба аду бо шевай ба инсон ношоям ё рӯйрост даъват кардани одамон ба зўригу тааддӣ – ин усувест берун аз чаҳорҷӯбай журналистикай масъулиятинос. Ва маҳкамаҳои байналхалқии барои ҷиноятҳои ҳарбӣ таъсисёфта масъала гузоштаанд, ки оё мумкин нест вакоити аҳбори оммаи мусоидаткунанда ба истифодай зўрию тааддӣ аз рӯи қонуни доир ба ҷиноятҳои ҳарбӣ ба ҷавобгарӣ қашида шаванд.

Ҳатто вожаҳои оддии дар муомилот ҷорӣ метавонанд таҳқиромез бошанд. Истилоҳоти муқаррарии «террорист» ё «муборизи роҳи озодӣ» ҳомили маонии таҳтонианд. Вожаҳое аз қабили «муборизони мусаллаҳ» ё «исёнгарон», «иштирокдорони шӯриш», ё «партизанҳо» бештар тасвирианду камтар эҳсосӣ. Истилоҳоти бетарафу ғайринобудкунандаро пайдо кунед, то ки аз ҷонидории яке аз тарафҳо канораҷӯй шавад.

Тимсолҳои аз ҳад эҳсосотиро низ ниҳоят эҳтиёткорона бояд ба кор бурд. Дар тавсифҳои телевизионӣ ё хабарӣ нишон додани хунинтарин манзараҳо он қадар муҳим нест. Журналистонон бояд нисбат ба қурбоншудагони ҳар ду ҷониби муноқишот эҳтиром дошта бошанд, таъсири эҳсосӣ доштани ин тимсолҳоро фахманд ва дарк кунанд, ки онҳо метавонанд мавҷи зӯриву тааддии ҷавобири ба миён оранд.

Расонаҳои хабарии чопӣ баъзан ба васвасаи хабарҳои телевизион дода мешавад. Вале матбуот имкон дорад «чукӯртар қовад» ва қаринаи густурдатаре пеш оварад, бинобар ин зарурате нест, ки то ҳадди сенсуализм (равияе дар назарияи маърифат, ки ҳиссияти одамро ягона манбаи идрок меҳисобад) ё шеваи холӣ аз тавҷеҳи тафсири воқиаҳо паст фуромад.

*Тимсолҳои аз ҳад  
эҳсосотиро ниҳоят  
эҳтиёткорона  
бояд ба кор бурд*

Яке аз қоидаҳо ин чо дар мавриди чоп кардани аксҳо ва мақолаҳои доир ба ваҳшониятҳое, ки ҷониби дигар пеш гирифтааст, ниҳоят эҳтиёткор будан аст.

Мо гуфтаний неstem, ки васоити ахбори омма бояд таблиғари сулҳ бишаванд. Вале журналистон масъулияти худашонро эътироф карда истода, метавонанд дар рушди таҳаммулпазирӣ ва ҳатто беш аз он – файри мустақим монеъ гардидан ба афзудани ташаннуҷ ҳиссагузор шаванд.

### Доми беҳаёй

Ағлаб ин тавр мешавад. Дар равшании субҳ, ҳангоме ки миёнчиҳои байналхалқӣ тарафҳоро ба тавоғуқ оварда на-тавонистанду нотики рақобатчӯ ба сӯи микрофон мешито-бад, то ки гарданшахии мӯътариизонашонро эълом дорад, сарлавҳаҳои одатан садо медиҳанд: «Раванди сулҳ дар осто-наи барҳам ҳӯрдан аст, ҳар қадар оташи мубориза забона бикашад».

Аммо як ҳафта, як моҳ ё ду моҳ пас мулоқот баргузор мешавад, миқдори зиёди масъалаҳо ба ифоқа мерасанд, ҳатто агар қарори умумӣ ҳанӯз ба даст наёмада бошад ҳам.

Дар раванди мусолиҳатомези ҳалли масъалаҳо ду сол аз байн меғузарад, ҳангоме, ки ҳукумати дохилӣ ба кӯчаи бун-баст ворид мешаваду муноқиши миңтақавӣ алланга меги-рад, боз сарлавҳаҳои боззӯкунандаи он, ки мамлакат «ба ҷонги нав фурӯ меравад» пайдо мешаванд.

Лекин боз бори дигар, баъди баҳсҳои зиёду сугитафоҳумҳо со-зиши нав ба даст омад, пешвои фраксияи дигар иҷроқунандаи вазифаи сарвазир таъйин гардид ва қарордоди маҳдуд оид ба сулҳ ба тавофуқ расид...

Журналистонеро, ки муноқишишаро шарҳ медиҳанд, ҳамеша дархост мекунанд, аз ваҷҳи оянда пешгӯие бикунанд ва чун дар мисолҳои фавқуззикр таҳминҳои навмедона ҳамеша дар сарлавҳаҳо аз ҳама баланд садо медиҳанд. Бешак, журналистион – беҳаёёни касбианд инҳо.

Зоҳирлан ба ҳар як вазъи хатарнок беаҳамиятӣ зоҳир кардан лозим нест, чунонки «зари соғ» пин доштани ҳар як «маҳқумкунии зӯриву тааддӣ» ҳам ҳоҷат надорад. Бо Шӯрои амнияти СММ, ки майли амалиёти қатъитаре пеш гирифтани надорад, ё «изҳорот дар бораи нуқтаи назарҳои асосӣ»-и бадобонаву холӣ аз маънояш, ки дар ҷараёни раванди сулҳи бефоида пеш гирифта мешавад, дар асл ба ҳеч манзиле на-мерасонад. Агар шумо дар ҷояш воқеъ гардидаеду мутмаин бошед, ки кушокӯши ногузир аст, дар ин бобат ба ҳар васи-ла хабар дижед.

Вале одатан рафтори манғӣ ба ноумедӣ мусоидат мекунад, ки худ метавонад ба оташи муноқиша доман занад. Ҳамин ҳам ҷанбаи асосии ҳар гуна раванди бомуваффақияти ҳалли муноқишишаро аз даст меравонад.

Раванди сулҳ ҳамеша ба нокомиҳои зиёде рӯ ба рӯ мезанад. Вале ин раванд бисёр муҳим аст, чунки тарафҳоро барои барқарор доштани тамос ба ҳам меорад ва ағлаб ин раванд дар ибтидо ба масъалаҳои дуюмдарача нигаронида мешавад, то ки пеш аз имкони ба даст омадани ҳалли ҳамаҷониба доир ба масъалаҳои мифтоҳии муноқиша боварӣ ба миён оварад.

*Навмедона арзёбӣ  
кардани инкишифи  
минбаъдаи муноқишиша  
ҳамеша сарлавҳаҳои  
аз ҳама баландсадо  
пайдо мекунад*

*Аз афтодани ба  
доми беҳаёне, ки  
пешгӯиҳои ғамангезе  
мекунанд, оқилона  
канораҷӯй боист кард*

Итминон доштан ба ноустувории созишномаи сулҳи аз рӯи «дастурҳои раҳнамун» ба миёномада ағлаб журналистонро аз комёбиҳои батадричи камтар ба эҳтиросоваранда, вале дар ниҳояти кор «чандсатҳа»-и муҳимми дар рушди давлату чомиаи шаҳрвандӣ ба дастомада дур мебарад. Масалан, ҳамин ки пул аз нав күшода мешавад, маркази давлатӣ ташкил меёбад ва батадриҷ, фирориён оила аз паси оила ба хона бармагарданд. Ин дастовардҳо низ як қисми раванд мебошанд, ки саркардаи ҷангҳоро аз даромад маҳрум кардаву дар миёни мардум ҷонибдории сулҳро афзун мегардонанд.

Аз афтодани ба доми беҳаёне, ки пешгӯиҳои ғамангезе мекунанд, канораҷӯй бояд кард. Бо ҷунин рафтор шумо воқеияти раванди сулҳро амиқтар шарҳ медиҳед ва дурнамоҳои батадричи мувозинатнок, вале комёбии на камтар муҳим аз онро эълом мекунед.

## Вокуниш ба бӯхрон

Бомбаҳо метарканд, президент кушта шуд, аз бераҳмӣ хабар расид – инҳо рӯйдодҳои бӯхрониеанд, ки мебояд дар ин маврид ниҳоят муҳим аст, мөъёрҳои касбӣ риоят карда шаванд.

Қурбоншудагон ранҷу азобҳои воқеиро эҳсос карда истода мегӯянд, ки арбобони сиёсӣ ба иброз доштани изҳороти маҳкумкунанда шитоб мекунанд, васонти аҳбори оммаи рақобатҷӯ селоби хабарҳои эътимодбахши маводи ба лаҳни қотеъона баёнгардидаро фурӯ мерезанд.

Ин давраи барои журналисти масъулиятшинос хеле хатарнок аст. Фактҳо ғайриобъективианд, масъулият равшан нест ва дарки маънои воқеии ҳодиса дар чунин ҳолати ҳарҷу марҷ имкон надорад.

Дар ҳоли мавҷуд будани миқдори зиёди одамон, ки андешаҳои қатъие баён мекунанд, шояд аз «хулосаҳои ошкоро» худдорӣ кардан душвор бошад, масалан, як гурӯҳи этникӣ ба дигар гурӯҳ қасдан ҳамла кардааст – ҳатто агар ягон кас далеле пеш наоварад, ки инро тасдиқ карда тавонад.

*Ҳатто дар  
вақтҳои ҷанг ҳам  
ҷомиаи шаҳрвандӣ  
зиндагиро фурӯй  
намегузорад,  
пеш меравад,  
умед мебандад*

Чунин хабари бемасъулиятона метавонад мустақиман ба пеш гирифтан зӯриву тааддии минбаъд боис шавад, чунки эҳсосот тезутунд гардидааст ва ҷомиа ба интиқом омодааст.

Дар чунин ҳолатҳо шуморо зарур аст дар гузоришҳоятон:

- Ба фактҳои маълум такъя кунед ва он чиро шарҳ дихед, ки тасдиқ карданаш аз имкон берун аст.
- Эҳсосотро фурӯй нишонед ва он намояндаҳои ҷомиаро дар мадди назар гузоред, ки низ ба ҳамин саъӣ доранд.
- Андешаи кулли ҷонибҳоро ифода намоед ва қолабҳои забонзадаи рӯйростро бартараф кунед.
- Ҳулосаҳои сатҳӣ набароред, балки мураккаб будани маводро таҳқиқ кунед.
- Дурнамои воқиаҳоро баррасӣ кунед, ҳар қадар фоҷиабор бошад ҳам.

### **Бомасъулият шарҳ додани воқиаҳо**

Агарчи вазифаи журналист ва савқи табии ба ҳабар додан аз «гурӯҳҳо»-и иштирокдори муноқиша водор мекунад, муҳим аст ба табақаҳои густурдатари ҷомиа назар афканд. Блоки тарафдорони ҷанг ниҳоят бандурат сад дар сади аҳолии мамлакатро дар бар мегирад, vale танҳо тасвир кардани муноқишиаш рӯйдодаистода ва нишон додани касоне, ки дар паси ин муноқиша қарор доранд, ба оғарида шудани тимсоли ҷомиаи қуллан ҳарбикардашуда мусоидат мекунаду бас.

Журналистикаи масъулиятшинос корхоеро шарҳ медиҳад, ки ба муқобили ҹанг нигаронида шудаанд, гурӯҳҳо ва шахсиятҳоеро дар мадди назар мегузорад, ки стереотипҳои оташ додани ҹангро рад меқунанд, мисолҳои ҳамкории миёни гурӯҳҳо ва ба роҳ андохтани ин ҳамкориҳоро барои таҳқими сулҳ пеш меоварад, ки муноқиша аз байн бурда будашон.

Моҷарочӯён ҳатман саҳифаҳои аввали рӯзномаҳоро ишғол меқунанд. «Мӯътадилон» бошанд, одатан дар мавқеи дуртар ҷо мегиранд ва маъмулан дар васоити аҳбори омма ба онҳо камтар аҳамият медиҳанд. Мақолае, ки даъват ба зӯриву тааддиро ба мадди назар мебарорад, мумкин аст бештар диққат ҷалб кунад, назар ба маводи роҷеъ ба гурӯҳҳои шаҳрвандӣ, ки муқобили зӯриву тааддӣ кор меқунанд. Вале ин гуна гузоришҳо ҳам радиқалҳоро ҳақ мебароранд ва ҳам вариантҳои маҷхули алтернативиро.

Гузориши ҳаққонӣ бояд мақсади ифода кардани афзалиятҳои нисбӣ, арбобони муҳталиф ва ақоиди онҳоро пеш гирад ва ба мувозинати умумӣ саъӣ бикинад. Ҳатто даме, ки ҳалли куллӣ душворбадастоянда боқӣ монад ҳам, дар ёд дошта бошед, ки раванди таҳқими сулҳ ҷузъи муҳимми дастёбӣ ба ҳалли дарозмуддат мебошад ва созишинаҳои минтақавӣ, лоиҳаҳои доир ба таҳқиқи вазъият дар ҷои амалиёт ва албатта, кам кардан ё аз байн бурдани зӯриву тааддӣ аломатҳои мусбат мебошанд.

*Ҳамин, ки ҷанг ба поён  
расид, воқианиғорони  
байналхалқӣ аз минтақаи  
муноқиша мераванд,  
тасаввуроте ба миён  
меояд, ки ҷаҳон дар  
муноқишаи доимӣ  
қарор дорад*

Баъзе коршиносони таҳқиқи муноқиша гумон доранд, ки фаъол муносибат кардан ба тасвири баробари воқиаҳо ба ҳалли мусолиҳатомези табии мусоидат меқунад. Вазифаи журналист – ба таври бояду шояд ба ҷо овардани кори ҳудаст, чунки тасвири муфассалтари рӯйдодҳо ва ҷонибҳои муноқиша ба дарк кардани дурнамои ҳалли мусолиҳатомез мусоидат меқунад.

Бисёр вақт ҷунин иттифоқ меафтад, ки баробари ба поён расиданги ҷанг воқианиғорони байналхалқӣ аз минтақаи муноқиша мераванд ва ҷараёни ахбор роҷеъ ба воқиаҳои минбаъда дар мамлакат суст мегардад. Ин ба пайдо шудани тасаввуроте мусоидат меқунад, ки гӯё ҷаҳон дар ҳолати ҷанг аст, ҷанге ки дар он муноқиша наметавонад ҳал бишавад.

Аз рӯи нақша кор карда истода, боист барои шарҳ додани навсозиҳову тараққиёт ба минтақа баргашт, дар айни ҳол аз ногузир будани нокомиҳову мушкилот ҳомӯш намонд, инчунин нишон дод, ки мамлакат аз муноқиша дур шудааст.

Интихоб ва ҷойгиркунии сармақола.

Тасаввур кунед, ки шумо мұхәррири рұзномае дар Шарқи Наздикед ва күшиш доред барои нашри душанбегии баровардани рұзнома хабари тозаи ҳангоманок ва сарлавҳа пайдо кунед. Рұзхон истироҳат воқиаҳои мұхимми зиёде пеш оварда буданд:

- Дар се рұз се таркиш рүй дод, ки террористони қонфидо ба амал овардаанд ва дар ин таркишқо нұх шаҳрванди Истроил ба ҳалокат расидаанду даҳҳо каси дигар захм бардоштаанд.
- Қувваҳои амнияти Истроил бисёр шаҳрҳои Фаластино мұхосира кардаанд, ин чунин маъно дорад, ки ҳазорон фаластиниҳо ба ҷои кор расида натавонистанд.
- Мұлоқоти сарвазирони Фаластину Истроил барпо шуд, ки дар асари он созиш ба даст наомад, valee сарвазирон ӯҳдадорй гирифтанд, ки дар оянда музокироти минбаъдаро ба роҳ андозанд.

Кадом хабарро боист барои сармақола интихоб кард? Одан таң мувофиқи қоиде амал мекунанд: «Агар хун рехта бошад, дар он сурат ин хабари асосист». Аз вокуниш ба зўриву тааддии ҳаррӯза худдорй кардан мушкил, дар мавриде, ки васоити ахбори оммаи рақобатчӯ «кулоҳ» (сарлавҳай саросари паҳнои саҳифаро фарогиранда, ки майли ягон чизи дикъатчалбқунандае ё ҳангомавие фахмиданро бармеангезад)-и худашро ба чоп медиҳад. Аммо дар заминаи зўриву тааддии ҳамарӯза шояд ба шарҳ додани сулҳ күшиш ба харҷ додан мұхимтар бошад.

Агар шумо ин факто ба эътибор гиред, ки мулокоти миёни сарвазирон дар чанд сол бори аввал ба амал омадааст, фактҳо ба фоидан мухим будани он, ба ҳар ҳол шубҳае ба миён намеоварад.

Инчунин дигар проблемаҳои интихобу ба нақша гирифтан сармақола мавҷуданд, ки инҳоро низ ба ҳисоб гирифтани лозим аст. Шарҳ додани хабарҳои ҳангоманок шояд назар ба тафсирни мавзӯти ҳамарӯза осонтар бошад. Андешаҳои аввалий ҳочати баҳсу исбот надоранд.

Бинобар ин журналистон низ ба шарҳ додани ҷангҳо, муҳорибаҳо ва қаҳтӣ мумкин аст бештар майл зоҳир кунанд ва баъзан аз тафсирни барқарор гардидан зиндагӣ баъди муноқиша канорачӯй мекунанд. Дар ин маврид дар масъалаи интихоб ба як қарор омадан ниҳоят мушкил аст, азбаски шарҳи барқарорсозиҳо баъди ба поён расидани бӯҳрон шояд аз бучети ками идораи рӯзнома маблағи бештаре тақозо дошта бошад.

Воқиаҳои ҳам хеле мухим аст тасмим гирифтан, ки шумо маблағҳоятонро барои шарҳ додани рӯйдодҳо чӣ гуна ба кор мебаред. Шумораи мухбирони мавҷуда барои иҷрои гузоришҳо ҳамеша маҳдуд аст, вале журналисти масъул бояд дарк намояд, ки тақсимот - ин тасмими ниҳоят эҳтимолист. Аз ҳамин сабаб, дар мавриди пеш гирифтаҳои тасмиме, ки захираҳои журналистиро чӣ гуна бояд истифода бурд, кӯшиши афзудани миқдори нуқтаи назарҳо ба муноқишаҳо шарҳ доданатон ва аз дикқат дур накардани шарҳи сулҳ ҷон доштагист.

## Шарҳи мушкилоти ҷомиаҳои «ҷудоафтода»

Ҷангҳо ҷудоиро бо худ ҳамроҳ доранд. Одамон аз ҳам ҷудо мешаванд, пулҳо ҳароб мегарданд, кишварҳо пора мешаванд.

Ҳар гоҳ роҳҳои алоқа бурида мешаванд, иттилоот аз пойтахтҳои тарафи муқобил дигар вучуд надоранд, ҳабарнигорони маҳаллӣ аз он тарафи ҳатҳои муқобили ҳам хомӯш мемонанд, дар ин сурат симои ваҳмангези душмани ғайриинсони номаш Дигар оғарида мешавад.

Дар мавриди дуруст рафтор кардан ба шарҳи мушкилоти ҷомиаҳои «ҷудоафтода» ба пайвастани чунин одамони ҷудоафтода саъӣ кардан лозим аст. Стратегия метавонад лоиҳаҳои шарҳи мұchtameъ, мұттаҳид гардондани журналистони гүрӯҳҳои этникӣ, миллӣ ва динии мұxtалиф ва баргузор кардан гузоришҳои муштарак ва таҳқиқоти паси ҷабҳаро дар бар гирад.

Мақолаҳои муфассали аз ҳар ду тараф ба риоя нагардида ни ҳуқуқи инсон баҳшидашуда метавонанд ба дарки чӣ гуна азоб қашидану пушаймон гардидани ҳар қадоме аз тарафҳо ёрӣ диҳанд. Агар маводи иттилоот аз ҷониби журналистони ҳар ду гүрӯҳ навишта шавад, ин навиштаҳо ба барқарор шудани боварӣ мадад мерасонанд.

*Ҷанги иттилоотӣ  
максус ба он равона  
карда мешавад, ки  
одамонро аз якдигар  
дур кунад, одамонеро,  
ки асрҳо ҳампаҳлӯ  
умр ба сар мебурданд*

Баргузор кардани муколамаҳо шахсони алоҳидаро аз ҷонибҳои муқобили мунोқиша гирд оварда метавонад, то ки масъалаҳо мухокима гарданд, ихтилофот эзоҳ ёбанд ва ҳама ба як қароре оянд.

Таълифоти чопии маҳсус ё филмҳои мустанад метавонанд нуқтаи назарҳои мухталифро дар шакли табодули афкор ё муколима ба ҳам оранд.

Гузориши доир ба проблемаҳои дохили ҷомиаро дар соддатарин шакл метавон ҳамту дар як вақт дар ҷанд нашрияни мамлакат ё минтақаҳои иштироқдори муноқиша ба ҷон расонд, то ки блокадаи иттилоот, таҳқиқот ва нуқтаи назарҳо дар он тарафи марз барҳам зада шавад.

Ҳар як лоиҳаи гузориши доир ба ҷомиаҳои «чудоафтода» ба баррасии ҷиддии таҳририя ва ағлаб муюширати боодобонаи шахсӣ тақозо дорад. Номзадҳои барои дар ҷунин лоиҳаҳо иштирок кардан мӯқарраргардидаро ҳоҳиш мекунанд ба муюмилаи мусбат, ки ҷунин муюмила лаҳни ороми муюшират, канорачӯй аз ҷӯсосоти аз ҳад зиёд ва ба миён оварданни стереотипҳо, зоҳир кардани дилсӯзӣ ва ҳурмат доштан ба ҳампешагону кулли қасони ба муноқиша қашидашударо дар бар мегирад, риоя намоянд.

Лоиҳаи гузориши доир ба проблемаҳои дохили ҷомиа аз беҳтарин мулоқотҳои миёни иштироқдорон барои ба вуҷуд овардани фазои боварӣ, мухокимаи масъалаҳову муносиботи ҳамагонӣ манфиат бармеоварад. Вақоити ахбор ағлаб саъӣ мекунанд ҳулосаҳо ва мухокимаҳои ҷамъиятиашонро эълом доранд (агар масъалаҳои амнияти мухофизат низ дигаранд), имконият медиҳанд иштироқдорон ва намояндангиони дигар ҷомиаи шаҳрвандӣ ва ҳатто вакilonи расмӣ аз гурӯҳҳои мухталиф як ҷо ҷамъ оварда шаванд, то ки вазъияти мухокима ва баррасӣ карда шавад – зимнан худи васоити ахбор дар ин миён барои миёнчиғӣ кардан дар ҷомиаи шаҳрвандӣ ба сифати платформа хидмат ҳоҳанд кард.

Стратегияи таҳририяи Институти тафсири ҹангу сулҳ бар шарҳ додани проблемаҳои дохили ҷомиа, кӯшиши ҷалб намудани иштироқдорон ва дарёфтани мусоидоти қулли ҷонибҳо ва ҳамаи табакаҳои ҷомиаи ба муноқиша қашидашуда бунёд мейбад, ки ба онҳо барои дар шароити боварии мутақобил бо ҳам кор кардан имкон пеш оварад ва ба тариқи интишори гузоришҳояшон дар тамоми фазои фарогиршудаи муноқиша дурнамоҳои баробареро таъмин гардонад.

Чунин муомиларо ба кор бурда, метавон на фақат иттилоти муҳим, балки инчунин дурнамоҳои наву ағлаб мусбате ба даст овард. Ин муомила инчунин ҳусни боварӣ ба миён оварда метавонад, ба ҳайси мисол хидмат бикунад, ки душманони пиндоштӣ ба ҳар ҳол мумкин аст, бо якдигар дар сатҳи қасбӣ муюшират қунанд ва ағлаб метавонанд бисёр нуқоти тамос ба даст оваранд.

### Мисоли омӯзишӣ

Чанд мисоле аз таҷрибаи ба қарибӣ пешгирифтаи Институти тафсири ҹангу сулҳ далоили стратегияҳои бунёдгарони гузориши доир ба проблемаҳои дохили ҷомиаро намоиш медиҳад.

Бетартибиҳои оммавӣ дар Македония. Ҷумҳурияти Македонияи собиқ Ҷумҳурияти Югославия кишварест бесубот, ки ақаллияти хеле ҳурди аҳолиашро албанинажодҳо ташкил медиҳанд.

*Мақола ташанну ѝ  
хоси муноқишиаро  
инъикос карда истода,  
бештар аз памфлет  
иборат шуда буд,  
на ин ки гузориш ва  
манбаҳои иттилоотии  
тарафи дигарро ба  
кор нагирифта буд*

Дар соли 2001 дар шаҳри Битола баъди куштори сарбозони македонӣ оташи бетартибиҳои оммавие алланга зад. Журналисти македонии маҳаллӣ, ки барои Институти тафсири ҷангӯ сулҳ мақолаҳо менавишт, дар гузориши худаш стереотипҳои роҷеъ ба албаниҳо интишорёфтаро истифода бурдаву якпорчагӣ ва мустақилияти давлати Македонияро тарафдорӣ карданӣ шуда, кӯшиш кард зӯриву тааддири ҳақ барорад.

Ин памфлети қалоне буд, на гузориш. Ў бо ягон нафаре аз соҳибони мағозаҳо, ки фурӯшгоҳҳояшон ҳароб гардида буду ҳамагӣ албаниҳо буданд, мусоҳиба наоростааст.

Чанд сӯҳбате бо муҳаррири Институти тафсири ҷангӯ сулҳ сабақе «дар ҷои кор»-аш гардид ва самарабахш буд; ин сӯҳбатҳо журналистро водор карданд ба рӯйдодҳо аз дигар нуқтаи назар нигоҳ қунад. Азбаски ин журналисти македонӣ бо албаниҳо иртиботе надошт ва ғурӯҳҳои маҳаллиро бо шубҳа қабул медошт, коргоҳи асосии Институти тафсири ҷангӯ сулҳ барояш ба қушода шудани дарҳои маҳаллӣ тарзе ёрӣ кард, ки албаниҳо ўро пазиро шуданд.

Журналист аз ин мулоқотҳо баргаштаву чизи дигар ва хеле қасбие бинавишт. Муҳаррир ба сабақ додани журналист вақти зиёдэ сарф кард, валие дурнамои идома додани кор бо хабарнигори маҳаллӣ зиёдтар аз он муҳим буд, ки мақолааш рад гардидаву ба чизи дигар рӯ оварда шавад. Варианти ниҳоии мақола хеле хуб ба мувозинат оварда шуда, бо ше-

ваи ороме нагориш ёфта буд ва ин воқиаи истисноие буд, ки мақолаи журналисти македонӣ ба забони албанӣ тарҷума гардид, инчунин аз ҷониби матбуоти албанӣ ба табъ расонда шуд ва дастоварди муҳиммэ гардид, ки ба тамосгирию ташаккули ҳусни эътимод мусоидат кард.

Муқолама дар Қафқоз. Абхозистон – ин ташкилаи давлатии эътирофнашудаву порагардидаест, ки то ҷангҳои минтақавии бераҳмона дар соли 1990 ба ҳайати Ҷумҳурии Гурҷистон дохил буд. Аз ҳамон дам сарҳад баста, ҳам расману ҳам файрирасман, алоқа миёни Тифлису Сухуми, пойтахтҳои ин давлатҳо қатъ гардид. Камии иттилоъ нофоҳмию нобоварӣ ба миён меоварад ва барои дастёб гардидан ба муназзамии сиёсии баҳс ин мониаи асосист.

Бо журналистони маҳаллӣ ва гурӯҳҳои ҷомиаи шаҳрвандӣ кор карда истода, баҳори соли 2003, дар ҳамкорӣ бо гурӯҳи ҳалли муноқишаҳои байналхалқии «Манбаъҳои мусолиҳа», Институти тафсири چангу сулҳ ба моҳномаи нави «Панorama» асос гузошт.

Ин моҳнома ҳамкории нодирӣ ҳар ду ҷониби муноқиша буд; дар сари эҷоди он ҳам абҳозҳову ҳам гурҷиҳо мөҳнат карданд, вазифаи онҳо иборат буд аз баровардани як моҳномае, ки онро ҳамзамон ба ду забон – ба гурҷиву русӣ чоп қунанд.

Лоиҳа мубаффақиятнок буд, хусусан бо он ҳадафе, ки ба мардуми оддӣ имкон медод аз ҷониби дигари муноқиша иттилоъ ба даст оварданд ва агар чи ин ташаббуси хоккоронае буд, мақолаҳои дар моҳнома чопшавандаро рӯз аз рӯз бештар қадршиносӣ мекунанд, хусусан дар Абхозистон.

Чиноятҳои ҳарбӣ дар Хорватия. Вуковар, шаҳре дар Хорватия, мавзеи табоҳкориҳои бераҳмонае гардид, ки аз боиси баромадани Сербия аз ҳайати Югославия дар марҳалаҳои аввали ҷанг ин табоҳкориҳо ба амал меомаданд, ки воҳидҳои ҳарбигардондашудаи ҳам сербҳову ҳам артиши Югославия силсилаи ҳамлаҳои бераҳмонаро пеш мегирифтанд.

Дар 10-солагии ин ҳамлаҳо Институти тафсири ҷанг сулҳ ба амали гардондани лоиҳаи калоне доир ба шарҳ додани рӯйдодҳои дохили ҷомиа сар кард; барои ин кор институт журналистони сербу хорватро барои таҳқиқи ин ҷиноятҳо ва ҳамкории дарозмуддат як ҷо ҷамъ овард.

Лоиҳа кори зиёде ва рафтори эҳтиёткоронае талаб кард, то ки дастаи журналистонро дар рӯҳияни ҳусни ният ҳамроҳ кор кардан ҳавасманд гардонад. Аммо самараи кор кирои вақту меҳнати сарфшуда дошт.

Факти аз ҳама шоёни таваҷҷӯҳ – дастаи журналистон дар Сербия ҷанд сарбози сербро пайдо карда тавонист, ки дар ҳамон ҳамлаҳо иштирок доштанд. Онҳо аз он чи карда буданд, рӯйрост ҳарф мезаданд ва аз таҳти дил пушаймон буданашонро изҳор мекарданд.

Институти тафсири ҹангу сулҳ ба туфайли мавқеяти мунхасир ба фардаш чопи гузориши роҷеъ ба инро дар асоситарин рӯзномаҳои Хорватия ва Сербия таъмин карда тавонист. Рӯзномаҳонони серб ҳабари доир ба ҷиноятҳои ҳуқумати ҳудашонро ҳонда тавонистанд, ки журналистони серб навишта буданд, ҷунонки рӯзномаҳонҳои Хорватия бори аввал тавонистанд пушаймон будани сарбозони оддии сербро бишнаванд.

Ҳозирини ҳар ду ҷониб диданд, ки кори байттифоқи сербҳову хорватҳо ҳатто дар сари ҷунин мавзӯоти нозук имконпазир гардидааст ва ин кор ба пайдо шудани боварӣ миёни ҳарду ҷониб ҳидмат кард. Ҷунин иттифоқ афтод, ки муҳаррири сербе, ки дар ибтидо ба лоиҳа муқобил буд, барои ҷуръат кардан ва ба ҷон додани ҷунин тадқиқот ҳатто соҳиби табрику шодбошӣ гардид.

Ин танҳо ҷанд мисоли усули бунёдкорона аст, ки дуруст рафтор кардан нисбат ба проблемаи дар дохили ҷомия мавҷудбуда журналистикаро ба сатҳи баландтаре бардошта метавонад ва дар айни замон ба барпо кардани пулҳову ҳал намудани муноқишаҳо мустақиман мусоидат мекунад.

*Гузории доир ба  
проблемаи дохили ҷомия  
журналистикаро ба  
сатҳи баланд бардошта  
метавонад ва дар  
айни замон ба ҳалли  
муноқишиа метавонад  
мусоидат бикунад*

## Чанги одилона

Бисёре аз роҳбарони ҳарбӣ сар кардани ҷангро бо он ҳақ мебароранд, ки ин кор барои пешгири намудани ваҳшониятҳо, роҳ надодан ба варианти бадтари инкишофи рӯйдодҳо пешгирифта мешавад. Ағлаб ин сабабҳо барои он ба забон оварда мешаванд, ки ҳадафҳои ин рӯйдодҳо аз қабили ба даст овардани ҳокимият ё ишғол кардани сарзамиҳо панаҳ дошта шаванд.

Бо вуҷуди ин назарияҳои фалсафӣ, динӣ ва ҳуқуқии ғарбӣ идеяи ҷанги одилонаэро раво медонанд, ки меъёрҳои мушиҳҳас дорад:

- **Вопасин васила** – кулли вариантҳои ғайриҷабрӣ бояд ба сар оянд, пеш аз он, ки битавон ба кор бурда шудани қудратро ҳақ баровард.
- **Ҳокимияти қонунӣ** – ҳатто амалиёти пешгирифтаи касони алоҳида ё гурӯҳи касон ҳамчун сабаби одилонае ба кор намеравад, агар ин касон ҳукумат нестанду аз ҷониби аъзои ҷомия ва бегонагон ба сифати ҳокимияти қонунӣ эътироф нагардида бошанд ҳам.
- **Ҷуброни зарар** – ҷанги одилона мумкин аст фақат барои ҷуброн карда шудани зарари расида, аз ҷумла, ба мақсади худро муҳофизат кардан, пешгирифта шавад.
- **Комёбӣ** – ҷанг мумкин аст ҳақ бароварда шавад, фақат агар имконоти асосноки комёб гардидан мавҷуд бошад; маргу ҷароҳатҳо дар ҳақ бароварда шудани сабабҳои ноилоч аз ҷиҳати ахлоқӣ норавост.

- **Барқарор кардани сулҳ** – мақсади ниҳоии ҹанг бояд барқарор кардани сулҳ бошад ва сулҳи барқароршуда бояд, ки афзалиятноктар бошад, назар ба оне, ки мавҷуд мебуд, агар ҹанг пеш гирифта намешуд.
- **Мутаносибият** – ба кор бурданы зўрӣ бо зарари расида бояд мутаносиб бошад ва ҳукумати қонунӣ бояд дараҷаи лозимии қувватҳои тақозошавандаро барои ба даст овардани мақсадҳои маҳдуд ё ҷуброн кардани зарари расида ба кор барад.
- **Табъиз** – яроқи дасти иштирокдорону ғайрииштирокдорон дар амалиёти ҹангӣ бояд фарқ карда шавад, мардуми ғайринизомӣ ҳаргиз набояд дар ҹанг иштирок кунанд ва боист тамоми қӯшишро ба кор бурд, то аз куштори касони ғайринизомӣ канорачӯй карда шавад. Марги мардуми ғайринизомиро метавон ҳақ баровард, фақат агар ин марг дар асари ҳамлаи мақсаднок ба объекти ҳарбӣ ба миён омада бошад, ки канорачӯй аз он имкон надошт.

Бешак, ин принципҳо барои ҳақ бароварда шудани истифодаи зўрӣ меъёрҳои бисёр баланд муқаррар мекунанд ва ин меъёрҳо роҳнамои муфиде мебошанд, ки аз рӯи онҳо даъвоҳоеро боист арзёбӣ кард, ки ҳукumatҳои мамлакаташонро бачанграсонда пеш меоваранд. Ин принципҳо барои корҳое доир ба таҳқиқи сабабҳову оқибатҳои муноқиша заминай мустаҳкам мебошанд.

## Шаш вазифаи асосӣ

1. Вазифаи дарки муноқиша:

- Мо вазифадор ҳастем муноқиша ва роҳҳои ҳалли онро, чун қоида, пеш аз шарҳ ёфтанашон дар матбуот биомӯзем ва дарк кунем.
- Мо вазифадор ҳастем дарк бикунем, ки муноқишаҳо чӣ гуна инкишоф мейёбанд ва ҳаллашон чӣ гуна ба миён меояд, мо бояд «қоидаҳои ҷанг» ва инчунин баъзе чизҳоеро оид ба омӯзиши сулҳ ва тарҳрезӣ карда шудани ҳалли онҳо бидонем.
- Айни ҳамин чиз ба ҳар гуна гузоришҳои маҳсус ё пурово-за низ дахл дорад.

2. Вазифаи беғаразона пеш гирифтани гузориш:

- Мо вазифадор ҳастем муноқишаро беғаразонаву санчиш-корона шарҳ бидиҳем.
- Мо бояд тамоми саъю кӯшишамонро ба он равона қунем, ки роҷеъ ба проблемаҳо ва ақоиди кулли гурӯҳу зергурӯҳҳои муноқиша хабаррасонем.
- Мо ҳамеша бояд тамоюли худамонро аниқ гардонем. Ҳамчун журналист мо бояд ба хонандагаваро мавқеамонро хабардиҳем, агар мо ҷонидбори ягон тарафе бошем.
- Ин ба ҳар гуна навъи гузориш дахл дорад, ки журналист пеш мегирад.

3. Вазифаи хабар расондан аз заминаҳову сабабҳои муноқиша:

- Мо бояд фахмиши заминаҳои ҳам қонунию ҳам субъективи дарки норизоияти ҳамаи тарафҳоро аниқ тасаввур бинунем.
- Мо бояд дар ёд дошта бошем ва ба хонандагон ёдрас бинунем, ки ҳатто субъективона дарк кардани норизоиҳо барои он муҳим аст, ки муноқишаҳо ба як бор ҳал карда шаванд.

4. Вазифаи тарафи касеро арза доштан:

- Саргузашти одамон ва зарарҳои ба қурбоншудагон расидаро тасвир карда истода, мо вазифадор ҳастем онро ба шевай орому касбӣ ба ҷо оварем.
- Ин вазифаи мо на танҳо ба он касоне дахл дорад, ки дар бораашон хабар мерасонем, инчунин ба хонандагонамон низ.

5. Вазифаи хабар расондан аз иқдомоти сулҳ:

- Мо бояд дар бораи касоне, ки дар сари дастёб шудан ба сулҳу оштӣ кор мекунанд, айнан дар ҳачме хабар гузорем, ки дар бораи тезутундкунандагони муноқиша мегузорем.

- Мо бояд манбаъҳои иттилооти худро берун аз ҷонибҳои ҷангандагона тафсироти сатҳиву зидди ҳам дур шудаанд. Ин ба фаҳмиши мо оид ба муноқиша ва ба фаҳмиши ҳонандагонамон тавсия мебахшад.
- Ин маъни онро надорад, ки мо бояд тарафи касеро бигирем ё «сулҳро тарғиб» бикунем; ин танҳо чунин маънене дорад, ки мо бояд роҷеъ ба иқдомоти сулҳ, ҳабар расонем, айнан мисли ҳамон, ки дар бораи иқдомоти ҷанг месонем.

6. Вазифаи дарк кардани таъсири худамон:

- Мо бояд ҳамеша дарк бикунем, ки гузоришҳоямон ба муноқиша ва ба ҳаёти одамони ба муноқиша қашидашуда таъсир мерасонанд.
- Мо бояд ҳамеша ҳушёр бошем, то ки аз ҷониби яке ё дигаре аз тарафҳо дар амалиётҳои ҳарбиашон мавриди истифода қарор наёбем ва кӯшишҳои найрангбозӣ карданҳоро бо васоити ахбор фош кунем.

## МАШҚХО

Машқи зерин ба кишвари хаёлӣ даҳл дорад. Дар ҳар як сенария муқаддамоту рӯйдодҳои вежаро аз назар гузаронед. Баъд нуқтаи назари худатон ва он чи ки чӣ гуна аз ин хусус дар матбуоту хабар ҳоҳед гузошт, ба муҳокима гиред.

Собиқсан рӯйдод: Абедариҳову седариҳо дар кишвари хурдакаки кӯҳистоне ҳамроҳ умр ба сар мебаранд. Вақтҳои охир шиддат миёни ҷамоатҳо авҷ гирифт, асосан аз боиси муттасилан кам шудани манбаъҳо, ҷунончи замини кишт ва дастрас будан ба оби тоза. Сатҳи бекорӣ миёни ҷавонони дар ҳар ду ҷамоат ниҳоят баланд ва миёни намояндагони алоҳидаи ҳар ду гурӯҳ дар кӯчаҳои пойтаҳт задухӯрдҳои шадид ба амал омадаанд.

**Сенарияи якум:** Дар вақти гирдиҳамоии серодами ҷамъиятӣ дар пойтаҳт пешвои седариҳо гуфт, ки ҳамаи абедариҳо «разиланд».

■ Шумо – журналисте, ки барои радиостансияи миллӣ кор мекунед. Оё роҷеъ ба ин нутқ ҳабар мегузоред ё не? Агар ҳа бошад, пас чӣ гуна? Оё миёни суханроние, ки дар галаёни адоват ба забон омадаасту фитнаангезӣ гуфта мешавад, фарқе ҳаст ё не?

**Сенарияи дуюм:** Дар маҷлиси ҳукуматӣ вазири ҳукумати абедариҳо Маликаи Седарро, ки гузаштагонаш дар имтиоди 14 аср ҳукумат рондаанду седариҳо варо «модари кулли седариҳо» меҳисобанд, «фоҳиша» меномад.

- Оё шумо дар бораи ин маломати мушаххас гузорише мерасонед ё не? Оё ин ба он вобаста ҳаст, ки чӣ ҳадафе дорад ин маломат (таҳқир, ҳазлу шӯҳӣ ва ғайра)? Ин ба қисми боқимондаи шарҳи шумо ба ин маҷлиси ҳукуматӣ чӣ гуна мувофиқат хоҳад кард – оё ин банди аз ҳама муҳимми гузориши шумо хоҳад буд ё не?

**Сенарияи сеюм:** Пешвои абедардиҳо дар назди издиҳоми зиёди одамон суханронӣ карда, ҳамаи абедариҳоро даъват меқунад «проблемаи седаруниҳоро ба як бор ва абадан аз байн баранд».

- Рафтори радиостансияи шумо нисбат ба ин нутқ чӣ гуна хоҳад буд?

**Сенарияи чорум:** Дар вақти мусоҳиба (интервю)-и ҳусусӣ, ки шумо бо сарвари седариҳо баргузор меқунед, вай рӯйхати даҳ дехаро ба шумо медиҳад, ки дар ин дехаҳо мардуми абедаринажод умр ба сар мебаранд ва мегӯяд, ки ин дехаҳо ҳар чӣ мумкин аст, барвақтар «седарӣ карда шаванд». «Дар ҳақиқати ҳол», мегӯяд ў ба шумо, «ин факъат аз нав седарӣ гардонда шудан аст, чунки ин дехаҳо суннатан ҳамеша маскани седариҳо буданд».

- Ҳамчун журналист, шумо нисбат ба ин мусоҳиба (интервю) чӣ гуна рафтор меқунед? Оё шумо роҷеъ ба ин рӯйхат хабаре мегузоред ва оё дехаҳои ин рӯйхатро номбар меқунед?

## МАВОДИ ИЛОВАГӢ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МА҆ЛУМОТРАСОН

Вебсайти Институти тафсири ҹангу сулҳ ба интишорот бисёр исти nodхое дорад, ки ба расондани иттилооти роҷеъ ба сулҳ даҳл доранд. Нигаред ба [www.iwpr.net](http://www.iwpr.net); гузаштан аз рӯи баннер ба саҳифаҳои доир ба омӯзиш.

Институти ВАО, сиёsatҳо ва чомиаи шаҳрвандӣ (IMPACS) - ин созмони канадиест, ки доир ба робитаи мутақобила миёни вазъиятҳои муноқишавӣ ва ВАО маълумоти муҳим медиҳад, ки бâъзе аз он маълумот ба ин боб ворид шудааст. Нигаред ба [www.impacs.org](http://www.impacs.org)

Созмони байналхалқии дастгирӣ кардани ВАО, ки ба арзёбии ниёзҳои ВАО дар минтақаҳои бӯхронӣ ва давраи гузариш машғул аст, ҳисоботи наве бо гузориши маълумот доир ба вазъиятҳои муноқишавӣ ба чоп расонд. Нигаред ба [www.i-m-s.dk](http://www.i-m-s.dk)

Институти сулҳи ИМА ҳисоботи муттасил доир ба интишороти даҳлдор ба вазъиятҳои муноқишавӣ ба табъ мерасонад, ки аз он ҷумла нақши ВАО-ро дар бар мегирад. Нигаред ба [www.usip.org](http://www.usip.org). Ҳисоботи охирин ҳамроҳи Интернюс – созмони доир ба инкишофи ВАО ([www.internews.org](http://www.internews.org)) даҳолати ВАО (ҷустуҷӯи «созмонҳои осебдида»)-ро хулоса мекунад.

Моддаи 19 – созмон бо ситод-қароргоҳаш дар Лондон, ки бо заминаи қонунгузорӣ барои ВАО-и озод махсус гардонда шудааст, [www.article19.org](http://www.article19.org). Аз ҷумла, нигаред ба нашрияи муҳимми онҳо доир ба ВАО ва вазъиятҳои муноқишавӣ дар Руанда ва дар кишварҳои Балкан.

Кумитай ҳимояи журналистон – созмони пешсаф дар бахши озодии матбуот [www.cpj.org](http://www.cpj.org). Нигаред низ ба «Табодули байналхалқии худгароии озод» ([www.ifex.org](http://www.ifex.org)), созмоне, ки дар саросари ҷаҳон гурӯҳҳои узвият дорад.

Федератсияи байналхалқии журналистон барои иттилоқҳои журналистон дар саросари ҷаҳон ҳимоятгарӣ пешниҳод мекунад ва ёрӣ медиҳад иттиҳодияҳои журналистиӣ ташкил диханд . [www.ifj.org](http://www.ifj.org).

Индекси сензура – ин нашрияи соҳибэҳтиром, инчунин вебсайти фаъолест, ки интишороти доир ба сензура ва озодии суханро шарҳ медиҳад. [www.indexonline.org](http://www.indexonline.org).

Маркази байналхалқӣ барои журналистон – созмон бо ситод-қароргоҳаш дар ИМА, ки омӯзиш ва иҷрои дигар барномаҳои доир ба инкишофи ВАО-и байналхалқиро таъмин мегардонаад, [www.icfj.org](http://www.icfj.org). Шӯрои тадқиқоти байналхалқӣ ва табодул (IREX) – созмонест, ки иҷрои барномаҳои инкишофи ИМА-ро дар партави фаъолияти ВАО ба ҷо меоварад. [www.irex.org](http://www.irex.org).

Чустучӯи заминаҳои умумӣ – гурӯҳест доир ба ҳалли муно-қишаҳо, ки дар бисёр лоиҳаҳои дар саросари ҷаҳон доир ба созмон додани ВАО ва вазъи олам машгӯл аст. [www.sfcg.org](http://www.sfcg.org).

Фонди Хиронделл лоиҳаҳои доир ба созмон додани ВАО ва вазъи оламро ба ҷо меоварад. [www.hirondelle.org](http://www.hirondelle.org).

Институти Паноус ба тадқиқоти доираи маълумоташ густурда, омӯзиш ва дигар барномаҳои дастирии журналистика машғул аст. [www.panos.org.uk](http://www.panos.org.uk).

Гурӯҳи бӯхронии байналхалқӣ ҳисботҳои олидараваи муттасили таҳлилӣ ва тавсияҳо ба интишороти роҷеъ ба вазъиятҳои бӯхронӣ дар саросари ҷаҳон [www.icg.org](http://www.icg.org). Институти ҷомиаи кушода, фонди башардӯст Ҷорҷ Сорос иттилооти густурдаи роҷеъ ба ҷомиаҳои гузарандагони ҳизби мекунад, аз барномаҳои байналхалқии фонд бисёр ҷизҳо аҳз шудаанд [www.soros.org](http://www.soros.org).

Human Rights Watch (Риояни ҳуқуқи инсон) ([www.hrw.org](http://www.hrw.org)) ва Авфи умумии байналхалқӣ ([www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)) – созмони байналхалқии пешсаф доир ба ҳуқуқи инсон, ки дар бораи зӯриву тааддӣ дар минтақаҳои бӯхронӣ дар саросари олам ҳисботҳои муттасил пешниҳод мекунад.

Миқдори зиёди созмонҳо саъӣ доранд бунёди сулҳро дар минтақаҳои муноқиша дар саросари ҷаҳон таҳқим баҳшанд ва маълумоту таҳлили равандҳои сулҳ, инчунин ҳалли вазъиятҳои муноқишавиро умуман пешниҳод кунанд. Интернэшил Элёрт ([www.international-alert.org](http://www.international-alert.org)), Консилиэйшн Рисосиз ([www.c-r.org](http://www.c-r.org)), ки ба ҳамин созмонҳо нисбат доранд.

Маркази аврупоии доир ба ислоҳоту пешгирии муноқишаҳо ([www.conflict-prevention.net](http://www.conflict-prevention.net)), Институти байналхалқии имию тадқиқотии сулҳ, Гурӯҳи ослой ([www.prio.no](http://www.prio.no)) ва оксфордии тадқиқот ([www.oxfordresearchgroup.org.uk](http://www.oxfordresearchgroup.org.uk)).

Тафсири рӯйдодҳои дар ҷаҳон бамиёнаянда, баҳси доир ба доираи амалиёти ВАО ва муноқишаҳоро ҳавасманд гардонда, ба масъулиятшиносии ВАО-и байналхалқӣ ба дараҷаи зиёд шӯъбадабозӣ мекунад. ([www.reportingtheworld.org](http://www.reportingtheworld.org)).

Роҷеъ ба рафтари сангилона кардан бо намояндағони васоити аҳбори омма ақалан нигоҳ кунед, ба *Мо Мехостем Дар Бораи Он Ба Шумо Гӯем, Ки Фардо Аз Ҷониби Оилаҳоямон Кушта Хоҳем Шуд: маводе аз Руанда, муаллифаш Филипп Гуревич (Пикадор), Ҷанги бофта баровардашудаи Марк Томпсон: ВАО дар Сербия, Хорватия ва Боснияю Герсоговина (Моддаи 19) ва Сулҳи Бофта Баровардашудаи ў: даҳолат, ҳуқуқи инсон ва идоракуни фазои ВАО, дар шариктаълифӣ бо Монро Прайс (Индиана Юниверситети Пресс), тадқиқоти муҳимми ҳамаро фарогиранда пешниҳод мекунад.*

Дикқати шуморо ба он равона мекунем, ки микдори беҳисоби созмонҳои олиchanобе ҳастанд, ки ба расондани иттилоот, инкишофи ВАО ва гузориш додани маълумотҳо машгуланд, маълумотҳое, ки ба вазъиятҳои бӯҳронӣ ва ҳуқуқи инсон самт доранд ва ин номгӯи бодиқат гулчиншуда танҳо баҳрои он таъйин гардидааст, ки ба кори мо оғоз баҳшида шавад. Чунончи, ин номгӯ садҳо созмонҳои маҳаллии доир ба ҳуқуқи инсон ё созмонҳои расонаҳои хабариеро дар бар на-мегирад, ки дар хатти ҷабҳа шуҷоат зоҳир мекунанд. Ягона манбаи аз ҳама хуб – ин ташаббуси шахсии худи шумо ва ҷамъ [www.google.com](http://www.google.com).

## Боби 12

# ХүкүқИ ИНСОН ВА ЖУРНАЛИСТИКА

Васоити ахбори омма ба амалиёти хүкуматдорон баҳо медиҳанд ва аслан васоити ахбори омма пуштибони мұхимми ҳимояи ҳүкүқи инсон мебошанд. Вале ВАО инчунин ба ҳүкүқи инсон вобастаанд, ки ин ҳүкүқ барои босамар амал карданашон ба онҳо зарур аст.

Журналистон ба туфайли пешаашон бисёр вақт шоҳиди хилоф гардидаи ҳүкүқи инсон мешаванд. Вазифаи ахлоқии онҳо – аз чунин хилофкориҳо иттилоъ расондан, хоҳ хилоғи қонуни дар ҳабс нигоҳ доштан бошад, ё рафтори нораво кардан бо маҳбусон, табъид, гайриқонунӣ ба иҷро расондани ҳукмномаҳо ё ба иҷро расондани қатли ом. Ба мадди назар гузоштани проблемаҳо ба василаи ВАО – барои сафарбар кардан иродай сиёсӣ бо мақсади дастёб шудан ба мувозинат мұхимтарин механизм аст.

Азбаски васоити ахбори омма, яъне журналистон, ағлаб аввалин касе мебошанд, ки ба ҷиддан хилоф гардидаи ҳүкүқи инсон шаҳодат медиҳанду аз ин бобат иттилоъ мерасонанд, бисёр вақт маҳз ҳамин кори онҳо хүкуматдорони додгоҳиро ба оғоз кардан тафтишор ҳавасманд мегардонад. Солҳои охир додситонҳо ба гузоришҳои матбуот ҳамчун далели кӯшиши худашон ба пеш гирифтани тафтишот бобати иштироки гумонбаршудагон ба ҷиноятҳои ҳарбӣ дар Руандаю Югославияи собиқ истинод карда буданд. Бо таъсис ёфтани Маҳкамаи Байналхалқӣ дар Гаага аҳамияти хабарҳои роҷеъ ба ҳүкүқи инсон дар саҳифаҳои матбуот бачопрасида боло хоҳад рафт.

Дар айни замон, журналистон, хусусан онҳое, ки дар минтақаи муноқишаҳо гузориш таҳия мекунанд, худашон ба ҳимояи ҳүкүқи инсон вобастаанд. Лекин созишномаҳои доир ба ҳүкүқи инсон ҳимояи навъи мушаххасро ба ҳамаи аҳолии ғайринизомӣ мерасонанд.



*Ба мадди назар  
гузоштани проблемаҳо  
ба василаи ВАО –  
барои сафарбар  
кардан иродай сиёсӣ  
бо мақсади дастёб  
шудан ба мувозинат  
муҳимтарин  
механизм аст*

*Тарафҳои  
муноқиша ағлаб  
журналистонро  
таъқиб мекунанд,  
ё онҳоро дар ҳабс  
нигоҳ медоранд*

Аз лиҳози назарӣ тарафҳои муноқиша вазифадор ҳастанд ба журналистон имкон диҳанд, дар минтақаҳои муноқиша озод кор кунанд ва аз таъқибу боздошт шудани онҳо худдорӣ кунанд.

Воқеъан, аммо, бисёр вақт ин тавр намешавад. Тарафҳои муноқиша ағлаб журналистонро таъқиб мекунанд, ё онҳоро дар ҳабс нигоҳ медоранд. Вале дар мавриди ба амал омадани ин кор, созмонҳои пахшкунандай навигариҳо, ҳукуматдорон ва созмонҳои доир ба ҳуқуқи инсон дар чаҳорҷӯбай ҳуқуқи инсон пофишорӣ карда метавонанд, то ки ба озод гардидани журналистон ё ки ҳимоят карданни онҳо муваффақ шаванд.

### **Созишномаҳо доир ба ҳуқуқи инсон**

Доираи ҳуқуқи инсон ба сифати концепсия дар тӯли бисёр солҳо дар тамаддунҳои зиёд инкишоф ёфтааст. Дар асри шаши пеш аз солшумории нав ҷангвари чинӣ Сан Тсзу пешниҳод карда буд, ба тарзи пешбурди ҷангҳо маҳдудият муқаррар карда шавад. Дар соли 1215 шоҳ Ҷони Инглисӣ маҷбур шуд Маншури Кабири озодиҳоро, ки ба табааи ӯ ҳуқуқи молу мулк доштан ва мерос гирифтани ин молу мулкро медод ва принсипҳои тартиботи ҳуқуқии лозим ва дар назди қонун баробар буданро муқаррар мекард, ба имзо расонад.

Дар асрҳои ҳаждаҳуму нуздаҳум файласуфони гуногуни аврупойи концепсияи «ҳуқуқи табиӣ»-ро пешниҳод карда буданд, ки ин ҳуқуқ аз рӯзи таваллуд хоси инсон аст, чунки худи ӯ, – вучуди инсон, одам аст, на ин ки вай дар натиҷаи тобеияташ ба мамлакати мушаҳҳас ё узвияташ ба гурӯҳи динӣ ё находии муайянене инсон аст.

Асосгузори Салиби Сурх Генри Данэнт ба муносибати дар алоқамандӣ бо ҳолати беморон ё маъюбон дар вақти ҹанг изҳори нигаронӣ карда буд ва дар сари бунёдгузори нахустин Созишномаи Женева кор мекард, ки ин созишнома дар соли 1864 ба имзо расид. Дар поёни асри нуздаҳ ва дар асри бист, азбаски гурӯҳои сиёсиву динӣ дар сари он кор мекарданд, ки ғуломдорӣ, крепостнойчигӣ ва амалкарди тарзи истишомгаронаи меҳнат ба поён расонда шавад, ин ҳуқуқҳо инкишофи минбаъда ёфтанд.

Арзишҳое, ки ин дам мо ҳуқуқи инсон меномемашон, дар Ойинномаи Созмони Милали Муттаҳид ҳамонзамонӣ баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон таҳқим ёфта буданд. Ойиннома дар де-бочааш муқаррар менамояд, ки Созмони Милали Муттаҳид барои он таъйин шудааст, ки «батакрор итминонро ба ҳуқуқи азалии инсон, ба қадру манзалат ва арзиши шахсияти инсон, ба баробар будани марду зан ва миллияতҳои қалону хурд таъйид бикунад». Ин созмон дар моҳи октябрி соли 1945 ба амал кардан даромад.

Неҳзати байналхалқӣ баҳри ҳуқуқи инсон дар нимаи дуюми асри 20 бо суръати баланд рушд кард. Дар соли 1946 пешвоёни ҳарбию сиёсии натсизм дар Нюрнберг барои ҷиноятҳои бар зидди аҳолии ғайринизомӣ пеш гирифтаашон ба маҳкама кашида шуданд. Консепсияи нави ҳуқуқӣ – ҷиноят ба муқобили инсоният маҳз ҳамон вақт пайдо шуда буд. Ин раванд соли 1949 доираи фарогирии Созишномаи Женева – ҳимоят кардани аҳолии ғайринизомиро дар давраи амалиётҳои ҳарбӣ густариш дод, ҳусусан ҳамла карданро ба аҳолии ғайринизомӣ ва моликияти шаҳрвандон мамнӯъ гардонд.

Дар соли 1948 Созмони Милали Муттаҳид Декларатсияи Үмумицахонии роچеъ ба ҳукуқи инсонро таъсис дода, бо ҳамин эҳтиромро нисбат ба ҳукуқҳои асосии инсон дар нисбати ҳар як мамлакате, ки саъӣ меқунад як қисми чомиаи мусири байналхалқӣ бишавад, ҳамчун шарти зарур устувор гардонд. Моддаи 19-уми ин Декларатсия ба тариқи кафолат додан ба изҳори ақида ва ибрози назар, аз ҷумла ҳукуқи инсон «ҷустан, ба даст овардан ва иттилоъ додани аҳбору ақоид ба василаи ҳар гуна ВАО ва сарфи назар кардан шудани сарҳад», маҳсусан ба озодии матбуот даҳл додад.

«Ҷангӣ сард» инкишофи созмонҳои байналхалқии роچеъ ба ҳукуқи инсонро ба таъхир андоҳт, агар чи маҳз ҳукуқи инсон ба «ошкор кардан»-и Иттиҳоди Шӯравӣ мадад кард. Созмонҳои пешрави мустақили байналхалқӣ бо қӯшишҳои муштарақ ҳукуқи инсонро барқарор карданд.

Дигар созмонҳо аз СММ ибрат гирифта, роچеъ ба ҳукуқи инсон созишномаҳои худашонро ба вучуд оварданд. Масалан, дар соли 1990 созмони Маҷлиси исломӣ изҳор кард: «Асли одам озод ба дунё омадааст ва ба асорат, таҳқир, ситамгарӣ ё истисмор кардани ў ҳеч кас ҳақ надорад ва ҳеч гуна тасхиири дигаре буда наметавонад, ба ҷуз тасхири Оллоҳ Таъоло». Дар соли 1993 СММ барои муҳоҳида ва таҳқим бахшидан ба ҳукуқи инсон дар саросари ҷаҳон Комиссариати Олии ха-

дамоти ҳуқуқи инсонро ба вүчуд овард. Созмони Милал инчунин бо ташаббуси худ барои ба маҳкамама кashiда шудани ҷинояткориҳо зидди инсоният, ҷиноятҳои ҳарбӣ ва геносид дар Югославияни собиқ ва Уганда трибуналҳо таъсис дод. Минбаъд СММ ба Камбоча, Тимори Шарқӣ ва Сиер Лион дар кӯшишҳояшон барои барпо кардани трибунал ва ба мурофиаҳои судӣ кashiда шудани гумонбаршудагон ба ҷиноятҳои ҳарбӣ ёрӣ расонд.

Дар моҳи июли соли 2002 Вазъи Римӣ (Мачмӯаи қавонин)-и маҳкамама Ҷиноятни Байналхалқӣ дар амал ҷорӣ гардид, ки барои баргузор кардани мурофиаҳо дар нисбати айборшудагон ба ҷиноятҳои ҷиддӣ, аз қабили ҷиноятҳо ба муқобили инсоният ва геносид палатаи судии доимоамалқунанда ба вүчуд овард.

### **Баргузор кардани гузоришҳо доир ба ҳуқуқи инсон**

Баргузор кардани гузоришҳо доир ба ҳуқуқи инсон ҳамин гуна пойбанд шудан ба стандартҳои олиро тақозо мекунад, ки пеш гирифтани гузоришҳо ба ҳар гуна мавзӯъҳои дигар талаб мекунад. Аммо дар натиҷаи маҳсусан боназокат будан ба журналистон зарур аст дар эҳтимол доштани ҳолатҳои хатарноку домҳо ниҳоят эҳтиёткор бошанд.

*Журналистон бояд  
ба он омода бошанд,  
ки доир ба ҳар гуна  
қонуншиканӣ карданӣ  
гурухҳои мухталиф  
дар боби ҳуқуқи инсон  
иттилоъ расонанд*

Дар аксари муноқишаҳо ҳар як тараф мумкин аст қонуншикание биқунад ва журналистон ҳам мумкин аст роҷеъ ба хилофкорие иттилоъ ба даст оварда бошанд, ки он ба муқобили яке аз ҷонибҳо пеш гирифта шуда аст. Агарчи журналистон бояд дар сари он биандешанд, ки миёни сиёсат ва хилофкориҳои ҳуқуқи инсон ва баъзе амалиёти дигар фарқ гузошта шавад, онҳо бояд ба он омода бошанд, ки аз ҳар гуна қонуншиканӣ карданӣ гурухҳои мухталиф дар боби ҳуқуқи инсон иттилоъ расонанд.

Принципи асосии ҳуқуқи инсон – ин ҳамагонӣ будан аст: ҳар як ҳимоят карда шудани ҷонаш, озодиаш ҳақ дорад, ҳимоят аз муомилаи хилофи қонун, сарфи назар аз асли находаш, динаш ва мард ё зан буданаш.

Аммо кӯшишҳои баҳс кардан дар боби қонунӣ будани маҳкамаҳои байналхалқӣ мавҷуд аст, аз ҷумла, масалан, дар боби трибунали СММ барои Югославияи собиқ, ки «тавозун»-и онро зери шубҳа мегузоранд, агарчи намояндагони кулли ҷонибҳои муноқиша ба маҳкама ҳозир шуда буданд.

Аз хилофкориҳо хабаргузорӣ карда истода, боист дар ҳаҷми пурра далелҳои имконпазир зери даст дошт, далелҳои бе истисно бозгӯнандай манзараи умумии рӯйдодҳо. Аз ҳусуси ҳама чиз ҷанд қарат пурсуҷӯ кунед ва кулли ҷавобҳоро тафтиш намоед. Дастигоҳҳои аксбардорӣ ё сабти овозро ба кор баред, агар ин кор имкон дошта бошад, вале ягон ҷизро бечо накунед – на ҳуҷҷатҳои тасдиқгари шахсият, на аксҳо, на ягон маводи дигарро дар ҷои воқиа. Манбаъҳои мухталифро истифода карда истода, фактҳоро тафтиш намоед, то ҷое ки имкон дорад ин – ташкилотҳои доир ба ҳуқуқи инсонро як дунё касон пурсуҷӯ мекунанд, пеш аз он ки ҳисоботи муфассале ба чоп расонанд.

Бисёр вақт фактҳои хилоф гардидани ҳуқуқи инсонро дар муборизаи муқобили ҳарифон, ҳукуматҳо ё ҳар гуна қувваҳои дигари дар минтақа бартаридошта чун байрақ ба кор мебаранд. Аслан журналистон бояд аз монандкуниҳо бо қадом як ғурӯҳи ҷалбгардида канорачӯй кунанд. Тадбирҳои эҳтиётӣ пеш ғиред, то аз ҷониби ягон тараф истифода нагардед ва итминон ҳосил кунед, ки гузоришҳоятон бар фактҳои воқеӣ асос ёфтаанд.

Журналистон бояд эҳтиёткор бошанд ва ба изҳороти кӯр-кӯрони роҷеъ ба хилоф шудани ҳуқуқи инсон бо-вар нақунанд, чун ки бисёр вақт инҳо як ҷузъи муборизаи тарғиботианд. Дар вақти ҷангҳо дар Косово ҷанд журналисти соҳибтарҷибае аз созмонҳои иттилоотии маъруф дар бораи қушторҳои оммавие иштибоҳан хабар расонда буданд, ки ҷунин қушторҳо вучуд надоштанд; ин хабарҳо дар асари он ба миён омадаанд, ки манбаъҳо онҳоро ба иштибоҳ андохта буданд. Даме ки ҷанг ба поёни расид, онҳо ошкор кардаанд, ки бисёр қасони аз маргашон хабар расондаашон то ҳол зинда будаанд.

Аз тарафи дигар, журналистон набояд таъчилан хабарҳои роҷеъ ба хилофкорӣ ё табоҳкориҳоро рад кунанд. Дар поёни соли 1970, даме ки камбочиҳо ба ғурехтан аз марзи Таиланд сар карданду аз ваҳшониятҳои «кхмерҳои сурх» ҳикоятҳо кардан гирифтанд, журналистон ҷандон бовар надоштанд ба онҳо, зеро ин ҳикоятҳо хичолатомез буданд.

*Изҳороти роҷеъ  
ба хилоф шудани  
ҳуқуқи инсон  
бисёр вақт як  
ҷузъи муборизаи  
тарғиботианд*

Чанд соле лозим омад, ки ҳаққонияти ин хабарҳо тафтиш карда шавад.

Журналистонро лозим аст дар ҷустуҷӯи иттилоот дар чунин ҳолатҳои муташанниҷ назокатро пурра дарк бикунанд. Ҷунонки мардуми бегонае бо таъриху сиёсати гурӯҳҳои муҳталифи најодию миллӣ ошно нестанд, журналисте ҳам, ки узви яке аз гурӯҳҳо мебошанд, мумкин аст дар пахши иттилооти ғайри саҳех амдан истифода бурда шаванд.

Инчунин ҳамеша мебояд дар ёд дошт, ки даме мухбир шояд минтақаро тарк кунад (бо тайёра ба пойгоҳаш баргардад, ки он пойгоҳ дар қишвари дигар воқеъ аст), бисёре аз қасони бо вай мусоҳиба ороста, дигар ин корро карда наметавонанд ва ин ҳолат ба он таъсир мерасонад, ки то қадом дараҷа он қасон бо майли хотир ҳикоят меқунанд ё бо қадом ҳатари иловагие онҳо гирифтор меқунанд худашонро. Журналистон бояд ҳар гуна ҷораҳои имконпазири эҳтиётро пеш гиранд, барои он, ки манбаъҳои худашон, тарҷумонҳояшон, ронандагонашон ва миёнаравҳояшонро зери ҳатар қарор надиҳанд.

## Мусоҳиба оростан бо гирифткорон ва шоҳидон

*Саъӣ кунед бо одамон якта-якта мусоҳиба ороед. Фишори эҳсосотии як гурӯҳи тамом метавонад ба осонӣ таъсирӣ худашро расонад ва фактҳои воқеиро муболигавӣ ҷилва дихад.*

*Худатонро ба ҳайси журналист аниқ муаррифӣ бикунед. Софдилона гӯед, ки ба кӣ кор мекунед ва барои чӣ. Касонено, ки бо ишон мусоҳиба меороед, бо умединӣ ғайривоқеӣ ҳавасманд накунедашон. Оё ҳамсӯҳбати шумо гумон намекарда бошад, ки шумо дар ҳақиқат ба вай ёрӣ дода метавонед? Боварӣ ҳосил кунед, ки каси пурсучӯкунандаатон медонад, ки шумо на аз созмони доир ба ҳуқуқи инсонед.*

*Бифаҳмонед, ки ҳабар доданатон дар бораи воқиаҳо ҷаро ин қадар муҳим аст. Мақсад ин аст, ки аз ҳуқуқвайронкуниҳо ба аҳли олам ҳикоят кунед, вале мумкин аст қурбоншудагон аз ин битарсанд. Шумо бояд ба майли онҳо эҳтиром зоҳир кунед ва алтернативае биёбед. Аз аввал бо онҳое, ки мусоҳиба оростаниед, ба мувофиқа расед, ки оё метавонед номашонро ба забон оваред ё онҳо барои амнияти худашон ба пинҳон дошта шудани номашон ниёз доранд.*

*Ҷузъиёти асосиро таъиид бикунед. Ислим пурра, пеша ва синни иштироқдори мусоҳибаро бифаҳмед, агар ин чизҳо дар иттилоатон ба кор бурда нашавад ҳам, ҳамчун воситаи барқарор доштани саҳехияти иттилоъ. Чӣ гуна метавон баъдтар бо онҳо алоқа баст, агар зарурате пеш ояд? Фарз кунед, ки ин метавонад ягона шанс бошад, агар шумо бо ин кас воҳӯред ва ин ягона имкониятест барои дарёфт кардани маълумоте дар борааш.*

*Чузъиёти иловагиро тафтиши бикунед.* Тасвири аниқи чойҳо, номи ҳозирон, вазифаашон, рутбаашон, агар рутбае дошта бошанд, инчунин тасвири ҳар як либоси расмии аз рӯйи он шинохташавандаашон ё аломатҳои тафовути ҷинояткорони гумониро ба даст оваред. Ҷӣ гуна силоҳе намоён буд ё ба кор бурда шуда буд?

*Аз вақт ва пайдарҳамии рӯйдодҳо чанд дафъа суол кунед.* Бештари фактҳои вайрон карда шудани ҳукуқи инсон дар шароити ҳарҷу марҷ ба миён меоянд. Дар ёд дошта бошед, ки қурбоншудагон ва бисёр қасони дигари ҷалбшуда тартиботи рӯйдодҳоро тасвир карда истода, мумкин аст саҳт иштибоҳ кунанд. Аз қасони ҳамсӯҳбатшаванда баодобона бояд ҳоҳиш кард барои ошкор кардан номураттабият ҳикояташонро бори дигар такрор кунанд. Аз «Медонам, ҷӣ вазнин аст ин барои шумо, аммо оё наметавонед, он чи рӯй дод, бори дигар такрор кунед?» – гуфтан натарсед.

*Ҳикояти чанд нафар шоҳидро мӯқонса бикунед.* Дар мавриди ҷустуҷӯи чойҳои ба ҳам ночаспанд, инчунин боварӣ ҳосил кунед, ки оё дарвоҷеъ ҳама айни як ҳодисаро гуфта истоданд: ин мумкин аст шубҳае ба миён оварад, ки воқия маҳз барои ВАО бофта шудааст. Шумо метавонед ба роҳи ҳар чи мумкин аст ҷузъиёти бештаре ба даст овардан ва ҷустани ноқисиҳо дар ҳикояти шоҳидон аз афтодани ба ин дом канораҷӯй кунед.

*Дараҷаи ҳолати ташаннуҷи рӯҳӣ (стресс) -и қурбониударо ба эътибор гаред.* Аз рӯи имкон ба ҳамсӯҳбататон танаффус дижед ва аз одамгари кардан натарсед. Ба ҳамсӯҳбат дастпоккун, сигор, ё ягон нӯшокӣ муроот кунед. Дар ёд дошта бошед, ки ин гуна мусоҳибаҳо хеле осеб расонданашон мумкин аст.

## Мусоҳиба оростан бо айбдоршудагон

Ҳар ҷо ки мумкин аст, кӯшиш кунед, бо қасони айбдоршу-да ба вайрон кардани ҳуқуқи инсон мусоҳиба ороед. Ин ха-тар дорад. Аммо иттилоъ расондан дар мавриди мавҷуд будани шарҳу тафсири кулли қасони ҷалғардида хеле қонеъкунанда хоҳад буд.

Бо айбдоршудагон садоқатманду самимӣ бошед. Ҳаргиз вонамуд накунед, ки манзури шумо чизи дигар аст – ин аз рӯи одоб нест ва ҳатто ҳатарнок аст, агар ошкор гардад. Бифаҳмонед, ки ин кӯшиши барқарор кардани воқеият аст.

Мутмаин бошед, ки вазъиятро мукаммал омӯхтаед ва суол-ҳоятонро бо дикқат биандешед. Айбдоркуниҳои дағалонаву беасос бо баҳсҳои пурсадо анҷом меёбанд (ё мушкилоти ҷиддие пеш меоваранд ба шумо), вале иттилоъчӯии шумо-ро наметезонанд.

Асоси системаи мурофиаи ҷиноятӣ аз ин иборат аст: одам то даме бегуноҳ аст, ки гуноҳаш событ нагардидааст. Инро дар хотир дошта бошед ва ҳам ҳақ баровардани айбдоршудагону ҳам изҳороти айбдоркунандагонро зери шубҳа қарор дихед.

*Асоси системаи  
мурофиаи ҷиноятиро  
дар ёд дошта бошед:  
одам то даме бегуноҳ  
аст, ки гуноҳаш  
событ нашудааст*

## МАШҚХО

Журналисти беғараз будан – маънои онро дорад, ки аз он чи дар мамлакати худи кас ба амал меояд ва он чи дар саҳнаи ҷаҳон рух медиҳад, огоҳ будан даркор аст.

Ду суоли зеринро бо ҳампешагонатон муҳокима намоед:

1. Доир ба ҳуқуқи инсон ҳоли ҳозир қадом тафтишоти судии байналхалқӣ ҷараёндорад?
2. Оё дар ҷомиаи шумо доир ба ҳуқуқи инсон масъалаҳои баҳсноке вучӯд доранд, ки аз ҳусусашон иттилоъ додан зарур бошад?

Кӯшиш кунед доир ба ҳар қадоми ин масъалаҳо бо назардошти нуқтаи назарҳои мухталиф нақшай мақола тартиб дихед. Бо кӣ дилатон мекоҳад, доир ба масъалаи дуюм мусоҳиба анҷом дихед ва шумо ба ин мусоҳиба чӣ гуна омодагӣ мебидед?

## МАВОДИ ИЛОВАГӢ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАҶЛУМОТРАСОН

Ин боб роҷеъ ба мавзӯи ниҳоят муҳим тасаввуроти умумӣ медиҳад, бинобар ин, барои мутолиаи минбаъда мавод тавсия дода мешавад.

*Проблема аз Ҷаҳаннам: Амрико ва асри геносид, Саманта Рауэр (Ҳарпер Коллинз).*

*Чиноятҳои ҳарбӣ – аҳли ҷомиа чӣ ҷизро бояд донаð*, Рой Гутман ва Девид Рефф (В. В. Нортон). Китобе, ки эҷоди созмонро бо ин манбаъҳо тавлид кард: [www.crimesofwar.org](http://www.crimesofwar.org)

Кумитаи Байналхалқии Салиби Сурх матнеро доир ба созишномаҳои асосӣ дар веб-сайташ ҷой медиҳад: [www.icrc.org](http://www.icrc.org)

Созмони Милали Муттаҳид низ тафсилоти роҷеъ ба созишномаҳои асосӣ, маҳкамамаҳо ва трибуналҳоро дорост. Ба сайти: [www.un.org/law](http://www.un.org/law). нигаред. Инчунин нигаред: Комисариати Олии СММ доир ба ҳуқуқи инсон – [www.ohchr.org/english](http://www.ohchr.org/english)

Ҳайуман Райтс Вотч ([www.hrw.org](http://www.hrw.org)) ва Авфи умумии байналхалқӣ ([www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)) – созмонҳои байналхалқии асосӣ доир ба ҳуқуқи инсон, ки спектри густурдаи иттилоот ва огоҳиномаҳоро voguzor мекунанд.

Маҳкамаи чиноятни Байналхалқӣ – созмони нави серсоҳа, ки барои дар сатҳи байналхалқӣ ба мурофиаи судӣ кашида шудани чиноятҳои ҳарбӣ таъсис ёфтааст: [www.icc-cpi.int](http://www.icc-cpi.int).

Дар Мактаби журналистикаи Донишгоҳи Колумбия доир ба баргузор кардани мусоҳибаҳои роҷеъ ба ҳуқуқи инсон фане ҳаст бо плани таълим ва библиографияи муғифид, ки дар режими он-лайн дастрас аст. [www.humanrightsreporting.com](http://www.humanrightsreporting.com)

Маркази журналистика ва садамаҳои «Дарт» барои пешгирифтани мусоҳибаҳо дар шакли баодобона роҷеъ ба қурбониёни мусодимаҳову чиноятҳо андешаву манбаъҳо пешниҳод мекунад. Нигаред ба [www.dartcenter.org](http://www.dartcenter.org)

## ЖУРНАЛИСТИКАИ ИҚТИСОДӢ



*Мубоҳисаҳои  
ҷамъиятӣ ба ҷалби  
дикқат ба проблемаҳои  
воқеӣ ва роҳҳои  
ҳалли имконпазир  
ёрӣ мерасонанд*

Осонтарин роҳи таъйин намудани иқтисод – ин таҳқиқи он чиз аст, ки ба музди меҳнати одамон таъсир мерасонад.

Бурду бохти интихобот ба иқтисод вобаста аст. Ба ёд оред ибораи машҳури дар маъракаи президентии Билл Клинтон соли 1992 садо додаро: «Ин иқтисод аст, беақп!». Бисёр вақт осудаҳолии миллӣ, маҳаллӣ ва байналхалкӣ ва вазъи устувори мамлакат ба он вобаста аст, ки то қадом дараҷа ин мамлакат дар бозори ҷаҳон муваффақият ба даст овардааст.

Ба кишварҳои суст тараққикардае, ки дар ҳолати ҳарҷумарҷ, бадбаҳтӣ ё муноқиша қарор доранд, мақолаҳои хубу аниқи роҷеъ ба масъалаҳои иқтисод заруранд, зоро мубоҳисаҳои ҷамъиятӣ бо ҷалби диққат ба проблемаҳои воқеӣ ва роҳҳои ҳалли имконпазир ёрӣ мерасонанд. Даме ки соҳторҳои ҳукуқиву танзимгар сустанд, шояд диққати матбуот ба муборизаи алайҳи коррупсия зарур бошад.

Журналистонро мебояд кӯшишро махсусан ба он равона кард, ки сиёсати иқтисодиву фаъолияти иқтисодро дарёбанд, инчунин боз барои он, ки ин масъаларо фаҳмотар ба дигарон шарҳ диҳанд. Ҳамчунин чӣ зарурате дорад омӯхтани назарияи муноқишаҳо, агар шумо нияти шарҳ додани воқиаҳои ҷангро дошта бошед. Муҳбир наметавонад дар бораи иқтисодиёт ба таври бояду шояд чизе бинависад, агар дар бораи ин фан маълумоти ибтидой надошта бошад.

## Чӣ чиз зарур аст?

Дар журналистикаи иқтисодӣ ҳамон малакаҳое заруранд, ки барои омода кардани ҳар гуна маводи дигар лозиманд, иловава ба ин, боз се малакаи маҳсус:

1. Донистани истифода аз рақамҳо
2. Донистани корбурди мағҳумҳои иқтисодӣ
3. Муомила карда тавонистан бо аҳли тиҷорату молияи ҷаҳон

Чун ҳар як журналисти дар ин соҳа ихтисосёбанда, шуморо ҳам лозим аст ба он омода бошёд, ки оид ба мавзӯъ бисёр мутолия боист кард ва аз пурсидани он чи намефаҳмад, натарсед. Мутахассисон, хоҳ «банкирҳои марказӣ» бошанд, хоҳ иқтисодчи коргузор, ба пурсиш ҷавоб медиҳанд, агар аз ишон ҳоҳиш қунанд, ки масъалаҳои мушкилро ба онҳо фаҳмонанд, аз ҷумла, агар маълум шавад, ки журналист кӯшиши дар ин соҳа маълумоте пайдо кардан дорад.

*Бисёр вақт як  
рақам метавонад  
ба мочарои тамоме  
ибтидо гузорад*

## **Кор бо рақамҳо**

Мақсади ин боб на он аст, ки ба шумо ёд дихад индекси нархҳои истеъмолиро чӣ тавр ҳисоб мебояд кард ё дар бораи тағйироти дастгоҳи пулҳисобкуни МЗ ба шумо ҳикоят кунад. Голибан ин ҷо кӯшиш ба харҷ дода шуд, баъзе равияҳои асосии бо ададҳои иқтисодӣ кор кардан баён карда шавад.

Бисёр вақт як рақам метавонад ба мочарои тамоме ибтидо гузорад. Масалан, «аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот фақат 7 фоизи маблағҳои ба дастгирии таҳсилот пешниҳод кардаи кишварҳои донор ба мамлакат дастрас шудааст». Ё ки: «тадқиқоти нав нишон медиҳад, ки солҳои охир нархи хонаҳо дар пойтагӣ 50 фоиз баланд рафтааст».

Аммо вожаи «фоиз» бе рақамҳои воқеӣ чандон маънои аниқ надорад. Дар мисоли фавқуззикр – «7 фоиз» аз чӣ – аз як миллион ё аз 100 миллион? Охир ин фарқи зиёде дорад! Овардани қарина барои он зарур аст, ки ба хонандаҳо имкон дода шавад муҳим будани болову паст рафтани фоизро бифаҳманд.

Матнро мураккаб накунед. Аниқгуфтор бошед, агар зарурат бошад ба ин, вале дар ёд дошта бошед, ки рақамҳоро дар мақолаи асосӣ метавон яклухт овард, то ки хонандаро дар тафсилоти беҳисоб «ғӯтта надиҳед». Манбаъҳои иттилоатонро барои таҳқими боварибахшӣ аниқ ва саривақт нишон дидҳед ва мақоларо барои фаҳмидан содда нависед.

Масалан, «аз рӯи маълумоти расмӣ, соли гузашта воридоти гандум тақрибан 100 000 тоннаро ташкил додааст», на ин ки «соли гузашта воридоти гандум 177, 823 тоннаро ташкил додааст». Боз ҳам ин рақамро дар қарина нишон додан мухим аст. Як сол пеш воридот чӣ қадар буд, камтар ё зиёдтар? Дар нисбати воридот нақшай ҳукумат чӣ гуна буд? Оё дар ҳосили фалла норасой буд, афзудани ҳаҷми воридоти планӣ ба чӣ расонд? Оё ҳосил ба дараҷае хуб буд, ки барои бокӣ доштани асъори хориҷии мамлакат кам кардан таҳвили воридот имкон дошта бошад? Кулли ин масъалаҳо иттилои иқтисадиро назар ба ҳамту овардани рақамҳо як зина боло мебардоранд.

Шуморо донистани системаи андозаҳои мамлакати худатон ва яке аз воҳидҳои ҳамин андозаро дар имтиидоди кулли иттилоотатон риоя кардан лозим аст. Ин чунин маъно доштанаш мумкин аст, ки ададҳо ва миқдорҳо аз як системаи андоз ба системаи дигари андоз гузаштанашон мумкин аст. Масалан, доллари ИМА ва муодили он дар асъори маҳаллӣ ба шумо лозим шуданаш мумкин аст. Дар мавриди чандин қарат аз як система ба система дигар интиқол додани воҳидҳо аз ҳарҷу марҷ қанорачӯй кунед, фақат ҳамон рақамҳоро ба кор баред, ки барои равшани андохтан заруранд.

«Ҳатто ҳамин як воситаи таскинбахши оддии дарди аз хориҷи кишвар воридшавандае чун параситамол метавонад 180 лир (3 доллари ИМА) арзиш дошта бошад, ҳол он, ки музди меҳнати корманди дараҷаи миёна дар як моҳ танҳо 1,500 лир (25 доллар) аст».

*Шуморо донистани  
системаи андозаҳои  
мамлакати худатон  
ва яке аз воҳидҳои  
ҳамин андозаро дар  
имтиидоди кулли  
иттилоотатон риоя  
кардан лозим аст*

*Ҳамеша манбаи  
рақамҳоро нишон  
диҳед, маҳсусан  
дар мавриҷое, ки  
ба дурустииаш  
шубҳа карданашон  
мумкин бошиад*

Ба ҳамин монандашро муқоиса кунед. Агар шумо дар бораи таварруми пул гузориш таҳия карданӣ бошед, саъӣ кунед, кулли нарҳҳои ҷориро бо нарҳҳои собиқ, масалан як моҳ ё як сол пеш, муқоиса кунед (ки ба шумо афзоишро «аз рӯи ҳисоби солона» пеш меоварад ё онеро, ки ба истилоҳ сатҳи таворрум меномандаш).

Ҳамеша манбаи рақамҳоро нишон диҳед, маҳсусан дар мавриҷое, ки агар ба дурустииаш шубҳа карданашон мумкин бошанд. Масалан, «ҳукумат тасдиқ мекунад, ки аллакай бештар аз 5,000 корманд ба кор қабул карда шуданд». Агар 5,000 корманд аз завод ҷаҳонӣ дода шавад, ин дар нисбати қувваи коргарии умумӣ чӣ маъно хоҳад дошт?

Қоидан хуби истифода бурдани омори иқтисодӣ чунин садо медиҳад: агар шумо ба рақамҳо шубҳа дошта бошед, ё нафаҳмад, ки ин рақамҳо дар воқеъ чӣ маъное доранд – истифода нақунед онҳоро.

Фаҳмондани он чӣ, ки мо намедонем, бисёр вақт метавонад ба хонандаву шунаванда ҳамон қадар ёрие диҳад, ки худи мо медонем. Масалан: «Ҳеч кас аниқ намедонад, ки дар мамлакат имсол чӣ миқдор афюн истеҳсол ҳоҳад шуд. Аз рӯи таҳмини СММ, миқдори он аз 40,000 то 60,000 тоннара тошкил медиҳад».

Як рақами воқеии «раднашаванд» метавонад ба даҳ рақами гумонӣ биарзад. Ширкатҳо, созмонҳои ғайридавлатӣ (СFD) ва ҳукуматҳо ҳамеша дар пешғӯиҳову лоиҳаҳо аз рақамҳо хулоса мебароранд – аз рӯи кор, фоидаҳо ва субсидияҳое, ки мумкин аст муболига шуда бошанд. Бисёр вақт ин як ҷузъи стратегияи пеш рафтанашон, иттилоъ пешниҳод карданашон ё ҳатто тарғиботи рӯйросташон мебошад. Бинобар ин, пешғӯиҳову маълумоти расман бачопрасидаи оморро истифода карда истода, эҳтиёткор бошед.

## Кор бо мафҳумҳои иқтисодӣ

Дар журналистикаи сиёсӣ ҳақиқати объективиро пайдо кардан душворие дорад: Миёни сиёҳу сафед хирарангихо хеле зиёд аст. Дар иқтисодиёт, масалан, дар вобастагӣ ба он, ки рақамҳо чиро нишон медиҳанд, маъмулан шумо метавонед ҳақ бошед ё не (Бешак, шарҳ додани он, ки чӣ маънное медиҳанд ин рақамҳо, мумкин аст ҳам расондани иттилоъ бошад, ҳам ибрози сиёсат ва бисёр вақт маълум мешавад, ки ба ҳар ҳол ин сиёсат будааст!).

Ба ҳамин тарик, муҳим аст дарк намуд, ки истилоҳҳои «таворрум» ё «маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ» маънои мушаххаси комилан аниқе доштаанд. Бисёр вақт инҳо ба индексҳое асос меёбанд, ки қисматҳои аниқ муқарраршуда ва аниқ ба ҳисоб гирифташудае доранд.

Бинобар ин, шуморо зарур аст аз мафҳумҳои асосии иқтисодӣ ва истилоҳоти ҷудогона тарзэ бархӯрдор бошед, ки дар мавриди истифода карданашон иштибоҳ накунед. Ин ҷо ду мисоле оварда шудааст, тарзэ тарҳрезӣ гардида, ки дар онҳо аҳамияти дарки консепсияи дар паси рақамҳои «хушку ҳолӣ» қарордошта таъкид ёбад.

Ҳар кадоме аз таъкидоти зеринро аз назар гузаронеду ба қароре оед, ки дурустанд инҳо ё нодуруст:

- Сатҳи таваррум паст меравад, чун ки бонки марказӣ пули зиёд мебарорад.

(Нодуруст: баровардани миқдори зиёди пул ба эҳтимоли қавӣ баланд рафтани таваррумро ба миён меовараад).

- Музди кор кам шуд ва бад-ин васила, миқдори зиёди одамон кор ёфтанд.

(Ин мумкин аст дуруст бошад, зоро агар меҳнат арzon бошад, миқдори зиёди одамон кор меёбад).

Манзараи воқеӣ баъзан дар паси рақамҳо ниҳон аст. Гоҳо дар паси рақамҳое, ки ҳукumat ё ширкатҳо бо мақсади ҷалб кардани дикқати аҳли ҷомиа пешниҳод мекунанд, иттилои ҷолибтаре ниҳон аст. Маҳорати журналист маҳз дар ҳамин аст, ки дар ин рақамҳо қаринаи ниҳонро дарёбад.

Ба мисолҳои дар поён омада нигареду дар асоси ин иттило-от мақолаи хурдакаки ҳабарие нависед:

*Вазорати молияи Митхалистон навакак эълом дошт, ки вазорат таҳмин дорад имсол ба сифати андози тамоку 25 миллион доллари амрикӣ ҷамъоварӣ қунад. Вазорат ҳабар додааст, ки дар Митхалистон панҷ миллион тамоку-каш аст ва ба ҳисоби миёна ҳар як кас рӯзе 20 сиғор ме-кашад. Андоз барои як қуттӣ сиғори 20-донағӣ 2,000 риал аст (панҷ сенти ИМА – 40,000 риал 1 долларро ташкил медиҳад). Вазорат изҳор кард, ки вай бо он қаноатманӣ аст, ки даромад аз фурӯши маҳсулоти тамокуӣ дар ҳаҷми 25 фоизи ниишондиҳандай порсола боло рафта, ба 20 миллион доллар расид.*

Ағлаб фақат мағҳуми асосиро, ки шояд шумо ба василаи рақамҳо ба он рӯ ба рӯ зада бошед, пай бурда, барои навиштани мақола мавзӯе пайдо кардан мумкин аст.

## Равобит

Иттилои иқтисодӣ низ, мисли ҳар як гузориш асосан ба он вобаста аст, ки аз ҷонибҳои мулоқот дар дафтарчай ёддошт тафсилоташро сабт кардаатон киро мешиносед шумо.

Дар кишвари саноатӣ бо органҳои расмӣ (Вазорати молия, бонки марказӣ, ҳадамоти омор ва ғайра), органҳои саноатӣ (ширкатҳои асосии дар биржай фондӣ номнависшуда) ва иқтисоддонҳое, ки ба дарки навигариҳои иқтисодӣ ба шумо ёрӣ расонда метавонанд ва ин навигариҳоро боэътибору мустақилона шарҳ дода метавонанд, робита доштан зарур аст.

Дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ маҷмӯи равобит аз як чизи дигар иборатанд. Вазорати молия ва бонки марказӣ барои ба даст овардани иттилои асосӣ ба сифати манбаи муҳим бοқӣ мемонанд. Ва шуморо инчунин бо созмонҳои дар ин мамлакат амалкардаистодай оид ба инкишоф – намояндагии Бонки Умумиҷаҳонӣ, Корпоратсияи Байналхалқии Молия, як ҷаҳон созмонҳои гайридавлатӣ ва созмонҳои башардӯстонае рафтани рост меояд, ки метавонанд барои лоиҳаҳои ҷории аз ҷониби ҳукумати кишварҳои ғарбӣ маблағузоришаванда масъул бошанд. Созмоне чун Бонки Умумиҷаҳонӣ дар бисёр кишварҳо афроди хидматӣ дорад, вале ҳамчунин бо онҳое робита доштан зарур меояд, ки дар коргоҳи асосӣ ба сиёsat назорат мекунанд: ба эҳтимоли қавӣ ин коргоҳ дар ҳавзаи Колумбияи Вашингтон қарор доштагист. Барномаи Инкишофи СММ роҷеъ ба рушди одамӣ ҳисоботи ҳарсолаи муҳиммеме чоп мекунад.

Тиҷорат, молия ва ҳочагии қишлоқ низ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ тамоюли дарёб кардани аҳамиятнокии баландеро дорост. Агар мамлакат ба воридот вобаста бошад, ма-салан, ворид кардани гандум ба ивази асъори ҳориҷӣ, ба шумо бо ашҳоси мансабдори ба ин кор даҳлдор дар Вазорати ҳочагии қишлоқ робита барқарор кардан зарур меояд. Баъзан ба шумо ба дараҷае салоҳият доштан зарур меояд, ки барои ба даст овардани шарҳи расмӣ бо вазир ҳамсӯҳбат бишавед: дар дигар вақт ҳуб мебуд бо ягон касе аз вазорат, ки метавонист нишондиҷандои пешакии ҳосилро дар иҳтиёратон қарор дижад (вазир, шояд, ин корро кардан наҳоҳад), амиқ кор кунед.

## Масъалаҳои рушд

Рушд қисмати ниҳоят муҳимми иқтисодиёти бисёр кишварҳо мебошад. Китоби дарсиву фанҳои донишгоҳии тамом ба омӯзиши инкишофи иқтисодиёт ва мавзӯи «рушди босубот» баҳшида шудаанд.

Дар марҳилаҳои аввал, хусусан даме, ки мамлакат дар ҳоли бесарусомониҳои баъдичангӣ ё ҳодисаҳои ҳаробиовари табиат қарор дорад, инкишоф метавонад аз се марҳила иборат бошад:

1. Ёрии башардӯстонаи таъчили
2. Бозсозӣ
3. Рушд

## Ёрии башардӯстона

Дар мамлакате, ки гирифтори ҷанг аст, ғайр аз тиҷорати мухаддирот, аслиҳа, фоҳишагӣ, ёрии таъчилий бисёр вақт ягона навъи фаъолияти иқтисодӣ мебошад. Созмонҳои байналхалқӣ барои даҳҳо ҳазор каси дар асари амалиёти ҳарбӣ бехонумонмонда маҳсулоти гизой ва манзили муваққатӣ мерасонанд. Барои он, ки аз ягон ваҷҳи дигар андешае равад, на фурSAT ҳасту на осоиш.

*Дар мамлакат дар давраи ҷанг, ба ғайри мухаддирот, фоҳишагӣ ва аслиҳа ягона иқтисодиёти мавҷуд мумкин аст ёрии таъчилий бошад*

Дар робита будан зарур аст. Итминон пайдо қунед, ки шумо бо сарварони созмонҳои башардӯсти асосие, ки дар мамлакат фаъолият доранд, шиносо ҳастед. Даме ки кор ба масъалаҳои сиёsat даҳл мекунад, дар қароргоҳои асосӣ, кӯшиши робита бастан бо шахси аввалдараҷа ҳамчунин муҳим ҳоҳад буд.

Дар мавриде, ки аз фаъолияти башардӯстӣ дар минтақа мақола навиштанӣ мешавед, саъӣ қунед ҳушу ёдатонро бо баъзе проблемаҳои асосӣ ва масъалаҳои бунёдӣ равона қунед. Ин ҷо дар иттилоот оид ба расондани ёрӣ кулли бандҳои асосӣ оварда шудааст:

- Ҳар рӯз чӣ миқдор ёрии башардӯстона ворид мешавад ва ин ёриҳо ба кучо равона мешаванд?
- Оё ин анвои ёриҳо даркорианд? Оё инҳо ҳамон чизҳоеанд, ки ҳукumat дарҳост карда буд, ё ин ягон чизи дигар аст? Агар чунин бошад, оё бо ҳукumat баҳсҳо вучуд доранд?
- Оё ёрии башардӯстона ба қасони ниёзманд мерасад, ё ин ёриҳо барбод мераванд, ё ки дар асари коррупсия «ба эҳтиёҷоти дигаре фиристода мешаванд?» Оё доиман аз миёни қӯшунҳои ба ҷанг шаҳрвандӣ сафарбаршуда ин ёрии башардӯстона «бемалол» мегузарад?
- Ҳӯш масъалаи амният чӣ? Оё дар минтақа хидматчиёни ёрирасон дар амният қарор доранд, ё ки ин амалиёт дар асари задухӯрдҳои яроқнок зери хатар мемонад? Оё хидматчиёни ёрирасон мавриди тирпарронӣ қарор мегиранд? Оё онҳо имкони тарк намудани мамлакатро муҳокима мекунанд?

## Бозсозӣ

Бозсозӣ марҳилаест, ки мамлакат баъди поён ёфтани ҹанг ба он мерасад. Инфраструктураҳои асосӣ – роҳҳо, энергия, канализатсия, таъмини об, обёрӣ ва қишоварзӣ – ба барқарор карда шудан ниёз доранд.

Баъзан ин ҳама аз ҷониби созмонҳои молиявии байналхалқӣ ё Бонки Умумиҷаҳонӣ маблагузорӣ карда мешавад. Дар дигар мавридҳо мумкин аст консорсиумҳои байналхалқии доир ба расонидани ёрӣ даъват карда шаванд.

Барномаҳои ёрӣ бисёр вақт самтҳои муҳталиф ҳоҳанд дошт, ки аз лоиҳаҳои соҳтмон ва аз минаҳо безараар гардондани куллӣ то барномаҳои доир ба нигҳдории тандурустии маориф тағиyr ёфта меистанд. Ағлаб барои ҳавасманӣ гардонидани ВАО-и мустақил барномаҳое мавҷуданд, ки нуқтаи назари асоснокро доир ба он инъикос мекунанд, ки ин нуқтаи назар барои демократия шарти асосист.

Дигар унсурҳои мифтоҳӣ барои бозсозӣ, ба вучуд оварда шудани соҳторҳои мифтоҳии давлат мебошад. Дар баъзе мавридҳо ин кор Ҷӯоди ассамблеяҳо, маҳкамаҳо ва гоҳҳо конститутсияни навро дар бар мегирад. Баъди фурӯ афтордани Девори Берлин дар давлатҳои собиқ Блоки Шӯравӣ иқтисодиёти бозори озод, аз рӯи намунаи давлатҳои ғарбӣ, пешниҳод карда шуд. Аммо баъзе аз кӯшишҳои бармаҳал аз боиси умедвориҳои зиёде ба нокомӣ дучор шуданд, чунки барои дастгирий карданӣ модели иқтисодии бозори озод, - масалан, қонун дар бораи варшикастагӣ – дастгоҳи соҳто-

*Ба муқаррар қардани  
чаҳорҷӯбаҳои  
қонунӣ қудрат  
надоштан бисёр  
вақт ба нашъунамои  
коррупсия мерасонад*

рии асосӣ ба миён оварда нашуда буд. Ба муқаррар қардани чаҳорҷӯбаҳои қонунӣ қудрат надоштан бисёр вақт, дар муҳити нави ба ҳама дастрас, ба нашъунамои коррупсия бурда мерасонад.

## **Рушд**

Рушд – ин марҳилаест, ки дар асари бозсозӣ пеш меояд, дар мавриде, ки мамлакат воқиан метавонад ба рушди иқтисодиёт ибтидо гузорад. Дар марҳилаи рушд бизнес ба нашъунамо медарояд, ҳадамоти нигаҳдории тандурустии маориф бошад, пеш меравад. Системаи бонкӣ бештар тараққӣ мекунад, гирифтани қарзҳо дастрастар мегардад, манбаъҳоро ба ниёзҳо тавоғуқ додан бошад – бо суръати баландтар пеш меравад. Дар ин марҳилаи инкишофи мамлакат созмонҳое чун Бонки Умумиҷаҳонӣ дар иқтисодиёт мавқеи бештаре пайдо қардан мегиранд, нақши маблаггузории хусусӣ ва инвеститсияҳои хориҷӣ боло меравад. Бозорҳои молиявӣ бештар инкишоф мёёбанд ва созмонҳои доир ба дастгирӣ қардани онҳо – масалан, биржайи фондӣ – боэътиортар мегарданд.

Дар айни вақт системаи ҳуқуқии давлат шаффофттар мегардад, асьор бошад – устувортар. Ин ҳама ба таъмини боварии инвесторон мадад мерасонад ва инвеститсияи дохириро дастгирӣ мекунад.

Ҳар гоҳ аз ин марҳилаи инкишоф чизе навиштани мешавед, муҳим аст донист, ки оё инвесторон даромадашонро баргардонда метавонанд (чунончи даромади корхонаҳои худашон ё ҳаққи саҳмашонро аз инвеститсияҳои саҳомӣ) ва оё асьор устувириашро боқӣ медорад ё не.

Аз нуқтаи назари инвеститсияҳои хориҷӣ як лаҳзаи муҳимме ҳаст: оё мумкин аст чунин бишавад, ки дар мамлакат даромади баланд ба даст овардан мумкин асту дар айни замон асьор қобили табдил нест ва онро ба чунин асьори устуворе аз қабили доллар, иен ё евро интиқол додан имкон надорад.

Рушди пул дар ин марҳилаи инкишоф ба дараҷаи зиёд муҳим мегардад. Мавҷудияти асьори ноустувор чунин маъно дорад, ки мамлакат молҳои воридотиро барои соҳтмони саноат ё хоҷагии қишлоқ аз ҳад қимат меҳисобад. Адами боварии хориҷӣ дар идора кардани иқтисодиёт ба ҳамин қиёс метавонад ба тақозои захираҳои асьори устувор ё ғуссаи бекурбшавии пул расонад.

*ВАО ба шаффофијат  
мусоидат меқунанд,  
шаффофијат бошад –  
бо коррупсия  
мубориза мебарад*

## **Коррупсия**

Дар даҳ соли охир бисёр тадқиқотҳои роҷеъ ба тарзҳо пеш гирифта шуданд, ки ба василаи ин тарзҳо ВАО метавонанд бо коррупсия мубориза баранд ва натиҷа бармало: ВАО шаффофијатро ҳавасманд мегардонад, шаффофијат бошад – бо коррупсия мубориза мебарад.

Шояд доир ба масъалаи коррупсия дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ Бонки Ӯмумиҷаҳонӣ коршиноси пешқадам бошад ва ин бонк ба рушди барномаҳои ҳамаро фарогирандаву зиддикоррупсионӣ ба амалӣ гардонида шудани ислоҳотҳои ҳукуматии бештар аз 50 кишвар мусоидат карда истодааст.

Вале дере нагузашта роҳбарияти бонк ошкор кард, ки боист инчунин ба нуқтае чун ба истилоҳ «овоҳзҳои маҳаллӣ» низ диққат дод, ки ба василаи ин овоҳзҳо шаҳрвандон робитай барьаксро бо ҳукумат: ВАО, СFD ва гурӯҳҳои ҷомиаи шаҳрвандӣ таъмин мегардонанд.

Дар ҳисоботи доир ба ин мавзӯй бонк хулоса баровард: «Нақши ВАО дар ҳавасманд гардондани роҳбарии воҷиб, инчунин барои назорат карданни коррупсия муҳим аст. Самаранокии ВАО, дар навбати худ, ба дастрасӣ ба иттилоот ва озодии сухан, инчунин ба ҳайати қасбию ҷонниги журналистони муҳаққиқ вобаста аст».

Мұхаққиқони дигар ба натижаҳои шабеҳ расидаанд. Даме ки созмони мустақили Транспарэнси Интернәшнл Индекси худашро бо Индекси Матбуоти озоди Умумицаҳонй мүқосиа кард, таносуби мутлақе ошкор гардид: ВАО ҳар қадар дар мамлакат құдратманду мустақил бошанд, коррупсия дар ин мамлакат ҳамон қадар камтар аст.

ВАО метавонанд манфиати назаррас (масалан, фош карданы вазир ва дар асари ҳамин маъзул гардиданы ў) ва андаке умумитари начандон намоёне биоваранд.

Аз үзілдіктерге дар ташкил додани баҳсҳои пуртасыртари қамъияттың өзінде бардоштани масъулият дар миёни сиёсатмадорон.

Журналистоне, ки коррупсияро шарҳ медиҳанд, аз принсипхои асосии ҳарчониба анҷом додани гузоришҳои ба фактҳо асосёфта сар мекунанд, вале дар ин маврид дараачаи мушкелоту хатар баланд меравад. Ба даст оварданни иттилоғ аз маңбай дучониба, «пурсуков карда фаҳмидан»-и хабары нозук ва «шикор» кардан барои тафсирҳову мусоҳиба ва аз он үзілдіктерге дар ташкил додани түхмат – ҳамаи инҳо, бешак, заруранд. Ҳаминаш шубҳае надорад, ки баъди ба поён расиданни ҹанг дар түли ҹандин сол бисёр журналистон аз ҷониби ҳаннотони маҳаллӣ аз тарси фош гардидан дар васоити ахбори оммаи ҷорӣ мавриди таъқибот қарор доштанд. Ҳатто дар кишварҳои босаботи ғарбӣ журналистони ба таҳқиқи ҳодисаҳои коррупсия машғулро мекүштанд.

*Журналистоне, ки коррупсияро шарҳ медиҳанд, аз принсипхои асосии ҳарчониба анҷом додани гузоришҳои ба фактҳо асосёфта сар мекунанд, вале дар ин маврид дараачаи мушкелоту хатар баланд меравад*

## МАВОДИ ИЛОВАГӢ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ МАҖЛУМОТРАСОН

Лугати тафсирии истилоҳот:

[moneycentral.msn.com/investo/Glossary/glossary.asp](http://moneycentral.msn.com/investo/Glossary/glossary.asp)

Лугати тафсирии молиявии Рейтерс, бачопрасондаи Рейтерс.

Китоби роҳнамоии Файнэншл Таймс барои истифодаи Саҳифаҳои Молия, бачопрасондаи Файнэншл Таймс Принтис Холл.

ХБА, Хулосаи иқтисодиёти ҷаҳон:

[www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/index.htm](http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/index.htm)

Саҳифаи мабдаъии Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд:  
[www.oecd.org/home](http://www.oecd.org/home)

Бонки Умуничаҳонӣ: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Барномаи рушди СММ: [www.undp.org](http://www.undp.org)

Транспарэнси Интернэншл: [www.transparency.org](http://www.transparency.org)

## Боби 14

# Амнияти журналистика

Дар даҳ соли охир 346 журналист дар сари ичрои вазифаҳояшон кушта шуданд, аз инҳо 37 кас – дар соли 2003. Муноқишаи Ироқ маргу маъюбиҳое ба бор овард, ки бо суръати изтиробӣ давом дорад.

Ҳисоботи оморие, ки Кумитаи ҳимояти журналистон аз қароргоҳи дар Нию-Йорк будааш пешниҳод кардааст, манзараи ғамангезеро намоиш медиҳад. Даҳ нафар журналист, ки бештарашон хабарнигорони хориҷианд, дар зарфи 21 рӯз – аз ибтидои ҳуҷуми ИМА ба Ироқ то суқути режими Саддом Ҳусейн ба ҳалокат расиданд. (Дигар созмонҳои журналистиқ адади зиёдтареро нишон медиҳанд).

Аммо набояд фаромӯш кард, ки қарib ду баробар зиёд журналистон соли 2003 дар дигар қисматҳои олам кушта шуданд, ки бештари ин куштор дар ҷойҳои дур аз набард ба амал омадааст. Баъзеҳояшон барои иттилоъ додани коррупсия ба қатл расидаанд; дигарҳояшон – аз барои гузоришҳо доир ба проблемаҳо дар қисмҳои ҳарбигардондашуда; қисми сеомашон ҳамин тавр қурбони ғоратгарон шудаанд.

Бинобар ин, гуфтан, ки кори журналист хатарнок аст – маънои чизе нагуфтсанро дорад, ҳусусан дар минтақаҳои ҳозираи муноқиша. Ҳақиқат ин аст, ки шумо доиман як дарача дар қайди хатар ҳастед. Вале чанд принсипи оддиву маслиҳатҳое мавҷуд аст, ки барои паст кардани сатҳи ин хатар метавонед ба инобат гиред.



*Даҳ нафар журналист дар 21 рӯз – аз ибтидои ҳуҷуми ИМА ба Ироқ то суқути режими Саддом Ҳусейн ба ҳалокат расиданд*

*Ҳаргиз гузоришро  
аз бехатарии  
ҷони худатон  
боло нагузоред*

- Омода бошед – ин ба тайёри касбӣ даҳл дорад, - ба расондани ёрии аввалу тайёр карда мондани таҷхизоте ба-рои таъмини амният;
- Воқиф бошед – соҳате, ки из он мегузаред, бидонед, инчунин ҳамсафарону роҳбаладонатонро бишиносед. Қабл аз ҳама дар хона дурусттар тайёрӣ бинед;
- Ботамкин бошед – итминон пайдо кунед, ки шумо дар ҳолати ҷисмонию рӯҳонии лозим қарор доред;
- Диққати аввалиндарачаро ба ҷони худатон равона кунед – ҳаргиз гузоришро аз бехатарии ҷони худатон боло нагузоред: ягон ҳабар арзиши ҷони одамиро надорад; бадғалӣ шавад ҳам, журналисти мурда гузориш омода карда на-метавонад.

Бисёр созмонҳои васоити аҳбори оммаи байналхалқӣ ба-рои журналистони ҳарбӣ омӯзиши ҳатмие пеш мегиранд. Ин омӯзиш асосан ба дарсҳои доир ба амнияти ҷисмонӣ – дарк карданӣ минтақаҳои муноқишишавӣ, асбобу анҷом, тафтиши ашёи асосӣ, инчунин аз назар гузаронидани воситаҳои ёрии тиббии таъчилии аввалиндарача равона карда мешавад. Созмонҳо инчунин барои журналистон машваратҳо пешбинӣ мекунанд, агар ин машваратҳо барои ба масъалаи стресс – ҳолатҳои ташаннучи рӯҳӣ ва осеб дидан зарур бошанд.

Журналистои, ки дар созмонҳои на ҷонон қалон ё мустақилона кор мекунанд, бисёр вақт ба фаро гирифта шудани омӯзиш имкон надоранд. Вале ҳушбахтона, стипендияҳо – кӯмакпулиҳо барои маблағузорӣ карда шудани иштирок дар ин дарсҳо то рафт дастрастар шуда ис-тодаанд.

Баъзе созмонҳо ба расондани ёрии ҳавасмандгардонии амнияти журналистон ҷалб шуда истодаанд, валие инҳо созмонҳое мебошанд, ки дар шароити стрессу осебҳо кор мекунанд ва дар поёни ҳамин боб номбар шудаанд.

Дар поён, баъзе қоидаҳо өварда мешаванд, ки агар чи омӯзиши арзишманду даркориро бадал накунанд ҳам, «боисту» «набоист»-ҳои заруриро дар бар мегиранд.

### Қоидаҳои асосӣ

Қоидай мифтоҳӣ ин аст, ки ҳаргиз намебояд бехирадона бо ягон касе, ҳар ки бошад ҳам, дар мубориза шуд, хоҳ вай дигар журналист бошад, хоҳ сарбозе дар хатти ҷабҳа. Ҳамеша шахсан ҳудатон тасмим бигиред: чӣ чиз кирои ҳавф бурдан дораду чӣ коре дар вазъияти мушаххас кирои ба ҷо өвардан.

Аз ҳуд билурсед: «Барои навиштани мақолае чӣ тавр мавод ба даст метавон өвард ва мабодо, ки ҳудатон дар ин миён маводи мақолае бигардед. Ҳамеша ба ҳуд суол бидиҳед, оё мақола кирои он дорад, ки аз барояш ҷонро дар ҳатар гузоред.

Дар мавчи адреналини муноқиша хирадро аз даст додан як пула гап, хоҳ он намоиши кӯчаву хиёбон бошад, хоҳ набард. Ҳаргиз аҳамият ба он надиҳед, ки дигар касон дар бораатон чӣ фикр мекунанд. Ҷон ҷони шумост, бинобар ин, тасмимро ҳудатон бигиред. Ҳаргиз аз тарсидан шарм надоред, - тарс эҳсоси хубест, ки он аз мулоҳизакорӣ шаҳодат медиҳад.

*Ҳаргиз аз тарсидан  
шарм накунед -  
индурусттарин  
аломати  
эҳтиёткорист*

*Ҳаргиз намебояд  
бехирадона бо ягон кас  
дар мубориза шуд, хоҳ  
вай дигар журналист  
бошад, хоҳ сарбозе  
дар хатти ҷабҳа*

Тасаввур кунед, ки як гурӯҳ сарбозон дар хатти ҷабҳа равонанду шуморо даъват мекунанд, ки ҳамроҳашон биравед. Тасмим ба он нагиред, ки равед ё наравед, аз он нуқтаи назар, ки дар бораатон чӣ фикр мекунанд онҳо. Биандешед, ки ин кор кирои тавакkal кардан дорад ё не? Ин тавакkal ба гузорише ё нусхай аксе меарзад ё не? Чӣ чизро аз даст медиҳед, агар наравед?

Хабареро шарҳ дода истода, ҳамеша тарзҳои костани ҳар гуна хатарро биандешед. Кӯшиш кунед ба изтироб наоед, вагарна дар бораи чизе аниқ фикр карда наметавонед.

Ин масъалаи часорати шахсӣ нест. Кори шумо аз кори сарбоз фарқ дорад. Кори онҳо ҷангидан аст ва эҳтимол дар ҷанг бимиранд. Вазифаи шумо – зинда мондан ва ба аҳли олам ҳабар додани он чи аст, ки диддаед. Журналистон баъзан худашон худашонро дар хатар меандозанд, вале суол, пеш аз ҳама, дар он аст, ки оё маводе барои мақола мавҷуд аст, ки тарки ҳаёт кардани шуморо ҳақ барорад.

## Наздик рафттан ба амалиёти ҹангӣ

Ҳамеша мебояд дар сари он андешид, ки оё ба истиқболи хатар рафтани шумо ба гузориш ёрие мерасонад ё не. Аксар вақт – не. Барои онҳое, ки сабти видео ё аксбардорӣ ме-кунанд, ҷавоб гардондан ба ин суол ҷандон осон нест. Аммо принсип як аст: оё акснусхаҳо хатарро ҳақ мебароранд ё не?

Кори журналист – ҳабар ёфтани, ки чӣ воқиа аст, манзараи умумиро ба қайд гирифтани ва ба чоп расондани гузориш. Сарбозони ботаҷриба медонанд, онҳое ки дар ҳатти пеши набарданд, дар асл чӣ воқиа рӯй дода истодааст, қарib, ки ҳеч чизро намедонанд, ба ҷуз он чи, ки ҳамин ҳоло дар рӯ ба рӯяшон ё дар пасашон ба вуқӯъ омада истодааст. Часпу талош ва мағал аз ҳад зиёд. Ҳаминаш маълум, ки онҳо фақат ба яке аз лаҳзаҳои сершумори муноқишиаш густурдае шоҳид мегарданд.

Дар асл вазъиятро метавон амиқтар дар фосилае даррёфт, масалан, дар постоҳи фармондехӣ қарор гирифта. Созмонҳои азимтари навигариҳои байналхалқӣ имкон доранд, «ҷалолу шукӯҳ»-и аз ҷандин нуқоти ҷашмандоз фаро гирифтани манзараи умумии иттилоотро ба худ эб бинанд, – аз ҷабҳаи набард, аз қароргоҳои маҳал ва аз сиёсатмадорон. На ҳар як созмон метавонад ба худ раво бинад инро; бинобар ин, шумо бояд аз худ билурсед, ки беҳтарин гузоришро аз кучо метавон ба даст овард.

*Хамеша  
шаҳодатномаи  
шахсиатонро бо  
худ дошта бошед.*

*Ҳаргиз силоҳ  
нагиред бо худатон*

Инчунин дар ёд дошта бошед, ки кори таҳиягари гузориш аз кори аксбардор фарқ дорад. Аккос ё наворбардор барои он акс мегираад, ки моҳияти муноқишишаро ба қайд оварад. Ва шиори хубе вучуд дорад: «Акс ё иттилое ба даст овардед, зуд биравед».

Такрор мекунем: Часорататонро ба ягон кас намоиш додани шумо лозим нест. Ниҳояти мардонагист – мустақилан худ ба қароре омадан, назар ба он, ки пайрави як дунё андешаҳо шудан.

### **Дарки вазифа**

Ҳамеша шаҳодатномаи шахсиатонро бо худ дошта бошед. Ҳаргиз силоҳ нагиред бо худатон. Агар ба дasti сарбозон афтед, ҷаро онҳо бовар дошта бошанд, ки шумо тарафдори яке аз ҷонибҳои муқобили ҳам нестед, модом ки силоҳ доред? Ин ҳам ба созишинаҳои байналхалқии ҳимояти аҳолии ғайринизомӣ мухолиф аст.

Худро журналист муаррифӣ биқунед, вагарна иштибоҳан шуморо ҷосус пиндоштанашон мумкин аст. Маъмулан ҳамин тавр ба ҳисоб меравад, ки аз нуқтаи гузашти назоратӣ убур накардан умуман беҳтар аст, ки гузаштан аз он ва дидаю дониста бардурӯғ муаррифӣ кардани худ. Аммо пеш моянд ҳолатҳое, ки дар мавриди мавҷуд будани сабабҳои қонеънакунандаи журналистӣ шояд хилоф кардани ин қоида лозим ояд. Боҳабар будан аз шароити маҳал ва ҳамроҳи ҳампешагони ботачриба тафтиш кардани он ба тасмими дурӯст гирифтани шумо мадад мекунад.

Бо роҳҳои холӣ ҳамеша эҳтиёткор бошед. Чаро ин роҳҳо холианд? Саъй кунед аз гирду атрофатон ва аз он чи ки шояд объекти тирпарронии тарафи дигар бошад, бештар хабар ёбед. Пӯшoke ба бар кунед, ки аз ҷониб қаси низомӣ ба назар нарасед. Аммо пӯшоки аз ҳад равshan ҳам метавонад ҳадафи осон қарор дижад шуморо, ҳусусан агар дар атроф снайперҳо бошанд, ё агар тазохургарон аз пайдо шудани қасоне аз ВАО розӣ набошанд.

Ба ҳар ҳол, аз пӯшиданни либоси хокиранг ё ҳар гуна пӯшоки дигаре барҳазар бошед, ки дар ин гуна пӯшок шумо чун сарбоз ё узви ворҳидҳои мусаллаҳ ба назар мерасед. Дар маҳалҳои на дуртар аз ҷои тирпарронӣ кардаи ҳарбиён қарор гирифта, дар назар дошта бошед, ки такроран оташ кушодани онҳо аз эҳтимол дур нест.

Аз масофае дастгоҳи аксбардорӣ ҳамчун дастгоҳи мушакандозӣ ё силоҳи снайпер тофтаниш мумкин аст. Махсусан агар дастгоҳ дар паҳлӯи кас қарор дошта бошад. Агар шумо ҳатаре ҳис кунед, дастгоҳро аз китғ фурореду ба ҷониб тарзе нишон дижед, ки тарафи муқобил ҷӣ чиз буданашро бинад.

*Аз пӯшиданни либоси хокиранг ё ҳар гуна пӯшоки дигаре барҳазар бошед, ки дар ин гуна пӯшок шумо чун сарбоз ё узви воҳидҳои мусаллаҳ ба назар мерасед*

*Аз вобастагӣ ба  
сарбозон, дар  
нисбати нақлиёт  
канораҷӯй кунед,  
чун ки воситаҳои  
нақлиёти онҳо  
ҳадафҳои ҷангӣ  
мебошанд*

### **Дар ҷабҳа қарор доштанро ҳар чӣ камтар кунед**

Ба ҳатти пешӣ ҷанг рафта истода, мақсади мушаххасе дошта бошед – бо сарбозон ё бо онҳое, ки дар ҳатти ҷабҳа қарор доранд, мусоҳиба оростан, то ки моҳияти муноқиширо дарк кунед. Дар ёд дошта бошед, ки ҳатҳои ҷабҳа на ҳамеша аниқ муайянанд – аз дастгир шудан дар замини «бесоҳиб» битарсед. Сафарро пешакӣ ба нақша гиред ва мутмаин бошед, ки ҳар ғоҳ ҳоҳед, ҳатти ҷабҳаро тарқ карда метавонед. Барои ҳамту гардиш кардану таҷриба ба даст овардан сафари ҳатти ҷабҳаро пеш нагиред.

Бовар дошта бошед, ки воситаи нақлиёти бехатаре доред ва он коршоям буда, барои гашта омадан маводи сӯхташ коғист. Аз вобастагӣ ба сарбозон, дар нисбати нақлиёт канорачӯй кунед, чун ки воситаҳои нақлиёти онҳо ҳадафҳои ҷангӣ мебошанд.

Бовар дошта бошед, ки тарзи беҳтарини ҳалос ҳӯрдану начот ёфтаниро медонед шумо, агар ба таъчил аз ин макон бадар рафтаниaton лозим ояд ҳам.

Бовар дошта бошед, ки одамони гирду атрофатон аз нақшай сафари шумо боҳабаранд, даме ки ҷузъиёти сафарро ба онҳо гуфтаву муттасилан аз қайд гузашта меистед, то ки дар ноомади кор ҳампешагон ё дӯстонатон сари вақт бонги ҳаттар зада тавонанд. Шояд ҳамроҳи дигар журналистон ва бо дигар воситаҳои нақлиёти ВАО рафтаниaton бехавфтар босад. Ба гапи мардуми таҷрибанок гӯш диҳед ва аз онҳое канорачӯй кунед, ки ба ақидаи худатон корашон таваккалист.

## Шинохти яроқ

Дар минтақаи амалиёти ҳарбӣ кӯшиш кунед рӯйдодҳоро аз нуқтаи назари сарбоз ба мuloҳиза гиред. Тахлил кардани он, ки вазни ҷорӣ то қадом дараҷа ҳатарнок аст, шояд бо донистани баъзе ҷизҳои оддӣ доир ба аслиҳаву ҷиҳатҳои техники муҳорибаи ҳозиразамон сабуктар гардад.

### 1. Яроқи вазнинкалибр

Пӯшоқи маҳсус қасро ҳимоят мекунад, аммо яроқи калибраш вазнин ҳамеша ҳатарнок аст. Бояд фарқ қард, ки оё оташи яроқи калибраш вазнин аз артиллерия аст ё аз миномет. Артиллерия – гулӯлаҳои артиллерии тӯпҳои саҳроӣ – траекторияи уфуқии на ҷандон баланд дорад, ки шумо метавонед дар паси теппае аз он ҷанаҳ шавед. Минометҳо ҳатти кӯтоҳтарӣ амал доранд, вале траекторияи баланди онҳо ҷунин маъно дорад, ки шумо наметавонед ба он тарзи дар боло зикршуда ҷанаҳ шавед.

Саъӣ намоед ҳисоб карда бароред, ки оё оташи истиқболӣ мустақим аст – шуои дидашаванда дорад – ё ғайри мустақим аст, ки барои он механизми нишонгирӣ ба кор бурда мешавад. Агар оташ ғайри мустақим бошад, нишонгирии ҳадафҳои маҳсус сусттар ба ҷо оварда мешавад. Бидуни системаи мӯкаммалгардондашудаи идора кардани нишонрасии аниқ факат дар ягон 100 метр имкон дорад – ки ин ҷунин маъно дорад, ки каси аз нишони эҳтимолӣ дар масофаи 50 метр қарордошта, мумкин аст ҳамчунин ба мустақиман расидани тир дучор ояд.

*Ҳар гоҳ ҳамроҳи  
воситаҳои нақлиёт  
ҳаракат карда истода  
бошед, кӯшиши кунед, ки  
ба аввалин ё ба охирини  
онҳо савор нашавед*

Принципи силсилаи тирҳои ба сўятон ояндаи автоматро ҳисоб карда бароред. Тири нахустин мумкин аст дурттар афтад, чунки ҳадафи ин тирпаррониҳо масофаи дур аст. Агар тири дигар – наздиктар афтад, шумо бояд то ба нишон расидани тири сеюм худатонро ақиб гиред.

Таъсири тири мусалсалали яроқи калибраш вазнин, дар мавзеъҳои муҳталиф, хеле тағиیر ёфта меистад. Таъсири тири ин яроқ дар заминҳои саҳти ҳамвор ба ҳадди ниҳоят баланд мерасад. Беҳтараш дар ҷойҳои ноҳамвор дар замин қарор дошт, чун ки таркиш чуқурие ба вучуд меоварад, ки гулӯлапораҳои зиёде ба он бархӯрда, сўй боло мераванд. Агар шумо ҳангоми навакак садо додани тир дар ҳамвории дурттар аз сарпаноҳ қарор дошта бошед, беҳтарин ҷо барои тирпаронии навбатӣ чуқурии гулӯлаи аввала аст. Ба тақозои савқи табий шумо гурехтанӣ мешавед, лекин дар воқеъ, назар ба гурехтан, дар ҷои тиррасидаи аввала хобидан беҳтар аст.

Агар даруни иморатҳо бошед, дар ин маврид таги зинапояҳо ё зери ҷӯбҳои кундаланг қарор гирифтан бехавфтар аст. Аз тирезаҳои шишабандишуда дурттар истед. Ба хотири раҳой ёфттан аз шишапораҳо беҳтараш тирезаҳоро зада шиканед.

*Ҳар гоҳ ҳамроҳи воситаҳои нақлиёт ҳаракат карда истода  
бошед, кӯшиш кунед, ки ба аввалин ё ба охирини онҳо савор  
нашавед. Тактикаи классикии артиллерия ё тайёраҳо – ин  
кӯшиши задани воситаи нақлиёти якум ё охирин аст, то ки ба  
ин васила боқимондаҳоро ба дом кашанд.*

Аз воситаҳои нақлиёт фуромада, агар тавонед, аз роҳ қарнор тозед, на ин ки савор истед, савор бошед, шумо барои снайперҳо ҳадафи табииед. Лекин аз минаҳои сари роҳ эҳтиёт бошед.

## 2. Яроқи калибраш сабук

Дар давраи Ҷанг дуюми ҷаҳон қариб як миллион силсилаи тирҳои яроқи калибрашон сабук (туғангу пулеметҳо) ба ҳар як каси ҳалокшуда равона шуда буд.

Сарбозони таълимдида асосан беҳтар тир меандозанд, ҳол он ки сарбозони таълимнадида мумкин аст фарқ накарда тир андохтан гиранд. Артиши мамлакатҳои гарбӣ ба ҳисоб гирифтаанд, ки сарбозони таълимдида асосан дар масофаи то 100 метро аниқ мезананд. Дигар навъи артиш ё милитсия мумкин аст камтар аниқзан бошад.

Яроқи асосии калибраш сабук, ки дар бисёр муноқишаҳои саросари ҷаҳон истифода мешавад, автомати Калашников (АК-47 ва моделҳои андаке баъдтараш) мебошад, ин автомат барои он оммавӣ гардидааст, ки эътимодбахш ва истифодааш осон аст ва ҳадди амали табъи дил дорад. Лекин автомати Калашников «яроқи ҷанг аст ҳангоми бевосита рӯ ба рӯ задан» ва дар масофаҳои дурттар аниқрас нест. Бояд доност, ки агар тир ҳатто аз масофаи 1,000 метр ба нишон расад ҳам, мумкин аст зиёни ҷиддӣ расонад.

Автомати Калашников аз тарафи рост забонаки эҳтиётӣ дорад ва азбаски бештари мардум – ростдастанд, шумо метавонед бинед, ки забонак дар қадом вазъият қарор дорад. Дар мавқеи боло истодани забонак чунин маъно дорад, ки автомат дар вазъияти эҳтиёт аст ва тир намепаронад. Вазъияти якуми поёни – силсилаи пурраи тирандозист, вазъияти поёни ниҳойӣ – барои якта-якта тир андохтан. Дар нисбати эҳтиёткорӣ ба иштибоҳ роҳ надиҳед.

### 3. Таркандаҳо

Минаҳое, ки ҳар қадоме аз тарафҳо гузаштаанд, қариб ҳамеша хатар доранд, маҳсусан барои он, ки бисёр вақт дар минтақаҳои муноқиша нишонгузорӣ нашудаанд онҳо. Аммо ҳамеша мебояд ҷуст алломатҳоро ва ақли солимро ба кор бурд, ба ин андеша, ки эҳтимолан дар кӯҷо будани онҳо мумкин аст. Маъмулан, дар роҳи баста дидани «доғҳо» осон аст. Дар дигар ҷойҳо, маҳсусан дар заминҳо, пайхас кардани онҳо душвортар аст. Мутлақо, намебояд ба ҳеч чиз кордор шуд, ё дар чунин минтақа чизеро аз замин бардошт.

Қитъаҳои минагузоришуда қариб ки ҳамеша бо мавқеъҳои мудофиавӣ ё партофт ҳампаҳлӯ қарор мегиранд. Заминҳои бешудгормондае, ки дар қарбиҳ қитъаҳои шудгоршуда қарор доранд, мумкин аст мавҷуд будани минаҳоро нишондиҳанд, valee домгоҳҳо барои аз байн бурдани ҳайати шахсӣ метавонанд инчунин дар қитъаҳои шудгоршуда низ мавҷуд бошанд.

Ду навъи таркандаҳо мавҷуданд: зидди аскарони пиёдагард ва зидди танкҳо. Таркандаҳои зиддитанкӣ ҳамеша андозаи қалонтаре доранд ва фақат барои таркидан бо таъсир расиши қувваи бештаре тарҳрезӣ гардидаанд. Ин минаҳо ағлаб бо минаҳои хурди зидди аскарони пиёдагард, ки бо ҳар гуна таъсире ба таркиш меоянд, ҳимоят шудаанд.

Дар ёд дошта бошед, ки аксари минаҳо тарзे ихтироъ нагардидаанд, ки бо мурури вақт ҳароб шаванд, бинобар ин, аксарияти онҳо дар тӯли бисёр солҳо, баъд аз он ки муноқиша аз байн меравад, «зинда» мемонанд.

## Ёрии аввал

Барои ин мавзӯъ маълумотномаи маҳсус зарур аст, вале ба муҳим будани ёрии аввал аз будаш зиёд баҳо додан душвор аст, чун ки расондани ёрии аввал эҳтимоли зинда мондани касро дар ҳодисоти ҷиддӣ ё пеш омадани фалокат ба маротиб бештар мегардонад.

Дар вақти ҹанг хеле бештар одамон аз беморӣ ё ҷароҳат ба ҳалокат расида буданд, назар ба он ки дар муҳорибаҳои воқеӣ. Баъд аз фалокати ҷиддӣ ё ҷароҳат бардоштан дар панҷ дақиқаи аввал бояд муқаррар намуд – зинда аст ягон кас, ё ҳама мурда. Таълими дурӯза доир ба расондани ёрии аввал метавонад онро биомӯзонад, ки дар мавриди зиёд рафтани хун, ҷароҳат бардоштан, шикастани узвҳо, сӯхтан ва дигар ҳодисаҳо чӣ мебояд кард. Ин ҷунин маъно дорад, ки шумо метавонед ба ҳудатон ва ба дигарон ёрӣ расонед.

*Баъд аз фалокати  
ҷиддӣ ё ҷароҳат  
бардоштан дар панҷ  
дақиқаи аввал бояд  
муқаррар намуд –  
зинда аст ягон кас,  
ё ҳама мурда*

*Дар соҳаи журналистика кор кардан ба суюистеъмоли моддаҳои мухталиф мубтало гардидан эҳтимоли қавӣ дорад*

### **Суюистеъмоли машруботи ҳамровар ва маводи мухаддир**

Дар маълумотномаи доир ба журналистика бамаврид аст агар аз суюистеъмоли машруботи ҳамровар ва ё маводи мухаддир пешакӣ ҳабар дода шавад, хусусан дар минтақаҳои муноқиша. Журналистон бисёр вақт сигор мекашанд ва хусусан дар Ғарб, машруботи спиртӣ менӯшанд. Ва хеле зиёд менӯшанд, вале баъзеи дигарашон, ҳатто анвои нашъаро истеъмол мекунанд.

Ҳар як кор бо ҷидду ҷаҳди қасби алоқаманд аст ва он, ки одамон чӣ гуна ин корро ўҳда мекунанд, ба ҳудашон вобаста аст. Аммо барои журналистон суюистеъмоли нӯшоқиҳои ҳамровар ё ягон ҷизи дигар, мумкин аст, ба дастмузд ва ҳатто ба ҷонашон ҳатар оварад.

Мухбирони қасбии ҳарбӣ – «тоифа»-и нодиреанд дар саросари ҷаҳон, ки онҳо аз як минтақаи муноқишиавӣ ба дигараш мераванд, бо ҳатари билониҳои рӯ ба рӯ мезананд, қариб ки ҳамарӯза ҷароҳатҳои ҷонкоҳу маргро ба ҷашми сар мебинанд. Баъзеҳояшон бо машруботу мухаддирот мушкилоти мушаххасе доранд.

Дар минтақаҳои амалиёти ҳарбӣ одамон аз рӯзи саҳт ва осон дастёб гардидан ба ҳар он чи меҳоҳед, стрессу беҳаёро аз сар мегузаронанд. Дар чунин ҳолатҳо маҳсусан боқӣ доштани қуввату тани сиҳат ва ақли солим мӯҳим аст. Дуртар аз ҷабҳа ёддоштҳои пурдаҳшат мумкин аст ба ёд оянд, ки ҳаминҳо бисёриҳоро ба начот ёфтани вомедоранд. Аммо ҷустани начот дар қаъри шишиаш машрубот – на беҳтарин тадбир аст.

Сухан рондан аз зарурати он, ки журналистро мебояд қоидаҳову русуми ҷомиаero ёд гираду пос дорад, ҷомиае, ки журналист дар он дар миёни аҳлаш қарор дорад, ҳочат на доштагист, яъне вай бояд фактеро ба инобат гирад, ки дар олам мавзеъҳо ҳастанд ва дар он мавзеъҳо дин ва фарҳанг истеъмоли машруботи ҳамроварро мамнӯъ медоранд.

### Қиёмҳо ва тазоҳурот

Дар ёд дошта бошед, ки ҳар як гузориш ҳатаре дорад. Бисёр касон бадгумонанд, онҳо баъзан нисбат ба муҳбирон ва гурӯҳҳои хабаргузор адован даранд – ин кор барои он аст, ки ишон ҷизҳои пинҳон кардание даранд, ё барои он, ки созмонҳои хидматашонро бачоорандай журналистон маъқул нестанд ба онҳо. Ҳамин тариқ, пеш аз шарҳ додани ҳар як рӯйдорд ҳамеша бояд аз ҳатар биандешид.

Махсусан ин ба мавридиҳое даҳл дорад, ки қиёмҳову тазоҳурот дар матбуот шарҳ дода мешаванд. Издиҳом ҳамеша ғайри қобили пешгӯй карда шудан аст ва дар айни замон ҳамвора бо ин, ки онҳо баъзан ҳоҷони ошкорбаёнианд, дар як он ба ҳашм меоянду дастаҳои хабаргузорро зери ҳатар қарор медиҳанд. Органҳои амният бошанд, ағлаб намехоҳанд ба он чи мекунанд, шоҳиде дошта бошанд, ё ки ҳамту тазоҳургаронро аз журналистон фарқ карда наметавонанд. Муҳиммаш, ки журналистон дурбинона биандешанд, дар кучо қарор доштанашон беҳтар аст.

*Роҳи начотро  
пешакӣ тарзе ба  
нақша гиред, ки зуд  
бо гузоришатон аз  
миёни воқиа берун  
рафта тавонед*

Ҳамеша кӯшиш ба он кардан беҳтар аст, ки кас болотар аз издиҳом ҷой гирад, агар ин кор имкон дошта бошад. Ҳаргиз набояд дар миёни тазохургарону органҳои амниятӣ қарор гирифт. Ин мисли он аст, ки ҳангоми ҷанг дар замини «бесоҳиб» қарор дошта бошед, ки бо амри тасодуф ҳадафи тири ҳар қадоме аз ҷонибҳо қарор бигиред.

Агар эҳтимоли истифода бурдани гази ашковар мавҷуд бошад, ба ин омода бошед.

Роҳи начотро пешакӣ тарзе ба нақша гиред, ки зуд бо гузоришатон аз миёни воқиа берун рафта тавонед. Фикри онро биандешед, ки оё дар нисбати таҷҳизотатон ҷораҳои эҳтёткорӣ бояд биандешид ё не, баъзан онро ҷанаҳ кардан беҳтар аст. Агар эҳтимоли интиҳоб миёни таҷҳизоту ҷонатон зарур ояд, аз таҷҳизот даст бикашед!

Васоити нақлиётро аз ҷои ҳодиса дуртар бимонед, то ки зарар наёбад ва бо мадади онҳо зуд бадар рафта тавонед. Бисёр вақт истифода кардан аз нақлиёти ба назар ноаён хеле беҳтар аст. Чунонки дар минтақаҳои муноқиша эҳтиёт меқунед, ин ҷо низ бояд ғами онро хӯрд, ки кас чун ҳадаф ба назар нарасад.

Сирри арзёбӣ кардани кулли ҳатарот – кулли ҳатароти эҳтимолиро пешакӣ фикр кардан ва кор бастани ақли солим аст. Бояд донист, ки ҳампешагонатон дар кучо қарор доранд ва ҳамчунин омодаи ёрӣ додан ба онҳо бошед.

**Қоидай беҳтарин ин аст: дилпур набошӣ – бирав.**

## МАШҚХО

Барои омода кардани гузоришҳо мамлакат интихоб кунед ва ҳамроҳи ҳампешагонатон намоишномаҳои (сенирияҳои) ҳодисоти эҳтимолиро муҳокима намоед, ҳар гоҳ ба шумо андешидани ҷораҳои эҳтиётӣ пеш ояд. Саъӣ кунед ба суолҳои зер ҷавоб дигарди:

- Чӣ гуна либосеро пӯшидан зарур аст? Оё барои шумо противогаз ё дигар таҷҳизоти амниятӣ лозим аст ё не?
- Шумо таҷҳизотатонро чӣ гуна ҳимоят мекардед?
- Барои савор шудан аз қадом навъи нақтиёт истифода мебурдед?
- Дар бораи васоити нақтиёт чӣ чизро донистанатон зарур аст ва чӣ гуна онро тафтиш мекардед?
- Дар кӯҷо нияти таваққуф кардан доред ва то қадом дараҷа ин бехатар аст?
- Оё шумо медонед, ки дар вазъияти фавқулода чӣ гуна бояд фирор кард?
- Оё шумо аз дарсҳои омӯзиши ёрии аввал расонидан гузаштаед ва оё сандуқчай доручот доред? Ин сандуқча чӣ чизҳоро бояд дар бар гирад?

## **МАВОДИ ИЛОВАГЙ БАРОИ МУТОЛИА ВА МАВОДИ ЁРИРАСОН**

Кумита доир ба ҳимояи журналистон: [www.cpj.org](http://www.cpj.org)

«Ба ичрои вазифа – Дастуруламал доир ба баргузор кардана гузоришҳо дар ҳолатҳои хатарнок):

[Cpj.org/Briefings/2003/safety/journo\\_safe\\_guide.pdf](http://Cpj.org/Briefings/2003/safety/journo_safe_guide.pdf)

Институти байналхалқии матбуоти чопӣ: [www.freemedia.at/Index1.html](http://www.freemedia.at/Index1.html)

Журналистони бе сарҳад: [www.rsf.org](http://www.rsf.org)

Институти байналхалқии Нию Сэйфти:

[www.newssafety.com/insihome/index01.html](http://www.newssafety.com/insihome/index01.html)

«Дарт» Маркази журналистика ва садамот:

[www.dartcenter.org/index.html](http://www.dartcenter.org/index.html)

ва Дарт Юрон: [www.dartcenter.org/europe](http://www.dartcenter.org/europe)

Роури Пек Траст: [rorypecktrust.org](http://rorypecktrust.org)

Фонди хотири Курт Шорк: [www.ksmfund.org](http://www.ksmfund.org)

Баъзе созмонҳо омӯзиши чораҳои бехатариро пешниҳод ме-  
кунанд:

- АКЕ – [www.akegroup.com](http://www.akegroup.com)
- Сентурион – [www.akegroup.com](http://www.akegroup.com)
- Пилигримс – [www.piligrimsgroup.co.uk/index.html](http://www.piligrimsgroup.co.uk/index.html)

Мақолаҳои мухталифи мухбирони ҳарбӣ хатарҳову фишорварӣ ба таҳияи гузоришҳо аз хатти ҷабҳа:

*Клуб «Батс-батс»: Аксҳои ҹанги ниҳонӣ, муаллифон Грег  
Маринович ва Жуау Силва (Китобҳои асосӣ)*

*Чанги ман гузашт, ман ин қадар пазмонашам, муаллиф  
Энтони Лойл (Пингвин)*

*Чарли Чонсон дар оташ, муаллиф Майкл Игнатиев (Гров  
у Пресс) роман дар бораи мухбири ҳарбӣ дар Косово.*

## БАРОИ IWPR ЧӢ ГУНА БОЯД НАВИШТ?



*Институти тафсири  
чангу сулҳ ба нияти  
дастгирӣ карданӣ  
журналистони маҳалӣ  
дар минтақаҳои  
бӯхрону муноқиша  
таъсис ёфта буд*

Институти тафсири чангу сулҳ ба нияти таъмин гардондани платформа ба журналистони масъул дар минтақаҳои бӯхрон таъсис ёфта буд, ки ин минтақаҳо ағлаб бастаанд аз муҳокимаҳои маҳалливу байнالхалқии доир ба масъалаҳои муноқишаву бӯхрон дар кишварҳои онҳо.

**Мақсади ин кор иборат аст аз:**

- Таҳкими демократия ва ҷомиаи шаҳрвандӣ;
- Барпо доштани боварӣ миёни ҷомиаҳо;
- Иттилоъ додан аз ҷавобу тақризҳои байнالхалқӣ.

**Соҳаҳои асосии барномаҳои мо иборатанд аз:**

- Тасвир кардани рӯйдодҳо ва тадқиқот;
- Омӯзиш;
- Барпо доштани имконоти зиёд.

Фурӯши замимаи рӯзномаҳо ё мақолаҳо ба ҷонд нашрия барои дар айни як вақт ба ҷолоба расонда шудан (синдикатсия), баромад кардан дар ВАО, конфиронсҳо, семинарҳо ва дигар рӯйдодҳои ҷамъияти маводи Институти тафсири чангу сулҳро васеъ паҳн мекунад ва дар муколимаҳову мубоҳиссаҳо саҳм мегузорад.

Институти тафсири чангу сулҳ рафтари амалӣ пеш мегирад. Мо ҷунин меҳисобем, ки беҳтарин тарзи ёд гирифтани журналистика – ин машгул гардидан аст ба журналистика. Иштирок кардан дар семинарҳои доир ба маҳорату малакаҳои бунёдӣ ё тарҳрезӣ карданӣ самтҳои худатон ба василаи дастуруламалҳои доир ба журналистика, аз қабили ҳамин дастуруламали мө – ин фақат ибтидои кор аст. Омӯзиши воқеӣ ҳамон вақт сар мешавад, ки шумо дафтарчайи сабти журналистиро пеш мегиред ё ки ба таҳияи гузориш мепардозед.

Бисёр кормандони штатии IWPR – журналистон ва худи мо кулли маълумотро аз таҷрибаи худамон бармеоварем. Мо пешаро аз муҳаррири хубе (вале гоҳо саҳтире) ё аз ҳампешаи дигаре омӯхтаем, ки ёрӣ доданро рад намекунад ва ҳампаҳлӯ бо мо кор мекунад, бинобабар ин мо маҳорату малакаамонро мукаммал гардондаем.

Озмоишоту иштибоҳоти муттасил, шарҳу тафсири ҷузъ ба ҷузъ, пешниҳодҳои амалий, ҳатто ҳасад бурдан ба ҳамкоре, ки доир ба айни ҳамон рӯйдод беҳтар гузориш омода кардааст – ин мумкин аст кайфро паронаду як дунё вақти зиёде гирад, лекин ин беҳтарин тарзи аз бар кардани сабақ аст. Ана ҳамин чиз мухити маърифатиест, ки Институти тафсири ҹангу сулҳ саъӣ дорад ба шумо таъмин гардонад.

*Принсипҳои журналистика, ки ба фактҳо асос ёфтаанд, ба ВАО имкон медиҳанд дар минтақаҳои аз бӯҳрон беруномада демократияро дастгирӣ бикунанд*

## **Кор бо ВАО-и байналхалқӣ**

Барои журналистони маҳаллӣ таҷрибаи кор бо Институти тафсири ҷангӯ сулҳ мумкин аст аз кори онҳо дар ВАО-и худашон хеле фарқ дошта бошад. Мушоҳидон босамар, таҳия кардани гузоришҳо аз ҷои воқиа, гузоришҳои батакрор, тафтиши фактҳо ва таҳриргарии ҷузъ ба ҷузъи густурда, ки ба назари бисёриҳо хастагиовар метобанд – инҳо масъалаҳои мебошанд, ки бъазан аз тарафи журналистони иштирокдор ба миён гузошта мешаванд. Аммо система дар Институти тафсири ҷангӯ сулҳу дар воқеъ усули стандартӣ-ву малакаҳои ВАО-и байналхалқии зиёде ва хусусан усули ВАО-и инигилисиву амрикоиро ба кор мебарад.

Институти тафсири ҷангӯ сулҳ изҳор намедорад, ки ин системаи таҳриргарӣ ва сабки асосии байналхалқии журналистика барои дигар кишварҳо ҳатмии асосӣ мебошад. Ҷунонки дар ибтидо гуфтем, дар қисматҳои муҳталифи олам шаклҳову малакоти гуногуне ба кор бурда мешаванд.

Лекин принсипҳои бунёдии ба фактҳо асосёфтани қобили эътимоди таҳия кардани гузоришҳо – ин кори аз рӯи принсипҳои аз ҷониби умум қабулшудаест, ки дар аввали ҳамин маълумотнома баён гардид – манфиате меоварад, ки метавонад ба ВАО имкон диҳад нақши муҳимме ба ҷо оварад, нақшे доир ба дастгирӣ кардани демократия ва барпо доштани ҳусни боварӣ дар минтақаҳои аз муноқишаву бӯҳрон беруномада (ё зери таҳдид қарордошта).

Сабки байналхалқии таҳияи гузоришҳову таҳриргарӣ – ин тарзи кори афзалиятноки дастёб шудан ба ин мақсадҳост.

Таҷрибаи кор аз рӯи ин таомул барои ҳар як журналист аз сабакҳои бебаҳо иборатанд, аммо ҳодимони ВАО метавонанд ин қоидаҳоро ба шароиту муҳити худашон дамсоз гардонанд.

## Тахияи гузоришҳо /чараёни омӯзиш

Институти тафсири ҹангу сулҳ раванди ба миён оварда шудани мақолаҳоро ба ҷузъҳои асосӣ тақсим мекунад ва кӯшиш менамояд журналистони маҳаллиро дар ҷараёни қулли роҳ дар ҳар қадам дастгирӣ бикунад.

Қадами аввал аз он иборат аст, ки проблемаҳои маҳаллиро барои дар матбуот шарҳ додан муайян бикунад. Яъне, ки дарк кардани арзиши потенсиалии хабари воқиа (нигаред ба боби 8), арзёбӣ намудани хонанда/таваҷҷӯҳи муҳаррир ва муқаррар кардани он чи ки оё мавҷуд буд ё не ва пеш аз ин чӣ гуна рӯйдодҳо дар дигар ВАО шарҳ ёфта буданд. Ин раванд бо эҷоди «хулосаи муҳтасар», қайди муҳтасари тартибдодаи журналисти аз ҷониби муҳаррири сари кор маъқул гардидае, ки ин муҳаррир шакли асосии мақола, бардошт ва баъзе ҷузъҳои асосӣ ва манбаъҳои иттилоъро, ки доҳил карданашон зарур аст бояд ба охир расад, инчунин мӯҳлати ниҳоии ба чоп супурдан ва ҳачми пешакӣ гуфтугушударо муқаррар қунад.

Қадами дуюм – банақшагирии иттилоот. Яъне, ки манбаъҳо ва маводи асосӣ ва ба нақша гирифтани стратегияи дастёб шудан ба иттилоотро дар доираи мӯҳлати ниҳоӣ муайян қунад (нигаред ба боби 4). Ин раванд таъмини мувозинат, шарҳҳои одилона ва мутмаин будан аз рӯи ду манбаъро бояд дар бар гирад.



*Машварат кардану  
тафтиши намудан –  
раванди меҳнатталаби  
сатр ба сатр, калима  
ба калима таҳрири  
кардан аст*

Қадами сеюм – эҳтимол, аз ҳама муҳим бошад: тасвир карданни рӯйдодҳо, ҳар қадар шумо ба сабақҳои аз ин китоб бардошта пайравӣ қунед, ҳамон қадар раванд ҳамвор ҳоҳад буд. Аммо омодаи он бошед, ки муҳаррирони Институти тафсири ҷангӯ сулҳ чун дигар муҳаррирони ВАО-и байналхалқӣ мумкин аст шуморо бо вазифаи ба поён расондани кори маводи ба даст овардаатон тафтиши фактҳо ё пеш гирифтани ҷустуҷӯи минбаъда баҳри иттилои аниқтар пас гашта фиристанд. Ин раванди меҳнатталаб аст ва он шояд бефоида ва нақшашоро барбоддиҳанда намояд, вале муҳаррирон, аз афташ, маводи мақоларо намефаҳманд. Вале вазифаи онҳо аз ин иборат аст, ки пайдоиши маводи шумо ва мувозинаи онро мустаҳкам кунанд, кулли суолҳои бамиёнояндаро ба хонандада фаҳмонанд ва бо ҳамин ба кори шумо умқи бештаре баҳшанд.

Машварат кардану тафтиши намудан – раванди меҳнатталаби таҳригаришт, таҳрири сатр ба сатр, калима ба калима. Ин мумкин аст саъиу талоши муайяне ва муюширати наздиқтареро тақроzo қунад. Дар Институти тафсири ҷангӯ сулҳ ин раванд маъмулан ду марҳиларо дар бар мегирад – таҳрири аввал ба фармуиди муҳаррир ба ҷо оварда мешавад (ағлаб аз ҷониби менечери барнома ё мураббии мавҷуд дар кишвар, ки баъзан бо шумо ба забони маҳаллӣ кор мекунад), ки дар сари мувофиқати фактҳо ва соҳтори асосӣ кор мекунад; баъди тарҷума карда шудан, таҳрири минбаъда ба ҷо оварда мешавад – маъмулан ба забони инглисӣ аз ҷониби муҳаррири роҳбариқунанда ё муҳаррирони дастёр дар нисбати сабк ва сареҳияти умумӣ. (Ҳамин муҳаррирони дастёр инчунин дар бораи аломатҳои тӯҳмат ё дигар проблемаҳои ҷиддӣ дар матн ба директори иҷроия ва эҳтимол, ба адвокатҳо ҳам баъд диҳанд). Ин марҳила таҳрири ниҳоӣ ном дорад.

Такрор мекунем, ҳар қадар шумо бодиқаттар ба нишондодҳои ҳамин дастураламал риоят кунед, мақолаатон ҳамон қадар камтар таҳрир меҳӯрад. Ба қайди муҳтасари муқаддимотӣ ва хусусан ба ҳаҷм диққати веҷқа дижед – агар аз шумо ҳоҳиш шуда бошад, ки дар ҳаҷми 800 калима нависед, vale шумо 2,000 калима навишта бошед, гузоришатон иҳтисис мейёбад ё пурра бекор карда мешавад. Чунонки болотар гуфта шуд, ин мумкин аст ноумедатон бикунад, vale ботаҳаммул бошед: кори муҳаррир ба саҳех ва фаҳмо шудани матн замонат додан аст, маводи шуморо беҳтар мегардонад ва шумораи хонанда ё шунавандгаатонро зиёд мекунад.

Аммо кулли саъю қўшишатон, ки ба навиштани мақола ҳарҷ шудааст, ҷуброн карда мешавад, ҳар гоҳ мақола чоп шуда барояд: ин ҳамон чиз аст, ки кулли журналистон ба он саъи мекунанд. Гайр аз ин, баъди дар сайти IWPR баромадани мақола ва дар тавзеҳи электронӣ пайдо шудани он, муҳаррир андак подоши пулиеро барои коратон ба мувофиқа мөрасонад.

(Ҳоҳиш мекунем ба маълумот гиред, ки пардохти ҳаққуззазаҳмай шумо бояд дар зарфи як моҳ дастрас шавад: дар мавриди ба миён омадани кадом як масъалае шумо бояд бо ҳампешагони маҷаллиатон дар Институти тафсири ҹангу сулҳ гуфтугӯ кунед). Ба ёрии нашри электронӣ маводи бачопрасида, аз ҷумлаи дипломатҳо, журналистон, академикҳо ва таҳлилгарони доир ба масъалаи шумо коркунанда, хонандаи сершумори байналхалқӣ пайдо мекунад. Ин меҳварест, ки ба василааш Институти тафсири ҹангу сулҳ барои пешниҳод кардани платформаи зарурӣ кор мекунад, коре ки журналистони маҷаллӣ ба мубоҳисаҳои байналхалқӣ дар нисбати кишвари худашон таъсир расондан тавонанд.

Журналистика, лекин хусусияти минтақавӣ ҳам дорад ва мақсади асосии Институти ба тафсири ҷангу сулҳ кӯшиши тақвият баҳшидан ба минтақавияти ВАО мебошад. Институти тафсири ҷангу сулҳ бо ВАО-и маҳалливу минтақавӣ тарзе робитаи мутақобила барқарор мекунад, ки гузориши шумо дар ватани ҳудатон низ мунташир шавад, дар он ҷое, ки аҳамияти бештаре дорад вай. Бинобар ин, маводи шумо барои ҷоп дар матбуоти маҳаллӣ дар таҳрири ба забони маҳаллӣ низ тартиб дода ҳоҳад шуд. (Институти тафсири ҷангу сулҳ ҳамчунин интихобан пахшҳои радиоиву телевизионии маҳаллиро тарҳрезӣ мекунад, инчунин веб-сайтҳои Институти тафсири ҷангу сулҳро ба забони маҳаллӣ ё «интишороти моҳворагӣ» дар баъзе минтақаҳо тарҳрезӣ мекунад). Ё тарҷумайи тақрории нашри ниҳоӣ ба забони инглисӣ ва ё «маҳлут шудан»-и қадом як тағйироти воласин дар таҳрири англисӣ аз таҳрири мақолаи шумо ба забони маҳаллӣ мурakkabie ба миён оварданаш мумкин аст.

Институти тафсири ҷангу сулҳ, инчунин синдикатсияи байналхалқиро баланд мекунад. Ин имконият ба журналистони маҳаллии иштирокдор барои дар рӯзномаҳои бузурги милливу минтақавӣ, хусусан дар Амрикои Шимолӣ/Аврупо, ҷоп қардани гузоришҳояшон шанс медиҳад, ки боз ҳам барои журналистони маҳаллӣ платформа барпо мекунад). Ба хотири канорачӯй қардан аз сунтафоҳум муҳим аст қайд қард, ки барои синдикатӣ қардан Институти тафсири ҷангу сулҳ ҳеле бандурат музд мегирад, вале ҳар гоҳ музде гирад. Институти тафсири ҷангу сулҳ ҳаққи пардоҳти ҳароҷоти синдикатикуниро нигоҳ дошта, нисфи маблагро ба муаллифи ибтидой мефиристад.

Чомиаи шаҳрвандии қудратманд ба мубоҳисаҳои зинда манфиатдор аст ва Институти тафсири ҹангу сулҳ дар сари он кор меқунад, ки гузориши шуморо ба ин муҳокима ва муколимаи доир ба проблемаҳои мифтоҳии сулҳ, демократия ва рушд дар сатҳи маҳаллӣ равон қунад. Ин метавонад конфиронси минтақавӣ, ҷалб кардани ВАО ё семинар дар намояндагиҳои Институти тафсири ҹангу сулҳ бо ҳукumatдорони маҳаллӣ, намояндагиҳои созмонҳои ғайридавлатӣ ва бешак, журналистону муҳарриронро дар бар гирад.

Арзёбӣ кардани кори шумо сабақҳои гузаштаро мустаҳкам меқунад, ба ҳар гуна иштибоҳот ё сунитафоҳумҳо равшани меандозад (ҳар сари чанд гоҳ ва аз ҷониб Институти доир ба тафсири ҹангу сулҳ) ва натиҷаҳои интишоротро равшан меқунад. Ин арзёбӣ мумкин аст дар шакли қайдҳои муҳаррир ё сӯҳбат бо мураббии шумо ва ё муҳаррири таъйингардидаатон сурат гирад. Гузоришоти Институти тафсири ҹангу сулҳ барои омӯзиши дурдаст ба василаи Академияи Институти тафсири ҹангу сулҳ ба журналистони иштироқдор имкон медиҳанд дар режими он-лайн таҳхирҳои редаксациониро аз назар гузаронанд, робита пеш гиранд ва роҳи инкишофи умумиро муайян қунанд. (Арзёбӣ бояд дутарафа сурат гирад ва агар шумо доир ба кори Институти тафсири ҹангу сулҳ ягон чиз гуфтаний бошед, марҳамат бигӯед онро).

*Чомиаи шаҳрвандии  
қудратманд ба  
мубоҳис саҳои зинда  
манфиатдор аст ва  
гузориши шумо ҳамин  
муколимаи ҷамъиятиро  
таъмин меқунад*

*Мифтоҳи кор бо  
Институти тафсири  
ҷангу сулҳ аз риоят  
карда шудани  
дастурламали  
роҳбарияти он барои  
навишти мутаносибу  
муҷазе иборат аст, ки  
ба фактҳову манбаъҳои  
мӯътамад асос ёфтааст*

### **Маслиҳатҳо барои кор бо Институти тафсири ҷангу сулҳ**

Чунонки гуфта шуд, кори таҳриргарӣ – раванди ниҳоят мурракаб аст. Ин кор баъзан мумкин аст зуду саҳл анҷом ёбад, баъзан – мураккабу пуразоб. Ҳар қадаре, ки ин корро зуд-зуд ба ҷо оварда истед, ба мақсад ноил шудан ҳамон қадар осон мегардад.

Мифтоҳи кор бо Институти тафсири ҷангу сулҳ аз риоят карда шудани дастурламали роҳбарияти он иборат аст баърои навишти мутаносибу муҷазе, ки ба фактҳову манбаъҳои мӯътамад асос ёфтааст. Агар маводи шумо ба қайди ёддоштӣ мувофиқ бошад, мазмуни возехи муҳтасарро дар бар гирад ва дар он асосҳои доир намудани гузоришҳову дигар принсипҳои журналистика риоя шуда бошад, дар коратон набояд мушкилоти зиёд пайдо шавад.

Бояд дар ёд дошт, ки шумо барои хонандаву шунавандай сершумори берун аз шаҳратон, кишваратон ё минтақа мевисед. Фактҳои асосиро аниқ баён кунед, шахсиятҳоро муқаррар намоед, шахсҳо ва ҷонибҳоро дар нахустин истиподи муқаррар намоед, тарзе нависед, ки диққати хонандаро ба худ қашад, на ин ки барояш ваъзу насиҳат бихонед. Адолатпешаву эҳтиромкор бошед, лаҳни эътидолии мутаносиби риоя кунед. Муҳаррирон матнҳоро фаҳмотару ҳамоҳангарданӣ шуда, вақти зиёде сарф мекунанд, воле маводи шумо хеле беҳтар мебуд, агар шумо мустақилона ба ҷо овардани ин корро ёд гиред.

Боист дар ёд дошт, ки мұхаррирон на фақат дар сари маводи шумо кор мекунанд. Онҳо кори худро ҳар қадаре, ки метавонанд, тезтар ба چо меоваранд. Бинобар ин, ҳар қадар матни шумо беҳтару равшантар бошад, мұхарриронро ҳамон қадар камтар кор ба چо овардан лозим мөояд.

Дар ниҳояти кор, на ҳар як мавод бомуваффақият аст. Журналисти ботачиба мефаҳмад, ки сари чанд гоҳ мавод «сақат бароварда мешавад» (ба кор бурда намешавад). Албатта, ин ногувор аст, vale ин як ҹузъи пеша аст. Базъзан ин кор дар натиҷаи он ба амал мөояд, ки бо мавод чандон хуб кор бурда нашудааст. Vale ағлаб барои он ба амал мөояд, ки маводи нав ворид мешавад, ё аз сабаби он, ки рүйдодҳои нав ба миён мөоянд ва мавод күхна мешавад.

Агар мақола истифода нагардад, шумо метавонед аз мұхаррири таъйиншуда билурсед, ки оё шумо «барои аз эътибор соқит шудан» музд мегиред, ё не. Ин пардохти ҹузъиест, ки асосан дар мавриде пеш гирифта мешавад, агар мавод дар асари тасмими таҳририя ё ахборӣ ба чоп нарасад, на ба сабаби паст будани сифати он мавод ё дер расиданаш аз чоп мондааст.

Vale аз ҷониби дигар, – сабақ гиреду дигар фаромӯш кунед. Шумо ба журналистика машгулед, на ба шеърнависӣ; фардо рӯзи дигар фаро мерасаду мақолай дигар.

### Манбаъҳо

*Институти тафсири  
ҷангӯ сулҳ барои дар  
хатти ҷабҳа ва дар  
минтақаҳои бӯйрон бо  
журналистони  
маҳаллӣ ҳамкорӣ  
кардан мавҷуданд*

### Манбаъҳо

Омӯзандагони барномаҳои Институти тафсири ҷангӯ сулҳ машғулиятиҳои амалию семинарҳо, тарзи ҳамаҷонибаи омӯзишро дар ҷои кор ба василаи барномаҳои муттаҳида доир ба таҳияи гузоришҳо ва модулҳои омӯзиши ҷомеъу комил дар режими он-лайн, маводи чопӣ, масалан, ин китоб, инчунин системаи омӯзиши дурдасти он-лайнни Академияи Институти ҷангӯ сулҳ фаро мегиранд (нигаред ба [www.iwpr.net](http://www.iwpr.net)).

Веб-сайт ба доираи васеи маълумоти дигар мутахассисон ва омӯзандагони веб-сайтҳо, ки ҳама чизро – аз малакаҳои асосӣ гирифта, то тасвири рӯйдодҳои муҳити атроф ва ҷиноятҳои ҳарбӣ фаро мегиранд, истинод мекунад. Ин феҳристи густурдаи кутуби мутахассисон ва омӯзандагони асосии маълумотномаҳост ва бисёре аз инҳо дар режими он-лайн номбар шудаанд.

Семинарҳо доир ба омӯзиши асосию таҳассусёфта аз ҷониби мураббиёни маҳалливи байналхалқӣ дар мувофиқат бо ниёзҳо баргузор карда мешаванд. Мо ба робитаи ҷониби муқобил ва андешаҳои иштироқдорону шарикони маҳаллии худамон дуруд мегӯем. Мо инчунин нашрҳои нави ин дастурламалро омода ҳоҳем кард ва шиносоии иштироқдоронро бо барномаҳоямон бесаброна интизор ҳоҳем шуд, то ки онро манфиатовар бигардонем.

Лоиҳаҳои Институти тафсири ҷангӯ сулҳ оид ба ташаккул додани имкониятҳо барои тақвият бахшидани ВАО-и маҳаллӣ ва созмонҳои расонаҳои ҳабарӣ аз қабили созмонҳои омӯзандагон, гурӯҳи озодии сухан, рӯзномаи маҳаллӣ ё агентии навигариҳо – хидмат мекунанд. Барои ба даст оварданни иттилооти андак пурратар доир ба барномаҳои Институти тафсири ҷангӯ сулҳ, инчунин барои он, ки бифаҳмид, шумо дар минтақаҳои худатон бо мо ҷӣ гуна кор мекунед, ҳамчунин зарур аст ба веб-сайти Институти тафсири ҷангӯ сулҳ муроҷиат кард.

Барои қайдҳо

*Гузоришот ба хотури дигаргунихо:*

*Дастури амал барои журналистони  
маҳаллӣ дар минтақаҳои бӯҳронӣ*



Журналистон бештар аз ҳар ҷои дигар дар минтақаҳои бӯҳронӣ дар зери хатар мемонанд. Ҳоли ҳозир, даме ки ин қадар кишварҳои зиёд бо роҳи инкишофи демократӣ пеш рафта истодаанд, нақши журналистони маҳаллӣ ҳамчунин аҳамияти вежае пайдо мекунад.

Ин китоб дастури амале мебошад, ки ба журналистони маҳаллӣ дар саъиу қӯшиши ҳиссагузорӣ карданашон ба дигаргунҳои мусбат ёрӣ мөрасонад, дигаргунҳо, ки давраи бӯҳрон аз сар гузаронида истодаанд.

Ин дастури амал ба таҷрибаи бои омӯзишу кори амалии журналистони Институти тафсири ҷангу сулҳ (IWPR) – созмони ғайридавлатии ёрирасон ба ВАО-и маҳаллии минтақаҳои муноқиша дар саросари ҷаҳон асос ёфтааст.

Фаъолияти IWPR омода кардани гузоришот, омӯзишу дастгирии созмонҳои расонаҳои ҳабарии маҳаллиро дар бар мегирад. Дар маводи чопии электронии IWPR муаллифони маҳаллӣ воқиаҳои дар пешгоҳи Аврупои Ғарбӣ, Шарқӣ Наздик ва Африка руҳдиҳандаро муфассал шарҳ мёдиҳанд. Гирифтани иттилооти густурдатар ва обуна шудан ба онлайн қобили ирсол дар сайти [www.iwpr.net](http://www.iwpr.net) имконпазир аст.

IWPR-Европа, 48 Gray's Inn Road, London WC1X 8LT

IWPR (США), 1616 H Street, Washington, DC 20006

IWPR-Африка, P.O.Box 3317, Johannesburg 2121

2004 © Институти тафсиру ҷангу сулҳ